

Замима  
ба қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз «30» апрели соли 2021, № 168

БАРНОМАИ МИЁННАМУҲЛАТИ  
РУШДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
БАРОИ СОЛҲОИ 2021-2025

Душанбе – 2021

*Моро зарур аст, ки тавассути вусъат баҳшиидани татбиқи «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» нисбат ба имрӯз беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардумро таъмин намоем, зоро ҳар як фарди кишвар сазовори зиндагии шоиста ва ҳаёти осудаву арзанд мебошад.*

*Дар ҳафт соли минбаъда дар баҳши иқтисодӣ ба се вазифаи асосӣ - бо роҳи баланд бардоштани гуногунсамтиву рақобатнокии иқтисоди миллӣ таъмин намудани рушди устувор, афзоши додани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва расидан ба сатҳи рушди иҷтимоиву иқтисодии кишварҳои даромадашон миёна афзалият дода мешавад.*

*Дар ин раванд, тавассути саноатикунони босуръати кишвар сифати рушди иқтисоди миллӣ таъмин гардида, дастгирӣ соҳибкориву сармоягузорӣ густарии дода мешавад.*

*Шиддат гирифтани рақобати тиҷоратӣ миёни кишварҳо моро вазифадор месозад, ки дар самти пешӯии хавфҳо ва коҳии додани таъсири онҳо ба иқтисоди миллӣ, инчунин, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсоли ватани тадбирҳои зарурӣ андешием.*

*Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон*

## МУНДАРИЉА

<b>1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ.....</b>	<b>6</b>
<b>2. СМР- 2030 ДАР ДАВРАИ АВВАЛИ ТАТБИҚ, ДАСТОВАРДҲО ВА САБАҚҲОИ АНДӮХТА .....</b>	<b>8</b>
§1. Татбиқи БМР 2016-2020: дастовардҳо, мушкилот ва тавсияҳо .....	8
§2. Тамоюлҳои асосӣ дар раванди татбиқи БМР 2016-2020 .....	9
§3. Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ.....	15
§4. Рушди сармояи инсонӣ.....	23
§5. Рушди маҷмӯии минтақаҳои кишвар .....	30
§6. Таҷрибаи мониторинг ва арзёбии БМР 2016-2020 .....	32
§7. Маблағузории татбиқи БМР 2016-2020 .....	33
§8. Ҳалли масъалаҳои саноатикунонии босуръати кишвар .....	34
§9. Равандҳои миллиқунонии Ҳадафҳои рушди устувор (ХРУ) ва ҳамгироии он дар ҳуҷҷатҳои стратегии миллӣ .....	36
§10. Параметрҳои мақсадноки СМР-2030: зарурият ва муҳимиёти таҷдиди онҳо бо дарназардошти ХРУ .....	40
<b>3. ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: ҲАДАФҲО, АФЗАЛИЯТҲО ВА СЕНАРИЯҲО .....</b>	<b>44</b>
§1. Тадбирҳои превентивӣ, индустрialiй, инноватсионӣ – рушди устувор ва муаммоҳои нав .....	44
§2. Сенарияҳои рушди устувор .....	46
§3. Ҳадафҳо ва афзалиятҳо .....	49
<b>4. МАНБАҲОИ ИЛОВАГИИ РУШДИ СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ .....</b>	<b>50</b>
§1. Рушди иқтисоди рақамӣ .....	51
§2. Рушди иқтисоди «сабз» .....	53
§3. Саноати сабук ва ҳӯрокворӣ .....	54
§4. Истифодаи иқтидорҳои рушди иқтисоди қӯҳӣ ва металлургия.....	60
§5. Рушди бозори молиявӣ ва фарогирии молиявӣ .....	62
§6. Истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва рушди сайёхии кишвар .....	65
§7. Расмикунонии иқтисодиёти пинҳонӣ .....	67
§8. Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ .	69
§9. Истифодаи имкониятҳои хизматрасонии таълимию илмӣ.....	70
§10. Рушди саноати дорусозӣ .....	71

<b>5. БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ МИЛЛӢ .....</b>	<b>72</b>
§1. Саноат дар ҳошияни саноатикуонии босуръат .....	72
§2. Бахши аграрӣ: амнияти озуқаворӣ ва таъмини дастрасӣ ба ғизои босифат.....	82
§3. Идоракуни ҳамгириони захираҳои об.....	88
§4. Ноил гардидан ба истиқлоли воқеии энергетикӣ .....	91
§5. Васеъ намудани инфрасоҳтори нақлиётӣ ва татбиқи иқтидорҳои транзитии кишвар.....	97
§6. Бахши молиявӣ ва таъмини суботи молиявӣ .....	102
§7. Бахши бонкӣ .....	106
§8. Бахши фаъолияти иқтисодии хориҷӣ: баланд бардоштани иқтидори содиротӣ ва воридотивазнамоӣ .....	116
<b>6. ТАҲКИМИ АСОСҲОИ ИНСТИТУЦИОНАЛИИ ИҚТИСОДИЁТ.</b>	<b>122</b>
§1. Низоми идоракуни давлатӣ ва тақвияти тадбирҳои пешгирикунанда ва зиддибуҳронӣ .....	122
§2. Мубориза бар зидди коррупсия.....	127
§3. Волоияти қонун ва таъмини дастрасӣ ба адолати судӣ .....	129
§4. Фазои сармоягузорӣ .....	129
§5. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ .....	141
§6. Ташаккули иқтисоди рақамӣ .....	144
<b>7. РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНӢ ВА БЕҲТАР НАМУДАНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БАХШИ ИҶТИМОЙ.....</b>	<b>149</b>
§1. Идоракуни равандҳои демографӣ .....	149
§2. Шуғли пурмаҳсул.....	151
§3. Маориф ва илм .....	156
§4. Солимии аҳолӣ ва дарозумрӣ .....	166
§5. Ҳифзи иҷтимоӣ.....	173
§6. Фарҳанг ва санъат .....	178
§7. Ҷавонон ва варзиш .....	182
§8. Рушди сайёҳӣ.....	188
§9. Таъмини шароити зиндагии шоиста .....	193
§10. Муҳити зист: тағйирёбии иқлими ва идоракуни хавфи оғатҳои табииӣ .....	198
§11. Паст кардани сатҳи нобаробарии иҷтимоӣ ва гендерӣ .....	203

<b>8. РУШДИ МИНБАЪДАИ МИНТАҚАХОИ КИШВАР .....</b>	<b>207</b>
§1. Рушди мутавозият минтақаҳои кишвар.....	207
§2. Шаҳрҳои хурд ва миёна ҳамчун «қутбҳои рушд»-и устувор .....	211
§3. Вусъатдиҳии кластерҳои худудӣ.....	214
§4. Ташаккули долонҳои иқтисодӣ .....	217
<b>9. МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБӢ .....</b>	<b>219</b>
§1. Арзёбии эҳтиёҷоти маблағгузории БМР 2021-2025 .....	219
§2. Низоми мониторинг ва арзёбӣ.....	220
<b>РӮЙХАТИ ИХТИСОРОТИ БМР 2021-2025 .....</b>	<b>228</b>

Замима  
ба қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз «30» апрели соли 2021, № 168

## 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 (минбаъд БМР 2021-2025) барои таъмини ичрои марҳилаи дуюми Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (минбаъд СМР - 2030), ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016, №636 тасдиқ шудааст, таҳия гардидааст.

2. Низоми муосири банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ноил гаштан ба ҳадаф ва афзалиятҳои стратегӣ ва идома додани ислоҳоти муҳими иқтисодӣ бо мақсади коҳиш додани таъсири хавфҳои беруна ва дохилӣ, инчунин баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми кишвар равона карда шудааст.

3. Дар низоми банақшагирии стратегии кишвар ба ҳайси ҳӯҷати асосӣ СМР-2030 баромад намуда, дар он ҳадафҳои асосӣ ва афзалиятҳои рушди дарозмуҳлат дарҷ шудаанд. Муқаррар гаштани принсипҳои рушди минбаъда – превентивӣ, индустрialiӣ ва инноватсионӣ дар марҳилаи аввали татбиқи СМР-2030 дуруст будани самтигирӣ стратегиро сабит намуд.

4. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи нахустини Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум дар соли 2020 иброз доштанд, ки имрӯз вазъи дар минтаҷа ва ҷаҳон бавучудомада моро пайваста водор менамояд, ки беш аз ҳар вақти дигар ҳушёр бошем, барои пойдории сулҳу субот, амнияти давлат, оромии чомеа ва пешрафти устувори иҷтимоию иқтисодии кишварамон ҳамаи имконият ва неруи мавҷудаи худро сафарбар намоем. Дар ин асно БМР 2021-2025 бо назардошти ҳадафу афзалиятҳои муайяннамудаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имкониятҳои мављуда ва хатарҳои нав марњилаи дуюми рушди дарозмуњлати кишварро мушахҳас менамояд, ки дар доираи он бо истифода аз захираҳои дохилӣ рушди устувор таъмин карда шуда, унсурҳои модели нави рушди устувор тақвият дода мешаванд.

5. Нишондиҳандаҳои асосии ҷараёни татбиқшавии Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 (минбаъд - БМР 2016–2020) нишон дод, ки мо ба ҳадафҳо ва вазифаҳои миллии стратегии муайянгардида дар маҷмӯъ ноил гардидем ва заминай мусоид барои рушди устувори минбаъдаи кишвар фароҳам оварда шудааст. Ҳамзамон, дар баробари дастовардҳо баъзе нишондиҳандаҳои алоҳидаи

барномаи қаблӣ бо назардошти паёмади буҳронҳои иқтисодии глобалӣ, пахншавии пандемияи коронавирус, ҷой доштани мушкилоти геосиёсӣ, низоъҳои тиҷоратӣ ва таҳримҳои иқтисодӣ байни кишварҳо, тағйирёбии ноустуори нарҳҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ, паст шудани фаъолнокии иқтисодӣ ва тағйирёбии иқлими дар сатҳи зарурӣ иҷро нагардиданд.

6. Дар самтҳои таъмини рушди босуботи иқтисодӣ, ҳамоҳангсозии сиёсати макроиқтисодӣ, пешгирии таъсири манфии омилҳои беруна, гуногунсамтии (диверсификатсияи) истеҳсолоти ватанӣ ва иқтисоди миллӣ дар маҷмӯъ, баланд бардоштани рақобатпазирии он ва самаранок истифода бурдани сарчашмаҳои доҳилии рушди иқтисодӣ бояд корҳо тақвият дода шаванд.

7. Ҳангоми таҳияи БМР 2021-2025 дастовардҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар солҳои охир ва таҷрибаи анҷӯҳтаи банақшагирии миллии индикативӣ ба инобат гирифта шуда, дар он ғояи асосии боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум тавассути истифодаи самараноки захираву иқтидорҳои миллӣ бо назардошти тамоюлҳо ва имкониятҳои нави глобалӣ барои Тоҷикистон ҳамчун ҳадафи олий боқӣ мемонад. Дар ин давра тадбирҳо дар доираи ҳадафҳои стратегии муайянгардида роҳандозӣ мегарданд, аз ҷумла:

- таъмини истиқлоли энергетикӣ ва самаранок истифода намудани неруи барқ;
- баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ;
- таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат;
- саноатикунони босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсул.

8. Дар БМР 2021-2025 чораҳои зерин ҳамчун ҳадафҳо ва вазифаҳои афзалиятнок муайян карда шудаанд:

- баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои миллӣ;
- рушди босуръати соҳаҳои воқеии иқтисодиёти миллӣ;
- устувор намудани асосҳои иқтисодиёти институтионалиӣ;
- рушди сармояи инсонӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои баҳши иҷтимоӣ;
- ташкили фазои мусоид барои ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ;
- рушди минбаъдаи мутавозият минтақаҳои кишвар, ки самаранокии ислоҳоти иқтисодӣ ва дараҷаи ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии рушди миллиро арзёбӣ менамоянд.

9. Ҳусусияти муҳим ва фарқкунадаи БМР 2021-2025 аз барномаи пешинаи миёнамуҳлати рушд аз он иборат аст, ки татбиқи ҳадафҳо, афзалиятҳо ва вазифаҳои дар он муқарраргашта дар амалишавии тадбирҳои зерин асос мегирад:

- тақвият баҳшидани чораҳои пешгирикунанда дар шароити таъсири манфии падидаҳои буҳронӣ ба иқтисодиёти ҷаҳон бинобар пахншавии пандемияи бемории сироятии COVID-19;

- мушаххас намудани принсиби индустриалӣ дар чаҳорҷӯбай ҳадафи нави миллии стратегӣ – саноатикунонии босуръати кишвар, ки аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардид;

- васеъ истифода кардани манбаъҳои дохилии рушд, ки ҳамчун омили асосии таъмини тараққиёти устувори минбаъдаи иқтисоди миллӣ дар давраи солҳои 2021-2025 хизмат ҳоҳад кард;

- фароҳам овардани заминаи мусоид барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини шуғли пурмаҳсул;

- ташаккули иқтисоди рақамӣ барои тавсеаи принсиби рушди инноватсионӣ.

10. Мушаххасоти қайдгардида зарурати бозбинӣ ва дақиқсозии параметрҳои ҳадафҳои СМР-2030 ва индикаторҳоро барои мониторинги онҳо бо назардошти шароити имрӯзаи ҷаҳон, инчунин пешрафти кишвар дар самти расидан ба ҲРУ ва натиҷаҳои татбиқи БМР 2016 – 2020 ба миён овардааст.

11. Ҳадафҳо, афзалиятҳо ва вазифаҳои рушди кишвар барои панҷ соли минбаъда дар асоси дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз паёмҳояшон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» ва суханрониашон дар маҷlisҳои ҳукуматӣ, ҳангоми мулоқот бо кормандон ва намояндагони соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ, инчунин сафарҳои кориашон ба шаҳру ноҳияҳои кишвар бармеоянд, муайян карда шудаанд.

12. БМР 2021-2025 бо назардошти уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рӯзномаи аспи ХХI ва ҲРУ, инчунин низомнома ва тавсияҳои Ҳисботи миллӣ оид ба ҷараёни татбиқи ҳӯҷҷатҳои стратегии кишвар дар ҳошияи милликунонии ҲРУ ва Таҳлили молиявӣ барои дастгирии иҷрои ҲРУ таҳия карда шудааст.

## 2. СМР- 2030 ДАР ДАВРАИ АВВАЛИ ТАТБИҚ, ДАСТОВАРДҲО ВА САБАҚҲОИ АНДӮХТА

### §1. Татбиқи БМР 2016-2020: дастовардҳо, мушкилот ва тавсияҳо

13. Дар давраи аввали татбиқи СМР-2030 тадбирҳои андешидай Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амалишавии ҳадафҳои стратегии кишвар, ки аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муайян шуда буданд, равона гардид.

14. Дар кишвар ислоҳоти мушаххаси иқтисодӣ ва идоракунӣ роҳандозӣ гардида, ҳамоҳангсозии фаъолияти соҳаҳо ва истифодай оқилонаи захираҳои дохилӣ аз рӯи имконият ва иқтидорҳои мавҷуда таъмин карда шуданд.

15. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 дар самти тақвияти низоми идоракунии давлатӣ, рушди неруи инсонӣ, таъмини сифати рушди иқтисоди

миллӣ, суботи молиявӣ, маъмурикунонии андоз, истифодаи оқилонаи захираҳои табӣ, рушди инноватсионии бахши воқеии иқтисодиёт ва саноатикунонии босуръати кишвар дастовардҳои назаррас бо ҷалби сармояи ватанию ҳориҷӣ ислоҳоти зарурӣ гузаронида шуданд.

16. Роҳандозӣ ва татбиқи барномаҳои соҳавию минтақавӣ, идомаи азnavсозии инфрасоҳтори соҳаҳои воқеии иқтисодиёт ва таҳқими низоми молиявӣ дар давраи амалишавии БМР 2016-2020 имкон дод, ки суръати рушди устувори иқтисодӣ ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7 фоиз таъмин гардад.

17. Дар мавриди афзоиши теъдоди миёнасолонаи аҳолии қобили мөхнат ба андозаи 1,9 фоиз сатҳи ҳамасолаи шуғли аҳолӣ танҳо 0,6 фоиз зиёд гардидааст, ки аз мавҷудияти шиддатнокӣ дар бозори дохилии мөхнат гувоҳӣ медиҳад. Дар соли 2019 афзоиши солонаи ММД аз нишондиҳандай соли 2015 ба андозаи 1,32 маротиба ва ҳаҷми он ба ҳар сари аҳолӣ аз рӯи таносуби қобилияти харидорӣ 1,21 маротиба зиёд гардид, ки ба баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат кард.

18. Сатҳи камбизоатӣ аз 31,3 фоиз дар соли 2015 то 26,3 фоиз дар соли 2019 ва сатҳи факри шадид аз 15,7 фоиз то 10,7 фоиз дар соли 2019 коҳиш ёфт. Дар ин давра паст шудани сатҳи камбизоатӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар низ ба назар мерасад.

19. Дар соли 2019 сатҳи камбизоатӣ дар вилояти Суғд 15,4 фоиз, вилояти Хатлон 32,8 фоиз, ВМҚБ 29,7 фоиз ва ноҳияҳои тобеи чумҳурӣ 32,4 фоизро ташкил дод. Камбизоатӣ дар дехот аз 35,2 фоизи соли 2015 то 30,1 фоиз дар соли 2019, дар шаҳрҳо аз 23,2 фоиз то 18,4 фоиз коҳиш ёфт.

20. Дарозумрии аҳолӣ дар ин давра 1,4 сол зиёд гардида, дар соли 2019-ум ин нишондиҳанда ба 75,2 сол (мардон 73,3 сол ва занон – 76,9 сол) расидааст.

21. Даромади пулии аҳолӣ дар соли 2019 нисбат ба соли 2015 ба ҳисоби номиналӣ 1,9 маротиба ва ба ҳисоби воқеӣ 1,2 маротиба афзоиш ёфта, дар соли 2019 ҳаҷми он 48 млрд. сомониро ташкил дод.

22. Дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳои БМР 2016-2020 тариқи амалигардонии лоиҳаҳои иҷтимоӣ фавти модару қӯдак давоми солҳои 2015-2019 мутаносибан 13,1 ва 26,9 фоиз кам карда шуд.

23. Мониторинги татбиқи БМР 2016-2020 нишон дод, ки фаъолияти соҳторҳои давлатӣ дар давраи солҳои 2016–2019 бештар ба таъмини устувории рушд нигаронида шуданд.

## §2. Тамоюлҳои асосӣ дар раванди татбиқи БМР 2016-2020

24. Ҷиҳати таҳқими неруи институтионалӣ дар солҳои 2016-2020 дар кишвар барои ҳалли вазифаҳои афзалиятнок ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии давлатӣ маҷмӯи чорабиниҳо татбиқ гардидаанд. Аз ҷумла, дар самти мукаммалсозии механизмҳои институтионалӣ комёбиҳои муайян ба даст оварда шуда, барои рушди муколамаи давлат ва бахши хусусӣ қадамҳои амалӣ гузошта шуданд. Дар ин давра, як қатор концепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ, ки

вазифаҳои мусоир ва талаботи рушдро инъикос мекунанд, қабул шуданд. Соҳаҳои афзалиятнок ва тамоми минтақаҳои кишвар бо барномаҳои рушд фаро гирифта шуданд. Фаъолияти **мақомоти давлатӣ** вобаста ба ташаккул додани низоми маҷмӯии банақшагирии стратегӣ ва ба роҳ мондани ҳадафҳои дарозмуҳлат ва миёнамуҳлат вусъат ёфт.

25. Барои таъмини ҳамоҳангӣ дар раванди татбиқи ҳадафҳои дарозмуҳлати рушди миллӣ мутобиқ ба ҲРУ дар назди Шӯрои миллии рушди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 гурӯҳи кории байниидоравӣ таъсис дода шудааст, ки вазифаи асосии онҳо аз таҳлили ҷараёни амалишавии барномаҳои соҳавӣ мувофиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои афзалиятноки СМР - 2030 иборат мебошад.

26. Аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурий барои беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ислоҳоти назарраси институтионалӣ анҷом дода шуд. Дар доираи татбиқи Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012-2020 љиҳати тақвият баҳшидани муколамаи давлат ва баҳши хусусӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ, мутобиқ намудани фазои сармоягузорию соҳибкорӣ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ, шомил гардидани ҷумҳурий ба узвияти СУС, Конвенсияи СММ оид ба эътирофи қарорҳои судҳои арбитражи хориҷӣ, Конвенсияи Гаага оид ба тайъиди қонунигардонии ҳучҷатҳои расмии хориҷӣ, хусусигардонии моликияти давлатӣ, таъмини дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ, инфрасоҳтори рушди соҳибкорӣ, роҳандозии стандартҳои байналмилалии сифат ва бехатарии маҳсулот ва мусиргардонии хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорону сармоягузорон корҳои мушаххас анҷом дода шуданд.

27. Дар раванди хусусигардонии моликияти давлатӣ ва амалигардонии лоиҳаҳои инфириодии таҷдиди субъектҳои монополияи табии ва корхонаҳои азими давлатӣ 90 фоизи дороиҳои давлатӣ ба баҳши хусусӣ дода шуд.

28. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи иқтисод ба дастгирии ҳаматарафаи ташабbusи баҳши хусусӣ ва соҳибкорӣ равона гардида, дар ин самт ҷиҳати аз байн бурдани монеаҳои маъмурии сунъӣ ва таъмини шаффоғияти меъёрҳои ҳуқуқӣ нисбат ба субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ корҳои назаррас ба анҷом расонида шуд.

29. Дар ин самт қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» дар таҳрири нав, «Дар бораи созишиномаи сармоягузорӣ», «Дар бораи шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ», «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ», «Дар бораи мораторияи санчишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкории ҳурду миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Консепсияи сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012-2020 ва якчанд стратегияву барномаҳои соҳавӣ қабул гардида, ба як қатор санадҳои меъерию ҳуқуқӣ тағйири иловаҳо ворид карда шуданд, ки ин барои ҷалби сармоя ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ равона гардидааст.

30. Бо қарорҳои Ҳукумати ҷумҳурий Нақшай чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи

«Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ ва Нақшай чорабиниҳо оид ба 300 рӯзи ислоҳот соли 2018 қабул шуданд, ки аз онҳо мутаносибан 70 ва 32 тадбир ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ мавриди амал қарор доранд. Аз ҷумла, бо мақсади содагардонии расмиёти бақайдгирии соҳибкорӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шаҳсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» қабул гардида, бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ тибқи низоми «Равзанаи ягона» ба роҳ монда шуд, ки дар натиҷа шумораи соҳторҳои бақайдгиранда аз 4 ба 1 адад ва муҳлати бақайдгири аз 49 то 3-5 рӯз кам гардид.

31. Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон портали элекtronии хизматрасониҳо барои андозсупорандагонро роҳандозӣ намуда, тавассути он 36 намуди хизматрасониҳои элекtronӣ, аз ҷумла тартиби элекtronии пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, эъломияи андозӣ ва ҳисботдихӣ, пардохти андозҳо бо истифодаи кортҳои пардохтии миллӣ, МАСТЕР ва ВИЗА, баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ва дигар хизматрасониҳои машваратию иттилоотӣ ба роҳ монда шудааст.

32. Дар доираи ислоҳоти содагардонии низоми иҷозатдихӣ шумораи ҳуҷҷатҳои иҷозатдихӣ то 56 адад коҳиш дода шуда, пешниҳоди 30 фоизи ҳуҷҷатҳои иҷозатдихӣ тариқи низоми элекtronӣ ба роҳ монда шуд. Барои таъмини дастрасии васеъ ба иттилооти зарурӣ дар бораи расмиёти гирифтани иҷозатнома ва литсензияҳо онлайн портали [www.ijozat.tj](http://www.ijozat.tj) таъсис дода шуд.

33. Барои гузаронидани ислоҳоти санчишҳои фаъолияти субъектҳои ҳочагидор дар доираи кори Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ шумораи мақомоти санчишӣ аз 31 то 25 адад коҳиш дода шуд. Ҳадафи ниҳоии ислоҳот то 20 адад кам кардани шумораи мақомоти санчишӣ мебошад.

34. Бо ташабbusи бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ моратория ба ҳама намуди санчиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ то 1 январи соли 2021 эълон карда шуд, ки 1948 субъекти ҳочагидорро дар 24 соҳаҳои истеҳсолӣ фаро мегирад. Дар натиҷаи ислоҳот дар самти мазкур шумораи санчишҳо аз 300 ҳазор санчиш дар соли 2016 то 48 ҳазор санчиш дар соли 2019, яъне 6 маротиба коҳиш ёфт.

35. Ҷиҳати таъмини дастрасии васеи соҳибкорон ва аҳолӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ ва воситаҳои қарзӣ буруҳои таърихи қарзӣ, феҳристи элекtronии гарави амволи манқул ва ғайриманқул ташкил ёфта, ислоҳоти босамари қонунгузории низоми созишҳои таъминшуда ҷиҳати тақвият баҳшидани ҳуқуқҳои қарздорон татбиқ ва роҳандозии принсипҳои идоракунии корпоративӣ амалӣ шуда истодааст. Ин ислоҳоти босамар боиси 111 зина баланд шудани мавқеи кишвар тибқи нишондиҳандай дастрасӣ ба қарз ва мавқеи 11-умро ишғол намудани Тоҷикистон дар

арзёбии байналмилалии ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ гардида, барои ҷорӣ гардидани технологияҳои муосири молиявӣ дар кишвари мо шароити мусоид фароҳам овард.

36. Дар доираи татбиқи ислоҳоти назаррас тадбирњо дар самти такмили қонунгузории соҳавӣ, рақами гардонии маҳзани маълумоти вазорату идораҳои давлатӣ, муосир гардонии хизматрасониҳо ба соҳибкорону аҳолӣ, таъсиси низомҳои миллии «Равзанаи ягона» барои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, гирифтани иҷозат барои корҳои соҳтмонӣ, пайвастшавӣ ба қувваи барқ, бақайдгирии амволи ғайриманқул, барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ ва роҳандозии расмиёти мустақим дар речай онлайн, коҳиш додани вақт ва ҳарочоти пешбурди соҳибкорӣ амалӣ шуданд.

37. Бо мақсади амалигардонии чорабиниҳо оид ба ташкили фаъолият дар самти шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ, таҳқими неру, такмили ихтисос ва расонидани кумаки техникию методӣ ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ дар самти инфрасоҳтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ» таъсис дода шуд. Айни замон тавассути механизми шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ 5 лоиҳа дар самтҳои энергетика, нақлиёт, тандурустӣ, маориф ва обтаъминкунӣ бо маблағи беш аз 280 млн. сомонӣ амалӣ шуда истодааст. Ҳамзамон, дар ҳамкорӣ бо мақомоти марказӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши ҳусусӣ нисбати 7 лоиҳа корбарӣ рафта истодааст, ки дар давраи наздик мавриди амал қарор мегиранд.

38. МД «Фонди дастгирии соҳибкорӣ», ки соли 2013 таъсис ёфта буд, соли 2020 ба корхонаи воҳиди давлатии Бонки давлатии саноатию содиротии «Саноатсадиротбонк» табдил дода шуда, ҷиҳати таҷдид ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва мусоидат ба рушди истеҳсолоти воридотивазкунанда ва содироти молу маҳсулот то имрӯз 196 лоиҳаи тиҷоратии соҳибкорон ба маблағи 298 млн. сомонӣ, аз ҷумла 33 лоиҳаи тиҷоратии бонувони соҳибкорро ба маблағи 22 млн. сомонӣ, 19 лоиҳаи тиҷоратии соҳибкорони ҷавонро ба маблағи 47,4 млн. сомонӣ ва 171 лоиҳаи соҳибкорони навтаъсисро ба маблағи 171 млн. сомонӣ дастгирӣ намудааст.

39. Маблағҳои ҷудогардида ба соҳаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ ва ҳӯрокворӣ, дузандагӣ, хунармандӣ, коркарди пӯсту ҷарм ва истеҳсоли пойафзол, истеҳсоли мебел, хизматрасонии таълимӣ, истеҳсоли маводи доруворӣ, масолеҳи соҳтмонӣ, таъсиси сардхона, коркарди санги мармар ва ғранити маҳаллӣ ва дигар соҳаҳо рост меояд.

40. Бо мақсади рушди сайёҳӣ ва самаранок истифода бурдани имкониятҳои мавҷуда дар ин самт дар доираи татбиқи Нақшаи чорабиниҳо оид ба бехтар кардани муҳити сармоягузорӣ дар соҳаи туризм аз 3 майи соли 2014, №301 фурудгоҳҳои байналмилалии ҷумҳурӣ аз нав таҷдид ва ба истифода дода шуда, тартиби мустақим пешниҳоди раводидҳои электронӣ ба сайёҳони байналмилалӣ ҷорӣ гардид. Мақомоти ваколатдори давлатӣ –

Кумитаи рушди сайёхии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, Стратегияи рушди сайёхӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи рушди сайёхӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2020 ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёхӣ» дар таҳрири нав коркард ва қабул карда шуданд. Шӯрои ҳамоҳангоз оид ба рушди сайёхӣ ва шуъбаи сайёхӣ дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таъсис ёфт. Ҳамзамон, бо қарори даҳлдори Ҳукумати кишвар ширкатҳои сайёхии навтаъсис дар 5 соли аввали фаъолият аз андоз аз фоида, воридоти ашё ва таҷҳизот барои бунёди инфрасоҳтори сайёхӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруқӣ озод гардиданд. То охири соли 2019 15 лоиҳаи инфрасоҳтории сайёхӣ бо имтиёзҳои пешбинигардида фаро гирифта шуданд.

41. Ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя аз ҷониби Ҳукумати кишвар дар чор соли охир дар соҳаҳои саноати сабук, кишоварзӣ, дорусозӣ, парандапарварӣ, ҷорводорӣ, сайёхӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок иловатан 40 намуди имтиёзу сабукиҳо ҷорӣ карда шуданд.

42. Бо мақсади дастгирии соҳибкорони навтаъсис (стартапҳо) ва рушди соҳибкории хурду миёна тавассути дастгирии методӣ, иттилоотӣ, машваратӣ ва омӯзишӣ соли 2018 муассисаи давлатии «Ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон» бо воҳидҳои минтақавии он дар шаҳрҳои Душанбе, Ҷоҳарӣ, Қӯлоб, Ҳуҷанд ва Ҳоруғ таъсис дода шуданд.

43. Даствардҳои ислоҳоти номбурдаи солҳои охир боиси ба 59 зина баланд шудани мавқеи Тоҷикистон дар арзёбии ҳисботи «Пешбурди Соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ (аз мавқеи 165-ум дар соли 2015 ба 106-ум ҷой дар соли 2020) ва солҳои 2015 ва 2020 ба рӯйхати «Топ-10» кишвари ислоҳотгари беҳтарин шомил гардидани он замина гузошт. Бахусус дар соли 2020 тибқи арзёбии ҳисботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи худро ба 20 зина беҳтар намуд.

44. Аз соли 2017 инҷониб рейтинги кредитии соҳибхтиёрии кишвар аз ҷониби ширкатҳои байналмилалии рейтингии «Standard & Poor's» ва «Moody's Investors Service» дар сатҳи «В3 - бо дурнамои рушди устувор» ва «В - муътадил» арзёбӣ ва нигоҳ дошта мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин бор дар таҷрибаи соҳибистиклонии худ ба маблағи 500 млн. доллари ИМА евробонд интишор карда, ба бозори ҷаҳонии сармоя ворид шуд.

45. Ислоҳоти гузаронидашуда ба афзоиши мунтазами шумораи субъектҳои соҳибкории хурду миёна аз 206,5 ҳазор адади соли 2015 ба 328 ҳазор адад дар соли 2020 мусоидат намуда, дар натиҷаи он имрӯз ҳиссаи бахши ҳусусӣ дар ММД 70 фоиз, дар таъмини шуғли аҳолӣ 68 фоиз ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ 80 фоизро ташкил медиҳад.

46. Дар натиҷаи ҷорӣ гардидани технологияҳои муосири молиявӣ дастрасии соҳибкорон ва аҳолӣ ба воситаҳои молиявию қарзии низоми бонкӣ мунтазам тавсea ёфта, дар соли 2019 ҳаҷми қарзҳои пешниҳоднамудаи низоми бонкӣ ба иқтисодиёт 9,8 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбати соли 2013 30 фоиз зиёд аст. Дар 7 соли охир дар маҷмӯъ ба

иқтисодиёт зиёда аз 55 млрд. сомонӣ, аз ҷумла барои рушди соҳибкорӣ зиёда аз 11 млрд. сомонӣ ҷудо карда шудааст.

47. Тибқи маълумоти оморӣ воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар ҳафт соли охир 60,9 млрд. сомониро ташкил додааст, ки аз он 26,5 млрд. сомонӣ сармоягузории мустақим, 29,4 млрд. сомонӣ қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 5 млрд. сомонӣ сармоягузории портфелӣ (евробондҳо) мебошанд.

48. Воридоти сармояи мустақими хориҷӣ дар ин давра асосан ба соҳаҳои омӯзиши геологӣ ва истиҳроҷи қанданиҳои фоиданок 11,3 млрд. сомонӣ, саноат 6,8 млрд. сомонӣ, алоқа 2,4 млрд. сомонӣ, хизматрасонии молиявӣ 1,6 млрд. сомонӣ, соҳтмон 1,5 млрд. сомонӣ, кишоварзӣ 985 млн. сомонӣ, энергетика 599 млн. сомонӣ, маориф 461 млн. сомонӣ, сайёҳӣ 110 млн. сомонӣ, савдо 87 млн. сомонӣ ва дигар соҳаҳо 635 млн. сомонӣ равона шудааст.

49. Дар доираи созишинаҳои сармоягузории баимзорасонидашуда ба иқтисодиёти ҷумхурӣ беш аз 10 млрд. сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуда, 15 корхонаи пуритидори истеҳсолӣ соҳта, ба истифода дода шуданд. Инчунин, дар ҳамкорӣ бо доираҳои соҳибкорию сармоягузории ватаниву хориҷӣ омодагиҳо барои соҳта ба истифода додани 11 корхонаи бузурги истеҳсолии дигар ба ҷалби беш аз 4 млрд. сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ, аз ҷумла корхонаҳои истеҳсоли гӯшти чорво ва паранда дар ноҳияҳои Данғара ва Ёвон, коркарди маъдан дар ноҳияи Санѓвор, истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ, таҷҳизоти барқӣ, нассочӣ ва ҳалтаҳои полипропиленӣ, сement ва техникаи майшӣ дар шаҳри Душанбе идома доранд.

50. Дар баробари дастовардҳои қайдгардида нишондиҳандай ҳиссаи сармоягузориҳои ҳусусӣ нисбат ба ММД дар соли 2019 4 фоизро ташкил дод, ки дар муқоиса ба нақшай пешбинигардида 6 банди фоизӣ ва соли 2015 як банди фоизӣ кам аст.

51. Вобаста ба ин ислоҳот дар соҳаи маъмурикционии андоз, содагардонии расмиёт ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорон, муосиргардонии низоми пешниҳоди иҷозатҳо ва иҷозатномаҳо, пайваствшавӣ ба шабакаи таъмини неруи барқ ва дигар шабакаҳои муҳандисӣ, бақайдгирии молу мулк, таъмини дастрасии осон ба қарзҳо, ҳалли масъалаҳои пардохтнапазирии корхонаҳо, расмиёти баррасии баҳсҳои тиҷоратӣ, расмиёти содиротиу воридотӣ ва транзитӣ, таъмини иҷрои қарордодҳо ва дигар ҷорабиниҳо идомаи мантиқии худро тақозо менамоянд.

52. Бо вучуди таҳия ва қабул гардидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, консепсияҳо ва барномаҳои соҳавии давлатӣ механизмҳои татбиқи амалии ҳуқуқ, таъмини волоияти қонун ва адолат ба мукаммал намудан зарурат доранд.

### §3. Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ

53. Соҳтори иқтисодии миллӣ дар давраи татбиқи БМР-2016-2020, баҳусус дар қисми баланд бардоштани саҳми саноат дар рушди иқтисодиёт мукаммал шуда, истифодаи самараноки маҳсулоти кишоварзӣ дар истеҳсолоти саноатӣ беҳтар гардид. Инчунин, бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо технологияҳои муосир барои истеҳсоли маҳсулоти ватаний бо арзиши баланди иловашуда ва рақобатпазир дар бозорҳои минтақа ва ҷаҳон тақвият дода шуд.

54. Дар соли 2019 суръати рушди воқеии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз нишондиҳандай мақсадноки давраи миёнамуҳлат 1,5 маротиба афзуда, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 1,25 маротиба зиёд гардид ва тақрибан ба нишондиҳандай мақсадноки соли 2015 баробар шуд.

55. Ҳиссаи саноат дар соҳтори ММД ба ҳиссаи кишоварзӣ хеле наздик шуда, раванди ташаккулёбии иқтисоди саноатӣ – аграрӣ дар давраи аввали татбиқи СМР – 2030 оғоз ёфт. Бо эълон гардидани ҳадафи нави стратегӣ ба раванди саноатикунонии кишвар суръат баҳшида шуд. Саҳми истеҳсолоти саноатӣ дар болоравии иқтисодиёт аз натиҷаи ҷашмдошт гузашта, ҳиссаи он дар соҳтори ММД-и кишвар дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 то 21,9 фоиз дар соли 2019 баланд гардид.

56. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 14,2 то 27,6 млрд. сомонӣ ё 1,9 маротиба зиёд гардид. Шумораи миёнасолонаи ҳайати истеҳсолоти саноатӣ аз 81,2 то 85,6 ҳазор нафар ё 5,4 фоиз афзоиш ёфт. Коркарди доҳилии нахи пахта аз 4,9 то 20,9 ҳазор тонна ё беш аз 4 маротиба, ҳиссаи коркарди нахи пахта 4,3 маротиба (аз 6,1 фоиз то 26,1 фоиз) зиёд шуд. Истеҳсоли сement аз 1418 ҳазор то 4202 ҳазор тонна ё тақрибан 3 маротиба афзуд.

57. Шумораи корхонаҳои истифодакунандай стандартҳои байналмилалии сифат ва брендҳои миллии шинохташуда зиёд гардида, воридоти баъзе маҳсулоти ниҳоии саноатӣ ва молҳои бесифат кам шуданд.

58. Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 32 фоизро ташкил дод, ки аз натиҷаи ҷашмдошти дар барнома пешбинишуда паст мебошад.

59. Коҳишёбии суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо як қатор сабабҳо, аз ҷумла то дараҷаи банақшагирифташуда аз худ нагардидани заминҳои корам (азхудкунии заминҳои нав аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 1016 га), истифодаи ғайримақсадноки заминҳои обӣ ва дар баъзе минтақањо аз гардиши кишоварзӣ боз мондани заминҳои таъиноти кишоварзӣ ба миён омад. Дар соҳтори маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ҳиссаи растанипарварӣ нисбатан баланд боқӣ мемонад (69,5 фоиз дар соли 2019).

60. Афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва воридоти маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳамчунин даромадҳои аҳолӣ имкон доданд, ки калориянокии ғизоҳои истеъмолшаванд ба 1 нафар зиёд карда шаванд. Дар соли 2018 ин

нишондиҳанда 2659 ккал/нафарро дар як шабонарӯз ба ҷои 2400 ккалорияи банақшагирифташуда ташкил дод.

61. Буҳрони иқтисодию молиявӣ ва озуқаворио коммуникатсионие, ки дар натиҷаи паҳншавии пандемияи коронавирус дар ҷаҳон ба амал омадааст, зарурати тақвият додани ҷораҳо оид ба таъмини амнияти озуқавориро пеш овард. Дар натиҷа, дар Тоҷикистон манъи муваққатии содироти маҳсулоти ватании кишоварзӣ, ҳамаи намудҳои маҳсулоти ғалладонагӣ, лӯбиёгӣ, орд ва гандум, биринҷ, тухм, картошка ва ҳамаи намудҳои гӯшт ҷорӣ карда шуда, дар ҳамаи минтақаҳои кишвар майдони кишти картошка васеъ карда шуд ва корҳо оид ба кишти тақрории зироатҳои кишоварзӣ тақвият дода шуданд.

62. Ҷиҳати таъмини фаъолияти мунаzzами тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, маҳсусан кишоварзӣ, аз ҷумла таъсиси иқтидорҳои нав ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ, таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти соҳа дар ҳамаи фаслҳои сол, маҳсусан зимистону баҳор бо истифодаи мақсадноки сардхонаву гармхонаҳо ва баланд бардоштани самаранокии заминҳо дар ҳочагиҳои ҷамъиятию аҳолӣ, гирифтани 3-4 ҳосил дар як сол, зиёд намудани нақшай кишти зироатҳо, баҳусус майдони кишти картошка то 40 фоиз ва майдони кишти тақрорӣ аз ҳисоби ғалладонагиҳо, лубиёгиҳо ва ҷуворимакка то 60 фоиз корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд.

63. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои ҳочагидорӣ 1,25 маротиба, аз ҷумла растани парварӣ 1,26 маротиба ва ҷорводорӣ 1,22 маротиба зиёд гардид.

64. Саршумори ҷорвои шоҳдор дар ҳамаи шаклҳои ҳочагидорӣ ба андозаи 3,5 фоиз, саршумори гӯсфанд ва буз 4,1 фоиз афзоиш ёфт. Шумораи тракторҳо тақрибан 3 маротиба (аз 9197 то 27540 адад) ва комбайнҳои ғалладарав 2,7 маротиба (аз 375 то 1024 адад) зиёд шуданд.

65. Дар ин давра шумораи мошинҳои паҳтачин ва қӯракчин мутаносибан 26,8 фоиз ва 45,7 фоиз кам гардида, истеҳсоли ғалладонагиҳо 1,5 фоиз, аз ҷумла гандум 8,8 фоиз коҳиш ёфт.

66. Ҳаҷми корҳои иҷрошуда вобаста ба беҳтар кардани инфрасоҳтори обёрий ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ба нишондиҳандаҳои банақшагирифташудаи БМР 2016–2020 наздик гардиданд ва аз рӯи намудҳои корҳои алоҳида, ба монанди тоза кардани шабакаҳои заҳбурҳо ва тоза кардани низомҳои обтаъминкунӣ аз нишондиҳандаҳои соли 2015 баландтар мебошанд. Ҳолати мелиоративии 285 ҳазор га заминҳои киштшаванд ба беҳтар гардонида шуданд. Дар баробари ин, ҳаҷми корҳо вобаста ба таъмири воситаҳои асосии таъиноти истеҳсолӣ ва обёрий тамоюли камшавӣ доранд.

67. Ба натиҷаҳои ҷашмдошти БМР 2016-2020 ҷорӣ намудани идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об (минбаъд - ИҲЗО) ва ба роҳ мондани идоракунӣ на дар ҳудудҳои маъмурӣ, балки дар ҳудудҳои гидрологӣ мансуб мебошанд.

68. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ИҲЗО, заминаҳои ҳуқуқиро мӯкammal гардонида, «Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025» – ро тасдиқ намуд. Маҷлиси миллии Маҷлиси олии кишвар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъминот бо оби нӯшоқӣ ва тақсимоти об» - ро дар таҳрири нав қабул намуд ва дар асоси он лоиҳаи Стратегияи миллии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 омода гардид. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 вобаста ба таҷдиди истгоҳҳои барқӣ, паст кардани талафоти неруи барқ, таъсис додани корхонаҳо оид ба истеҳсоли лампаҳои каммасраф ба микдори 1,2 – 1,5 млн. дона дар як сол корҳои муайян ичро карда шуданд. Иқтидорҳои содиротии кишвар афзун гардида, ШСХК «Барқи Тоҷик» ҳамасола беш аз 2500 млн. кВт/соат неруи барқ содирот менамояд.

69. Дар чаҳорҷӯбаи Консепсияи рушди бахши энергетика то соли 2030 (10/10/10/10), дар давраи солҳои 2016-2020 иқтидори истеҳсолии бахш аз 5600 МВт дар солҳои 2015-2016 то 6100 МВт дар соли 2019 аз ҳисоби ба кор даровардани МБГ- 2 (300 МВт) ва ду агрегати НБО Роғун (200 МВт) зиёд карда шуд.

70. Дар моҳи марта соли 2018 лоиҳа оид ба паст кардани талафоти неруи барқ дар вилояти Суғд мавриди амал қарор дода шуд, ки дар натиҷаи он талафоти неруи барқ дар шабакаҳои шаҳри Ҳуҷанд аз 24 фоиз то 9,5 фоиз кам гардид. Татбиқи чунин лоиҳаҳо марҳила ба марҳила дар тамоми қаламрави кишвар идома мейбад.

71. Барои пурра таъмин намудани соҳаҳои иҷтимоӣёт ва иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо ангишт истиҳроҷи он дар ҷумҳурӣ зиёда аз 2 млн. тоннаро ташкил дод, ки нишондиҳандай аз ҳама баландтарин дар таърихи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

72. Дар се соли охир дар тамоми худуди Тоҷикистон бо назардошти ноҳияҳои дурдаст дар фаслҳои тирамоҳу зимистон таъмини мунтазами неруи барқ ба роҳ монда шуд. Айни замон, таҷдиди як қатор НБО – ҳои кишвар – Норак, Сарбанд ва Қайроқум идома доранд.

73. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани вазъи молиявию идоракунӣ ва шаффофияти фаъолияти ШСХК «Барқи Тоҷик» ислоҳотро ҷиҳати таҷдиди он ба роҳ монд. Ҳамин тарик, ҷамъиятҳои алоҳида оид ба истеҳсол, интиқол ва тақсимоти неруи барқ ва операторони бозори неруи барқ таъсис дода шуданд.

74. Тадбирҳои анҷомдодашуда дар самти таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар барои дар арзёбии байналмилалӣ оид ба дастрасӣ ба қувваи барқ мавқеи 2-юмро ишғол намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намуданд.

75. Дар чор соли аввали татбиқи БМР 2016-2020 ҳаҷми хизматрасонии ҳамагуна намудҳои нақлиёт, аз ҷумла автомобилӣ, ҳавоӣ ва роҳи оҳан бемайлон афзоиш ёфт. Ҳамзамон бо ин, дар соҳаи нақлиёт таъмини суръати баланди афзоиши ҷалби сармоя аз буҷети давлатӣ ва воситаҳои ҷалбшуда асосан барои соҳтмон, таҷдид ва таъмири ҷорию капиталии роҳҳои автомобилгард имконпазир гардид.

76. Дар солҳои 2016-2020 зиёда аз 480 км роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумхурияйӣ ва маҳаллӣ соҳта ва ё азнавсозӣ карда шуда, таҷди迪 188,5 км роҳҳо, аз ҷумла роҳи автомобилгарди Душанбе - Боҳтар (94 км), қисмати роҳи автомобилгарди Ҳучанд - Исфара (4,7 км), роҳи автомобилгарди Кӯлоб – Қалъаи Ҳумб, минтақаи Кӯлоб - Ш. Шоҳин (32 км) ва Шкев – Қалъаи Ҳумб (26 км), минтақаи Қурбоншаҳид - Темурмалик (31,8 км) оғоз гардиданд. Инчунин, дар панҷ соли охир аз ҷониби соҳибкорон ва аҳли ҷамоатчигӣ ҳамагӣ 3676 км роҳҳои аҳамияти ҷумхурияйӣ ва маҳаллӣ ва 208 адад пул бо дарозии 2615 метр таъмир ва азнавсозӣ карда шуд.

77. Барои нигоҳдории роҳҳо ва ба роҳ мондани боркашонии байналмилалӣ дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Ҳатлон ва минтақаи Раҷт 304 адад таҷхизот ва техника, 1528 адад автомобилҳои боркаш ҳаридорӣ карда шуданд.

78. Соҳтмон ва таҷдиди роҳҳо тибқи стандартҳои байналмилалӣ ба беҳтар шудани сифати роҳҳо оварда расонид, ки дар натиҷа Тоҷикистон нисбат ба соли 2015 мавқеи худро дар раддабандии байналмилалии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ аз рӯи нишондиҳандай сифати инфрасоҳтори роҳ ба 32 банд беҳтар намуда, мавқеи 50-ум ва аз рӯи самаранокии хизматрасонии роҳи оҳан мавқеи 37-умро дар байни 141 кишвари ҷаҳон ишғол намояд.

79. Дар давоми солҳои 2016-2019 барои таъмири роҳи оҳан зиёда аз 215 млн. доллари ИМА (бо дар бар гирифтани корҳо вобаста ба иваз намудан ва бардоштани релсҳо) ҷудо карда шуда, зиёда аз 486 км роҳ таъмир гардид. Дар ин давра, ҳаҷми боркашонӣ тавассути терминалҳои наздисарҳадӣ ба ҳисоби миёна 20,8 фоиз зиёд шуд. Ҷораҳои қабулгардида барои рушди инфрасоҳторҳои авиасияи гражданӣ имкон дод, ки ҳаҷми боркашонӣ ва мусофирикашонӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мувоғиҷан ба 1,0 ва 1,1 фоиз ва фурудгоҳи байналмилалии Ҳучанд ба 13,0 фоиз ва 2,0 фоиз зиёд карда шаванд.

80. Бо вуҷуди 19 зина беҳтар шудани мавқеи Тоҷикистон дар раддабандии байналмилалӣ оид ба самаранокии логистика (Logistics Performance Index, LPI) нисбат ба соли 2016 кишвари мо дар байни 160 кишвари ҷаҳон танҳо дар ҷои 134-ум қарор дорад. Ин ҳолат оид ба ҳанӯз нокифоя будани сатҳи рушди шабакаи нақлиётӣ – логистикӣ шаҳодат дода, зарурати идомаи мантиқии тадбирҳоро дар ин самт тақозо менамояд.

81. Зиёда аз ин, аз ҳисоби таъсири пандемияи COVID-19 баҳши нақлиёт дар нимсолаи аввали соли 2020 дар ҳаҷми 132 млн. сомонӣ хисорот дид, шумораи нуқтаҳои наздисарҳадӣ, ки тавассути онҳо таҳвили бор ва мусофирион дар самтҳои байналмилалӣ ба роҳ монда мешаванд, аз 18 то 6 воҳид кам гардид.

82. Дар доираи тадбирҳои пешбинишуда терминалҳои наздисарҳадии байналмилалии боркашонӣ дар ноҳияҳои Мурғоби ВМКБ, Қарамиқи ноҳияи Лахш, шаҳри Душанбе, ҶДММ «Дустӣ» дар шаҳри Турсунзода ба маблағи 150 млн сомонӣ (15,0 млн. доллари ИМА) соҳта ба истифода дода шуд.

83. Ҳоло соҳтмони терминалҳои наздисарҳадии «Саразм» дар шаҳри Панҷакент, «Патар» ва «Равот» дар шаҳри Конибодом, «Навбунёд» дар

ноҳияи Ашт, «Күштегирмон» дар ноҳияи Спитамен, «Зафаробод», «Ҳавотог» ва «Ҳаштяқ» дар ноҳияи Зафаробод идома доранд.

84. Бунёди терминалҳои наздисарҳадӣ ба афзоиши ҳачми боркашонӣ ва мусофирикашонӣ мусоидат намуд.

85. Агар дар соли 2015 тавассути терминалҳои наздисарҳадӣ бо назардошти транзит 1126,5 ҳазор тонна бор кашонида шуда бошад, пас дар соли 2019 ҳачми боркашонӣ бо назардошти транзит ба 2001,5 ҳазор тонна расонида шудааст, ки ин дар муқоиса ба соли 2015 ба андозаи 875,1 ҳазор тонна ё 77,7 фоиз зиёд аст. Инчунин, боркашонии воридотию содиротӣ низ ба андозаи 90,4 фоиз зиёд шуда, аз 814,3 ва 231,8 ҳазор тоннаи соли 2015 ба 911,7 ва 1080,4 ҳазор тонна дар соли 2019 расонида шуд.

86. Афзоиши ҳачми боркашонӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки хизматрасонихо дар ин самт беҳ шуда, бехатарии ҳаракат таъмин гардидааст ва дар натиҷа муҳлати расонидани борҳо кӯтоҳ гардидааст.

87. Ба ҳисоби миёна ҳачми боркашонӣ тавассути терминалҳои наздисарҳадӣ дар чор соли охир 20,8 фоиз афзоиш ёфтааст.

88. Дар натиҷа ба кишвар муюссар гардид, ки ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои доҳилӣ дар тамоми фаслҳои сол таъмин карда шуда, барои баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ қадамҳои устувор гузошта шаванд.

89. Идома додани тадбирҳо пеш аз ҳама дар соҳаи рушди нақлиёти ҷамъияти тавассути таъсис додани марказҳои логистикии аҳамияти ҷумҳуриявидошта, соҳтмони терминалҳои наздисарҳадӣ, ҳаридорӣ намудани воситаҳои нақлиёт барои боркашонии байналмилалӣ, соҳтмони паркҳои троллейбусҳо, шабакаҳои боркаш ва зеристгоҳҳо дар шаҳрҳои қалон зарур аст.

90. Айни замон, зиёда аз 95 фоизи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба алоқаҳои мобилий дастрасӣ доранд. Шумораи умумии мизочони шабакаҳои алоқа зиёда аз 12 млн. нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин шумора 6,8 млн мизочони фаъол буда, ба 100 шаҳрванди кишвар 78 телефони фаъол рост меояд. Шумораи истифодабарандагони интернет 2,9 млн. нафар ва шумораи истифодабарандагони алоқаи мобилий 6,7 млн. нафарро ташкил медиҳад.

91. Тибқи раддабандӣ ва шохиси байналмилалии ҳукумати электронӣ кишвар дар муқоиса бо давлатҳои Осиёи Марказӣ нисбатан ҷои поёнро ишғол менамояд. Дар соли 2020 Тоҷикистон мавқеи худро дар раддабандӣ ва шохиси рушди ҳукумати электронӣ нисбат ба соли 2016 ҳамагӣ 6 банд беҳтар намуд.

92. Ичрои чорабиниҳои дар БМР 2016-2020 муқарраргардида барои муттаҳид кардан ва солимгардонии низоми бонкӣ ба кам шудани шумораи зиёда аз 60 фоизи ташкилоти қарзӣ, яъне гузариш аз шумора ба сифат оварда расонида, устувории молиявии онҳоро беҳтар намуд. Қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав оид ба мутобиқ намудани фаъолияти ташкилоти қарзӣ тибқи талаботи Базел 2 вобаста ба меъёрҳои кифоягии сармоя, гурӯҳбандии дороиҳо ва идоракуни хавфҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои мусоири ҳароҷоти ҳисботи ғайринақдӣ бо назардошти

банкинги мобилй, интернет – банкинг, QR – рамз ва интиқоли электронии пул бо мақсади зиёд кардани ҳиссаи ҳисбөхой ғайринақдй амалй карда шуд.

93. Дар низоми бонкй меъёри кифоягии сармоя то 19,9 фоиз афзуд, дар охири соли 2019 нишондиҳандаҳои пардохтпазирии кутоҳмуддати низоми бонкй 67,4 фоизро ташкил намуд, афзоиши даромаднокии сармояи ташкилоти қарзй аз 21 фоиз то 28,8 фоиз таъмин гардид, меъёри фоизи қарзҳои пешниҳодшуда бо асъори миллй аз 24,98 фоиз то 22,81 фоиз паст шуд, сатҳи долларкунонӣ, аз ҷумла таносуби уҳдадориҳои асъорӣ ба уҳдадориҳои умумӣ аз 67,1 фоиз то 46,7 фоиз паст ва ҳиссаи қарзҳо бо асъори хориҷӣ дар маҷмӯи қарзҳои пешниҳодшуда аз 63,8 фоиз то 50,5 фоиз кам гашт.

94. Таносуби қарзҳои ғайрифаъол дар маҷмӯи қарзҳои пешниҳодшуда аз 47,6 фоиз то 27,0 фоиз паст карда шуд. Ҳачми қарзҳои таснифшуда дар солҳои 2016-2019 ба андозаи 2,9 млрд. сомонӣ коҳиш ёфт.

95. Дар бахши суғуртавии бозори молиявӣ афзоиши ҳачми мукофотҳои суғуртавӣ 1,9 маротиба, яъне аз 118,2 млн. сомонӣ дар 2016 то 234,2 млн сомонӣ дар соли 2019 ва ҳамчунин афзоиши ҳиссаи пардохтҳои суғуртавӣ нисбат ба ММД аз 0,21 фоиз дар соли 2016 то 0,30 фоиз дар соли 2019 мушоҳида мегардад. Дар натиҷаи татбиқи стратегияю барномаҳои рушди низоми бонкй ва гузариш ба низоми нави ҳадафгирии таваррум сатҳи таваррум дар доираи 7+/-2 мультадил нигоҳ дошта шуд.

96. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июни соли 2018, №331 Шӯрои миллии суботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон њамчун мақоми байннидоравии доимоамалкунандай машваратӣ таъсис дода шуд, ки мақсади фаъолияти он баррасии масъалаҳои таъмини суботи молиявӣ, ошкор намудани хавфҳо дар низоми молиявӣ ва пешниҳоди тадбирҳо баҳри коҳиш додани хавфҳо ба њисоб меравад.

97. Дар самти рушди инфрасоҳтори бахши молиявӣ қонунгузории низоми созиҳҳои таъминшуда такмил дода шуда, феҳристи электронии гарави амволи ғайриманқул ва аввалин бирҷаи фондӣ таъсис ёфт ва барои иштирокчиёни амалиёт бо қоғазҳои қимматнок имтиёзҳои андозӣ пешниҳод гардиданд, ки барои ҷалби сармояи ватанӣ ва хориҷӣ заминаҳои мусоид фароҳам меоранд.

98. Ба пешравиҳои назаррас нигоҳ накарда ҳадафи бахши молиявӣ ҷиҳати таъмини маблағгузории иқтисодиёт то 40-45 фоизи ММД, аз ҷумла аз ҳисоби афзоиши қарзҳои бонкй то 30-35 фоизи ММД ва захираҳои бозори қоғазҳои қимматнок то 10-15 фоизи ММД ичро нагардигааст. Чунончи, ба ҳолати охири соли 2020 таносуби ҳачми қарзҳои додашудаи низоми бонкй ба иқтисоди миллӣ нисбат ба ММД-и кишвар 13 фоизро ташкил дода, миқёси фарогирии аҳолӣ бо ҳизматрасонии бонкй ва ҳифзи ҳуқуқии пасандоздорону сармоягузорон ҳанӯз нокифоя мебошанд.

99. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҳачми содирот нисбат ба ММД аз 12,9 фоиз дар соли 2016 то 14,5 фоиз дар соли 2020 ва ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ аз 20,6 фоиз дар соли 2015 то 26 фоиз дар соли 2020 афзоиш ёфт.

100. Ҳиссаи воридот дар гардиши савдои хориҷӣ аз 79,4 фоиз то 74 фоиз кам карда шуд ва дар ин давра содироти молу маҳсулот аз 890,6 млн. доллари соли 2015 ба 1174,4 млн. доллар дар соли 2019 ё 1,3 маротиба зиёд карда шуда, номгӯи молҳои содиротӣ аз 342 то 452 афзоиш ёфт.

101. Ҳарчанд тавозуни савдои хориҷии кишвар манғӣ боқӣ мемонад, вале тамоюли коҳишёбии ҳачми воридот нисбат ба содирот аз 3,9 маротиба дар соли 2015 то 2,9 маротиба дар соли 2020 ба қайд гирифта шудааст. Дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ва татбиқи имтиёзҳои фискалӣ дар ҷумҳурӣ талаботи бозори дохилӣ таъмин ва соҳтори содирот ботадриҷ васеъ гардид.

102. Дар қатори алюминийи аввалия, нахи пахта, сабзавоту мева, ба соҳтори содирот маъданҳо, сement, қувваи барқ, маҳсулоти тайёр аз пахта, шоҳӣ, пӯстҳои коркардшуда, гӯшти мурғ, лулаҳои пластмасӣ, маҳсулот аз металҳои сиёҳ ва ғайраҳо илова гардид, ки дар солҳои қаблий ҳачми ноҷиз доштанд ё қарib содирот карда намешуданд.

103. Бақияи хизматрасониҳо дар савдои хориҷӣ мусбат гардида, хизматрасониҳои мусофирикашонӣ тавассути тайёра ва хизматрасониҳо оид ба коркарди дуюмдараҷаи ашёи хоми филизӣ афзоиш ёфтанд. Дар панҷ соли охир шумораи корхонаҳои муштараки амалкунанда бештар аз 2 маротиба зиёд гардида, ҳачми маҷмӯи сармоягузориҳои хориҷии ҷалбшуда 1,3 маротиба афзуданд.

104. Бо мақсади дастирии институтсионаӣ ва ҳавасмандсозии фаъолияти берунии иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии бонкӣ саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсодиротбонк» ва Идораи миллии хизматрасонӣ дар назди Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуданд. Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда дар БМР 2016-2020 «Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазқунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» қабул гардида, дар доираи он як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудаанд. Аз ҷумла, рӯзи 1 сентябри соли 2020 Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба фаъолият оғоз намуд. Инчунин, Портали савдои Тоҷикистон, ки таҷрибаи нахустин дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад, 26 апрели соли 2019 расман ифтитоҳ гардида, ба соҳибкорони ватаний ва хориҷӣ имкони дастрасӣ ба маълумот оид ба ҳучҷатгузории содирот ва воридоти мол, созишиномаҳои байналмилалӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи савдо ва хизматрасониро фароҳам оварда, айни замон вобаста ба 53 ғурӯҳи молӣ, 46 расмиёти молу маҳсулоти содиротию воридотӣ, ки 1973 қадам, 133 қонуну қоидаҳо ва 306 ҳучҷатҳоро дар бар мегиранд, маълумот оварда шудааст.

105. Ба татбиқи Равзанаи ягонаи амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ суръат бахшида, масъалаҳои низоми умумии бархурдории имтиёзҳои GSP +, долонҳои сабз, марказҳои логистикӣ тадриҷан амалӣ шуда истодаанд. Ҳамзамон, ҷиҳати зиёд намудани содироти молу

маҳсулоти ватанӣ, таъмини рақобатпазирӣ ва дарёфти бозорҳои нав қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи меъёрҳои бочҳои гумрукии воридотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тасвиб расид, Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомномаи намояндагиҳои тичоратӣ, меъёрҳои тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолӣ, Нақшай чорабиниҳо оид ба кам кардани вақт ва харочоти субъектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ барои содирот, воридот ва транзити молҳо, меъёрҳои андози аксизӣ барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванд ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванд қабул карда шуданд.

106. Бо мақсади дастгирии истеҳсолоти ватанӣ тавассути истифодаи чораҳои ғайритарифӣ Барномаи бехатарии маҳсулоти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ҳӯроквории ғанигардонидашуда» қабул гардида, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо» аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуд. Бо вучуди корҳои анҷомдодашуда, на ҳамаи чорабиниҳои банақшагирифташудаи баҳшҳои даҳлдори БМР 2016 – 2020 бо сабабҳои тағйир ёфтани вазъи бозори ҷаҳонӣ, низоъҳои тичоратӣ ва таҳримҳои иқтисодӣ байни кишварҳои абарқудрат, чораҳои ҳимоявии давлатҳои шарики тичоратии кишвар, коҳиш ёфтани нарҳ ва талабот ба маҳсулоти асосии содиротӣ, дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудани ҳаҷми истеҳсол, воридотивазкунӣ, содирот, маблағгузорӣ, ташкили инфрасоҳтори логистикию банду баст ва кластерҳои содиротӣ, нокифоягии маблағҳои гардишии корхонаҳо, фоизи нисбатан баланди қарзи бонкӣ иҷро гардиданд. Тавре аз таҳлилҳо бармеояд, ҳанӯз нахи пахта то 30 фоиз, алюминийи аввалия то 7 фоиз ва сабзавоту мева то 3 фоиз коркард шуда, боқимонда дар шакли ашёи ҳом содирот карда мешавад.

107. Таҷҳизоти як қатор корхонаҳои навтаъсис аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва маънавӣ қӯҳнашуда буда, ба самаранокии истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда ва ё воридотивазкунанд таъсири манғӣ мерасонанд.

108. Ҳанӯз масъалаи ташкили истеҳсолоти маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди изофашуда дар доираи кластерҳои содиротӣ ба пуррагӣ ҳалли худро наёфтааст. Ҳамзамон, дар шаҳру ноҳияҳои кишвар масоҳатҳои истеҳсолии бекорхобида зиёданд, ки ба ин ё он корхонаи хусусӣ ё давлатӣ тааллуқ дошта, солҳои зиёд истифода намешаванд.

109. Ҳоло ҳам барои субъектҳои фаъолияти иқтисоди хориҷӣ дастрас набудани марказҳои муосири логистикӣ вобаста ба банду баст, ҳамлу нақл, дарёфти бозори фурӯш ва дигар хизматрасониҳои маркетингӣ мушкилоти асосии содирот боқӣ мемонанд.

110. Мавҷудияти воридоти ғайрирасмӣ ҳоло ҳам ба сатҳи амалишавии сиёсати воридотивазкунӣ ва ҳимояи молистеҳсолкунандагони ватанӣ таъсири манғӣ мерасонад.

111. Идомаи ислоҳот дар ин самт бояд ба беҳтар намудани соҳтори содироту воридот бо бартарии содироти маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда, рушди ва тавсеаи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, дарёфти бозорҳои нави фурӯши маҳсулоти ватанӣ, ташаккул ва рушди кластерҳо барои коркарди пурраи ашёи хом, дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ, бунёди марказҳои логистикӣ, рушди соҳаи хизматрасонӣ, маҳсусан, хизматрасониҳои сайёҳӣ, мукаммалсозии механизми баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои гумрукӣ, рушди устувор ва бисёrsамтии равандҳои ҳамгирой нигаронида шавад.

#### §4. Рушди сармояи инсонӣ

112. Таъмини шароити арзандай зиндагии ҳар як шаҳрванди кишвар яке аз ҳадафҳои асосии БМР 2016-2020 ба ҳисоб рафта, корҳои назарраси дар ин самт ба анҷомрасонидашуда имкон дод, ки сатҳи иҷтимоии аҳолӣ беҳтар гардад.

113. Аз рӯи маълумоти расмӣ давомнокии пешбининамудаи умр пас аз таваллуд аз 73,5 (аз ҷумла мардон 71,7 ва занон 75,5) сол дар соли 2015 ба 75,0 сол, аз ҷумла мардон 73,3 сол ва занон 76,9 сол дар соли 2020 расидааст, ки болоравии ин нишондиҳанда аз беҳтар шудани шароити зиндагӣ ва хизматрасониҳо ба аҳолӣ дарак медиҳад.

114. Дар соли 2020 ҳарочоти буҷети давлатӣ ба ҳарочоти ғайриасосии соҳаҳои иҷтимоӣ 15,4 фоизро ташкил дод, ки дар муқоиса ба соли 2015 ба андозаи 2,3 банди фоизӣ зиёд шудааст.

115. Шуғли пурмаҳсул яке аз ҳадафҳои фарогири стратегии кишвар буда, дар ин давра барои таъмини он як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои даҳлдор, аз ҷумла Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷавлати Қатар оид ба танзими қувваи корӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 октябри соли 2019, №494 ва Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи ҷалби муташаккилони шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баамалбарории фаъолияти муваққатии меҳнатӣ дар қаламрави Федератсияи Россия бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2019, №614, инчунин Барномаи маҷмӯии паст кардани сатҳи шуғли бақайдгирифтанашуда (ғайрирасмӣ) барои солҳои 2019 - 2023, Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ барои солҳои 2018 – 2019 ва ғайраҳо қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд.

116. Дар давоми панҷ соли татбиқи БМР 2016-2020 дар маҷмӯъ 654,7 ҳазор ҷойи нави корӣ, аз ҷумла 300 ҳазор доимӣ, 166,2 ҳазор муваққатӣ ва 160,2 ҳазор мавсимӣ таъсис дода шуданд.

117. Танҳо дар соли 2019 аз рӯи маълумоти расмии оморӣ 69,9 ҳазор ҷойи кории доимӣ таъсис дода шудааст, ки дар муқоиса ба соли 2015 аз рӯи нишондиҳандаи мазкур 8,4 ҳазор ҷойи кории доимӣ зиёд мебошад.

118. Дар солҳои 2015-2019 тамоюли мусбати афзоиши шумораи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ба муশоҳида мерасад. Афзоиши миёнасолонаи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол 0,6 фоизро ташкил дода, суръати

нисбатан баланди онҳо дар соҳаи соҳтмон, маориф ва саноати коркард таъмин гардид.

119. Таҳлил нишон медиҳад, ки танҳо аз се як ҳиссаи ҷойҳои нави корӣ доимӣ буда, бештари ҷойҳои корӣ мавсимиӣ ва муваққатӣ ба ҳисоб мераванд, ки барои баланд бардоштани ҳавасмандии иштироқи аҳолии қобили меҳнат дар бозори меҳнат ва кам кардани шуғли ғайрирасмӣ нокифоя мебошанд.

120. Афзоиши маҳсулнокии меҳнат дар давоми солҳои 2016-2020 ба ҳисоби миёна дар як сол 4 фоизро ташкил намуда, мавкеи Тоҷикистон тибқи ин нишондиҳанда аз қишварҳои Осиёи Марказӣ (ба ғайр аз Қирғизистон) ва қишварҳои сатҳи даромадашон миёна ҳоло ҳам паст мебошад, ки имконияти баланд бардоштани рақобатпазирии қишварро маҳдуд мекунад.

121. Муҳочирати меҳнатӣ унсури муҳими бозори меҳнати сетаркибай қишвар бοқӣ монда, интиқоли пулӣ ба қишвар аз ҷониби муҳочирони меҳнатӣ ба ҳисоби миёна 32,7 фоизи ММД-ро ташкил дод. Масъалаҳои қонунигардонии раванди муҳочирати меҳнатӣ ва ҳифзи иҷтимоии муҳочирон ва оилаҳои онҳо ҳамоҳангсозии минбаъдаро бо қишварҳои асосие, ки қувваи кориро аз Тоҷикистон қабул менамоянд, талаб мекунад. Ҳимояи иҷтимоӣ-ҳуқӯқии кӯдакон ва оилаҳое, ки муҳочирони меҳнатӣ гузошта рафтаанд ва дастрасии онҳо ба низоми тандурустӣ, маориф, хидматрасониҳои иҷтимоӣ ва дигар барномаҳои дастигирикунанда, ки вазъи иҷтимоӣ ва моддии ин оилаҳоро ба назар мегиранд, таҳия ва қабули қарорҳои мақсаднокро талаб мекунанд.

122. Бо мақсади тавсеаи шуғли пурмаҳсул бояд дар Барномаи рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030, аз ҷумла дар асоси омӯзиши талаботи бозори меҳнат ба қадрҳои коргариҳои соҳибтаҳассус дар сатҳи марказ, вилоятҳо ва минтақаҳои калон ислоҳоти маҷмӯй пешбинӣ карда шавад.

123. Ҷињати рушди соҳаи маориф ва илм бо қарорҳои даҳлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи давлатии амалий намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022, Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва дигар барномаву ҳуҷҷатҳо таҳия ва қабул гардида, мавриди амал қарор доранд.

124. Аз ҷониби ҳукумати қишвар маблағгузории соҳаи маориф ва соҳтмону азnavsозии муассисаҳои таълимӣ диққати махсус дода шуда, маблағгузории соҳа аз 5,2 то 5,6 фоиз ба ММД афзуда, дар соли 2020 4,4 млрд сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2015 1,2 маротиба зиёд аст.

125. Тибқи маълумоти оморӣ аз соли 2016 то соли 2020 дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 612 иншооти соҳаи маориф барои 138877 ҷойи нишастан ба маблағи умумии қариб 2,4 млрд. сомонӣ соҳта ба истифода дода шудааст.

126. Танҳо соли 2019 ба маблағи 500 млн. сомонӣ 130 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 32 ҳазор ҷойи нишаст ба истифода супорида шуд. Аз ин шумора 32 муассиса бо қарib 10 ҳазор ҷойи нишаст аз ҳисоби соҳибкорону шаҳрвандони саҳоватпешаи кишвар ба маблағи беш аз 122 млн. сомонӣ бунёд шуда, ҳиссаи онҳо дар соҳтмон ва таъмиру азnavsозии муассисаҳои соҳаи маориф ва дигар баҳшҳо рӯз ба рӯз афзуда истодааст.

127. Шароити таъминнокии муассисаҳои таълимий беҳтар гардида, шумораи компьютерҳо аз 48 ҳазор то 67 ҳазор зиёд ва дар ин давра муассисаҳо бо 3046 таҳтаи электронӣ мӯчаҳҳаз гардонида шуданд.

128. Шумораи кӯдакистонҳо дар чумхурӣ аз 603 адади соли 2016 ба 662 адад дар соли 2020 расонида шуд. Шумораи кӯдакон дар онҳо аз 94724 нафари соли 2016 ба 102175 нафар расида, фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ бо дарназардошти марказҳои инкишофи кӯдакон 15 фоизро ташкил медиҳад.

129. Шумораи марказҳои инкишофи кӯдакон то ин давра 1771 ададро бо фарогирии 49721 нафар кӯдакон ташкил намуд.

130. Ислоҳоти соҳаи илму тадқиқот идома ёфта, Академияи илмҳо ба Академияи миллии илмҳо табдили ном ва соҳтори он, ҳамзамон соҳтори академияҳои соҳавии чумхурӣ низ мукаммал гардид. Бо мақсади ҳамоҳангсозӣ ва назорати раванди ислоҳоти соҳаи илму маориф дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои илм, маориф ва инноватсия таъсис дода шуд.

131. Солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақик, табиатшиносӣ ва риёзӣ» эълон гардида, дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ афзалият ба ихтисосҳои муҳандисиву техниکӣ дода шуд.

132. Нишондиҳандай ба истифода додани ҷойи нишаст дар муассисаҳои таҳсилоти мактабӣ дар давоми солҳои 2016-2020 ба 32 ҳазор ҷойи нишаст расид, ки нисбат ба соли 2015 2610 љой зиёд шудааст.

133. Фарогирии духтарон аз рӯи нишондиҳандай мазкур беҳтар гардида, дар соли 2020 нисбат ба соли 2015 ба 9,1 фоиз боло рафт.

134. Таъминоти мактабҳои миёна бо кадрҳои омӯзгории дорои маълумоти олии касбӣ мусбат арзёбӣ гардида, соли 2020 нишондиҳандай он ба 79,9 фоиз расид, ки дар муқоиса ба соли 2015 ба андозаи 7,2 банди фоизӣ зиёд шудааст.

135. Тағйирёбии ин нишондиҳанда дар дехот низ мусбат арзёбӣ мешавад, зеро он соли 2020 дар муқоиса ба соли 2015 ба андозаи 17,8 банди фоизӣ баланд гардидааст. Ҳиссаи кормандони соҳаи маориф дар шумораи умумии кормандони кишвар аз 8,8 то 9,8 фоиз зиёд шудааст.

136. Ҳиссаи хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбие, ки ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дохил шудаанд 50 фоизро ташкил дод, ки баробари иљрои нақшаи БМР 2016-2020 мебошад.

137. Дар соли 2019 шумораи донишҷӯён ба 10 ҳазор нафар аҳолӣ 246,2 нафар, аз чумла занон-духтарон 166,4 нафарро ташкил дод, ки нисбат ба

нақшай БМР 2016-2020 шумораи занон-духтарон ба 16,4 нафар зиёд гардидааст.

138. Дар панҷ соли охир зиёдшавии ҳаҷми маблағгузорӣ ба илм ба ҳисоби миёна дар як сол 4 фоиз ва шумораи кормандони ба тадқиқот ва коркард машғул 2 фоиз мушоҳида мешавад. Танҳо дар соли 2020 ҳарочоти буҷет ба соҳаи илм 0,14 фоизи ММД-ро ташкил намуд, ки дар муқоиса ба соли 2015 ҳамагӣ 0,01 банди фоизӣ зиёд гардида, нисбат ба нақшай пешбинишуда 0,5 фоиз зиёд шудааст. Бо вучуди ин суръати афзоиш нисбат ба нишондиҳандай пешбинигардида нисбатан суст буда, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ – конструкторӣ ҳоло ҳам ба соҳаҳои ҷолиби фаъолият ва шуғл мубаддал нагаштанд.

139. Дар доираи амалисозии Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 ҷиҳати фароҳам овардани инфрасоҳтори мусоиди соҳаи тандурустӣ ва беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии босифат, саривақтӣ ва баландиҳтисоси тиббии муосир ва муқтадири тиббӣ фаъолият идома дода шуд.

140. Заминаҳои меъёрии ҳуқуқии раванди идоракунии солимии аҳолӣ ва фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҷдид гардида, меъёрҳои пешбурди тарзи ҳаёти солим ҷорӣ шуданд.

141. Стратегияи рушди кумаки аввалияни тиббӣ-санитарӣ дар асоси принципҳои тибби оилавӣ барои солҳои 2016–2020 таҳия ва ба тасвиб расида, татбиқи ҷорабиниҳо дар доираи ҳуҷҷати мазкур ба рушди фаъолият дар самти беҳдоштии муассисаҳои кумаки аввалияни тиббӣ-санитарӣ ва беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба сифати хизматрасониҳои тиббӣ мусоидат намуд. Ҳамзамон, Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва қабул гардид, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи тандурустӣ ба танзим дароварда, ба татбиқи ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва ҳифзи саломатии онҳо равона гардидааст. Дар ин радиф низоми паст кардани ҳавфи мубталошавӣ ба беморшавӣ таъсис дода шуда, ҷорабиниҳои марбут ба таъмини беҳатарии маҳсулоти ҳӯрокворӣ татбиқ карда шуданд. Дар ин давра буҷети соҳаи тандурустӣ аз 1,3 то ба 1,7 млрд. сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба соли 2015 30 фоиз зиёд гардидааст.

142. Бо ин роҳ инфрасоҳтори ин соҳаи муҳими иҷтимоӣ, маҳсусан, дар дехоти кишвар ва сифати хизматрасониҳо ба кулӣ тағиیر ёфта, тайи як сол садҳо иншооти тандурустӣ, аз ҷумла беморхонаҳои замонавӣ, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд.

143. Дар ин давра, барои муассисаҳои тиббии мамлакат аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва дигар сарҷашмаҳо дастгоҳу таҷхизоти замонавӣ, аз ҷумла томографи компьютерӣ ва магнитию резонансӣ, дастгоҳи эндовидеочарроҳӣ, дастгоҳи рентгении рақамӣ, дастгоҳи поксозии хун (гемодиализ), дастгоҳ барои майдони кардани сангигурда (литотриптор), дастгоҳи рентгенӣ барои ташхиси ғадуди ширӣ (мамограф), ангиограф ва дастгоҳи ташхисиву табобатӣ барои беморони гӯшу гулӯ ва бинӣ (ЛОР-комбайн) ва дигар таҷхизоти муосир ҳаридорӣ ва наслб гардиданд.

144. Дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар шаҳри Душанбе аввалин Озмоишгоҳи миллии референсӣ ба фаъолият шурӯъ намуд, ки бо таҷхизоти муосир ташхисҳои ниҳоят дақиқро бо сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ба муроҷиаткунандагон пешниҳод менамояд.

145. Дар натиҷаи фаъолияти босамари Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон шумораи ҷарроҳиҳо дар маркази мазкур бамаротиб зиёд гардида (то имрӯз 718 амалиёти ҷарроҳӣ), аз ҷумла теъдоди бемороне, ки аз хориҷи кишвар барои анҷом додани амалиёти пайвандсозии узвҳо ба кишвари мо муроҷиат менамоянд, афзуд (то имрӯз 138 нафар). Бори аввал дар ҷумҳурӣ амалиёти пайвандсозии мағзи устуҳон роҳандозӣ гардида, ба 13 нафар беморон ҷунин амалиёт бомуваффақият анҷом дода шудааст.

146. Фаъолияти муассисаи давлатии «Маҷмааи тандурустии Истиқлол» ба таври пурра ба роҳ монда шуда, дар пойгоҳи маҷмааи мазкур аввалин маротиба дар ҷумҳурӣ ба беморон амалиёти ҷарроҳӣ ҳангоми сактаи геморрагии майнаи сар гузаронида шуд. Маркази перинаталӣ дар шаҳри Кӯлоб ба кор оғоз намуда, соҳтмони ҷунин Марказ дар шаҳри Боҳтар идома дорад. Дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда, шумораи муассисаҳои тиббӣ 3738 адади соли 2015 ба 4369 адад дар соли 2020 расонида шуд, ки ин нисбат ба соли 2015 631 адад зиёд мебошад. Танҳо соли 2019 дар мамлакат 154 муассисаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба истифода дода шуд.

147. Бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва мутахассисони хориҷӣ як қатор муассисаҳои тиббии сатҳи байналмилалӣ, аз қабили ЦСК «Дили солим» (Ҷумҳурии Исломии Эрон), ҶДММ «Нурафзо» (ИМА), ҶДММ «Риелт Компани» (ИМА), ҶДММ «Асан» (Ҳиндустон), ҶДММ «Эпикс» (Ҳиндустон) таъсис ёфта, фаъолият менамоянд. Ҳамзамон, тибқи таҳлилҳо дар панҷ соли охир ҷунинишиондиҳандай некуаҳволии иҷтимоӣ – иқтисодии давлат ва самаранокии фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ дарозумрии миёнаи шаҳрвандон аз 73,6 то 75 сол боло рафта, фавти модарон 1,2 маротиба ва фавти қӯдакони то синни 5 сола 2,2 маротиба коҳиш ёфтааст.

148. Бо мақсади пешгирии панҳашавии пандемияи коронавирус дар соли 2020-2021 беш аз 1 млрд. сомонӣ барои соҳтмони беморхонаҳои сироятӣ ва маводи таҷхизоти тиббӣ ҷудо мегардад.

149. Низоми таъин, маблағгузорӣ ва пардоҳти кумакпулии унвонии иҷтимоӣ барои шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат таҳия гардида, механизми мукаммали он дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ амалӣ карда мешавад.

150. Зиёда аз 470 ҳазор оилаҳои камбизоат дар ҳаҷми 177 млн. сомонӣ кумакпулии унвонии иҷтимоӣ таъин ва пардоҳт карда шудааст. Бо мақсади таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташабbusi Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар соҳтмону таҷдиди 24311 иншооти иҷтимоию иқтисодӣ ба нақша гирифта шуда, то нимаи соли 2020 зиёда аз 13687 иншоот соҳта ба истифода дода шуд, ки 57,1 фоизи нақшаро ташкил медиҳад.

151. Дар натицаи тадбирҳои андешидашуда дар давоми чор соли татбиқи БМР 2016-2020 ичрои аксарияти нишондиҳандаҳои рушди соҳаи тандурустӣ дар сатҳи ҷашмдошти нақшавӣ таъмин гардиданд. Аз ҷумла, дар соли 2020 ҳиссаи аҳолии ба қумаки тиббӣ таъминбуда 89 фоизро ташкил дод, ки дар муқоиса ба соли базавӣ 3 банди фоизӣ кам мебошад.

152. Нишондиҳандаҳои таъмин намудани муассисаҳои табобатӣ бо кормандони олии тиббӣ ва кормандони миёнаи тиббӣ соли 2020 85 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба соли базавӣ 2,3 банди фоизӣ зиёд мебошад. Аз ҷумла, дар деҳот 83 фоизро ташкил дод, ки дар қиёс ба соли базавӣ 11,0 банди фоизӣ зиёд мебошад.

153. Тибқи нишондиҳандаи нақшай БМР 2016-2020 ҳамасола коҳиш додани бемориҳои сироятқунанда на кам аз 10,0 фоиз пешбинӣ шудааст. Маълумоти расмӣ нишон медиҳад, ки вобаста ба нишондиҳандаи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешидан шуда, шумораи нафарони гирифтари касалиҳои сироятқунанда тадриҷан кам шуда истодааст. Аз ҷумла, дар муқоиса ба соли базавӣ (16%) гирифтари бемориҳои сироятӣ ба андозаи 7,5 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст.

154. Бартараф намудани баъзе сироятҳои ба ваксина идорашаванда қариб ки пурра аз байн бурда шудааст. Пеш аз ҳама ба ин андешидани тадбирҳои пешгирикунанда ба гурӯҳҳои сатҳи хатари баланддошта равонашуда, дастрасӣ ба ёрии тиббӣ, бо флюорография фаро гирифтани бештари аҳолӣ, тавссеаи воридоти дорувории самарабаҳш, таъмини муассисаҳо бо кормандони баландихтисос бо таҷзизоти замонавӣ барои табобати бемориҳои сироятқунанда, беҳтар намудани ташхис, такмили ихтисоси духтурон мусоидат намуд.

155. Дар давоми чор соли татбиқшавии БМР 2016-2020 беш аз 19,4 фоиз кормандони тиббӣ бо такмили ихтисос фаро гирифта шуда, ҳамаи муассисаҳои қумаки аввалияи тиббӣ ба маблағгузории сарикасӣ гузаштанд, ки дар муқоиса ба соли базавӣ 72 банди фоизӣ зиёд аст. Дар натицаи мунтазам мукаммал намудани ҷадвали эмқунонӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ва дигар ҷорабинҳои зидди сурхакон (гул) 97 фоизи кӯдакон дорои ҳаритаи ваксинакунонӣ гардида, ин беморӣ мунтазам коҳиш ёфта истодааст. Инчунин, аз ҳисоби беҳтар гардидани хизматрасонии тиббӣ, дастрасии аҳолӣ ба оби тозаи ошомидани, санитарӣ ва гигиенӣ, пурзӯр кардани амалиётҳои тиббӣ бо мақсади пешгирии сироятёбӣ ва дигар ҷорабинҳо камшавии дигар бемориҳои сироятӣ мушоҳида мегардад.

156. Вобаста ба барномаҳои эҳёгарӣ (реабилитасия) дар иттиҳодҳои шахсони маъюб ҳоло 23 барномаи эҳёгарӣ мавриди амал қарор дорад, ки 13 барнома дар муқоиса ба соли 2015 зиёд мебошад.

157. Ба натиҷаҳои ноилшуда нигоҳ накарда ҳанӯз мушкилиҳо дар самти дастрасӣ ба хизматрасониҳои сифатноки тиббӣ баҳусус барои камбизоатон, норасони ғизо дар байни кӯдакони то сини 5-сола, беморӣ ва фавт аз ҳисоби касалиҳои дилу раг, бемориҳои сироятӣ, сатҳи омода намудани мутахassisони касбии соҳа ва низоми тайёр намудани мутахassisони тиб боқӣ мемонанд. Инчунин, то ба ҳол дар самти таъсис додани ташхисгоҳҳо

оид ба назорати бойториу санитарӣ ва фитосанитарӣ мушкилиҳои зиёд ба назар мерасанд, ки ба саломатии инсон хатар доранд.

158. Бартараф намудани мушкилиҳо ва ноил шудан ба натиҷаҳои онҳо барои ташакқули механизмҳои таъмини рушди давомнокии солимии зиндагии мардум мусоидат меқунад. Аз ин рӯ, дар давраи миёнамуҳлати минбаъда рушди бахши тандурустӣ ба таъмини дастрасии баробар ба хизматрасониҳои босифати тиббӣ, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, мунтазам паст кардани сатҳи фавти модару қӯдак, кам кардани мушкилоти вобаста ба бемориҳои сироятӣ, рушди низоми таҳсилоти тиббӣ ва дастирии рушди муассисаҳои тиббии ғайридавлатӣ равона карда шавад.

159. Вобаста ба афзоиши воқеии нафақа ҳамасола тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, дар доираи имкониятҳои мавҷуда нафақа афзоиш дода мешавад. Дар ин давра нафақапулӣ 15,4 фоиз зиёд карда шудааст.

160. Ҳоло беш аз 40 фоизи минтақаҳо ба кумаки суроғавии иҷтимоӣ фарогир мебошанд, ки дар муқоиса ба соли воқеӣ 5 банди фоизӣ зиёд мебошад. Аз оғози моҳи августи соли 2020 ҳамаи 68 шаҳру ноҳияҳои кишвар бо барномаи суроғавии кумаки иҷтимоӣ, яъне 100 фоиз фароғирифта шуданд.

161. Тибқи нақшай ҳиссаи кормандони иҷтимоие, ки аз такмили ихтисос гузаштанд 23,5 фоизро фаро мегирад, ки ин дар муқоиса ба соли заминавӣ 3,5 банди фоизӣ зиёд мебошад.

162. Дар доираи ҳамкории давлат ва бахши ҳусусӣ дар давраи солҳои 2018-2020 зиёда аз 13300 нафар шахсони осебпазир аз хизматрасониҳои иҷтимоӣ истифода намуданд. Дар натиҷаи пандемияи COVID-19 зиёда аз 149 ҳазор ҳочагиҳои хонаводагӣ кумакпулиҳои фаврии иҷтимоӣ, инчунин зиёда аз 64 ҳазор оила, ки дорои қӯдакони то синни 3 сола мебошанд, илова бар кумакпулиҳои фаврии иҷтимоӣ боз кумакпулии яккарата дар ҳачми 500 сомонӣ ба даст оварданд.

163. Дар давоми панҷ сол ҷиҳати таҳияи спетсифиқатсия ва стандартҳои намунавии пешниҳоди хизматрасониҳо, ки барои аҳолии осебпазир равона шуданд 11 дастур таҳия карда шудааст, ки пешниҳоди сифатноки хизматрасониро барои аҳолии осебпазир ба роҳ мемонанд.

164. Дар давраи татбиқи БМР 2016–2020 рушди соҳаи фарҳанг бо татбиқи Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016–2020, Барномаи давлатии рушди санъати театрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013–2019, Барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихӣ – фарҳангӣ барои солҳои 2012 – 2020 ва дастирии раванди рушди ҳамаи унсурҳои асосии фарҳангии миллӣ, аз ҷумла мероси таърихӣ–фарҳангӣ, эҷодиёти бадей дар асоси қасбият ва ҳаваскорӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва эҷодиёти бадей таъмин гардид. Дар ин давра истироҳати фарҳангӣ ва фароғатӣ ташаккул ёфта, дар кишвар маҷмааҳои фарҳангию варзишӣ ва марказҳои савдо ва хизматрасони соҳта мавриди истифода қарор гирифта, боғҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ азnavsозӣ карда шуд ва як қатор фестивалу идҳо баргузор гардиданд.

165. Гузаронидани Рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар кишварҳои ҳамсоя ва давлатҳо – шарикони стратегии ҷумхурӣ афзалияти анъанавӣ пайдо кардааст.

166. Ба феҳристи ЮНЕСКО ворид намудани санъати Шашмақом ва мероси ғайримоддии фарҳангӣ – ҷашинон миллии Наврӯз, чакан ва Оши палов мӯяссар гардида, корҳо барои ворид намудани санъати Фалак ба феҳрист идома доранд.

167. Тибқи нишондиҳандай таъминоти маҷмӯй бо китобхонаҳо ва муассисаҳои фарҳангию истироҳатӣ дар давоми солҳои 2016-2020 ба 100 ҳазор аҳолӣ 76,8 нафар рост омад, ки дар муқоиса ба соли базавӣ 50,7 нафар зиёд мебошад.

168. Дар соли 2020 таъминоти маҷмӯй бо театрҳо, осорхонаҳо, толорҳои консертӣ ва колективҳои филармонӣ ба 100,0 ҳазор аҳолӣ 1,32 нафар рост омад, ки дар муқоиса ба соли 2015 0,32 нафар зиёд мебошад. Ин нишондиҳандай аз он шаҳодат медиҳад, ки фарогирӣ ба муассисаҳои фарҳангӣ давоми солҳои охир беҳтар шудааст.

169. Солҳои 2016-2020 афзоиши шумораи донишҷӯёне, ки таълими қасбӣ ва олии ба фарҳанг алоқамандро гирифтаанд мутаносибан 57,5 ва 46 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба нишондиҳандай нақшавии БМР 2016-2020 ҳамасола мувофиқан 47,5 ва 36 фоиз зиёд мебошад.

170. Бо вучуди мусоидат намудани тадбирҳои зиёди амалишуда ба рушди низоми фарҳанг дар ин самт ҳанӯз тамоюли афзоиши хизматрасониҳои фарҳангӣ нокифоя бοқӣ мемонад.

171. Дар самти рушди соҳаи фарҳанг дар марҳилаи миёнамуҳлати минбаъда пешниҳод карда мешавад, ки ҷорабиниҳои муҳими татбиқнашудаи бахши фарҳанг, аз қабили таҳияи нақшай минтақавии ҷойгиршавии муассисаҳои фарҳангӣ ва санъат, таҳия ва тасдиқи стандартҳои қасбии кормандони муассисаҳои фарҳангӣ, истифодаи талаботи таҳассусӣ ба кормандон, бозомӯзӣ, баланд бардоштани сатҳи таҳассус, фароҳам овардани шароит ва омилҳо барои ҷалби тиҷорати хусусӣ дар лоиҳаҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ, таҳия ва тасдиқи Консепсияи брендӣ миллии мамлакат ва таъсиси кластерҳо оид ба саноати технологияҳои иттилоотӣ ба марҳилаи миёнамуҳлати солҳои 2021-2025 гузаронида шаванд.

## §5. Рушди маҷмӯии минтақаҳои кишвар

172. Рушди минтақаҳои мамлакат яке аз самтҳои бунёдии пешбурди ислоҳоти иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчун заминаи устувор дар таъмини дараҷаи зарурӣ амнияти энергетикӣ ва озукаворӣ, рушди имкониятҳои инфрасоҳторию коммуникатсионии мамлакат ва фарогир кардани шуғли пурмаҳсул дар саросари кишвар арзёбӣ мегардад.

173. Дар БМР 2016–2020 баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунӣ дар шаҳрак ва деҳот, фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорию соҳибкорӣ, ташаккули асосҳои институтионалии шаҳришавӣ, ташаккули

кластерҳои минтақавӣ – истеҳсолӣ ва худудҳои рушди саноатӣ ҳамчун манбаъҳои рушди устувор муайян карда шуданд.

174. Дар натиҷаи чораҳои андешиди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди минтақаҳо таносуби фарқият дар нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ байни вилоятҳо ва шаҳри Душанбе аз рӯи меъёрҳои сарикасӣ, аз ҷумла аз рӯи МММ – аз 4 маротиба дар соли 2015 то 3,8 маротиба дар соли 2019, саноат – аз 5,1 то 4,2 маротиба, гардиши чаканаи молҳо – аз 8,5 то 8,3 маротиба паст шудааст, ки ин тамоюли рӯ овардан ба рушди мутавозият иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои кишварро нишон медиҳад.

175. Соли 2015 дар соҳтори МММ ҳиссаи шаҳри Душанбе 24 фоиз, вилояти Суғд 27,5 фоиз, Ҳатлон 29,3 фоиз, ВМҚБ 1,6 фоиз ва НТҶ 17,2 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2019 шаҳри Душанбе 2 банди фоизӣ, вилояти Суғд 2,3 банди фоизӣ, вилояти Ҳатлон 0,6 банди фоизӣ кам шудааст. Ин нишондиҳанда дар ВМҚБ бетафйир ва НТҶ 0,7 банди фоизӣ зиёд шудааст. Ҷунин ҳолат барои расидан ба рушди мутавозият минтақаҳо таъсири манғӣ мерасонад, ки андешидани тадбирҳои иловагиро тақозо менамояд.

176. Дар давраи татбиқи БМР 2016–2020 ҳиссаи субвенсия дар ҳачми умумии қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ ба андозаи 1,5 фоиз паст гардида бошад, ҳанӯз ҳиссаи субвенсияҳо дар даромадҳои буҷетҳои маҳаллӣ 15 фоизро ташкил медиҳад.

177. Зарурати ҳавасмандқунии афзоиши манбаъҳои андозӣ дар минтақаҳои мамлакат ва ҳароҷоти муносиби буҷетӣ ва мусоидат дар беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ мутаносибан нигоҳ дошта мешаванд.

178. Динамикаи мусбати афзоиши ҳачми истеҳсоли саноатӣ дар тамоми минтақаҳои мамлакат ба мушоҳида расида, пешравиҳо дар соҳтори минтақавии саноат ба назар мерасад. Ҳиссаи вилояти Суғд дар ҳачми умумии истеҳсоли саноатӣ зиёд гардидааст.

179. Тадбирҳои андешидашуда ба коҳишёбии нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар мусоидат намуд. Камбизоатӣ дар маҳаллаҳои дехот аз 35,2 фоиз дар соли 2015 то 30,1 фоиз дар соли 2019, дар шаҳрҳо аз 23,2 фоиз то 18,4 фоиз паст гардид.

180. Арзёбӣ нишон медиҳад, ки дар ин давра суръати пастшавии камбизоатӣ дар ВМҚБ (9,7 банди фоизӣ), вилоятҳои Суғд (6,9 банди фоизӣ), Ҳатлон (3 банди фоизӣ) НТҶ (4,9 банди фоизӣ) ба қайд гирифта шудаанд.

181. Таҳлилҳо нишон доданд, ки агар дар соли 2011 дастрасии аҳолии ҷумҳурӣ бо оби нӯшокӣ 48,6 фоизро ташкил намуда бошад, ҳоло ин нишондод бо назардошли татбиқи амалии «Барномаи беҳтар намудани таъминоти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо оби тозаи нӯшокӣ барои солҳои 2008-2020» ба 64 фоиз баробар гардид, аз ҷумла таъминоти аҳолии маркази шаҳру нохияҳо бо оби тоза ба 89 фоиз ва аҳолии дехот ба 55 фоиз расонида шуд.

182. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нобаробарии рушд байни минтақаҳои кишвар, маҳсусан дехот бетафйир мондааст. Ҷойгишавии

нобаробари иқтидорҳои истеҳсолӣ ва захираҳои табиӣ ба сатҳи рушди шаҳру ноҳияҳо, шаҳракҳои нав ва дехот таъсир мерасонад. Дар баробари ин ҳиссаи аҳолии шаҳрҳо батадриҷ, аз ҷумла дар натиҷаи муҳочирати дохилӣ, рушди шаҳрҳои хурд ва ташкили шаҳракҳои нав афзоиш меёбад.

183. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2019, №1170 «Дар бораи солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудани солҳои 2019-2021 ва Накшай чорабиниҳои корҳои ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бахшида ба таҷлили 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди иҷтимоиу иқтисодии минтақаҳои кишвар заминай мусоид гузоштанд.

184. Тибқи нақшай мазкур бунёд ва азnavsозии беш аз 25 ҳазор иншооти иҷтимоиу иқтисодӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва шаҳраку дехоти кишвар пешбинӣ гардида, дар солҳои 2018-2020 зиёда аз 15 ҳазор бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуд.

185. Татбиқи БМР 2016-2020 нишон медиҳад, ки масъалаҳои рушди инфрасоҳтори истеҳсолӣ дар дехот, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, ҷолибияти сармоягузории минтақаҳо, ташкили коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то маҳсулоти ниҳоӣ дар минтақаҳо тавассути бунёди кластерҳои саноатӣ ва саноатӣ-аграрӣ, паркҳои техникиву технологӣ ва минтақаҳои саноатӣ самтҳои ислоҳоти идомаёбанда барои минтақаҳои кишвар дар давраи миёнамуҳлати минбаъда боқӣ мемонанд.

## §6. Таҷрибаи мониторинг ва арзёбии БМР 2016-2020

186. Дар СМР -2030 ва БМР 2016-2020 ба муҳимиҳати устувории низоми миллии мониторинг ва арзёбӣ дар асоси нишондиҳандаҳои тасдиқгардида диққати маҳсус дода шудааст. Айни замон низоми мониторинг ва арзёбиро ВРИС ҳамоҳанг месозад ва онро якҷо бо мақомоти идораи давлатии соҳавӣ ва минтақавии даҳлдор, ташкилоти ҷамъиятии шаҳрвандӣ ва соҳторҳои соҳибкорӣ, инчунин бо иштироки шарикони рушд амалӣ менамояд.

187. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муайян кардани мақомоти ваколатдор дар соҳаи мониторинг ва арзёбӣ дар оғози соли 2019 қабул гардидааст. Ҳамчунин, бо қарори мазкур масъалаҳои зерин танзим карда мешаванд:

- институтионализатсияи вазифаҳои мониторинг ва арзёбӣ. Мақомоти давлатие, ки дар раванди мониторинг ва арзёбӣ иштирок мекунанд, нақш, вазифа ва уҳдадориҳои мақоми ваколатдор дар соҳаи мазкур муайян карда шуданд;

- татбиқи амалии вазифаҳои мониторинг ва арзёбӣ (ташаккули методология, низоми индикаторҳо, тартиби ҷамъоварӣ, коркард ва пешниҳоди маълумот, таъсиси маҳзани маълумотҳои иттилоотӣ);

- банақшагирӣ ва ташкили равандҳои мониторинг (танзими равандҳо ва давраҳои баргузорӣ, иштирокчиён, тақсимоти масъулият);

- банақшагирӣ ва ташкили равандҳои арзёбӣ (танзими равандҳо ва давраҳои баргузорӣ, иштирокчиён, тақсимоти масъулият);

- истифодаи натицаҳои мониторинг ва арзёбӣ (ба кӣ ва дар қадом вақт маълумоти мониторинг ва арзёбӣ пешниҳод мегардад);
- дастрасии натицаҳои мониторинг ва арзёбӣ (роҳҳои дастрасӣ барои ҷомеаи шаҳрвандӣ муайян карда шуданд);
- равандҳои идора намудани тағйирот дар барномаҳо;
- сарчашмаҳои маблағгузории мониторинг ва арзёбӣ;
- таъмини мониторинг ва арзёбӣ бо захираҳои инсонӣ ва дастирии техникий.

188. Таҷрибаи татбиқи БМР 2016-2020 нишон медиҳад, ки низоми миллии амалкунандаи мониторинг ва арзёбӣ дар қисми ҳалли чунин масъалаҳо ба такмил ниёз дорад:

- тасдиқ намудани низоми индикаторҳои мониторинги тақсимот вобаста ба мақомоти давлатии масъул аз рӯи сатҳ (раванд, натиҷа, таъсиррасонӣ) ва аз рӯи муҳлати пешниҳоди онҳо;
- тасдиқ намудани методикаи ташаккули индикаторҳо, вақте онҳо дар омори расмӣ вучуд надоранд ё агар онҳо ҳосилавӣ ба ҳисоб раванд;
- тасдиқ намудани шаклҳои пешниҳоди маълумот барои мониторинг;
- мувоғиқа кардани шаклҳои пешниҳоди натицаҳои мониторинг (шаклҳои ҳисботдихӣ);
- тартиби гузаронидани мониторинг;
- тартиби гузаронидани арзёбӣ.

189. Таҳлил нишон медиҳад, ки низоми миллии арзёбии натиҷагирий ва дурнамои рушд дар доираи татбиқи раванди иҷрои Барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2016–2020 ҳоло ҳам дар марҳалаи ташаккулёбӣ қарор дорад.

190. Вобаста ба ин зарур аст, ки дар давраи минбаъдаи рушди кишвар роҳандозии самараноки низоми мониторинг ва арзёбӣ дар таркиби ҳучҷати стратегӣ ба пуррагӣ таъмин карда шуда, ба ҳайси унсури асосии идоракуни раванди рушди иқтисодӣ эътироф карда шавад.

## §7. Маблағгузории татбиқи БМР 2016-2020

191. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 Ҳукумати кишвар баҳри таъмини ҷорабиниҳои банақшагирифташуда барои ҷалби ҳаҷми маблағгузориҳои зарурӣ аз ҳамаи сарчашмаҳо талошҳои зиёдро роҳандозӣ намуд.

192. Ҳаҷми захираҳои пешбинишуда аз рӯи ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузории БМР 2016 – 2020 дар ҳаҷми 126 млрд сомонӣ муайян карда шуда буд, ки аз ин захираҳои баҳши хусусӣ – 35,8 фоиз, буҷети давлатӣ – 54,8 фоиз, шарикони рушд – 9,4 фоизро ташкил медиҳад.

193. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҷиҳати ҷалби захираҳои молиявӣ барои татбиқи ҷорабиниҳои банақшагирифташуда ақибмонӣ ба назар расид. Тибқи ҳисобҳои пешакӣ барои татбиқи БМР 2016-2020 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 86,3 млрд сомонӣ бо нарҳҳои соли 2014 равона гардид, ки 71,9 фоизи маблағгузории банақшагирифташударо ташкил медиҳад.

194. Аз ҳисоби воситаҳои буҷети давлатӣ 54,4 млрд сомонӣ ё 86,4 фоизи ҳаҷми ба нақшагирифташуда бо нарҳҳои соли 2014 равона карда шуда, воситаҳои шарикони рушд – 7,4 млрд сомонӣ ё 61,4 фоиз ва сармояи хусусии ватанӣ ва хориҷӣ – 24,5 млрд сомонӣ ё 54,4 фоизи нақшаро ташкил дод.

195. Ин маблағҳо барои такмили низоми институтсионалӣ, беҳтар кардани маъмурикунонии андоз, дастигирӣ соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ ба кишвар, содагардонии амалиёти содиротио воридотӣ ва транзитӣ, бунёди инфрасохтори иқтисодиву иҷтимоӣ, бунёди иқтидорҳои истеҳсолӣ, рушди сармояи инсонӣ ва рушди мутавозият минтаҳаҷо равона карда шуданд.

196. Татбиқи БМР 2016-2020 нишон дод, ки маблағузории ҷорабиниҳои пешбинишудаи он аз ҳисоби воситаҳои буҷети давлатӣ таъмин гардида, сармояи шарикони рушд ва бахши хусусӣ дар сатҳи зарурӣ ҷалб карда нашуд. Вобаста ба ин дар давраи миёнамуҳлати минбаъда зарур аст, ки стратегияҳои кишварии шарикони рушд ба ҳадафҳо ва афзалиятҳои БМР 2021-2025 ва Барномаи сармоягузорињои давлатии Љумъурии Тоҷикистон барои солњои 2021-2025 мутобиқ гардонида шаванд. Ҳамзамон тақвияти корҳо дар самти баланд бардоштани фаъолнокии бахши хусусӣ муҳим арзёбӣ мегардад.

197. Бо назардошти сабақҳои андӯхта аз татбиқи марҳилаи аввали СМР-2030 дар БМР 2021–2025 ба масъалаҳои устувории макроиқтисодӣ, кам кардани вобастагии иқтисодиёт аз таъсири омилҳои манфии беруна, баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ, диверсификатсияи истеҳсолот, инчунин дарёфти манбаъҳо ва омилҳои нави зерини рушди иқтисодӣ таваҷҷӯҳи маҳсус дода мешавад:

- рушди иқтисоди «сабз» ва иқтисоди рақамӣ;
- истифодаи самараноки иқтидорҳои иқтисоди кухӣ;
- истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва сайёҳии кишвар;
- расмикунонии иқтисоди ниҳонӣ ва такмили низоми баҳисобгириӣ;
- рушди бозори тақрории коғазҳои қимматнок ва хизматрасониҳои суғуртавӣ;
- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ.

198. Рушди иқтисодӣ бояд ба рушди нисбатан босуръат ва фарогири сармояи инсонӣ тақя намуда, маблағузории хусусӣ сарчашмаи асосии сармоягузорӣ шавад.

## §8. Ҳалли масъалаҳои саноатикунонии босуръати кишвар

199. Бо мақсади фаъолгардонии гузариши иқтисодиёти кишвар аз модели аграрию саноатӣ ба саноатию аграрӣ бо назардошти аҳамияти бахши саноат дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ, иҷрои уҳдадориҳои кишвар барои ба даст овардани ХРУ 9 (инфрасохтор ва саноатикунонӣ) соли 2018 дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

саноатикунонии босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва стратегии кишвар эълон гардид. Дар ин росто дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 дар самти саноатикунонии босуръат соли 2019 «Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва соли 2020 «Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025» қабул гардиданд, ки дар иҷрои онҳо сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ саҳми асосӣ мегузоранд.

200. Комёбихои назарраси бадастовардашуда вобаста ба ноил шудан ба се ҳадафи стратегии амалкунанда ҳамчун заминаҳои зарурӣ барои татбиқи сиёсати саноатикунонии босуръати кишвар хизмат мерасонанд.

201. Ҳадафи асосии саноатикунонии босуръати кишвар ташаккул додани саноати миллии рушдёфта ва рақобатпазир ва дар асоси он ба сатҳи сифатан баланд бардоштани тамоми иқтисоди миллӣ ва некуаҳволии мардуми кишвар ба ҳисоб меравад. Ин ҳадаф барои коҳиш додани вобастагии кишвар аз воридоти маҳсулоти ниёзи аввал, таъмини соҳаҳои гуногун бо таҷхизоти муосир, тақвияти иқтидорҳои содиротӣ ва таъмини гуногунсамтии истеҳсолоти ватанӣ нақши ҳалкунанда дорад. Зоро ҳамасола маҳсулоти тайёри металлургияи сиёҳ ва ранга, нуриҳои минералӣ ва техниқи кишоварзӣ, маводи сузишворию молиданиӣ, автобусҳо ва автомобилҳо, техникаи майшӣ, масолехи гуногуни соҳтмонӣ, молҳои ҳӯрокворӣ, саноати сабук ва ғайраҳо дар ҳаҷми зиёд ба кишвар ворид карда мешаванд. Бинобар ин фаъолият дар самти рушди соҳаҳои саноати маъдан, металлургияи ранга, мошинсозӣ, саноати сабук, ҳӯрокворӣ ва дорусозӣ, коркарди ҳарчи бештари ашёи хом, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда, ташкили кластерҳои истеҳсолӣ, соҳтмон ва хизматрасонӣ бояд тақвият бахшида шавад. Илова бар ин андешидани тадбирҳо дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, коҳиш додани сарбории андоз, баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз, рушди минбаъдаи ШДБХ ва муқовимат ба коррупсия дар муҳити соҳибкорӣ, инчунин омода намудани мутахассисони соҳавӣ, таъмини ҳамгирои илм ва истеҳсолот ва тақвияти иқтидори технологий соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути фаъолона ҷорӣ намудани ТИК зарур арзёбӣ мегардад.

202. Тағйироти ҷиддии вазъи сиёсию иқтисодии солҳои охир дар ҷаҳон бинобар таъсири паҳншавии бемории сироятии COVID-19, масъалаҳои геосиёсӣ, низоъҳои тиҷоративу таҳримҳои иқтисодӣ байни кишварҳо ва тағйирёбии ноустувори нарҳҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ ба паст гардидани суръати рушди иқтисодии шарикони калидии Тоҷикистон оварда расонида, рақобатро миёни кишварҳои рӯ ба тараққӣ барои ҷалби сармоя боз пуршиддат менамояд. Чунин ҳолат рақобатпазирӣ ва ҷолибияти сармоягузории бахши саноати кишварро дар арсаи байнамилалӣ метавонад коҳиш дихад. Бо назардошти ин дар БМР 2021-2025 ба масъалаҳои такмили қонунгузорӣ дар самти ҳимояи манфиатҳои сармоягузорон ва таъмини адолати судӣ таваҷҷуҳӣ хоса зоҳир мегардад.

203. Дар доираи татбиқи ҳадафи саноатикунонии босуръати кишвар бояд то соли 2030 ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба сатҳи 30 фоиз ва вазни қиёсии соҳаҳои коркард дар соҳтори саноат аз нишондиҳандай ниҳоии сатҳи байналмилалӣ (70,0 фоиз) ба сатҳи 75,5 фоиз расонида шавад.

204. Ноил гардидан ба ҳадафҳо ва вазифаҳои сиёсати саноатикунонии босуръат ба Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки кишварамон мавқеи худро дар арзёбии ЮНИДО оид ба таснифоти байналмилалии кишварҳо аз рӯи сатҳи саноатикунонӣ тағиیر дода, ба гурӯҳи кишварҳои дорои саноати рушдкунанда ворид гардад.

## §9. Равандҳои милликунонии Ҳадафҳои рушди устувор (ХРУ) ва ҳамгирии он дар ҳӯҷҷатҳои стратегии миллӣ

205. Аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи олии рушди дарозмуҳлати Тоҷикистон – баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи рушди устувори иқтисодӣ ва ҳадафҳои стратегии рушд барои давраи то соли 2030 – таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва самаранок истифода намудани неруи барқ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани кишвар ба кишвари транзитӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноатикунонии босуръати кишвар ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсул муқаррар гардида, пурра ба Ҳадафҳои рушди устувор (ХРУ) мутобиқат менамоянд ва дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ роҳандозӣ карда шудаанд.

206. СМР-2030 ба сифати стратегияи асосии кишвар баромад менамояд, ки дар заминаи он интизориҳо барои милликунонии ХРУ дар кишвар бунёд ёфтаанд. Татбиқи бевоситаи ХРУ дар давраи то соли 2030 иҷрои афзалиятҳо ва ҳадафҳои дар барномаҳои миёнамуҳлати панҷсолаи рушд ва ҳамчунин дар стратегияи рушди соҳаҳо ва минтақаҳо гузошташударо таъмин менамояд.

207. Ҳамгирии ХРУ ба сиёсати миллии рушд имкон медиҳад, ки Тоҷикистон афзалиятҳои сиёсати иҷтимоию иқтисодии худро дар самти паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва нобаробарии иҷтимоӣ, рушди минбаъдаи сармояи инсонӣ, самаранок истифода намудани захираҳои табиӣ, таъмини гуногунсамтӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ, рушди саноатӣ – инноватсионии кишвар, ҳифзи муҳити зист, рушди мутавозият минтақаҳоро самаранок татбиқ намояд. Чунин муносибати маҷмӯй барои баланд бардоштани некуаҳволии гуруҳҳои осебпазири аҳолӣ имконият фароҳам оварда, ҳассосият ва изтироби онҳоро аз хавфи оғатҳои табиӣ, бухронҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ коҳиш медиҳад. Бо мақсади риояи принсипи асосии ХРУ – «Касеро канор наҳоҳем гузошт» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккули низоми миллии мониторинг ва арзёбӣ вобаста ба масъалаҳои маҳаллигардонии ХРУ таваҷҷуҳи хоса дода шудааст. Дар иртибот ба ин, ҷиҳати ҷалби бештари захираҳои назаррас аз сарчашмаҳои

гуногун барои амалӣ намудани барномаҳо ва стратегияҳои вобаста ба татбиқи ҲРУ тавссеаи ҳамкориҳо ва шарикӣ дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла дар асоси фаъолгардонии ҳамкориҳо ҷиҳати мусоидат ба рушди кишварҳои рӯ ба инкишоф ва маҳсур ба хушкӣ мувофиқӣ мақсад мебошад.

208. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҳайати MAPS вобаста ба мутобиқатии ҲРУ бо стратегияҳои барномаҳои рушди кишвар АМФ гузаронид. Муайян карда шуд, ки дар ду ҳӯҷҷати стратегии миллии кишвар СМР – 2030 ва БМР 2016 – 2020 қариб 64 фоизи ҲРУ инъикоси худро ёфтаанд.

209. Арзёбии 10 стратегияи миллӣ ва барномаҳои соҳавии рушди кишвар дараҷаи ҳамгириро дар сатҳи 78 фоиз нишон дод. Таҳлили вазифаҳои ҳадафноки бисёрсоҳавии ҲРУ имкон дод, ки ҳарита/тафсири Тоҷикистон дар ҳошияи мутобиқати стратегияҳои барномаҳои рушди кишвар ба ҲРУ таҳия карда шавад.

210. Сатҳи баланди мутобиқат дар чунин ҳадафҳо ба монанди ҲРУ 2 (гуруснагӣ, нимгуруснагӣ – 80 фоиз), ҲРУ 3 (саломатӣ – 100 фоиз), ҲРУ 4 (маориф – 100 фоиз), ҲРУ 5 (гендерӣ – 100 фоиз), ҲРУ 6 (дастрасӣ ба оби тозаи нӯшиданӣ, санитарӣ ва гигиенӣ – 100 фоиз), ҲРУ 7 (энергия – 100 фоиз), ҲРУ 8 (рушд ва ҷойҳои корӣ – 100 фоиз), ҲРУ 9 (инфрасоҳтор ва саноатикунонӣ – 100 фоиз), ҲРУ 11 (шаҳрҳо ва минтақаҳои аҳолинишин – 86 фоиз), ҲРУ 13 (тағйирёбии иқлим – 100 фоиз) ва ҲРУ 15 (захираҳои замин – 78 фоиз) муайян карда шуданд.

211. Сатҳи миёнаи мутобиқатӣ дар чунин соҳаҳои афзалиятнок, ба монанди: ҲРУ 1 (камбизоатӣ – 60 фоиз), ҲРУ 10 (нобаробарӣ – 71 фоиз), ҲРУ 16 (ҷомеаи фарогир - 70 фоиз) ва ҲРУ 17 (ҳамкориҳо – 63 фоиз) муайян карда шуданд.

212. Сатҳи заифӣ (ифоданашудаи) мутобиқат дар ҲРУ 12 (истеъмол ва истеҳсолот – 38 фоиз) ошкор гардид.

213. Ҳарита-тафсири Тоҷикистон аз нуқтаи назари мутобиқати стратегияҳои барномаҳои рушди кишвар ба ҲРУ моҳиятан тафсири натиҷаҳои интизорӣ ва уҳдадориҳо оид ба татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегияҳои барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҲРУ ба ҳисоб мераванд. Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мониторинги татбиқи ҲРУ «Ҳаритаи роҳ» таҳия гардидааст, ки он аз 37 зерқисмат иборат мебошад.

214. Ҳарчанд дар вақти қабули БМР 2016-2020 индикаторҳои арзёбии рушд дар доираи ҲРУ дар сатҳи миллӣ роҳандозӣ нашуда, расман низоми индикаторҳои таъмини рушди устувор ҳанӯз мавҷуд набуд, вале дар ҷараёни татбиқи барнома тадбирҳои зарурӣ дар ин самт ба роҳ монда шуданд.

215. Мутобиқи ҳисботи солонаи Bertelsmann/SDSN Тоҷикистон аз рӯи шохис ва маҷмӯи нишондиҳандаҳои ҲРУ дар соли 2019 дар байни 162 кишвари таҳқиқшаванда ҷои 71 – умро ишғол намуд. Арзёбии Тоҷикистон 69,2 холро бо назардошти ба даст овардани 69,2 фоизи натиҷаҳои беҳтарини

имконпазир ба ҳисоби миёна аз рӯи 16 ҲРУ (ҲРУ 14 – «Нигоҳдории экосистемаҳои уқёнусҳо» (дар Тоҷикистон татбиқ намешавад) ташкил медиҳад.

Эзоҳ:

- сатҳи баланди мутобиқат нишон медиҳад, ки дар хучҷати банақшагирии миллӣ вазифаҳои мақсаднок мавҷуданд, ки ба вазифаҳои ҲРУ дар матн, миқёс ва мақсадҳо мувофиқ мебошанд ва нишондиҳандаҳои арзёбии пешравии онҳо муайян карда шудаанд.
- сатҳи миёнаи мутобиқат нишон медиҳад, ки дар хучҷати банақшагирии миллӣ вазифаҳои мақсаднок мавҷуданд, ки ба вазифаҳои ҲРУ мувофиқ мебошанд, аммо фарогирии соҳавӣ нопурра ё нишондиҳандаҳои арзёбии пешравии онҳо муайян карда нашудаанд.
- сатҳи заифи мутобиқат маъни онро дорад, ки дар хучҷати банақшагирии миллӣ вазифаҳои мақсаднок мутобиқ ба вазифаҳои ҲРУ мавҷуд нестанд.

216. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба комёбихои назаррас дар татбиқи ҲРУ 13 «Мубориза бо тағйирёбии иқлими» – 96,2 хол, ҲРУ 4 «Таҳсилоти босифат» – 96 хол, ҲРУ 7 «Энергияи дастрас ва тоза» – 91,9 хол, ҲРУ 1 «Бартарафнамоии камбизоатӣ» – 86,3 хол ноил шудааст. Инчунин пешравиҳо дар татбиқи ҲРУ 2 «Гуруснагии сифрӣ» ва ҲРУ 3 «Саломатӣ ва некуаҳволӣ» – 47,2 хол, ҲРУ 9 «Саноатикунонӣ, инноватсия ва инфрасохторҳо» – 9,6 хол ба назар мерасанд.

217. Номгӯи нишондиҳандаҳои глобалӣ (E/CN.3/2019/2, Annex II) оид ба комёбшавӣ ба ҲРУ, ки моҳи марта соли 2019 дақиқ карда шуда буд, 244 индикаторро дар бар мегирад. Бо назардошли индикаторҳои тақроршуда шумораи онҳо 232 ададро ташкил дода, аз ин 202 нишондиҳанда мувофиқи гуруҳбандии сесатҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешаванд:

- сатҳи I – 102 нишондиҳандае, ки оид ба онҳо маълумоти дастрас мавҷуданд;
- сатҳи II – 63 нишондиҳандае, ки вобаста ба онҳо методологияи миллии даҳлдорро таҳия кардан зарур аст;
- сатҳи III – 37 нишондиҳандае, ки таҳияи онҳо аз омода кардани методологияи глобалӣ вобастагӣ доранд.

218. Аз ин 202 индикатори имконпазир 161 индикатори ҲРУ бевосита вазорату идораҳое, ки дар мониторинг ва арзёбии ҲРУ масъуланд, қарор доранд. Вобаста ба ин муттаҳид кардани саъю талошҳо ҷиҳати арзёбии индикаторҳо ва таъмини дастрасии васеъ ба маълумот дар ояндаи миёнамуҳлат мухим боқӣ мемонанд.

219. Дар назар аст, ки дар давоми солҳои 2021–2025 дастрасӣ ба маълумот тибқи нишондиҳандаҳои сатҳи 1 баланд мегардад. Айни замон дастрасӣ ба онҳо на зиёда аз 25 фоизро ташкил медиҳад.

220. Амалҳои глобалӣ дар самти таҳияи маҷмӯи нишондиҳандаҳои сатҳи миллӣ ва минтақавии ҲРУ, гурӯҳбандии онҳо аз рӯи ҷинс ва синну сол ва ҳамчунин таъсис додани низоми миллии ҳисботдиҳии устувор ва дастрас барои пешниҳоди маълумоти оморӣ вобаста ба мониторинги татбиқи ҲРУ фаъол гардонида мешаванд. Дар баробари ин, ҳамоҳангии сатҳи глобалӣ ва миллӣ бо назардошли дар солҳои 2020 ва 2025 ба нақша

гирифта шудани таҷдиди низоми нишондиҳандаҳои ҲРУ дар сатҳи глобалӣ муайян карда мешавад.

221. Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳо оид ба мушаххас намудани ҳадафҳо ва вазифаҳои ҲРУ бо назардошти низоми миллии нишондиҳандаҳои рушди устувор ба роҳ монда шуда, равандҳои ворид намудан ва баҳисобгирии ҳатмии ҲРУ дар барномаҳои миллӣ, соҳавӣ ва минтақавие, ки миллиқунонии онҳоро мушаххас менамояд, оғоз шуданд.

222. Дар оғози соли 2021 раванди ташаккули низоми миллии нишондиҳандаҳои рушди устувор ба анҷом мерасад, ки барои ворид намудани онҳо ба низоми миллии мониторинг ва ба нақшагирӣ имконият фароҳам меорад. Бо вучуди ин, на ҳамаи ҳадафҳо ва вазифаҳои ҳӯҷҷатҳои стратегии кишвар ва ҲРУ метавонанд дар як сатҳ ва дар як вақт ичро шаванд, ки муайян ва фаъолгардонии тадбирҳои афзалиятнокро оид ба тезонидани татбиқи онҳо пешбинӣ менамоянд. Тадбирҳои мазкур суръати яке аз дастовардҳо ё маҷмӯи ҲРУ дар кишварро баланд бардошта, ба татбиқи маҷмӯи ҳадафҳо ва вазифаҳои афзалиятноки дар СМР–2030 пешбинигардида мусоидат менамояд. Дар байни тадбирҳои бешумор ҷиҳати таъмини татбиқи босуръати ҲРУ ҷаҳор афзалият ба хусусиятҳои хоси миллии рушди устувори Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд:

1) таъмини амнияти энергетикӣ ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои энергетикӣ. Татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки энергетикии кишвар имконият медиҳад, ки барои таъмини сифати инфрасоҳтор, саноатиқунонӣ ва инноватсияҳо (ҲРУ 9), дастрасии васеъ ба сарҷашмаҳои арzon, боэътиҳод, устувор ва муосири энергия заминаҳои устувор гузошта шаванд (ҲРУ 7).

2) рушди баробар ва маҷмӯии минтақаҳои (ҳудудҳои) кишвар. Ин тадбир ҳамчун яке аз афзалиятҳои рушд дар СМР – 2030 муайян гардида, нишондиҳандай муҳими арзёбии ислоҳоти татбиқшуда дар кишвар ба ҳисоб меравад. Дар ҳӯҷҷати стратегии кишвар рушди маҷмӯии минтақаҳо (ҳудудҳо) ҳамчун нуқтаи ниҳоии талошҳои ҳукumat дар самти ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии рушд дар назар дошта шудааст.

3) масъалаҳои гендерӣ, ки ҳамчун нишондиҳандай мақсаднок дар СМР-2030 ва афзалияти байнисоҳавии рушд дар барномаҳои миёнамуҳлат муайян карда шудааст. ҲРУ 5 ҳамчун ҳадафи мустақили таъмини баробарии гендерӣ баромад мекунад, ва дар миқёси глобалӣ сармоягузорӣ ба тавссеи ҳукуқҳо ва имкониятҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии занон ва духтарон, ҳамчун тадбири муҳими вусъат баҳшидани татбиқи ҲРУ бо назардошти самараи фузунсозӣ (мултиплікативӣ) муайян шудааст.

4) истифодаи неруи ҷавонон бояд барои ба даст овардани ҳадафҳои стратегии СМР - 2030 ва татбиқи ҲРУ дар кишвар саҳми сазовор гузорад. Ҷавонони муосир дар соли 2030 ҳиссаи назарраси аҳолии қобили меҳнатро ташкил медиҳанд. Ҷавонон бояд унсури чудонопазири таҳия, амалисозӣ ва арзёбии нақшаҳо ва стратегияҳое бошанд, ки ба ҳаёти онҳо таъсир мегузоранд.

223. Қадами нахустин дар ин самт дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 аз ҷониби Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо эълон намудани соли 2017 ҳамчун «Соли ҷавонон» дар кишвар гузошта шуд. Ин ташаббус нишон дод, ки неруи созанд ва ташаббускории насли ҷавон воқеан ҳам бойгарии бузурги Тоҷикистон аст. Ба манфиати ин гурӯҳи аҳолӣ, аз ҷумла барои духтарон ва занон ҷойҳои корӣ, маҳсусан берун аз бахши кишоварзӣ бояд дастрас бошанд. Ҷавонон низ дар навбати худ бояд дар сатҳи зарурӣ соҳибмаълумот ва таҳассусманд бошанд. Бинобар ин мавқеи сармояи инсонии ин гурӯҳи аҳолӣ дар БМР 2021-2025 барои татбиқи маҷмӯии ҲРУ ҳамчун унсури калидии кишвар муҳим арзёбӣ мегардад.

## §10. Параметрҳои мақсадноки СМР-2030: зарурият ва муҳимиёти таҷдиди онҳо бо дарназардошти ҲРУ

224. Дар СМР-2030 қайд карда шудааст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол бо назардошти мониторинг ва арзёбии тағйирот дар бозори ҷаҳонӣ ва таъсири онҳо ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ муқаррароти стратегии СМР-2030-ро такмил медиҳад.

225. Аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани ҳадафи ҷоруми стратегии миллӣ – саноатикунонии босуръати кишвар барои комёб шудан ба параметрҳои мақсадноки СМР-2030 такони ҷиддӣ мебахшад.

226. Дар СМР-2030 се ҳадафи миллии стратегии рушд ва як ҳадафи стратегии фарогири байнибахшӣ – вазеъ намудани шуғли пурмаҳсул, ки дар маҷмӯъ ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар равона карда шудаанд, бо ҳадафи ҷоруми миллӣ зич алоқаманд мебошанд. Ҳамзамон, ноил шудан ба ҳадафи ҷоруми миллӣ ба ташаккули саноати миллии рақобатпазир ва дар заминai он баланд бардоштани тамоми соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ба сатҳи сифатан нав равона карда мешавад.

227. Тавассути ба даст овардани ҳадафҳои гузошташуда Ҳукумати кишвар азми қатъӣ дорад, ки Ҳадафҳои рушди устуворро дар сатҳи миллӣ татбиқ намуда, уҳдадориҳои дар ин самт ба зимма гирифтари иҷро қунад.

228. Таҷрибаи кишвар дар татбиқи БМР 2016-2020 ҳамчун марҳилаи аввали татбиқи СМР-2030 нишон медиҳад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти татбиқи ҲРУ мавқеи хубро касб намудааст.

229. Ба анҷом расидани соҳтмони лоиҳаҳои афзалиятноки гидроэнергетикӣ ва истифодаи самараноки захираҳои обӣ – энергетикӣ имкон медиҳанд, ки амнияти энергетикии кишвар таъмин гардида, иқтидори энергетикаи «сабз» боз ҳам баланд бардошта шавад ва барои ҳалли ҳадафҳои мушахҳаси ҲРУ 9 ва ҲРУ 7 заминai устувор гузошта шаванд.

230. Истиқлолияти энергетикӣ барои рушди иҷтимоӣ бинобар масъалаҳои аз байн бурдани камбизоатӣ (ҲРУ 1), саломатӣ ва некуаҳволӣ (ҲРУ 3), баробарии гендерӣ (ҲРУ 5) ва таъмини дастрасии умум ба

сарчашмаҳои арzon, боэътиmod, устувор ва мусири энергия (ҲРУ 7) аҳамияти муҳим дорад. Бо вуҷуди ин, робитаи миёни энергетика ва рушди иҷтимоӣ худ аз худ ба миён намеояд.

231. Тағириoti речаҳои гидрологӣ дар натиҷаи тағириёбии иқлим (ҲРУ 13) метавонад ба устувории дарозмуҳлат ва зарурияти истифодаи дигар сарчашмаҳои барқароршавандай энергия таъсири расонида, ҷиҳати таъмини мувозинати энергетикӣ (ҲРУ 7) нақши муҳим бозад.

232. Афзалиятнокии таъмини амнияти озукаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи ҲРУ ҳамчунин возеху равшан аст. Ноил гардидан ба ҳадафи мазкур барои таъмини аҳолӣ бо ғизои кофӣ ва босифат, ки ҳаёти солиму бардавом, фаъолнокии ҷисмонӣ ва зиндагии шоистаи аҳолиро таъмин менамояд, нақши ҳалкунанда дорад.

233. Шарҳи татбиқи БМР 2016–2020 нишон дод, ки Ҳукумати ҷумҳурӣ таъмини амнияти озукавориро ҳамчун унсури калидӣ барои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, минтақаҳо ва оила меҳисобад.

234. Дар ин радиf айни замон мушкилот дар чор самти бузург ба назар мерасанд:

- 1) бахши тандурустӣ;
- 2) паст кардани сатҳи камбизоатӣ;
- 3) бахши кишоварзӣ;
- 4) ҳифзи иҷтимоӣ.

235. Бо назардошти уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон вобаста ба ҲРУ дар марҳилаи дуюми татбиқи СМР-2030, яъне БМР 2021-2025 идома додани пайгирии принципи фарогирӣ, ки ба инобат гирифтани эҳтиёҷот ва фарогирии ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ (мутобиқи ҷинс, синну сол, маъюбӣ, вазъи иҷтимоӣ, маҳали истиқомат, мансубияти этникӣ ва ғайраҳо) дар равандҳои рушдро пешбинӣ менамояд, мувофиқи мақсад мебошад.

236. Рушди инфрасохтори нақлиёти коммуникатсионӣ пайваста дар мадди назари Ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад. Бидуни ҳалли масъалаҳои нақлиёт ва рушди бозори телекоммуникатсия ба даст овардани дигар ҳадафҳои стратегии рушди кишвар ва ҲРУ бениҳоят мушкил мебошад.

237. Шарҳи татбиқи БМР 2016-2020 нишон дод, ки давом додани фаъолият дар самти ҳамгирои долонҳои наздисарҳадӣ ва миллии нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ, зиёд кардани боркашонӣ ва мусоғиркашонӣ аз рӯи намудҳои нақлиёте, ки бевосита ба нишондиҳандаҳои ҲРУ тааллуқ доранд, таъмини ҳамлу нақли солонаи нақлиётӣ байни шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва васеъ намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ, ки ҳамзамон ба вазифаҳои ҲРУ ҷавобгӯ мебошанд, зарур аст.

238. Дар раванди татбиқи сиёсате, ки барои комёб шудан ба ҳадафи ҷоруми миллӣ–саноатиқунонии босуръат равона гардидааст, дар давраи миёнамуҳлати минбаъда мониторинги пайвастаи чунин индикаторҳои ҲРУ 9 муҳим ва зарур мебошанд, ба монанди:

- маҳсулоти софи саноати коркард ба сари аҳолӣ (бо ҳисоби доллар);
- ҳиссаи маҳсулоти софи саноати коркард нисбат ба ММД;

- ҳиссаи арзиши иловашудаи маҳсулоти саноатии соҳаҳои сатҳи миёнаи технологӣ ва баланди технологӣ дар ҳаҷми умумии арзиши иловашудаи маҳсулоти соҳаҳои саноатӣ;

- ҳиссаи шуғл дар саноати коркард нисбат ба шуғли умумӣ;

- вазни қиёсии маҳсулоти инноватсионӣ (шаклҳои мувофиқи ҳисботӣ ҳоло дар ҷумҳурӣ мавҷуд нест);

- коэффициенти фаъолнокии инноватсионии корхонаҳо;

- ҳаҷми инноватсияҳои технологӣ, маркетингӣ, ташкилӣ ва экологӣ.

239. Ин нишондиҳандаҳо имконияти тавсифи вазъи нисбатан пурраи рушди саноати кишварро дар қиёс бо кишварҳои тамоми ҷаҳон дар ҳошияи ҲРУ ва таҳияи тадбирҳоро оид ба рушди минбаъдаи он фароҳам меоранд.

240. Бахши молиявӣ ҳамчун низоми иборат аз ҷузъҳои ба ҳам зич алоқаманд ва мутавозин бояд үнсури муҳими рушди иқтисоди миллӣ гардад. Вобаста ба ин, таҷдиҳи назари параметрҳои мақсадноки СМР-2030 бо тағиیر додани афзалиятҳо дар рушди бахшҳои даҳлдори низоми молиявӣ алоқаманд мебошанд. Бинобар ин дар давраи миёнамуҳлати минбаъда ба рушди бахши суғурта, маҳсусан суғуртаи дарозмуҳлати ҳаёт, суғуртаи ҳатмии тиббӣ, барномаи нафақаи андӯхташаванда ва фаъолгардонии бозори такрории коғазҳои қимматнок бояд афзалияти баланд дода шавад. Ҳамчунин, афзалият бояд ба рушди бозори муҳлатноки асьор ва солимгардонии бахши бонкӣ дода шавад.

241. Натиҷаҳои таъсири саноатикунонии босуръат ба равандҳои демографиро дар кишвар дар 5-10 соли наздик воқеан эҳсос намудан мумкин аст. Вазифаҳои дар СМР-2030 муқарраргардида оид ба тавсеаи шуғли пурмаҳсул муҳимиати худро дар давраи минбаъдаи миёнамуҳлати рушд низ нигоҳ медоранд. Ҳамзамон, таваҷҷуҳи хоса бояд ба тақвияти үнсури инноватсионии шуғл ва баланд бардоштани суръати афзоиши маҳсулнокии меҳнат аз суръати афзоиши музди меҳнат дода шавад. Дар маҷмӯъ, параметрҳои мақсадноки СМР-2030 оид ба ҳадафи стратегии байнисоҳавӣ – васеъ намудани шуғли пурмаҳсул тағиир намеёбанд.

242. Дар параметрҳои мақсадноки СМР-2030 дар самти истифода бурдани принсипҳои мониторинг ва омори иқтисоди «сабз», ки бояд дар ҳамаи барномаҳои рушди асосии бахшҳо, соҳаҳо ва минтақаҳо ва ҳамчунин дар қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар ба инобат гирифта шаванд, таваҷҷуҳи хоса зоҳир намудан зарур аст.

243. Бо назардошти таъмин гардидани рушди босубот ва муаммоҳои нави рушд параметрҳои мақсадноки СМР-2030 бояд таҷдиҳи назар карда шаванд.

244. Параметрҳои мақсаднок бояд ба тавсеаи имкониятҳои рушди сармояи инсонӣ тавассути таъмини дастрасии васеъ ба хизматрасониҳои босифати тиббӣ ва таълимӣ дар ҳамаи сатҳҳо, бунёди инфрасоҳтори зарурӣ, ташаккули заминаи иқтисоди рақамӣ, омода намудани кадрҳои соҳибиҳтисос дар соҳаҳои илмҳои дақиқу табиатшиносӣ ва муттасилии таълим дар тамоми давраи ҳаёт нигаронида шаванд.

245. Равандҳои муосир ва ҳалли вазифаҳои стратегӣ дар самти комёб шудан ба ҲРУ дар соҳаи тандурустӣ ва маориф зарурати эҷоди нигоҳи навро ба миён овардааст.

246. Фаъолият дар ин самт бояд тадбирҳои воқеии дастирии таҳқим додани низоми қумаки аввалияни тиббию санитарӣ, таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ, низоми мониторинг ва иттилоотро дар бар гирад, то ки эҳтиёҷоти соҳа ва ҷомеа ба инобат гирифта шуда, механизми иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ дар ин равандҳо рушд ёбанд.

247. Дар барномаи навбатии миёнамуҳлати рушд афзалиятҳои миллӣ дар самти волоияти қонун бо мақсади бештар наздик намудани он ба ҳадафҳо ва вазифаҳои глобалие, ки аз ҲРУ 16 бармеоянд, бояд таҷдиди назар шаванд. Бинобар ин дар БМР 2021-2025 масъалаи ташкил додани платформаи муколамаи иҷтимоӣ баёни намояндағони мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба волоияти қонун ва дастрасӣ ба ҳифзи ҳуқӯқ ҳамчун натиҷаи таъсиррасони такмилдиҳандай қонунгузорӣ ва таҷрибаи ҳуқӯқҷодкунӣ зарур арзёбӣ мегардад.

248. Мушоҳидаҳо тасдиқ менамоянд, ки дар натиҷаи таъсири бемории сироятии COVID-19 заноне, ки бо меҳнати каммаош, ҳатарнок ва ғайрирасмӣ машғуланд, бахусус занони деҳотии аз қумаки шавҳари муҳочириашон маҳрумшуда, бо вазъияти мушкили ҳаётӣ рӯ ба рӯ шуданд. Сарбории занон бо меҳнати хонагӣ, маҳсусан дар оилаҳои бемордошта, ки вазифаи нигоҳубин асосан ба зиммаи занон voguzor мегардад ва ҳамзамон таваккали гирифтор шуданашон ба вирус зиёд аст, хело афзоиш ёфтааст. Занон, ки 70 фоизи кормандони соҳаҳои тандурустӣ ва бахши иҷтимоиро ташкил медиҳанд, ба ғайр аз таваккалҳои гирифтор гардидан бо вирус, шоҳиди фавти мизочон ва ҳамкорон гардида, мубталои изтироби равонӣ мегарданд.

249. Дар ҳолати татбиқ шудани чораҳои карантинӣ мавҷуд набудани кор, баста гардидани мактабҳо ва боғчаҳои бачагона изтиробҳои иловагӣ ва сарбориро дар оила ба вучуд оварда, эҳтимолияти зӯроварии шаҳвонӣ ва майширо баланд мекунанд. Мутаносибан ҷанбаҳои гендерии пандемия дар барномаи миёнамуҳлати нав инчунин ба инобат гирифта мешаванд.

250. Вазъи дар иқтисодиёти Тоҷикистон ва ҳамчунин дар иқтисодиёти ҷаҳон дар натиҷаи таъсири пандемияи COVID-19 баамаломадаро ба назар гирифта, Ҳукумат барои татбиқи нақшаҳои стратегие, ки дар БМР 2021-2025 дарҷ гардидаанд, ҷиҳати сафарбар кардани тамоми захираҳои мавҷуда ҷаҳду талошҳои зиёд равона ҳоҳад кард.

251. Пеш аз ҳама, ҳамоҳангсозии амалҳо оид ба пайваста гузаронидани мониторинги индикаторҳои захираҳои молиявӣ бо мақсади пайғирӣ намудан ба мушкилиҳои бавучудомада дар таъмини молиявии чорабиниҳои банақшагирифташуда, сари вақт қабул намудани қарорҳои зарурии асосноккардашудаи барои ислоҳи амалҳо равона карда шуда тақвият бахшида мешаванд. Дар иртибот ба ин, сафарбар кардани ҳароҷот бояд бо назардошли ҳассосияти гендерӣ анҷом дода шуда, афзалиятҳоро дар самти коҳиши додани нобаробарии гендерӣ инъикос намояд.

### **3. ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: ҲАДАФҲО, АФЗАЛИЯТҲО ВА СЕНАРИЯҲО**

#### **§1. Тадбирҳои превентивӣ, индустрialiй, инноватсионӣ – рушди устувор ва муаммоҳои нав**

252. Принсипҳои рушди превентивӣ, индустрialiй ва инноватсионӣ, ки дар СМР-2030 муқаррар гардидаанд, ҷиҳати истифодаи минбаъда дар низоми банақшагирӣ ва идоракуни стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистони дорои иқтисодиёти хурди қушода бамаврид ва муносиб будани худро сабит соҳтанд.

253. Таҷрибаи давраи аввали татбиқи СМР – 2030 нишон дод, ки самаранокии банақшагирӣ ва идоракуни стратегӣ аз дараҷаи ҳамоҳангозӣ дар сатҳи давлатӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ вобаста мебошад. Сатҳи нокифояи ҳамгироии низоми банақшагирии стратегӣ, татбиқи барномаҳои рушди соҳавӣ ва минтақавӣ бо раванди банақшагирии буҷетӣ ҳамчун масъалаи ҳалталаб боқӣ мемонад.

254. Принципи превентивӣ ва ё пешбинии (коҳишдиҳии) осебпазирии рушди оянда бо тағйирёбии бошиддати вазъи геосиёсӣ, геоиқтисодӣ ва технологияи ҷаҳони муосир алоқаманд мебошад, ки дар назди давлат зарурати таъмини рушди босуботи иқтисодӣ, паст кардани осебпазирии иқтисодиёти кишвар аз таҳдидҳои беруна ва дохилиро ба миён мегузорад.

255. Дар соли 2015 аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Нақшай чорабиниҳо оид ба пешгирии таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти миллӣ» ба тасвиб расид, ки панҷ самти асосиро фаро гирифта буд, аз ҷумла:

- 1) таъмини устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ;
- 2) пешбурди сиёсати пулию қарзӣ;
- 3) таъмини самаранокӣ ва шаффофияти фаъолияти бахши давлатӣ;
- 4) тақвияти ҳифзи иҷтимоӣ ва шуғли аҳолӣ;
- 5) беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва мусоидат ба рушди соҳибкорӣ.

256. Бо назардошти вазъи дар солҳои 2016–2017 баамаломада, ҷораҳои пешгирикунанда барои таъмини устувории макроиқтисодӣ ва суботи молиявӣ, нигоҳдории сатҳи мӯътадили нарҳҳо ва қурби пули миллӣ, баланд бардоштани сатҳи эътимоднокии низоми бонкӣ, тақвияти раванди ҷалби сармоя ба соҳаҳои иқтисодиёт, дарёftи самтҳои гуногуни муҳоҷирати меҳнатӣ ва коҳиши шуғли ғайрирасмӣ, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо равона шуда буданд.

257. Иловатан солҳои 2018-2019 корҳо дар ин самт идома ёфта, бо мақсади тақвият бахшидан ба ҳамоҳангозии фаъолияти вазорату идораҳо дар амалишавии сиёсати пешгирикунандаи иҷтимоию иқтисодӣ қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябрини соли 2018, №557 «Дар бораи Нақшай чорабиниҳо оид ба ҳамоҳангозии татбиқи сиёсати макроиқтисодӣ

ва пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ» қабул карда шуд.

258. Нақшай мазкур се самти асосиро фаро гирифт, аз ҷумла устувор нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, таъмини устувории фаъолияти корхонаҳои давлатӣ ва бонкҳои алоҳида, тақвият додани фаъолият дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ.

259. Бо мақсади баррасии масъалаҳо вобаста ба суботи молиявӣ, ошкор намудани хавфҳои эҳтимолӣ ва таъсири буҳронҳои ҷаҳонии молиявӣ ба иқтисоди миллӣ дар ҷумҳурӣ мақомоти доимоамалқунандай машваратии байниндоравӣ – Шӯрои миллӣ оид ба суботи молиявӣ таъсис дода шуд, ки дар сурати ба миён омадани вазъияти буҳронӣ ё ҳолатҳои ҳаробиовари пешғӯинашаванда, аз ҷумла ҳолатҳои фавқулода он бояд ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшай рафъи оқибатҳои эҳтимолӣ ва роҳҳои ҳалли масъалаҳоро дар шароити мазкур ҳамчун мақоми ваколатдор пешниҳод намояд.

260. Соли 2020 дар шароити таъсири манфии бемории сироятии COVID-19 Ҳукумати ҷумҳурӣ «Нақшай ҷорабинҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирий ва кам кардани таъсири хавфҳои эҳтимолии коронавирус дар ҷаҳон ба иқтисоди миллӣ»-ро қабул намуд ва моҳи июни соли 2020 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба имзо расид, ки дар он вазифаҳои мушахҳас бо назардошти вазъи ҷорӣ оид ба паҳншавии бемории нави сироятий дар давраҳои кӯтоҳмуҳлат ва дарозмуҳлат гузошта шуда, имтиёзҳои андозиву қарзӣ ва кумаки молиявӣ ба соҳаҳои муайян ва қишири осебпазири чомеа пешбинӣ гардиданд.

261. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 вобаста ба истифодаи ҷораҳои пешгирикунанда дар самти таъмини устувории рушд дар шароити таъсири манфии омилҳои беруна ва дохилӣ таҷрибаи кофӣ андухта шуд. Бинобар ин дар БМР 2021-2025 қавӣ гардонидани иқтидорҳои муқовиматӣ ба таҳдидҳои глобалии рушд ҳамчун вазифаи асосӣ муайян шудааст.

262. Дар БМР 2021-2025 вобаста ба таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва захираву имкониятҳои мавҷудаи қишвар рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон дар се сенария пешбинӣ шуд, ки бо ҳадафҳои СМР 2030 ҳамоҳанг мебошанд.

263. Дар сенарияҳои пешбинишудаи рушд вазъи тағийирёбанда ва пешғӯинашавандаи иқтисоди ҷаҳонӣ бинобар паҳншавии бемории сироятии COVID-19, низоъҳои тиҷоратӣ байни қишварҳои абарқудрат, ноустувории нарҳҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ, ҳолати кунунии иқтисоди шарикони тиҷоратӣ, оқибатҳои тағийирёбии иқлими ва дигар омилҳои дохилӣ ва беруна ба назар гирифта шуданд.

264. Амалишавии ҳадафи ҷоруми миллӣ - саноатиқунонии босуръати қишвар баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳо ва рақобатпазирии иқтисоди миллиро пешбинӣ намуда, дар се сенария соҳаҳои

воқеи иқтисодиёт, бахусус саноат ва кишоварзӣ, инчунин афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳо ҳамчун заминаи асосии таъмини рушд баромад меқунанд.

265. Таҳқиқи имкониятҳо ва дарёфти манбаъҳои нави рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси нишондиҳандаҳои воқеъбинона ва шиддатнок дар сенарияҳои пешбинишударо ташкил дод. Ин имкониятҳо дар бахши алоҳидаи БМР 2021-2025 дарҷ гардидаанд.

266. Сенарияҳои рушди БМР 2021-2025 ба параметрҳои калидии рушди иқтисодӣ, ки дар СМР – 2030 муқаррар шуда буданд, асос ёфтаанд. Ҳадафи асосии таҳияи сенарияҳо ин нишон додани алоқамандӣ байни рушди миёнамуҳлати иқтисодӣ ва имкониятҳои маблағгузории он ба ҳисоб меравад.

267. Асоси таҳияи сенарияҳои БМР 2021-2025-ро омилҳои зерин ташкил медиҳанд:

- ҳадафу афзалиятҳои Ҳукумати кишвар;
- тамоюлҳои демографӣ;
- афзоишёбии ҳиссаи саноат дар сохтори ММД;
- имкониятҳои сармоягузорӣ;
- манбаъҳои нави рушд;
- тағиیرназари ҳиссаи маблағгузорӣ ба бахши иҷтимоӣ нисбат ба ММД;
- таъсири омилҳои манфии беруна, бахусус пандемияи коронавирус COVID-19.

268. Нишондиҳандаҳои асосии мақсадноки БМР 2021-2025 дар асоси моделҳои мусири макроиқтисодӣ, аз ҷумла модели мувозинати макроиқтисодӣ (Revised Minimum Standart Model – Extended (RMSM-X), модели мувозинати умумӣ (General Equilibrium Modeling) ва ҳамчунин дар асоси дурнамои нишондиҳандаҳои вазорату идораҳои соҳавӣ барои давраи миёнамуҳлат ҳисоб карда шудаанд.

269. Низоми муодилаҳо дар моделҳои мазкур дар асоси мағҳумҳои стандартии макроиқтисодӣ ва консепсияи Низоми ҳисобҳои миллӣ (НҲМ) таҳия карда шудаанд. Ҳамзамон, асоси модели рушди иқтисодиёти миллиро барои панҷ соли наздик сенарияи индустрialiи дар СМР-2030 дарҷгардида ташкил медиҳад. Ҳамин тарик, барои татбиқи БМР 2021-2025 се сенария – бухронӣ, воқеъбинона ва шиддатнок дида баромада шудаанд.

## §2. Сенарияҳои рушди устувор

270. Сенарияи рушди устувор аз се сенарияи зерин иборат мебошад:

- 1) сенарияи бухронӣ.
- 2) сенарияи воқеъбинона.
- 3) сенарияи шиддатнок.

271. Сенарияи бухронӣ бо назардошти сустшавии суръати рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ, бахусус иқтисодиёти шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон зери таъсири идомаи паҳншавии пандемияи коронавирус COVID-19 дар ҷаҳон, ноустувории нарҳҳои ҷаҳонӣ, коҳишёбии

маблағузориҳои берунӣ (интиқолҳои пулии муҳочирони меҳнатӣ), сармоягузориҳо ва истеъмолот ташкил медиҳад.

272. Сенарияи буҳронӣ ба фарзияни дар давраи миёнамуҳлат коҳиш ёфтани маблағҳои интиқолӣ, ҳаҷми воридот ва коэффициенти боздехии сармоягузориҳо (ICOR) то сатҳи 20 фоиз дар соли 2020 ва тадриҷан барқароршавии он дар солҳои минбаъда асос мёбад.

273. Аз фарзияҳои дар сенарияи буҳронӣ пешбинигардида бармеояд, ки бо назардошти таъсири омилҳои берунӣ соҳаҳои савдои дохилӣ, хизматрасониҳо, нақлиёт ва сармоягузорӣ коҳиш ёфта, рушди иқтисоди қишвар аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои воқеии иқтисодиёт таъмин мегардад.

274. Дар сенарияи буҳронӣ коҳишёбии миёнасолонаи ҳаҷми сармоягузорӣ то 5 фоиз, савдои дохилӣ то 2 фоиз, хизматрасонии пулакӣ то 3 фоиз, боркашонӣ ва мусофирикашонӣ то 4 фоизро ташкил дода, суръати рушди соҳаҳои саноат ба 10-12 фоиз ва қишоварзӣ ба 5-7 фоиз баробар мегардад.

275. Бо назардошти тағйирёбии вазъи соҳаҳо дар давраи миёнамуҳлати солҳои 2021-2025 суръати миёнасолонаи афзоиши ММД дар сатҳи 4-5 фоиз пешбинӣ мегардад. Дар маҷмӯъ, дар заминаи коҳишёбии ҳаҷми интиқоли маблағҳо, воридот ва сармоягузориҳо дар тамоми давраи пешбинишаванд ҳаҷми номиналии ММД ҳамагӣ 1,4 маротиба, ММД-и воқеӣ 1,2 маротиба ва ММД ба ҳар сари аҳолӣ 1,4 маротиба зиёд мегардад.

276. Дар солҳои 2021-2025 дар соҳтори ММД ҳиссаи андозҳои соғиғӣ ғайримустақим аз 9 то 8 фоиз, ҳиссаи саноат аз 20 фоиз то 24 фоиз, қишоварзӣ аз 21 то 19 фоиз ва хизматрасонӣ аз 42 фоиз то 39 фоиз тағйир мёбанд.

277. Сенарияи воқеъбинона дар заминаи истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, идома додани раванди соҳтмони корхонаҳои нави саноатӣ ва барқарорсозии корхонаҳои аз кор бозмонда, таъмини ҷалби сармояи ватанию ҳориҷӣ, марҳила ба марҳила рақамикунонии иқтисодиёт ва ҷорӣ намудани тиҷорати электронӣ, татбиқи лоиҳаҳои инфрасоҳторӣ ва ташкили долонҳои нақлиётӣ, рушди низоми молия, рушди соҳибкорӣ, омодасозии кадрҳои баландиҳтинос, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватаниӣ ва дарёфти бозорҳои нав бо назардошти вазъи имрӯзai иқтисоди ҷаҳон пешбинӣ гардидааст.

278. Сенарияи воқеъбинона тадриҷан рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, афзоиши ҳаҷми интиқоли пули муҳочирони меҳнатӣ, савдои дохилию ҳориҷӣ, боркашонӣ ва мусофирикашонӣ, хизматрасонӣ ва сармоягузориҳои пешбинӣ менамояд.

279. Дар сенарияи воқеъбинона афзоиши миёнасолонаи ҳаҷми сармоягузорӣ 4-9 фоиз, савдои дохилӣ 2-8 фоиз, хизматрасонии пулакӣ то 1-2 фоиз, боркашонӣ ва мусофирикашонӣ 2-3 фоизро ташкил дода, суръати рушди соҳаҳои саноат ба 12-15 фоиз ва қишоварзӣ ба 6-7 фоиз баробар мегардад. Вобаста ба ин, дар маҷмӯъ, дар панҷ сол ММД-и номиналӣ 1,5

маротиба, ММД-и воқеј 1,3 маротиба ва ММД ба ҳар сари ахолӣ 1,5 маротиба зиёд мегардад.

280. Дар солҳои 2021-2025 дар соҳтори ММД ҳиссаи андозҳои соғи гайримустақим аз 9 то 10,5 фоиз, ҳиссаи саноат аз 22 фоиз то 25 фоиз, кишоварзӣ аз 20 то 19 фоиз ва хизматрасонӣ аз 36 фоиз то 33 фоиз тағйир меёбанд.

281. Афзоиши ҳиссаи саноат дар ММД аз рӯи сенарияи воқеъбинона аз ҳисоби афзоиш ва дигаргунсамтии зерсоҳаҳои он, бахусус саноати ҳӯрокворӣ, металлургия ва маснуоти тайёри филизӣ ва ҳар гуна маҳсулоти ғайрифилизии майданиӣ, саноати сабук, мошинсозӣ ва энергетика бо назардошти соҳтмон ва таҷдиди неругоҳҳои барқи обӣ таъмин мегардад.

282. Сенарияи шиддатнок бо назардошти саноатикунонии босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи стратегӣ, яъне истифодаи пурраи иқтидорҳои мавҷуда ва нав, соҳта ва ба истифода додани корхонаҳои нави саноатӣ, ҷалби васеи сармояи ватанию хориҷӣ ва технологияи инноватсионӣ ба истеҳсолот, татбиқи васеи технологияҳои рақамӣ дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, татбиқи лоиҳаҳо дар самти иқтисоди «сабз», инфрасоҳтори «сабз» ва савдои «сабз», ташкили долонҳои иқтисодӣ, расмикунонии иқтисодиёт ва баланд шудани суръати рушди иқтисодии шарикони тиҷоратӣ пешбинӣ гардидааст.

283. Дар сенарияи шиддатнок вобаста ба рушди фарогири иқтисодиёт, бахусус рушди бахши ҳусусӣ ва амалигардонии афзалиятҳои кишвар, афзоиши сармоягузориҳои давлатӣ дар сатҳи 31 фоиз пешбинӣ мегардад. Ин сенария чораҳои заруриро дар самти таъмини рушди институтионалий, истифодаи самараноки захираҳои доҳилӣ ва роҳандозии чораҳои пешгирикунанда вобаста ба кам кардани таъсири хавфҳои беруна, раҳӣ аз бунбости коммуникатсионӣ ва расидан ба истиқлоли энергетикиро низ ба инобат мегирад. Вобаста ба ин, дар маҷмӯъ, дар панҷ сол ММД-и номиналий 1,8 маротиба, ММД-и воқеј 1,7 маротиба ва ММД ба ҳар сари ахолӣ 1,7 маротиба зиёд мегардад.

284. Дар солҳои 2021-2025 дар соҳтори ММД ҳиссаи андозҳои соғи гайримустақим аз 10,1 то 10,5 фоиз, ҳиссаи саноат аз 22,5 фоиз то 26,3 фоиз, кишоварзӣ аз 20,9 то 18 фоиз ва хизматрасонӣ аз 35,6 фоиз то 30,7 фоиз тағйир меёбанд.

285. Сенарияи шиддатнок афзоиши миёнасолонаи иқтисодиётро дар сатҳи 7-10 фоиз пешбинӣ менамояд. Ҳиссаи сармоягузориҳои ҳусусӣ дар ММД то 10 фоиз пешбинӣ шудааст. Дар ин давра афзоиши миёнасолонаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 15-17 фоиз, аз ҷумла саноати истихроҷ 12 фоиз (аз ҳисоби истихроҷи самараноки канданиҳои фоиданок) ва саноати коркард 20 фоизро (аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ, сабук, маҳсулоти кимиёвӣ ва фармасевтӣ, металлургияи ранга ва сиёҳ, масолеҳи соҳтмонӣ ва мошинсозӣ, энергетика) ташкил дода, рушди босуръати соҳаҳои саноатро таъмин менамояд.

286. Дар солҳои 2021-2025 ҳаҷми қарзҳо нисбат ба ММД аз 12 то 23 фоиз расонида мешавад.

287. Аз таҳлили вазъи воқеӣ ва иқтидорҳои мавҷуда бармеояд, ки ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии дар БМР 2021-2025 пешбинишуда ва нигоҳдории устувории макроиқтисодӣ, инчунин таъмини зиндагии шоиста ва ҳаёти осудаву арзанда барои мардуми кишвар аз се сенарияи пешбинишуда сенарияи шиддатнок қобили қабул мебошад, зоро Тоҷикистон дорои манбаъҳои иловагии рушд буда, роҳандозӣ гардидани онҳо барои таъмини нишондиҳандаҳои сенарияи мазкур замина мегузоранд.

### §3. Ҳадафҳо ва афзалиятҳо

288. Таҳлили дастовардҳо ва мушкилоти татбиқи БМР 2016-2020 зарурати таъмини рушди босуботи минбаъда, аҳамияти милликунонӣ ва маҳалликунонии ҲРУ дар солҳои наздик ва тавссеаи ҳадафҳои миллии рушди кишварро аз ҳисоби ба миён гузоштани ҳадафи саноатикунонии босуръат бо назардошти таъсири манғии пандемияи COVID-19 ба вазъи иҷтимоӣ - иқтисодии кишвар нишон дода, ҳадафҳо ва афзалиятҳои рушди кишварро барои панҷ соли оянда муайян намуд.

289. Ҳадафҳои рушди миёнамуҳлати кишвар бо назардошти тағиیرёбии имконпазири параметрҳои мақсадноки СМР-2030, аҳамияти манбаъҳои дохилӣ барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ, зарурати ташаккули иқтисоди рақамӣ ва рушди содирот муайян карда мешаванд.

290. Афзалиятҳои тарҳрезишудаи рушди кишвар самтҳои ислоҳоти соҳториро дар панҷ соли оянда, ки дар БМР 2021-2025 тавассути таҳияи тадбирҳои татбиқи онҳо мушахҳас шудаанд, инъикос мекунанд.

291. Ҳадафи олии рушди дарозмуҳлати Тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувори иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.

292. Барои ноилшавӣ ба ин ҳадафи олӣ ҳадафҳои зерини стратегии рушд муайян карда шудаанд.

- таъмини истиқлоли энергетикӣ ва истифодаи самараноки неруи барк;
- раҳоӣ аз бунбости коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ;
- таъмини амнияти озукаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои босифат;
- саноатикунонии босуръати кишвар ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсул.

293. Ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои стратегӣ дар БМР 2021-2025 татбиқи ҳадафҳои миёнамуҳлати зерин пешбинӣ мегардад, ки гузариши кишварро ба модели сифатан нави рушд таъмин менамояд:

- баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои миллӣ ва имкониятҳои ҷуғрофию инфрасоҳтории кишвар тавассути роҳандозии принципҳои иқтисоди «сабз»;
- таҳқими асосҳои институционалии иқтисоди миллӣ ва расмикунонии он дар заминай истифодаи васеи технологияҳои рақамӣ;
- баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ тавассути рушди сармояи инсонӣ ва ҷорӣ намудани навовариҳо.

294. Самтҳои афзалиятнок инҳоянд:

- таъмини устувории макроиқтисодӣ;
- пешгӯии хавфҳо ва коҳиш додани таъсири онҳо ба иқтисоди миллӣ;
- баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ;
- рушди содироти маҳсулот ва хизматрасониҳо;
- ташаккули иқтисоди рақамӣ;
- рушди сармояи инсонӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои бахши иҷтимоӣ;
- рушди маҷмӯии минтақаҳои кишвар.

295. Вазифаҳои асосӣ чунинанд:

- баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ;
- ба роҳ мондани чораҳои пешгирикунанда барои коҳиш додани таъсири хавфҳои беруни эҳтимолӣ ва бемории сироятии COVID-19;
- истифодаи самаранок ва тақвияти неруи захираҳои миллӣ (истеҳсолӣ, табиӣ, инсонӣ, молиявӣ);
- васеъ намудани имкониятҳо барои дарёфти ҷойи кори арзанда ва пурмаҳсул;
- тақвият бахшиданни минбаъдаи синфи миёна ва заминаҳои институтионалии шаҳршавӣ;
- таъмини дастрасии баробари аҳолӣ ба хизматрасониҳои заминавӣ;
- содагардонии маъмурикунонии андоз ва коҳиш додани харочоти пешбуруди фаъолияти соҳибкорӣ;
- васеъ намудани истифодабарии технологияи рақамӣ дар идора ва хизматрасониҳои давлатӣ ва равандҳои соҳибкорӣ;
- рушди афзалиятноки сатҳи технологи миёнаи соҳаҳои саноат;
- тақвияти нақши бахши аграрӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар;
- ба анҷом расонидани барқарорсозии долонҳои нақлиётӣ ва рушди марказҳои логистикӣ;
- солимгардонии бахши бонкӣ ва тезонидани рушди бахшҳои молиявии ғайрибонкӣ ҳамчун асоси ташаккули захираҳои сармояи доҳилӣ;
- баланд бардоштани нақши ниҳодҳои ҷамъиятӣ дар раванди рушди миллӣ.

296. Афзалиятҳои байнисоҳавӣ инҳоянд:

- таъмини ҳуқуқи инсон, волоияти қонун ва муқовимат ба коррупсия;
- паст кардани сатҳи нобаробарии иҷтимоӣ ва гендерӣ дар ҷомеа;
- баланд бардоштани рушди мутавозият минтақаҳо;
- таъмини устувории экологӣ ва мутобиқгардонии иқтисоди миллӣ ба тағйирёбии иқлими дар асоси принципи иқтисоди «сабз».

#### 4. МАНБАҲОИ ИЛОВАГИИ РУШДИ СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ

297. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар

суханрониҳои худ таъкид намудаанд, кишвари мо дорои захираву имкониятҳои бузург мебошанд, ки ҳанӯз ба таври зарурӣ истифода нагардидаанд. Вобаста ба ин дар марҳилаи навбатии рушди миёнамуҳлат ҷиҳати таъмини суботи макроиктисодӣ, кам кардани вобастагии иқтисоди миллӣ аз таъсири омилҳои манғии беруна, баланд бардоштани рақобатпазирии он ва диверсификатсияи истеҳсолот манбаъҳои иловагии зерини рушди устувори иқтисоди миллӣ пешниҳод мегарданд:

- рушди иқтисоди рақамӣ
- рушди иқтисоди «сабз»;
- зиёд кардани ҳачми истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди изофашуда дар соҳаҳои истеҳсолоти миллӣ;
- рушди саноати дорусозӣ;
- рушди бозори молиявӣ ва фарогирии молиявӣ;
- истифодаи имкониятҳои хизматрасонии таълимию илмӣ;
- истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва рушди сайёҳии кишвар;
- расмикунонии иқтисоди ниҳонӣ;
- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ.

## §1. Рушди иқтисоди рақамӣ

298. Иқтисоди рақамӣ дар таъмини рушди иҷтимоӣ - иқтисодии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон нақши муҳимро бозида, соли 2019 ҳиссаи иқтисоди рақамӣ дар ММД-и Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой 36,2 фоиз, Кореяи Ҷанубӣ 12 фоиз, Британияи Кабир 8 фоиз, ИМА 6 фоиз ва Россия 3 фоизро ташкил медиҳад.

299. Раванди рақамикунонӣ на танҳо дар самти пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ, балки хизматрасониҳои бонкӣ, идоракунии истеҳсолоти саноатӣ ва кишоварзӣ, тандурустӣ ва маориф, савдо ва логистика, ва дигар соҳаҳо ба таври васеъ инкишоф ёфта истодааст.

300. Тибқи Индекси глобалии ҳамгироӣ дар давоми 15 соли охир суръати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷаҳон нисбат ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 2,5 маротиба зиёд мебошад. Дар сурати таъмини ҳамгирии пурраи рақамии иқтисоди глобали ММД-и ҷаҳонӣ иловатан ба 23 трлн. доллари ИМА то соли 2025 афзоиш меёбад.

301. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои меъёрии ҳуқуқии иқтисоди рақамӣ ташаккул ёфта истодааст ва якчанд ҳуҷҷатҳои давлатӣ, аз ҷумла Консепсияи ҳуқумати электронӣ, Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ ва Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва мавриди истифода қарор доранд. Вале истифодаи технологияи рақамӣ дар соҳаҳои муҳталифи иқтисоди миллӣ ҳанӯз назаррас нест.

302. Бо вучуди дастовардҳои назарраси таҳияи заминаи ҳуқуқии соҳа, истифодаи тиҷоратӣ ва таъсири иқтисодии бахши ТИК дар Тоҷикистон масъалаҳои таъмини шароити рақобати озод, дастрасӣ ва истифодаи

инфиродии алоқаи интернет дар муқоиса ба кишварҳои минтақа беҳбудиро тақозо менамоянд.

303. Чунончи индекси омодагии шабакавӣ (Форуми иқтисодии ҷаҳонӣ) Тоҷикистон аз 7 холи имконпазир 3,3 холро соҳиб буда, байни 139 кишвари ҷаҳон мавқеи 114-умро ишғол менамояд.

304. Фарогирии алоқаи мобилий то 6,9 млн муштарӣ ё 73 фоизи аҳолӣ дар соли 2020 расида, истифодабарандагони шабакаи интернет дар ин давра ба 3 млн муштарӣ ё 31 фоизи аҳолии кишвар баробар гардид. Бо вучуди ин Тоҷикистон ҳанӯз марҳилаи аввали рушди иқтисодии рақами қарор дошта, сатҳи фарогирии интернети фароҳмавҷ паст ва арзиши он нисбат ба кишварҳои Осиёи Марказӣ нисбатан баланд аст.

305. Тибқи таҳлилҳои ташкилоти иқтисодиву молиявии байналмилалӣ дар ҳолати ба 10 фоиз афзоиш ёфтани сатҳи фарогирии аҳолӣ бо алоқаи интернети фароҳмавҷ суръати рушди иқтисодии кишвар иловатан 1,4 фоиз зиёд мегардад. Бинобар ин Ҷумҳурии Тоҷикистон низ имкониятҳои васеи татбиқи технологияҳои рақамиро дар раванди идоракунии давлатӣ, пешниҳоди хизматрасонихо ва дигар самтҳо дорад. Дар баробари ин иқтисоди рақами дар шароити дастрасӣ надоштани кишвар ба роҳҳои баҳрӣ барои рушди барномасозии ватаниӣ, таҳия, содирот ва роҳандозии фосилавии барномаҳои электронӣ дар ташкилоти кишварҳои хориҷӣ замина фароҳам меорад.

306. Бузургтарин ширкатҳои барномасозии ҷаҳонӣ ба монанди Oracle, SAP ва Themenos дар бозори ҷаҳонии ТИК мавқеи назаррас дошта, аз ҳисоби таҳия ва фурӯши барномаҳо миллионҳо доллар даромад ба даст меоранд.

307. Солҳои охир рушди барномасозии ватаниӣ ба роҳандозии технологияҳои мусоири молиявӣ, аз ҷумла низоми автоматикунонии бонкӣ, ҳамёни электронӣ, «дарвозаи амалиётӣ» (processing gateway) ва ҷандин барномаҳои мобилий дар низоми бонкӣ, бахши савдо ва хизматрасонӣ барои васеъ гардидани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои электронӣ мусоидат намуда, инчунин ба кишварҳои минтақа содир карда мешаванд.

308. Ширкати пардохтии байналмиллаи Visa муассисаи ватании Академияи Алифро ҳамчун ширкати FinTech-и минтақавӣ арзёбӣ намуда, бо ин ташкилот аввалин шартномаи шарикӣ стратегӣ дар минтақаи Осиёи Миёна ба имзо расонидааст.

309. Бо ин мақсад дар доираи Барномаи рушди иқтисодиёти рақами барои солҳои 2021-2025 андешидани тадбирҳои зерин муҳим арзёбӣ мегардад:

- мукаммалсозии заминай меъёрии ҳуқуқӣ ва институтсионалии соҳа;
- ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ барои бунёди инфрасоҳтори зарурӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ (аз ҷумла Digital CASA);
- татбиқи технологияҳои рақами дар соҳаҳои савдо ва хизматрасонии молиявӣ;

- омода намудани кадрҳо дар самти ТИК ва ташаккули заминаҳо барои рушди шуғли фосилавӣ, аз ҷумла занон, маъюбон ва дигар гурӯҳҳои осебазири ҷомеа дар заминай баланд бардоштани саводнокии рақамӣ;

- таъмин намудани тамоми минтақаҳои кишвар бо хатҳои баландсифати алоқаи нахи оптикӣ ва интернети баландсуръат бо нарҳи дастрас;

- татбики лоиҳаи «Шаҳри бехатар» дар дигар минтақаҳои кишвар, ҳамзамон ҷорӣ намудани он дар самти назорати таваққуфи нақлиёт дарроҳҳои дохилишаҳрӣ.

## §2. Рушди иқтисоди «сабз»

310. Бо мақсади ноилшавӣ ба ҲРУ 7 – «Энергияи дастрас ва тоза» ва дар асоси он расидан ба Ҳадафҳои рушди устувори дигар татбики рукнҳои асосии иқтисоди «сабз» муҳим арзёбӣ карда мешавад.

311. Ҷанбаъҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии иқтисоди «сабз» дар ҳамгироӣ ба коҳиш додани таъсири манфии истифодаи ғайриқилонаи захираҳои табиии барқарорнашаванда ба иқлим, роҳандозии рушди иқтисодии захирасарфакунанда ва кампартов дар асоси истифодаи фишангҳои фискалӣ ва мусоидат ба сармоягузориҳои «сабз» ба технологияҳо, экотуризм, маориф ва илм барои таъмини даромади баланд, ҳифзи муҳити зист ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи энергия ва захираҳои табиий равона карда мешаванд, ки сармояи табиии кишварро барқарор ва афзоиш медиҳад.

312. Тоҷикистон дорои захираҳои кофӣ барои рушди иқтисоди «сабз» мебошад. Дар ҳудуди Тоҷикистон беш аз 64 фоизи захираҳои обии Осиёи Марказӣ ташаккул ёфта, 98 фоизи неруи барқ дар кишвар аз манбаъҳои барқароршавандай энергия истеҳсол карда мешаванд. Тоҷикистон дорои иқтидори истеҳсоли 527 млрд кВт/соат қувваи барқ дар як сол буда, айни замон ҳамагӣ 6 фоизи ин иқтидорҳо аз худ карда шудаанд.

313. Иқлими Тоҷикистон бо мавҷудияти 280-330 рӯзи офтобӣ ва дар маҷмуъ  $2000 \text{ кВт}/\text{м}^2$  шиддатнокии радиатсияи офтобӣ дар як сол барои истифодаи энергияи офтобӣ ҳамчун сарчашмаи аз рӯи аҳамият дуюмдараҷаи энергияи барқароршаванда хеле мусоид мебошад, ки ин дар қиёс бо кишварҳои пешӯдами энергияи офтобиро васеъ истифодабарандай Аврупо ду маротиба зиёд мебошад.

314. Тибқи ҳисобҳои коршиносон иқтидори энергияи офтобии Тоҷикистон қариб  $25,16$  млрд кВт/соат дар як солро ташкил дода, 10-20 фоизи талаботи ҳочагии миллӣ ба ҳомили энергия ва 60-80 фоизи талаботи умумии аҳолиро ҳадди ақал давоми 10 моҳ дар як сол дар тамоми ҳудуди кишвар қонеъ гардонида метавонад.

315. Дар ояндаи наздик Тоҷикистон метавонад бо истифода аз иқтидорҳои тавлиди неруи барқ аз сарчашмаҳои барқароршаванда дар ҷаҳон мавҷеи ҷорӯмро ишғол намояд ва содиротқунандай азими қувваи барқ дар минтақа табдил ёбад.

316. Лоиҳаҳои амалкунанда ва банақшагирифташуда дар самти энегетика (НБО «Роғун», НБО «Шўроб», НБО «Санобод», НБО «Себзор», CASA-1000) барои ноил шудан ба мақсади номбурда заминаи мусоид фароҳам меорад.

317. Дар ин самт ичрои корҳои тадбирҳои зерин муҳим арзёбӣ мегарданд:

- бунёди неругоҳҳои барқи обии гуногуниқтидор;
- истеҳсоли неруи барқ аз дигар манбаъҳои барқароршавандай энергия (офтобӣ ва бодӣ) дар минтақаҳои баландкӯҳ ва мусоид;
- ба роҳ мондани истеҳсоли саноатии панелҳо ва таҷхизоти офтобӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ, (ашёи кремнийдор) ва ба ин васила кам кардани ҳароҷоти истеҳсоли неруи барқ аз ин сарчашма;
- ташкили корхонаҳо дар самти истеҳсол ва васлкунии воситаҳои нақлиёти барқӣ (электромобилҳо, электромопедҳо, тролейбус ва локомотивҳои барқӣ);
- роҳандозии моделҳои оқилонаи истеъмол ва истеҳсол, «сабзгардонии» корхонаву бозорҳо, рушди инфрасоҳтори устувор дар асоси татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории «сабз», ислоҳоти андозӣ ва бучавии «сабз», маблағгузорӣ ба сармояи табиӣ;
- идоракунии партовҳо ва ба роҳ мондани коркарди онҳо ҳамчун қисми таркибии базаи захиравии ҳочагии миллӣ.
- самти дигари муҳими татбиқи иқтисоди «сабз» ин афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологии тоза (органикӣ) ба ҳисоб меравад.
- Тоҷикистон дорои иқтидори бузурги кишоварзии органикӣ ва содироти чунин маҳсулот мебошад.

318. Бо мақсади амалий гардонидани ин иқтидор зарур аст:

- афзоиши масоҳати гармхонаҳо, боғу токзорҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ;
- татбиқи технологияҳои «сабз» ва инфрасоҳтори «сабз» дар истеҳсолоти агросаноатӣ;
- бунёди сардхонаҳо, марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ ва татбиқи принсипҳои савдои «сабз».

### §3. Саноати сабук ва ҳӯрокворӣ

319. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираву имкониятҳои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда мебошад. Бо вуҷуди ин айни замон имкониятҳои мавҷуда дар самти коркарди ниҳоии нахи пахта, маҳсулоти ҳӯрока ба монанди равғани растаниӣ, макарон, сабзавоту мева дар сатҳи зарурӣ истифода нашуда, ба ҳориҷи кишвар ҳамчун ашёи хом содирот карда мешаванд. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки нахи пахта то 30 фоиз ва сабзавоту мева то 3 фоиз коркард

шуда, боқимонда дар шакли ашёи хом содирот карда мешавад, ки арзиши содиротӣ дар шакли ашё нисбат ба моли тайёр ба маротиб камтар аст.

320. Имконияти истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди изофашуда ин то маҳсулоти ниҳоӣ ба роҳ мондани коркарди нахи пахта, пилла ва пуст ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин тибқи супориши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо максади коркарди нахи пахта, пилла ва пӯсти истеҳсолшуда дар дохили кишвар, зиёд намудани содироти маҳсулоти ниҳоӣ ва бе коркарди ниҳоӣ манъ намудани содироти ин гуна маҳсулот марҳила ба марҳила, яъне то соли 2022 амалӣ карда мешавад.

321. Соли 2019 дар ҷумҳурӣ корхонаҳои пахтатозакунӣ 102,5 ҳазор тонна нахи пахта истеҳсол гардида, ҳиссаи нахи пахтаи дар дохили ҷумҳурӣ коркардшуда ҳамагӣ то 30 фоизро ташкил дода, боқимондаи он ба хориҷи кишвар ҳамчун ашёи хом содирот карда мешавад.

322. Қайд кардан зарур аст, ки роҳандозии коркарди ниҳоии нахи пахта дар кишвар дар сурати аз 25 то 30 сантнер пахта гирифтани ҳосил аз як гектар тибқи ҳисоби коршиносон то 12 ҳаз. м<sup>2</sup> матоъ, 277 кг равғани пахта, 726 кг кунҷора, 47 кг собун, 108 кг линт истеҳсол ва аз 12 то 15 ҳазор доллари ИМА (дар сурати содироти ашёи хоми пахта 1,8 ҳазор доллари ИМА) даромад гирифтан мумкин аст.

323. Боиси нигаронӣ аст, ки зиёда аз 80 фоизи иқтидорҳои истеҳсолии коркарди нахи пахта дар кишвар бекор ҳобида, ба соҳибмулкон зарар меоваранд ва 70 фоизи нахи пахта ҳамчун ашёи хом содирот карда мешавад. Зеро корхонаҳои ресандагӣ имконияти дар ҳачми зиёд ҳаридорӣ ва захира кардани нахи пахтаро надоранд ва аз ҳамин сабаб қисми зиёди нахи пахта дар давраи тирамоҳу зимистон ба хориҷи кишвар содирот шуда, моҳҳои май-август бошад нахи пахта барои коркард дар дохили кишвар дастнорас мегардад.

324. Айни замон дар ҷумҳурӣ 18 корхонаи ресандагӣ бо иқтидори коркарди 80 ҳазор тонна нахи пахта дар як сол фаъолият дошта, танҳо дар 4-тои он сикли пурраи коркарди нахи пахта (ресандагӣ, бофандагӣ, рангубор ва дӯзандагӣ) ба роҳ монда шудааст. Дар яктои он, аз ҷумла дар «Ресандаи Қурғонтеппа» шаҳри Боҳтар се сикли коркарди нахи пахта (ресандагӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ) ташкил карда шудааст. Дар дигар фабрикаи ресандагӣ «Ресандаи Тоҷикистон РБТ»-и шаҳри Ҳуҷанд ду сикли коркарди нахи пахта (ресандагӣ ва бофандагӣ) роҳандозӣ гардидааст. Дар 12-тои боқимондаи корхонаҳо танҳо як сикли коркарди нахи пахта - истеҳсолоти ресандагӣ ба кор андохта шудааст.

325. Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 февраляи соли 2020, №164 ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 ноябри соли 2015, №731 «Дар бораи муқаррар намудани муҳлати оғози соҳтмон ва ба кор даровардани ҳар силсилаи пурраи истеҳсолии коркарди нахи пахта то маҳсулоти ниҳоӣ дар корхонаи навтаъсис дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Ҷунтай-Данғара Син Силу Текстил» тафйиру иловаҳо ворид карда шуда, то моҳи сентябри соли 2021 ба истифода додани сиклҳои навбатии корхонаи

мазкур ба нақша гирифта шудааст. Ташкили маҷмааи корхонаҳои нассочии «Сино Тоҷикистон Кулоб Текстайл Индастри Парк» дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии «Кулоб» бо иқтидори коркарди 15 ҳазор тонна нахи пахта ва сармоягузориҳои хориҷӣ ба маблағи 150 млн доллари ИМА дар марҳилаи аввал ва 300 млн доллар дар марҳилаи дуюм роҳандозии чор сикли пурраи коркарди нахи пахтаро дар кишвар пешбинӣ менамояд. Аз ин бармеояд, ки барои пурра коркард намудани нахи пахта дар кишвар ташкили иловатан 6 маҷмааи корхонаҳои нассочӣ бо чунин иқтидор ва ҷалби 2700 млн доллар сармоягузориҳо зарур мебошад.

326. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар соли 2019 аз ҷониби корхонаҳои соҳа 12721,3 ҳазор метри мураббаъ газворҳои паҳтагин истеҳсол карда шуд. Бояд қайд кард, ки барои ин миқдор газворҳои паҳтагин тибқи меъёрҳо (0,180 кг риши таҳтагин барои як метри мураббаъ матоъ) бо ҳисоби миёна 2290 кг риши таҳтагин ё 2694 тонна нахи пахта истифода гардидааст.

327. Иқтидори истеҳсолии газворҳо дар ҷумҳурий 35800 ҳазор метри мураббаъро («Нассочии тоҷик», «Ҷавонӣ», «Сатн» ва «Нассочи Ҳӯҷанд») ташкил медиҳад. Аз ин бармеояд, ки иқтидорҳои истеҳсолӣ то 36 фоиз истифода гардидаанд. Барои истеҳсоли 35800 ҳазор мураббаъ бошад тибқи ҳисобҳо 6444 тонна ресмони паҳтагин ё 7600 тонна нахи пахта лозим мебошад. Аз ин рӯ иқтидорҳои мавҷуда танҳо наздики 10 фоизи иқтидорҳои коркарди нахи пахтаро ташкил медиҳад.

328. Дар соли 2019 дар кишвар 4124,5 ҳазор ҷуфт ҷӯробҳои паҳтагин истеҳсол карда шуда, нисбат ба соли 2018 17,9 ҳазор ҷуфт зиёд мебошад.

329. Талаботи аҳолии кишвар ба ҷӯробу пайпӯқ дар як сол таҳминан 60 млн ҷуфтро ташкил медиҳад. Аз ин бармеояд, ки ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолнамудаи (ҷӯробу пайпӯқ) корхонаҳои ватанӣ (бе назардошти содирот) ҳамагӣ 6,8 фоизи бозори доҳилиро таъмин намуда, боқимонда талаботи кишвар аз ҳисоби воридот таъмин карда мешавад. Ҳол он ки иқтидори лоиҳавии истеҳсоли ҷӯробу пайпӯқ дар кишвар наздик ба 25 млн ҷуфт баробар буда, ҳамагӣ 27 фоизи он истифода мегардад.

330. Дар даҳ моҳи соли равон аз хориҷи кишвар бо арзиши умумии беш аз 885 ҳазор доллар маҳсулоти ҷӯробу пайпӯқ (гурӯҳи молии 6115) воридот шудааст.

331. Ҷиҳати пурра қонеъ намудани талаботи доҳилии кишвар роҳандозии иқтидорҳои мавҷуда ва иловатан 2,5 маротиба зиёд намудани он зарур шуморида мешавад.

332. Дар моҳҳои январ-октябри соли 2020 дар кишвар 811,9 ҳазор дона либоси мактабӣ истеҳсол шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14,5 фоиз кам аст, ҳол он ки талаботи солона зиёда аз 1 млн донаро ташкил мекунад.

333. Аз 68 корхонаи истеҳсолкунандай либоси мактабӣ ҳамагӣ 12 корхона афзоиши суръати рушдро нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта таъмин намудаанд, 40 корхона ҳаҷми истеҳсолро коҳиш дода, дар 16 корхона либоси мактабӣ истеҳсол карда нашудааст.

334. Новобаста аз озод кардани таҳвили (фурӯши) либосҳои шакли ягонаи мактабӣ ва томактабии корхонаҳои истеҳсоли ватанӣ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2019, №198 кор дар ин самт ҳанӯз ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. Бо вучуди ин дар ин давра ба ҳудуди кишвар ба маблағи 8,1 млн доллар либосҳои гуногун (мардона, занона, кӯдакона ва либоси мактабӣ) воридот шудааст.

335. Сабабҳои асосии бо иқтидори пурра ба роҳ монда нашудани истеҳсоли маҳсулоти нассочӣ пеш аз ҳама норасогии маблағҳои гардишӣ, баланд будани фоизи қарзҳои бонкҳо, норасогии мутахассисон, малакаи нисбатан пасти менечерии корхонаҳо, сифати пасти маҳсулоти истеҳсолшаванда ва нархи гарони он нисбат ба маҳсулоти воридшаванда ва ҳаҷми ками фармоиш арзёбӣ мегарданд. Дар баробари ин зиёд намудани маҳсулоти ниҳоӣ аз пахта сармоягузории зиёдро барои васеъ намудани майдони кишти пахта аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва партов, истифодаи навъҳои нави серҳосили пахта, такмил додани системаи истеҳсоли тухмиҳои босифат, роҳандозии технологияҳои муосири обёрии қатрагӣ ва коркарди ашёи хоми пахтаро то маҳсулоти ниҳоӣ талаб менамояд.

336. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои ба пуррагӣ дар дохили кишвар коркард намудани нахи пахта то сатҳи газвори пахтагин 13 маротиба зиёд намудани иқтидори истеҳсоли газворҳои пахтагин зарур мебошад.

337. Бо назардошти боздехи баланди парвариши пахта, коркарди ашёи хоми ин зироати қимматбаҳо дар дохили ҷумҳурӣ ва мубаддал гардонидани он ба яке аз соҳаҳои рақобатпазир ва сердаромади ҳочагии миллӣ тавассути роҳандонии занцираи арзиши иловагии нахи пахта таҳия ва қабули Барнома оид ба коркарди ниҳоии он дар ҷумҳурӣ мувофиқи мақсад мебошад.

338. Роҳандозии сикли пурраи коркарди ниҳоии нахи пахта дар кишвар Тоҷикистонро аз кишвари воридкунандай маҳсулоти нассочӣ ба кишвари содиркунандай ин маҳсулот табдил медиҳад. Пиллапарварӣ низ яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, вобаста ба парвариши он дар дохили кишвар ва бе коркарди ниҳоӣ содироти он манъ карда шудааст. Дар мавсими соли 2020 дар кишвар 388,2 тонна пилла истеҳсол карда шудааст, ки дар қиёс ба соли гузашта 49,4 фоиз кам мебошад.

339. Айни замон дар ҷумҳурӣ ду корхонаи истеҳсоли ресмони абревим (КМ «ВТ-Силк»-и шаҳри Ҳучанди вилояти Суғд бо иқтидори 500 тонна ва ҶДММ «Дук»-и ноҳияи Шаҳритуси вилояти Ҳатлон бо иқтидори 70 тонна) бо иқтидори коркарди 570 тонна пилла хушӯк ва як корхонаи истеҳсоли матои абревимӣ (ҶСШК «Атласи Ҳучанд»-и шаҳри Ҳучанди вилояти Суғд бо иқтидори зиёда за 100 ҳазор  $m^2$  атлас) фаъолият менамояд.

340. Дар соли 2019 корхонаи мазкур 8,9 тонна ресмони абревимӣ, 21,4 ҳазор тонна  $m^2$  матои абревими тайёр истеҳсол намуданд, ки нисбат ба соли 2018 мутаносибан ресмони абревимӣ 2,3 маротиба ва газвори абревимӣ 10,3 фоиз зиёд гардидааст. Аммо дар соли ҷорӣ аз ҷониби корхонаҳои

мазкур коркарди пилла ба роҳ монда нашуд. Дар ҳолати пурра истифода гардидани иқтидорҳо имконият дорад, ки ресмони абрешимӣ ва атлас иловатан ба миқдори мутаносибан 164,9 тонна ва 80,6 ҳазор  $m^2$  истеҳсол шавад.

341. Масъалаи дигари афзалиятнок ин ҷамъоварӣ ва коркарди пӯст ва пашми чорво ба ҳисоб меравад. Бо вуҷуди равона гардидани як қисми пӯсти ҷамъоваришуда барои таъминоти корхонаҳои пойафзолбарории ҷумҳурӣ қисми зиёди он баъд аз коркарди аввалия содирот карда мешавад.

342. Дар 10 моҳи соли 2020 ҳачми истеҳсоли пойафзол нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 112,0 фоизро зиёд шуда, 750,7 ҳазор ҷуфтро ташкил дод, ки танҳо 4,3 фоизи талаботи дохилиро таъмин менамояд. Эҳтиёҷоти солона ба пойафзол дар қишвар зиёда аз 18,5 млн дона буда, иқтидори истеҳсолии корхонаҳои ватанӣ дар як сол 1,7 млн дона ё тақрибан 10 фоизи эҳтиёҷоти дохилиро ташкил дода, талаботи аҳолӣ асосан аз ҳисоби воридот таъмин карда мешавад. Мувоғиқи маълумоти оморӣ дар моҳҳои январ-октябри соли 2020 ба қишвар 4,8 ҳазор тонна пойафзоли гуногун (гурӯҳи молии 64) бо арзиши 7,2 млн доллар воридот шудааст.

343. Талаботи бозори истеъмолии дохилӣ бештар аз ҳисоби воридот таъмин гардида, дар соли 2019 воридоти равғани растаний ба маблағи 82,7 млн доллар ё ба 81,8 фоизи талаботи дохилӣ, макарон 13,3 млн доллар ё 83,6 фоиз, маҳсулоти ҳасибӣ 7 млн доллар ё 38,4 фоиз, шоколад 32,7 млн доллар ва ё 76 фоиз, маҳсулоти қаннодӣ 23,7 млн доллар ва ё 50,4 фоиз, консерваи меваю сабзавот 9,4 млн доллар ё ба 42 фоиз ва гуштӣ 1,3 млн доллар ё ба 94,7 фоиз, нушохиҳои ғайриспиртӣ 14,7 млн доллар ё ба 11 фоиз, нушохиҳои спиртӣ 4,9 млн доллар ва ё 79,4 фоиз, май (мусаллас) 1,1 млн доллар ва ё 74,2 фоизи талаботи дохилӣ барбар гардид.

344. Бо мақсади зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ашёи хоми ватаний дар қишвар андешидани тадбирҳои зерин муҳим арзёбӣ мегардад:

- таҳия ва қабули Барнома оид ба коркарди ниҳоии пахта дар ҷумҳурӣ;
- омода кардани мутахассисони қасбӣ ва техниқӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;
- азnavtaчҳизонӣ ва бунёди корхонаҳои нави саноатӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии рақобатпазири дорои баланди арзиши иловашудаи ҷавобғӯ ба стандартҳои байналмилалии сифат ва бехатарии маҳсулот, баҳусус аз нахи пахта, пилла, пусту пашм, меваю сабзавот ва гушту шир;

- рушди соҳаи пиллапарварӣ тавассути боло бурдани ҳачми фармоиши он, ҳавасмандсозии пиллапарварон бо роҳи пешниҳоди қарзҳои имтиёznок, пайваста ба роҳ мондани нашъунамои дараҳтони тут ва такмили заминаи ҳуқуқии соҳибмулкӣ онҳо;

- дар минтақаҳои қишвар ташкил додани кластерҳои азими агросаноатӣ барои коркарди ашёи хоми қишоварӣ то маҳсулоти ниҳоӣ, аз ҷумла газворҳо, либоси қӯдакона, занона, мардона, либоси мактабӣ, варзишӣ, тагпӯш ва либоси ягонаи соҳавӣ, ҷӯробу пайпок, рӯйҷойҳо ва сачоқҳо, маҳсулоти кешбоғӣ, рӯймолу сарпӯшҳои пахтагӣ, абрешимӣ, пашмӣ ва

чармӣ, пойафзол, либосҳо, камарбанд, ҷузъдону ҷомадонҳои чармӣ, маҳсулоти қаннодӣ, шоколад ва мармелод, шарбату консерваҳои сабзавоту мева ва гӯшту ширий, ҳасибу панир ва дигар маҳсулоти ниҳоии ширию гӯштӣ бо дарёфти бозори фурӯши онҳо;

- ташкили маҷмааҳои коркарди чор сикли нахи пахта дар минтақаҳои кишвар;

- ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ва брендҳои машҳури ҷаҳонӣ барои истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ва ҳӯрокворӣ;

- пешниҳоди қарзҳои имтиёзномаи дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ ҷиҳати таъмини маблағҳои гардишӣ бо фоизҳои дастрас, баҳусус «Саноатсадиротбонк» барои пиллапарварон, пахтакорон, корхонаҳои коркарди сикли пурраи нахи пахта, пилла, пусту пашм.

345. Суръати миёнсолонаи рушди саноати кимиё дар солҳои 2015-2019 беш аз 25 фоизро ташкил намуда, ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии истеҳсолоти саноатӣ ҳамагӣ 0,6 фоизро ташкил медиҳад.

346. Талаботи бозори истеъмолии дохилӣ ба маҳсулоти ниҳоии саноати кимиёвӣ бештар аз ҳисоби воридот таъмин мегардад. Дар соли 2019 воридоти нуриҳои минералӣ 34,1 млн доллар ё 100 фоизи талаботи дохилӣ, уребча 19,6 млн доллар ё 100 фоиз, ҳамираи дандоншӯй 2,8 млн доллар ё 100 фоиз, рангу бори соҳтмонӣ 18,9 млн доллар, маводи шустушӯй 30,7 млн доллар ё қариб 100 фоизи талаботи дохилӣ, аз ҷумла шампун ба маблағи 5,1 млн доллари ИМА, собун 16,7 млн доллари ИМА баробар гардид.

347. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 42 корхонаи саноати кимиё фаъолият намуда, ҳануз саҳми онҳо дар воридотивазқунӣ ночиз мебошад. Дар ҳолати ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноати кимиё вобастагии бозори дохилӣ зиёда аз 130 млн доллар коҳиши ёфта, содироти он ба кишварҳои ҳамсоя ба роҳ монда мешавад, ки барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва зиёд шудани манбаъҳои андозбанӣ мусоидат менамояд.

348. Барои роҳандозии истеҳсолоти маҳсулоти ниҳоии саноати кимиё дар кишвар андешидани тадбирҳои зерин ба мақсад мувоғиқ мебошад:

- омода кардан мутахассисони касбӣ ва техниқӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;

- бунёди корхонаҳои нави саноати кимиё барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои баланди арзиши иловашуда, аз ҷумла нуриҳои минералӣ, масолехӣ рангу бори соҳтмонӣ, маводи шустушӯи кимиёи майшӣ, уребча ва дигар лавозимоти беҳдоштӣ, малҳамҳои ороишӣ ва ҳамираи дандоншӯй;

- ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ва ташкил додани кластерҳои саноати кимиё дар минтақаҳои кишвар;

- пешниҳоди қарзҳои имтиёзномаи дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ, баҳусус Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсадиротбонк» барои корхонаҳои саноати кимиё.

#### §4. Истифодаи иқтидорҳои рушди иқтисоди қӯҳӣ ва металургия

349. Ҳудуди Тоҷикистонро 93 фоиз қӯҳсор ташкил медиҳад, ки аз мавҷудияти боигарии бузурги маъданиву гайримаъданӣ ва имкониятҳои беназири рушди иқтисоди қӯҳӣ шаҳодат медиҳад.

350. Дар Тоҷикистон беш аз 600 қанданиҳои фоиданок бо 60 намуди ашёи хоми маъданӣ ошкор ва ба тавозун гирифта шудаанд. Аз ин миқдор 35 кон мавриди азхудкунӣ қарор дода шудааст. Ба ғайр аз ин наздик ба 800 кони сарватҳои табии тадқиқ ва ба 48-тои он иҷозатнома барои пешбурди корҳои ҷустуҷӯй - геологӣ дода шудааст.

351. Рушди иқтисоди қӯҳӣ ба манбаи бузурги ашёи хом, қувваи корӣ ва неруи барқи арzon ва талаботи рӯзафзун ба металлҳои ранга дар бозорҳои ҷаҳонӣ асос мейбад. Дар қиҷвар конҳои тиллою нуқра (Тарор, Ҷилав, Ёксу, Сариоб, Банди Сариоб, Сари Ғор, Дулоби Сангоб, Навобод ва ғайра), рух (Конимансури шарқӣ, Зарнисор, Пайбулоқ), сурма (Джикрут, Пиндар, Конҷоч, Чоре, Дуоба), волфрам (Майхура ва Такфон), қалъагӣ (Мушкистон) ва металлҳои нодиру пошхӯрда ошкор гардидаанд.

352. Активи тиллои Тоҷикистонро 137 конҳо бо захираҳои баҳисобгирифтаи тиллои саноатӣ ва 127-то ғайрисаноатӣ ташкил мекунад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон конҳои сангҳои ороишӣ, қимматбаҳо ва соҳтмонӣ зиёданд, ки дар оянда барои рушди истеҳсол ва содироти маҳсулоти ҷавоҳиротӣ, масолеҳи соҳтмонӣ ва дигар маҳсулот аз он замина мегузоранд.

353. Бахши қӯҳкории қиҷвар дар маҷмӯъ ҳусусияти содиротӣ дошта, ҷалби техникаю технология ва ба роҳ мондани коркарди ашёи хоми соҳа ба таври назаррас диверсификатсия ва афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ниҳоиро бо арзиши баланди иловагӣ таъмин карда метавонад.

354. Дар солҳои истиқлол дар соҳаи саноати маъдан ҳамагӣ 35 корхона ташкил ёфтааст, ки дар соли 2019 ба 4,9 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудаанд ва дар онҳо беш аз 10 ҳазор нафар кор мекунанд. Ин нишондиҳандаҳо дар ҳолати истифодаи самараноки иқтидори мавҷудаи соҳа боз ҳам бештар буда метавонад.

355. Бо ҷалби сармояи ватанӣ ва ҳориҷӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ корхонаҳои истиҳроҷи маъданҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ангишт, масолеҳи соҳтмонӣ ва дигар сарватҳои табии бунёд гардида, маҳсулоти истеҳсолшуда бештар дар шакли ашёи хом содирот карда мешавад, ки ба манфиати иқтисодии қиҷвар на он қадар ҷавобғӯ мебошад.

356. Ҳамзамон имкониятҳои мавҷуда дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз алюминий дар сатҳи зарурӣ истифода нашуда, ҳамагӣ то 7 фоизи он дар доҳил коркард мешавад. Ҳоло он ки талаботи доҳилии қиҷвар ба маҳсулоти аз алюминий тайёршуда 350-400 млн сомониро дар як сол ташкил дода, корхонаҳои ватанӣ имконияти ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулот аз алюминий аввалияро доранд. Новобаста аз ин дар бозорҳои ҷумҳурий фурӯши молҳои гуногуни алюминий ба монанди ноқилҳо, лавозимоти рӯзғор, ашёи муҳталиф барои соҳтмони иншоот,

куттиҳои консерваю обҳои нӯшокӣ, асбобҳои сантехникиву барқӣ, ки аз қишиварҳои дигар ворид карда мешаванд, хеле зиёд ба мушоҳида мерасад.

357. Бо назардошли рушди босуръати бахши соҳтмон дар қишивар талабот ба масолеҳи соҳтмонӣ зиёд шуда, айни замон қисман аз ҳисоби истеҳсолоти ватаний қонеъ гардонида мешавад.

358. Дар натиҷаи ба роҳ мондани истеҳсоли ватаний воридоти як қатор молу маҳсулот дар соли 2019, аз ҷумла металлҳои сиёҳ 48,2 млн доллар, маҳсулот аз металлҳои сиёҳ 34,1 млн доллар, маҳсулоти керамикӣ 6,5 млн доллар, маҳсулот аз санг, гулгаҷ, сement 6,5 млн доллар, рангубори соҳтмонӣ 3,8 млн доллар, коғазу картон ва маҳсулоти он 2,2 млн доллар, шиша ва маҳсулоти шишагӣ 0,8 млн доллар нисбат ба соли гузашта коҳиш ёфтааст. Бо вучуди ин талаботи бозори истеъмолии дохилӣ ба як қатор масолеҳи соҳтмонӣ бештар аз ҳисоби воридот таъмин шуда, дар соли 2019 воридоти маводи соҳтмонии рангуборкунанда ба маблағи 18,9 млн доллар, маҳсулоти полимерӣ ва пластмасӣ 102,3 млн доллар, чӯбу тахта ва маҳсулоти он 127,5 млн доллар, маҳсулоти керамикӣ 25,9 млн доллар, шиша ва маҳсулоти шишагӣ 22,7 млн доллар, сим аз оҳан ё пулоди легирониданашуда 6,3 млн доллар, сим аз дигар пулодҳои легирониданашуда 2,5 млн доллар, сими тобдодашуда, аргамчинҳо, танобҳо, ресмонҳои бофташуда, ҳалқаҳо ва маснуоти монанд аз филизи сиёҳ ба маблағи 2,2 млн доллар баробар гардид. Ҳол он ки имкониятҳои васеи пурра таъмин намудани бозори дохилӣ бо хишти пухта, сement, арматура, плитаҳои сангӣ, кафелу панелҳо, гаҷкартон, гулгаҷ, шиша ва маҳсулоти шишагӣ, конструксияи филизӣ ва дигар маҳсулот дар қишивар, аз ҷумла тавассути зиёд намудани воридоти ашёи хом барои истеҳсоли онҳо мавҷуд мебошад.

359. Бо мақсади зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ашёи хоми ватаний дар қишивар андешидани тадбирҳои зерин муҳим арзёбӣ мегардад:

- омода кардани мутахассисони касбӣ ва техникӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;
- азnavтачҳизонӣ ва бунёди корхонаҳои нави саноатӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои баланди арзиши иловашуда;
- ташкил ва рушди кластерҳои саноатӣ дар соҳаҳои саноати металлургияи ранга ва сиёҳ, инчунин масолеҳи саноати соҳтмонӣ;
- пешниҳод накардани конҳои маъдан ба сармоягузорони хориҷӣ бе риояи шарти коркарди маъдан то маҳсулоти ниҳоӣ;
- омӯзиши геологӣ ва таҳқиқи конҳои маъданҳо ва сангҳо ва тиҷоратиқунонии минбаъдаи онҳо бо роҳи ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ;
- ворид намудани технологияҳои муосири кӯҳӣ ва ҳамзамон ба роҳ мондани истеҳсоли қисмҳои алоҳидаи мошинҳои кӯҳӣ;
- афзоиши истеҳсоли хишти пухта, сement, арматур, плитаҳои сангӣ, кафелу панелҳо, гаҷкартон, гулгаҷ, шиша ва маҳсулоти шишагӣ, конструксияи филизӣ ва дигар маҳсулот дар қишивар, аз ҷумла тавассути зиёд намудани воридоти ашёи хом барои таъмини пурраи талаботи дохилӣ ва содироти онҳо;

- чорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ ва санъати мемории миллӣ дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз сангҳо ва металҳои қимматбаҳо;
- пешниҳоди қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ, баҳусус «Саноатсадиротбонк» барои корхонаҳои истеҳсоли масолеҳи соҳтмон.

## §5. Рушди бозори молиявӣ ва фарогирии молиявӣ

360. Бозори молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун низоми ташаккул, тақсим ва азnavтақсимкунӣ воситаҳои муваққатан озоди давлат ва баҳши хусусӣ дар таъмини суръати нисбатан баланди рушди иқтисодӣ мавқеи баланд дорад. Дар ҳолати самаранок истифода бурдани ин манбаи рушд захираҳои мавҷуда барои таъмини эҳтиёҷоти молиявии соҳаҳои муҳталифи иҷтимоию иқтисодии кишвар ва баланд рафтани самараи фузунсозӣ равона карда мешавад.

361. Нигоҳдории устувории макроиктисодӣ тавассути се самти маблағгузорӣ, аз ҷумла дастрасии васеъ ба маблағгузориҳои қарзии низоми бонкӣ, ҷалби сармояи дарозмуҳлат аз бозори тақрории коғазҳои қимматнок ва хизматрасониҳои суғуртавӣ таъмин мегардад.

362. Низоми бонкӣ барои вусъат додани истеҳсолоти ватанӣ, таҳқими иқтидори содиротӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ нақши калидиро мебозад. Аммо захираҳои молиявии ин низом ҳанӯз талаботи иқтисоди миллиро қонеъ гардонида наметавонад.

363. Дар соли 2020 дороиҳои ташкилоти молиявии қарзии кишвар ва ҳаҷми пули нақди берун аз низоми бонкӣ нисбат ба ММД мутаносибан 27,4 фоиз ва 20,7 фоизро ташкил медиҳад, ки аз саҳми ноҷизи низоми бонкӣ дар иқтисоди милли гувоҳӣ медиҳад. Ҳоло он ки нишондиҳандай дороиҳои низоми бонкӣ нисбат ба ММД дар ҷаҳон ба ҳисоби миёна зиёда аз 65 фоизро ташкил медиҳад. Дар сурати расидан ба ин нишондиҳанда саҳми низоми бонкӣ дар рушди босуръати иқтисоди милли афзоиш меёбад.

364. Ҳаҷми нисбатан зиёди пули нақд берун аз гардиши бонкӣ ҳангоми ҷалби он ба соҳаи бонк, ҳамчун захираи иловагии таъмини соҳаҳои воқеии иқтисодӣ бо воситаҳои молиявӣ ба ҳисоб меравад.

365. Роҳандозии технологияҳои молиявӣ «FinTech» барои гузариши бонкҳои кишвар аз фаъолияти бонкии анъанавӣ ба технологӣ, баланд шудани самаранокӣ, шаффофијат, эътимоднокӣ, даромаднокӣ ва нақши бонкҳо дар рушди иқтисоди кишвар шароити мусоид фароҳам меорад.

366. Аз руи пешбиниҳои мутахассисони соҳа, то соли 2025 ҳаҷми амалиёт дар бозори «FinTech»-и ҷаҳонӣ зиёда аз 300 млрд долларро ташкил медиҳад.

367. Афзоиши ҳаҷми пешниҳоди қарзҳо аз ҷониби ташкилоти молиявии қарзӣ ҳамчун манбаи иловагии таъмини рушди иқтисоди милли баромад карда метавонад. Зоро тибқи таҳлилҳои Бонки Ҷаҳонӣ дар мавриди ба 23 фоиз баробар намудани ҳаҷми умумии қарзҳои додашудаи ташкилоти молиявии қарзӣ нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилий иқтисодиёти кишвар

ҳар сол 1,24 фоиз зиёдтар рушд мейбад. Дар Тоҷикистон соли 2020 нишондиҳандай мазкур 12 фоизро ташкил додааст, ки ин қонеъкунанда намебошад.

368. Барои баланд бардоштани саҳми низоми бонки дар рушди иқтисоди миллӣ андешидани тадбирҳои зерин зарур шуморида мешавад:

- роҳандозии технологияҳои молиявӣ ва пешниҳоди маҳсулоти инноватсионӣ ба соҳибкории хурду миёна ва аҳолӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар;

- вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва рушди инфрасоҳтори низоми пардоҳт;

- такмили қонунгузории соҳа бо мақсади барасмиятдарории дархостҳои муштариён тариқи воситаҳои муосири алоқа, таъмини ҳучҷатгузории электронӣ ва таъмини заминаҳои роҳандозии пулҳои рақамӣ;

- баланд бардоштани нақши низоми бонкӣ дар ҷалби сармояи хориҷӣ тавассути роҳандозии принсипҳои пешқадами идоракунии корпоративӣ, коҳиш додани сатҳи ҳавфҳо ва маблағгузории соҳаҳои иқтисоди миллӣ тариқи пешниҳоди қарзҳои дарозмуҳлати имтиёзном;

- тақвият бахшидани ҳамкориҳои судманд бо ташкилоти байналмилаллии молиявӣ, аз ҷумла фондҳои байналмиллалӣ ва соҳторҳои бонкии кишварҳои хориҷӣ ҷиҳати ҷалби сармоя ва мубодилаи таҷрибаи пешқадами соҳа;

- таъмини корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ бо асъори хориҷӣ;

- роҳандозии механизми ҳавасмандгардонии ҷалби пасандозҳо бо истифода аз таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ;

- омода кардани мутахассисони соҳаи бонкдорӣ ва баланд бардоштани савияи касбии онҳо.

369. Бахши рақобатпазири суғурта ҳамчун низоми ҳимоя ва дастгирии манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар самти таъмини бехатарии ҳаёт, саломатӣ ва ҳифзи молу мулӯк, рушди фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ ва сарчашмаи доҳилӣ ва нисбатан боэътиими сармоягузориҳои ҳусусӣ ба иқтисоди мамлакат ба ҳисоб меравад.

370. Дар бозори молиявии кишварҳои мутараққӣ бахши суғурта ҳиссаи назаррас дошта, 5-10 фоизи ММД-ро ташкил медиҳад. Бо вучуди ислоҳоти назарраси соҳа дар самти либерализатсия ва такмили низоми назорати бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон ин нишондиҳанда ба 0,6 фоиз баробар аст.

371. Барои баланд бардоштани рақобатпазирии бахши суғурта андешидани тадбирҳо дар самти таъмини шароити рақобати озод, такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии соҳа ва содагардонии низоми иҷозатдиҳӣ, мутобиқ намудани фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ва дигар иштирокчиёни бозори он ба талаботи меъёрҳои байналмилаллии соҳа, диверсификатсияи хизматрасониҳои суғуртавӣ аз ҳисоби ҷорӣ намудани доираи васеи суғуртаи ихтиёрий, суғуртаи ҳатмии тиббӣ, сайёҳӣ ва сармоягузориҳои хориҷӣ дар ширкатҳои ватании суғуртавӣ, роҳандозии имконияти амалинамоии фаъолияти суғуртавӣ бо принсипҳои суғуртакунии исломӣ ва

суфуртранамоии хурд дар маҳал, ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузории ширкатҳои суфуртавӣ, тавсеаи имкониятҳои таъмини устувории молиявии онҳо мувофиқи мақсад мебошанд.

372. Бозори такрории коғазҳои қимматнок барои ҷалби маблағҳои муваққатан озоди аҳолӣ ва корхонаҳо ба гардиши расмии иқтисодӣ ва коҳиш ёфтани иқтисоди ниҳонӣ, баланд шудани самаранокӣ ва шафофияти фаъолияти корхонаҳои интишоркунандай коғазҳои қимматнок, фаъолгардонии раванди сармоягузорӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ, таъмини суботи молиявӣ ва сиёсӣ ва баланд шудани ҷолибияти сармоягузории кишвар дар арсаи байналмилаӣ мусоидат менамояд.

373. Дар мудати 10 соли охир аз ҷониби Вазорати молия 454 барориши қоғазҳои қимматнок (саҳмияҳо ва облигатсияҳои) ҷамъиятҳои саҳомии кишвар бо дарназардошти барориши саҳмияҳои ЧСК НБО «Роғун» ба маблағӣ 32,2 млрд сомонӣ ба расмият дароварда шудааст.

374. Дар ин давра аз ҳисоби бақайдигрии саҳмияҳо ҳамагӣ 5,5 млн сомонӣ ба буҷети давлатӣ пардоҳт карда шуда, соли ҷорӣ зиёда аз 102 амалиёти гузариши ҳуқуқҳо ба саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ ба маблағи 35,1 млн сомонӣ ба расмият дароварда шудааст. Дар баробари ин, аз ҷониби Вазорати молия барориши қоғазҳои қимматноки давлатӣ, аз ҷумла Векселҳои ҳазинадории давлатӣ ба маблағи 75 млн сомонӣ, Вомбаргҳои давлатии доҳилии бурдноки барориши соли 2009 ба маблағи 10 млнсомонӣ, Векселҳои давлатӣ аз рӯи қарзҳои ҳочагиҳои пахтакорӣ ба маблағи умумии 395 млн сомонӣ ва бонкҳои тиҷоратӣ ба маблағи 3,5 млрд сомонӣ ба муомилот бароварда шуданд.

375. Дар сурати фаъол гардонидани бозори такрории коғазҳои қимматнок даҳҳо миллиард сомонӣ маблағҳои иловагии ҳамчун сарчашмаи сармоягузорӣ ҷалб карда мешаванд, ки ҳамзамон фишанги муассири расмикунонии иқтисодиёти ниҳонӣ баромад карда метавонад. Вобаста ба ин ҷиҳати роҳандозии имкониятҳои вазеи бозори такрории коғазҳои қимматнок идомаи ислоҳот дар самтҳои зерин зарур шуморида мешавад:

- мукаммал гардонидани санадҳои меъёрии ҳуқуқии қонунгузорӣ дар соҳаи бозори коғазҳои қимматнок;
- мукаммал гардонидани санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандай фаъолияти сармоягузорӣ бо назардошти меъёрҳои идоракунии корпоративӣ;
- интишори бетанаффуси коғазҳои қимматноки давлатӣ, фурӯши онҳо бо нарҳҳои бозорӣ ва истифодаи онҳо ҳамчун замонат дар низоми қарзӣ;
- ҷорӣ намудани таҷрибаи истифодаи воситаҳои муосири амалиёт дар бозори такрории коғазҳои қимматнок, аз ҷумла воситаҳои ҳосилавӣ (деривативҳо, форвардӣ ва ғайра);
- ташкили механизми самараноки истифодаи коғазҳои қимматнок дар бозори байнибонкӣ, интишори коғазҳои қимматнок барои соҳтмони НБО-ҳо ва дигар иншооти муҳими давлатӣ бо фоизи бозорӣ;
- сафарбар намудани маблағҳои озоди фондҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла маблағҳои озоди Агентии нафақа ва ҳифзи иҷтимоӣ ба бозори коғазҳои қимматнок.

## §6. Истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва рушди сайёҳии кишвар

376. Дар баробари бунёд ва азnavсозии роҳҳо, беҳтар гардидани алоқа байни минтақаҳои кишвар ва рушди ширкатҳои хурди авиатсионӣ имкониятҳои транзитии Тоҷикистон зиёд мегардад.

377. Ҷойгир будани Тоҷикистон дар масири «Роҳи Абрешим», шоҳроҳи бунёдшудаистода дар доираи барномаи Ҳамкории иқтисодии минтақаи Осиёи Марказӣ, мавқеъгирии он дар байни самтҳои Ҷануб-Ҷануб, Осиёи Марказӣ - Осиёи Ҷанубӣ (CASA) барои ба кишвари транзитӣ табдил ёфтани он шароити мусоид фароҳам меорад.

378. Бо бунёд ва таҷдиди роҳҳои автомобилгард дар солҳои 2015-2019 ҳачми боркашонӣ тавассути роҳҳои Тоҷикистон 14,8 фоиз коҳиш ёфта, мусофирикашонӣ 1,5 маротиба зиёд шуда бошад ҳам, имкониятҳои васеи ин самт ба пуррагӣ истифода нашудаанд. Ҳамзамон мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон барои истифода намудани фазои ҳавоии он бо мақсади транзити мусофирион ва борҳо имкон медиҳад. Бо ин мақсад ҷорӣ намудани сиёсати «Осмони кушод» дар Тоҷикистон метавонад нисбат ба дигар кишварҳо манфиати бештар орад. Тавассути зиёд намудани хатсайрҳои ҳавоӣ аз манотики гуногуни олам сатҳи даромад аз ҳисоби хизматрасониҳои аэронаvigатсионӣ, мусофирикашонӣ ва боркашонӣ, инчунин сайёҳӣ бамаротиб афзоиш ёфта метавонад.

379. Таҳлил ва таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ҷорӣ намудани сиёсати «Осмони кушод» ба иқтисодиёти мамлакат манфиатҳои зиёд меорад. Масалан, татбиқи сиёсати «Осмони кушод» дар Ҷумҳурии Молдова баъди шомил шудан ба Иттиҳоди Аврупо гардиши мусофирион 52 фоиз афзоиш ёфта, ба рушди сайёҳии байналмилалий такони ҷиддӣ бахшид.

380. Ҳачми боркашонӣ тавассути роҳи оҳан дар соли 2019 5,8 млн тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба нақлиёти автомобилий 13 маротиба кам аст. Идома ёфтани ин раванд ҷиҳати пеш аз муҳлати муқарраршуда фарсудашавии роҳҳои автомобилгард оварда мерасонад. Ҳамзамон имкониятҳои фурудгоҳҳои байналмилалии кишвар дар самти боркашонӣ қарib ки истифода бурда намешавад.

381. Барои самаранок истифода бурданӣ имкониятҳои транзитии кишвар андешидани тадбирҳои зерин муҳим арзёбӣ мегардад:

- ташкили инфрасохтори зарурӣ дар самти боркашонӣ ва мусофирикашонии байналмилалий тавассути роҳҳои Тоҷикистон, аз ҷумла таҷхизоти боркунию борфарорӣ, марказҳои муосири нақлиётӣ-логистикӣ;

- содагардонии барасмиятдарории амалиёти транзитӣ ва кам кардани ҳарочоти он тавассути роҳҳои автомобилгард;

- додани статуси байналмилалий ба як қатор гузаргоҳҳои байнисарҳадӣ;

- ҷорӣ намудани сиёсати фазои «Осмони кушод» ва тақвият бахшидани гуфтушунидҳо бо роҳҳои дипломатӣ дар ин самт;

- дарёфти тамоми имкониятҳо барои кам кардани ҳарочоти таъминоти ҳавопаймоҳо бо сузишворӣ, хизматрасониҳои марбути соҳа;

- ташкили терминалҳои боркашонии байналмилалӣ (cargo) дар фурӯдгоҳҳои кишвар;

- сода кардани расмиёти транзити мусофирон ва боз ҳам осон намудани гирифтани раводид;

- пайваст намудани Тоҷикистон бо хатсайрҳои кишварҳои Аврупои Ҷарбӣ ва минтақаи Үқёнуси Ором бо роҳи иҷозати фаъолияти ширкатҳои ҳавопаймоии ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ;

- бунёди роҳҳои оҳан ва пайваст намудани онҳо ба шабакаҳои минтақавии роҳи оҳан.

382. Рушди бахши сайёҳӣ ба устувор нигоҳ доштани тавозуни пардохти кишвар ва афзоиши даромадҳои аҳолӣ ва субъектҳои соҳибкорӣ мусоидат мекунад.

383. Бартарияти ин соҳа дар камҳарҷ будани оғози фаъолияти соҳибкории хурди маҳаллӣ ва нигоҳдории ҳиссаи бештари даромади бадастомада дар кишвар зоҳир мегардад, ки нисбат ба боздехӣ аз сармоягузории ҳориҷӣ ва савдои байналмилалии маҳсулот муфидтар аст. Зеро тибқи таҳлилҳо ба ҳисоби миёна аз ҳар 1 доллари сарфшуда дар бахши сайёҳӣ 91 сенти он дар иқтисодиёти ватаний мемонад. Дар баробари ин аз ҳар як доллари ба бахши сайёҳӣ ҳарҷшуда 70 фоизи он даромади соғ буда, боқимонда дар субъектҳои хизматрасони соҳа масраф мегардад.

384. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги сайёҳӣ буда, барои истифодаи самараноки он бояд ба се ҷанбаи асосӣ - маркетинг, дастрасӣ ва таҳияи маҳсулот дикқати маҳсус дода шавад, ки дар навбати ҳуд ба роҳандозии тадбирҳо дар самти тадқиқоти бозор, тарғибот, фурӯш, нигоҳдории тамос бо сайёҳон, нақлиёт ва сарҳадот, раводид, иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатҳо, сабади маҳсулоти сайёҳӣ, сифат, омӯзиш ва омору иттилоот алоқаманд мебошанд.

385. Бо назардошти тамоюлҳои мусоири рушди сайёҳӣ ва солҳои рушди саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидан солҳои 2019 – 2021 дар шароити пандемия таваҷҷӯҳи маҳсус бояд ба рушди сайёҳии доҳилий дар заминаи имкониятҳои васеи табобатию рекреатсионӣ, кухнавардию ширкор, экосайёҳӣ, истеъмоли таъомҳои миллӣ, омӯзиши урғу одат ва ҳунарҳои мардумӣ, таъриҳӣ, фарҳангӣ ва динӣ дар кишвар дода шавад.

386. Солҳои охир тамоюли муҳочирати табибони ватаний ба кишварҳои ҳориҷӣ барои фаъолият ва омӯзиши таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ба назар мерасад, ки ба пешравии тибби ватаний мусоидат намуда истодааст. Вобаста ба ин дар кишвар ҳаҷми амалиёти пайвандсозии дандон, гурда, амалиёти ҷарроҳии пайвандсозии ҷигар, нейроҷарроҳӣ ва ҷарроҳии пластикӣ боло рафта истодааст.

387. Бо рушди соҳаи тибб ва хизматрасониҳои тиббӣ дар кишвар имкониятҳои ташкили сайёҳии табобатӣ-тиббӣ (хизматрасониҳои дандонпизишӣ, нейроҷарроҳӣ, ҷарроҳии пластикӣ, пайвандкунии узвҳои бадан ва ғайра) мутобиқ ба талаботи минтақавӣ ва арзиши дастрас зиёд мегарданд.

388. Дар сурати татбиқи пурра ва самараноки тадбирҳо дар самтҳои номбурда саҳми мустақими бахши сайёҳиро дар ММД-и кишвар ба 5% ва саҳми файримустақими онро то 15% расонидан мумкин аст.

389. Барои татбиқи имкониятҳои рушди сайёҳӣ, аз ҷумла сайёҳии дохилӣ андешидани тадбирҳои зерин муҳим аст:

- ташкили доираи васеи ҳатсайрҳои 1-2 рӯзаи гурӯҳӣ, оилавӣ, инфиродӣ;
- таҳияи маҳсулотҳои нави сайёҳӣ ва пешбуруди сайёҳии минтақа;
- пешбуруди брендӣ сайёҳии Тоҷикистон ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишвар;
- ҷорӣ намудани системаи таснифи ихтиёри иншооти меҳмонхонаҳо дар кишвар;
- фароҳам оврдани шароити мусоиди фаъолият ва фазои сармоягузорӣ барои ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи туризми кишвар;
- рушди авиасияи хурди шаҳрвандии дохилӣ бо зиёд намудани ҳатсайрҳо ва парвозҳои дохилӣ;
- татбиқи ҳатмии низоми 5-рӯзаи корӣ барои ҳамаи муассисаҳои бахши давлатӣ, ҳусусӣ ва ҷамъиятӣ барои таъмини вақт барои сайёҳии дохилӣ;
- дастгирии молиявии ҳиссаи ҳароҷоти сайёҳии кормандон аз ҷониби корхонаҳои корфармо;
- беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши тандурустӣ ҷиҳати фароҳам овардани имконияти рушди сайёҳии табобатӣ-тиббӣ.

## §7. Расмикунонии иқтисодиёти пинҳонӣ

390. Дар асоси маълумоти расмии оморӣ ҳиссаи иқтисоди пинҳонӣ нисбат ба ММД соли 2020 14 фоизро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2016 1 банди фоизӣ кам мебошад.

391. Тибқи арзёбии ХБА дар соли 2015 дар Тоҷикистон ҳиссаи иқтисодиёти пинҳонӣ 37,7 фоизи ММД-ро ташкил медиҳад, ки нишонидиҳандай аз сатҳи миёнаи ҷаҳонӣ (27,8 фоиз) ва сатҳи миёнаи минтақавӣ (31,7 фоиз) ба қадри назаррас баланд мебошад.

392. Дар натиҷа аз гирдгардиши расмии иқтисодии кишвар 20,7 млрд сомонӣ (бо нарҳҳои соли 2015) берун монда, қисми даромади он бо андозбандӣ фаро гирифта намешавад ва қариб 25 фоизи қисми даромади буҷети давлатӣ аз ин ҳисоб таъмин намегардад.

393. Бо вучуди татбиқи ислоҳоти назаррас ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ ҳануз як қатор монеаҳои рушд ва тавсеаи фаъолияти расмии субъектҳои ҳочагидорӣ аз қабили сарбории нисбатан баланди андоз, расмиёти мураккаби маъмурикунонии он, иҷозат ва иҷозатномадиҳӣ, низоми таъмини иҷрои қарордод, амалиёти содиротию воридотӣ, санчишҳои беасоси фаъолияти субъектҳои ҳочагидор ва дастрасии маҳдуд ба воситаҳои молиявӣ, ба назар мерасанд, ки ба афзоиши иқтисоди пинҳонӣ мусоидат менамоянд.

394. Дар давоми солҳои 2015-2020 шумораи умумии субъектҳои соҳибкорӣ аз 276044 адад то 380 000 адад зиёд шуда бошад ҳам, ҳиссаи шахсони ҳуқуқӣ (сарчашмаи асосии андозбанӣ) аз 11,6 фоиз то 9 фоиз коҳиш ёфта, ҳиссаи соҳибкорони инфиродии тибқи патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда 90 фоизи субъектҳои хочагидори кишварро ташкил медиҳад.

395. Таҷриба нишон медиҳад, ки бартараф намудани омилҳои бавучудоварандаи иқтисодиёти пинҳонӣ самараи хуб ба бор меоранд. Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бοчи давлатӣ» ҳангоми пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ 115 амалиёт анҷом дода мешавад, ки бо ситонидани бοчи давлатӣ алоқаманд аст. Мувоғиқи таҷрибаи андухта дар кишварҳои ҷаҳон дар ҳолати роҳандозии технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди хизматрасониҳои давлатӣ бо тартиби муқаррарӣ ва фаврӣ имкониятҳои васеи зиёд намудани номгӯи онҳо то зиёда аз 600 намуд ва даромадҳои гайриандозӣ ба буҷети давлат мавҷуд мебошад.

396. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки расмигардонии иқтисоди пинҳонӣ имкониятҳои иловагии сафарбар намудани маблағҳои назаррасро барои рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ба миён меорад.

397. Зарур аст, ки расмикунонии иқтисоди пинҳонӣ дар се самт гузаронида шавад:

1) содда ва шаффоф кардани пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ, санчишҳо, маъмурикунонии андоз ва дигар амалиёт, ки омили инсониро бартараф намуда, сатҳи фасодро паст мекунанд.

2) содагардонии маъмурикунонии андоз ва коҳиш додани ҳарочоти пешбуруди фаъолияти соҳибкорӣ.

3) татбиқи сиёсати расмикунонии даромадҳои аҳолӣ ва молу мулк.

398. Дар баробари ин андешидани тадбирҳои зерин мувоғиқи мақсад мебошад:

- андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳатӣ паст кардани сатҳи иқтисоди пинҳонӣ;

- такмили методологияи баҳисобгирии омории фаъолияти субъектҳои хочагидор, аҳолӣ ва хочагиҳои хонаводагӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти саноатию кишоварзӣ, аз ҷумла дар хочагиҳои ёрирасон;

- ҳалли мушкилоти андозбанӣ, тартиби баҳисобгирий, усулҳои ҳисоб ва муайян намудани шохиси ҳаҷми ҷисмонӣ ва нарҳҳои миёнаи содироти маҳсулоти кишоварзӣ;

- таҳияи номгӯи хизматрасониҳои муосири давлатӣ ба аҳолӣ ва соҳибкорон, стандартҳои пешниҳоди онҳо тибқи принципҳои дастрас, шаффоф ва босифат;

- дарёфти роҳҳои ҳавасмандгардонии пасандозгузории шахсони воқеӣ ва хариди коғазҳои қимматноки давлатӣ аз ҷониби онҳо;

- пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ барои амалиёти гайринаќдӣ дар самти тичорати молу хизматрасониҳо.

## §8. Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ

399. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 корхонаи азими давлатӣ бо шумораи умумии 50 ҳазор кормандон фаъолият менамояд. Ба ҳолати 1 октябри соли 2020 бинобар паст будани самаранокии фаъолият қарзҳои дебитории ин корхонаҳо 10,5 млрд сомонӣ ва кредиторӣ 45,2 млрд сомониро ташкил медиҳанд.

400. Қарзҳои кредитории корхонаҳои мазкур нисбат ба буҷети давлатӣ дар соли 2020 1,9 маротиба ва ҳаҷми умумии қарзи давлатӣ 16,8 фоиз зиёд мебошад

401. Шумораи умумии кормандони онҳо ҳамагӣ 2,2 фоизи шумораи аҳолии дар иқтисодиёт фаъолро ташкил медиҳад.

402. Дар 9 моҳи соли 2020 даромади умумии корхонаҳо 8,1 млрд сомониро ташкил дод, ки он ба 14,6 фоизи ММД баробар мебошад. Вале дар 13 корхонаи давлатӣ қоҳишёбии ҳаҷми даромад (аз 30 то 65 фоиз) ба назар расида, ҳатто аз рӯи натиҷаи молиявии соли 2019 дар маҷмуъ фаъолияти ҳамаи корхонаҳои азими давлатӣ бо зарап ба маблағи 1,2 млрд сомонӣ ҷамъбаст гардидааст.

403. Корхонаҳои мазкур ба буҷети давлатӣ сарбории иловагиро аз ҳисоби қарзҳои андозӣ, уҳдадориҳои созишиномаҳои зерқарзӣ ва ҳароҷоти кумаки молиявӣ ба бор меоранд.

404. Дар солҳои 2016-2020 Стратегияи идоракунии хавфҳои фискалии корхонаҳои давлатӣ татбиқ шуда, бо мақсади ба роҳ мондани фаъолияти самараноки онҳо шӯроҳои нозирон таъсис дода шуданд.

405. Бо мақсади беҳтар намудани вазъи молиявию идоракунӣ ва шаффоғияти фаъолияти ШСХК «Барқи тоҷик» соҳтори он таҷдид гардида, ба ҷамъиятҳои алоҳида оид ба истеҳсол, интиқол ва тақсимоти неруи барқ ва операторони бозори неруи барқ табдил дода шуданд.

406. Дар баробари корҳои анҷомдодашуда ҳанӯз корхонаҳои азими давлатӣ бо сабаби зиёд гардиданӣ уҳдадориҳо ва зарари ҷамъшудаи онҳо ҳамчун сарчашмаи хавфи асосии фискалӣ барои давлат боқӣ мемонанд.

407. Бинобари ин зарур аст, ки самаранокии фаъолияти корхонаҳои мазкур бо истифода аз фишангҳои иқтисоди бозорӣ баланд бардошта шавад. Бо ин мақсад андешидани тадбирҳои зерин муҳим арзёбӣ мегардад:

- гузаштани субъектҳои дорои манфиати умум ва корхонаҳои азими давлатӣ ба стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ, гузаронидани аудити берунии ҳатмии ҳарсола ва нашри ҳисботи молиявӣ дар воситаҳои аҳбори омма;

- ҷалби сармояи хусусии ватанӣ тавассути истифодаи таҷрибаи пешқадами механизми шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ ва барориши коғазҳои қимматнок;

- баланд бардоштани фаъолияти идоракунӣ тавассути ҷалби менечерони таҷрибаноки маҳаллӣ ва хориҷӣ;

- афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва зиёд кардани таъсиси ҷойҳои нави корӣ;
- истифодаи механизми идоракуни беруни зиддибуҳронӣ дар асоси қарордод;
- муҷаҳӯзгардонии корхонаҳои азими давлатӣ бо технологияҳои муосири каммасраф ва рақамӣ.

## §9. Истифодаи имкониятҳои хизматрасонии таълимию илмӣ

408. Рушди маориф ва илм барои мубаддал гардонидани кишвар ба ҳаби минтақавӣ барои ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ва ба даст овардани даромад аз хизматрасониҳои байналмилалии таълими мусоидат менамояд.

409. Ин таҷриба дар як қатор кишварҳои ҷаҳон, ки муассисаҳои таҳсилоти олии онҳо нуфузи ҷаҳонӣ пайдо намудаанд, аз ҷумла ИМА, Британияи Кабир, Олмон, Ҷопон, Малайзия, Сингапур, Эрон, Ҳиндустон, Туркия, Қазоқистон ва Россия мавриди амал қарор дошта, дар иқтисоди онҳо хизматрасониҳои байналмилалии таълими нақши устувор доранд.

410. Эълон гардидани солҳои 2020–2040 ҳамчун «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» барои расидан ба ин ҳадаф ва дубора эҳё намудани мақоми давлати тоҷикон ҳамчун маркази илму маориф ва фарҳангӣ ҷаҳонӣ заминӣ мегузорад.

411. Соли 2020 дар Тоҷикистон 55 коллечҳо, аз ҷумла 12 адад хусусӣ, 75 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 40 адад муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ фаъолият мекунанд.

412. Танҳо дар соли хониши соли 2019-2020 7407 нафар шаҳрвандони хориҷӣ аз Ҳиндустон, Туркия, Ўзбекистон, Афғонистон ва Туркманистон барои таҳсил ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар дохил шудаанд, ки ин ҳамагӣ 12,4 фоизи шумораи умумии донишҷӯёро ташкил медиҳад. Барои донишҷӯёни хориҷӣ арзиши хизматрасониҳои таълими ва ҳароҷоти зист нисбат ба дигар кишварҳои минтақа паст буда, баланд шудани рақобатпазирӣ чунин хизматрасониҳо барои ҷалби васеи онҳо шароити мусоид фароҳам меорад.

413. Донишҷӯёни хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тибқи шартнома таҳсил карда, арзиши таҳсил барои онҳо дар муқоиса бо шаҳрвандони кишвар нисбатан баланд аст, ки ин ба манфиати иқтисоди миллӣ мебошад.

414. Бояд қайд кард, ки афзоиши саҳми ғайримустақими ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба муассисаҳои таълими кишвар низ назаррас мебошад. Онҳо тавассути ба иchora гирифтани манзил, ҳариди маҳсулоти ватанӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, истеъмоли хизматрасониҳои майшӣ, алоқа, нақлиёт ва сайёҳӣ ҳаҷми савдои дохилӣ ва хизматрасонӣ зиёд менамоянд.

415. Ҷиҳати табдили кишвар ба ҳаби минтақавии ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ андешидани тадбирҳои зерин муҳим мебошад:

- баланд бардоштани донишу малака, сатҳи забондонӣ, тахассус ва касбияти омӯзгорон мутобик ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ;
- ташкили гуруҳҳои таҳсил бо забони англисӣ ва русӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар;
- васеъ кардани пойгоҳи қабули донишҷӯёни хориҷӣ ва бунёди хобгоҳҳои замонавӣ барои будубоши онҳо;
- зиёд намудани нақшай қабули донишҷӯёни хориҷӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар, аз ҷумла тариқи таҳсили фосилавӣ бо назардошти талаботи бозори меҳнати минтақавӣ.

## §10. Рушди саноати дорусозӣ

416. Халқи тоҷик аз қадимулайём таърихи бой ва пурғановат дошта, дар соҳаи тиб чунин нобигаҳои нотакрорро ба мисли Абуалӣ ибни Сино ва Закариёи Розӣ ба дунё овардааст, ки усулҳои табобати гиёҳиро ба таври васеъ ба роҳ монда буданд.

417. Имрӯзҳо дар асоси тавсияҳои ин мутафаккирон соҳаи тиб ва дорусозӣ дар ҷаҳон инкишиф ёфта истодааст. Ташкилоти ҷаҳонии тандурустӣ низ дар замони муосир гузариши батадриҷро аз истифодай дорувории кимиёвӣ ба дорувории гиёҳӣ дар амалияи тибби ҷаҳонӣ тавсия медиҳад.

418. Мавҷудияти намудҳои гуногуни гиёҳҳои шифобаҳш ва табобатӣ дар кӯҳҳои Тоҷикистон, ки зиёда аз 3500 навъро ташкил медиҳанд, барои рушди соҳаи дорусозӣ муҳим арзёбӣ мегардад, вале имкониятҳои мавҷуда дар ин самт ҳанӯз ба таври пурра истифода нашудааст.

419. Дар ҷумҳурий ҳамагӣ 16 корхонаи коркарди 45 номгуи гиёҳҳои шифобаҳш фаъолият менамоянд, вале ҳамасола дар ҳаҷми 50 млн доллари ИМА маҳсулоти доруворӣ ба Тоҷикистон ворид карда мешавад.

420. Саноати дорусозӣ ҳамчун соҳаи даромаднок ба ҳисоб рафта, дар рушди иқтисодии кишварҳои ҷаҳон саҳми назаррас дорад.

421. Ҷиҳати рушди соҳа дар кишвар қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020, №569 «Барномаи давлатии рушди саноати дорусозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» қабул ва амалӣ шуда истодааст.

422. Барои истифодай самараноки имкониятҳои мавҷуда дар самти истеҳсоли доруворӣ ва дигар маҳсулот аз гиёҳҳои шифобаҳш ва мевагиҳои гуногун дар кишвар андешидани тадбирҳои зерин зарур мебошад:

- омода кардани мутахassisони касбӣ ва техниқӣ дар ҳама сатҳҳо ва қадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;
- гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ оид ба коркарди дорувории муосири растанигӣ дар асоси набототи Тоҷикистон ва ташкили озмоишгоҳҳо дар ин самт;
- ба стандартҳои байналмилалӣ мутобик гардонидани маҳсулоти дорувории истеҳсолшаванда;

- ташкили кластерҳои саноати дорусозӣ барои истеҳсол ва содироти чойҳои шифобахш, доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахш, малҳамҳои табобатӣ ва ороишӣ ва дигар маҳсулоти инноватсионӣ;
- ба роҳ мондани истеҳсоли васеъ ва содироти равғанҳои косметикӣ аз шамъадонӣ, бодом, зардолу, сиёҳдона, чормағз, загир, ангат ва дигар зироатҳои равғандиҳанда;
- ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба корхонаҳои саноати дорусозӣ дар минтақаҳои кишвар;
- пешниҳоди қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ, баҳусус Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсадиротбонк» барои корхонаҳои саноати дорусозӣ;
- амалӣ гардонидани чораҳои ҳимоявии бозори доҳилӣ дар баробари ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти саноати ороишӣ ва дорусозӣ.

## 5. БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАҲИРАҲОИ МИЛӢ

### §1. Саноат дар ҳошияи саноатикунонии босуръат

423. Саноат яке аз соҳаи асосии истеҳсолот буда, ба рушди устувори иқтисодӣ таъсири ҳалқунанда мерасонад ва заминай асосӣ барои расидан ба ҳадафи ҷоруми стратегии кишвар, яъне саноатикунонии босуръати Ҷумҳурий ба ҳисоб меравад.

424. Бо мақсади дар марҳалаи минбаъдаи рушд тезонидани саноатикунони босуръат «Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», «Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020 - 2025», «Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025», «Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022» ва дигар барномаҳои соҳавӣ таҳия ва қабул гардида, мавриди амал қарор доранд.

425. Соли 2020 ҳиссаи саноат дар соҳтори ММД 21,9 фоизро ташкил дода, зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ҳисоби ба кор андохтани иқтидорҳои нав ва истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда таъмин шудааст.

426. Тахлил нишон дод, ки ислоҳоти татбиқшуда дар самти рушди босуръати саноати коркард, баҳусус соҳаҳои сатҳи миёнаи технологӣ (аз ҷумла, металлургияи ранга ва сиёҳ, мошинсозӣ, саноати масолеҳи соҳтмонӣ, саноати кимиё ва нафту кимиё) ҳоло ҳам кифоя нестанд.

427. Солҳои охир, ҳиссаи баҳши коркард тамоюли пастшавӣ (аз 65,6 фоиз дар 2015, то 56,6 фоиз дар 2019) ва саноати истихроҷ тамоюли болоравӣ (аз 13,5 фоиз дар соли 2015, то 19,6 фоиз дар соли 2019) дорад.

428. Ҳанӯз дастрасии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ба воситаҳои молиявии арzon ва дарозмуҳлат дар сатҳи паст қарор дорад. Гарчанде ки корхонаю коргоҳҳо дар самти коркарди пахта, истеҳсоли маҳсулоти

дўзандагй, чўробу пайпоқ таъсис ёфтаанд, ҳамагй 30 фоизи нахи пахта дар дохили кишвар коркард мешавад. Таҳлилҳои иқтисодӣ собит намуданд, ки дар ҳолати коркарди нахи пахта дар корхонаҳои саноатии кишвар то маҳсулоти тайёр (матоъ ва либосворӣ) даромади соф аз ҳар як гектари пахта (самаранокии истеҳсолот) нисбат ба даромад аз фурӯши нахи ашёи хом ба хориҷи кишвар бо нарҳи ноҷиз аз 1,8 ҳазор дона то 12 -15 ҳазор доллари ИМА афзун мегардад. Зоро роҳандозии коркарди ниҳоии нахи пахта дар сурати баланд бардоштани ҳосили пахта аз 25 то 30 сентнер аз як гектар то 12 ҳаз. м<sup>2</sup> матоъ, 277 кг равғани пахта, 726 кг кунҷора, 47 кг собун, 108 кг линт ва ғайра истеҳсол намудан мумкин аст.

429. Ҳоло ҳам дар бозорҳои чумхурӣ фурӯши ашёи гуногун аз алюминий тайёршуда ба монанди ноқилҳои гуногун, асбобу анҷоми рӯзғор, ашёи муҳталиф барои соҳтмони иншоот ва тухфаҳои хотиравӣ, куттиҳои консерваю обҳои нӯшокӣ, асбобҳои сантехникиву барқӣ, ки аз кишварҳои дигар ворид карда мешаванд, хеле зиёд ба мушоҳида мерасад.

430. Мувофиқи таҳлилҳо талаботи бозори дохилӣ ба маҳсулоти тайёр аз алюминий дар ҳаҷми 350-400 млн сомонӣ аз ҳисоби воридот таъмин карда мешавад, ҳол он ки дар корхонаҳои ватаний имконияти ба роҳ мондани истеҳсоли ҳамаи намудҳои ашёи аз алюминий аввалия истеҳсолшаванда вучуд дорад.

431. Талаботи бозори истеъмолии дохилӣ ба як қатор молу маҳсулоти дигар бештар аз ҳисоби воридот таъмин гардида, соли 2019 воридоти онҳо маблағ ва ҳиссаи назарраси талаботи дохилиро ташкил дод, аз ҷумла:

- равғани растаний ба маблағи 82,7 млн доллар ё 81,8 фоизи талаботи дохилӣ, макарон 13,3 млн доллар ё 83,6 фоиз, маҳсулоти ҳасибӣ 7 млн доллар ё 38,4 фоиз, шоколад 32,7 млн доллар ё 76 фоиз, маҳсулоти қаннодӣ 23,7 млн доллар ё 50,4 фоиз, консерваи меваю сабзавот 9,4 млн доллар ё 42 фоиз ва гуштӣ 1,3 млн доллар ё 94,7 фоиз, нушоҳиҳои ғайриспиртӣ 14,7 млн доллар ё 11 фоиз, нушоҳиҳои спиртӣ 4,9 млн доллар ё 79,4 фоиз, май (мусаллас) 1,1 млн доллар ё 74,2 фоизи талаботи дохилӣ;

- нуриҳои минералӣ 34,1 млн доллар ё 100 фоизи талаботи дохилӣ, уребча ва дигар маводи гигиенӣ 19,6 млн доллар ё 100 фоиз, ҳамираи дандоншӯӣ 2,8 млн доллар ё 100 фоиз, рангу бори соҳтмонӣ 18,9 млн доллар, маводи шустушӯӣ 30,7 млн доллар ё қариб 100 фоизи талаботи дохилӣ, аз ҷумла шампун ба маблағи 5,1 млн доллари ИМА, собун 16,7 млн доллари ИМА;

- маводи соҳтмонии рангуборкунанда ба маблағи 18,9 млн доллар, маҳсулоти полимерӣ ва пластмасӣ 102,3 млн доллар, чўбу таҳта ва маҳсулоти он 127,5 млн доллар, маҳсулоти керамикӣ 25,9 млн доллар, шиша ва маҳсулоти шишагӣ 22,7 млн доллар, сим аз оҳан ё пулоди легирониданашуда 6,3 млн доллар, сим аз дигар пулодҳои легирониданашуда 2,5 млн доллар, сими тобдодашуда, аргамчинҳо, танобҳо, ресмонҳои бофташуда, ҳалқаҳо ва маснуоти монанд аз филизоти сиёҳ ба маблағи 2,2 млн доллар;

- маводи доруворӣ ба маблағи 50 млн доллар ё 100 фоизи талаботи дохилӣ.

432. Вобаста ба ин истифодаи имкониятҳои васеъ барои зиёд намудани истехсоли ин молу маҳсулот дар кишвар ва пурра таъмин намудани талаботи бозори дохилӣ метавонад дар панҷ соли минбаъда ҳамчун манбай иловагии таъмини рушди устувори иқтисодии кишвар баромад намоянд.

433. Дар дурнамои миёнамуҳлат ташкили иқтидорҳои зерини истехсолӣ ҳамчун манбай иловагии рушд дар назар аст:

- бо мақсади ба роҳ мондани истехсоли маҳсулоти ниҳоӣ, соҳта ба истифода додани корхонаҳои металлургии коркарди хокай маъдан дар ҶДММ КМ «Зарафшон», ҶДММ «Ширкати қӯҳӣ саноатии Тоҷикистону Ҳитой», ҶДММ ТА КМ «Анзоб», ФШДМ «С. А. Минералз» ва ҶДММ «Нуқрафом»;

- ба кор даровардани иқтидорҳои нави истехсолӣ, аз ҷумла истиҳроҷу коркарди комплексии заҳираҳои майдони маъдандори «Конҷоч» аз тарафи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Талко Голд» ва коркарди конҳои «Дуобаи Шарқӣ» ва «Кумарғи Боло» аз ҷониби ҶДММ «ТВЕА Душанбе саноати қӯҳӣ»;

- бо мақсади афзоиши истехсоли алюминии аввалия таҷдид ва барқарорсозии иқтидорҳои истехсолии силсилаи 5 ва 6-и ҶСК «Ширкати Алюминийи Тоҷик» бо таъсиси ҶСК «ТАЛКО Индастриз», бо созишиномаи бастаи ширкати «China Machinery Engineering Corporation» ва азnavтаҷҳизонии коргоҳи анодпазӣ бо ширкати «FIVES SOLIOS» ва ширкати «Riedhammer GmbH»;

- бо назардошти ба фаъолият оғоз намудани ҶДММ «Талко кемикал» дар оянда истехсоли фториди алюминий, криолит, кислотаи сулфат ва коагулянт ба тадриҷ афзоиш меёбад;

- дар самти коркарди металлҳои сиёҳ корҳо тақвият дода шуда, фаъолияти истехсолии корхонаи истехсоли қубурҳо ва профилҳои металлӣ ҶСП «Норд Азия металл»-и ноҳияи Спитамен, ҶДММ «Труба ва профилҳои тоҷик»-и шаҳри Ҳисор ва ҶДММ «Оҳангудозии Тоҷикистон»-и ноҳияи Рӯдакӣ афзоиш меёбад;

- соҳтмони ҶДММ «Қолинҳои Душанбе»-и шаҳри Душанбе бо иқтидори истехсолии  $1,5$  млн  $m^2$  қолин дар як сол;

- бо назардошти таҷдид намудани иқтидорҳои истехсолии ҶСК «Азот»-и шаҳри Левакант имкони афзоиши истехсоли маҳсулоти саноатӣ фароҳам оварда мешавад;

- соҳтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истехсоли сement, маҳсулоти соҳтмонию бетонӣ ва ҳалта, барқарор ва афзоиш додани иқтидори истехсолӣ то  $1,2$  млнтонна дар ҶСП «Тоҷиксемент»-и шаҳри Душанбе бо ворид намудани таҳҷизоти мусоир дар соли 2021;

- ҷиҳати васеъ намудани ҳатҳои истехсолӣ, зиёд намудани ҳаҷми истехсоли маводи тиббӣ аз қабили бинтҳои пахтагин, сачоқҳо ва дигар маводи тиббӣ ба кор андохтани сиклҳои минбаъдаи корхонаи «Фарм Текс»

ба истиқболи ҷаҳони 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ба роҳ мондани фаъолияти ҶДММ КМ «Тк Ойл» дар ҳудуди МОИ «Данғара» бо иқтидори коркарди 500,0 ҳазор тонна нафт дар як сол;

- таъсис додани «Корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ» шаҳри Душанбе бо иқтидори истеҳсоли 6000 адад таҷҳизоти барқии гуногун бо маблағгузории ҶСК «Тоҷигидроэлектромонтаж»;

- ба истифода супоридани Корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикии «Композит Т. А.» дар шаҳри Душанбе бо иқтидори 150 км. қубурҳои шишапластикии қутрашон гуногун;

- ба роҳ мондани соҳтмони корхонаи истеҳсоли шиша дар ҶСК «Корхонаи коркарди қӯҳӣ» (дар шаҳраки Мехрободи ноҳияи Ҷ. Расулов) бо иқтидори шабонарӯзии истеҳсоли 150 ҳазор дона зарфҳои шишагӣ ва 15,0 ҳазор м<sup>2</sup> шишаи соҳтмонӣ;

- таҳия ва татбиқи лоихаи сармоягузории истифодаи кони нукра ва руҳи «Кони Мансури қалон» ва «Кони Мансури қисмати шарқӣ ва ғарбӣ».

434. Дар давраи миёнамуҳлаи минбаъда ҷиҳати таъмини ҳадафи ҷаҳорум – саноатикунонии босуръати иқтисодиёти миллӣ таваҷҷӯҳи асосӣ бояд ба ҳалли масъалаҳои зерин равона карда шавад:

- вазъи ташвишовари қарздории корхонаҳои азими саноатӣ, ки хавфҳои фискалиро зиёд менамояд ва ба рушди соҳаҳои даҳлдор монеа мегардад. Агар дар соли 2014 қарзҳои кредитории баъзе корхонаҳои азими давлатӣ 12,8 миллиард сомониро ташкил медод, пас дар нуҳ моҳи соли 2020 ҳачми ин қарз ба 45,2 млрд сомонӣ расида, 3,5 маротиба афзоиш ёфтааст;

- ҳачми ҳоло ҳам ками коркарди ашёи хом дар кишвар. Нахи пахта то 30 фоиз, пилла 1,2 фоиз, ҳамзамон алюминий аввалия то 7 фоиз ва сабзавоту мева то 3 фоиз дар дохил коркард шуда, боқимонда дар шакли ашёи хом содирот карда мешавад;

- дар самти истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда дар давоми солҳои 2016-2019 зиёда аз 35 млрд сомонӣ молу маҳсулот истеҳсол карда шуд, ки то андозае вобастагии бозори истеъмолиро аз воридот коҳиш дод ва дар оянда низ зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда идома дода мешавад;

- солҳои охир дар шаҳри Душанбе ба васлкунии автобусҳо ва троллейбусҳо, дар КВД «Талко» автомобилҳои боркашон ва дар шаҳри Ҳисор ба истеҳсоли тракторҳо шурӯъ карда шуд. Аммо зарур аст, ки истеҳсоли на кам аз 50% маҳсулоти комплектӣ дар дохили кишвар ба роҳ монда шавад;

- мутобиқат накардани салоҳият ба ҳадафҳои стратегии рушди иқтисодиёт – ҳосилнокии пасти меҳнат, ҳиссаи нисбатан ками аҳолии қобили меҳнати дори салоҳияти замонавӣ оид ба иқтисодиёти рақамӣ, менечмент ва бахши муҳандисӣ;

- гарчанде ки дар кишвар 22 паркҳои технологӣ ва 4 марказҳои инноватсионӣ фаъолият менамоянд, то имрӯз онҳо дар татбиқи лоихаҳои

коркарди маҳсулоти саноатӣ, ҷорӣ намудани навовариҳо ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани ихтироот саҳми арзанда нағузозтаанд.

- норасоии сармояи гардони корхонаҳо ва фоизҳои баланди қарзҳои бонкӣ;

- қафомонии техниқӣ ва технологији истеҳсолот, дараҷаи баланди фарсадашавии моддию маънавии таҷҳизот ва иншооти инфрасоҳторӣ дар шароити баландшавии нарҳҳои манбаъҳои энергия ва дигар воситаҳои моддию техниқӣ;

- суръати пасти рушд, рақобатпазирии нокифоя ва диверсификатсияи нокифояи саноати коркард;

- норасоии мутахассисони баландихтисоси ҳайати олӣ ва миёна;

- сатҳи пасти ҳамкорӣ ва ҳамгирои доҳилӣ, байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ, инчунин робитаҳои заифи кластерӣ дар соҳа;

- сатҳи нисбатан пасти менечменти корхонаҳо.

435. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд аз инҳо иборат мебошад:

- зиёд намудани ҳиссаи саноат дар соҳтори ММД – и кишвар то 26,3 фоиз;

- такмили соҳтори саноат аз ҳисоби рушди босуръати саноати коркард ва зиёд кардан ҳиссаи он дар соҳтори саноат то 63,8 фоиз ва дар ММД то 15 фоиз;

- афзоиш додани ҳиссаи соҳаҳои миёнаи технологӣ дар соҳтори саноат то 30,0 фоиз ва дар ММД то 6,2 фоиз;

- рушди бахшҳои саноатии иқтисоди миллӣ бо назардошти татбиқи чораҳо дар самти ҳифзи муҳити зист ва «иқтисоди сабз».

436. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо чунинанд:

- такмили заминаҳои институтсионалӣ барои рушди устувор ва босуръати соҳаҳои саноат;

- баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи истеҳсолоти саноат;

- афзоиши ҳаҷми истеҳсолоти саноати коркард ва таъмини талаботи доҳилӣ ба маҳсулоти тайёр;

- ҷобаҷоғузории оқилона ва рушди иқтидори истеҳсолии кишвар;

- афзоиши арзиши иловашудаи молҳои саноатӣ дар асоси рушди кластерҳои соҳавӣ;

- мусоидат ба рушди саноати кимиё;

- истифодаи иқтидорҳои рушди иқтисоди қӯҳӣ ва металлургия;

- рушди саноати дорусозӣ;

- зиёд намудани истеҳсоли масолеҳи соҳтмон.

437. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- такмил додани заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои рушди соҳа ва ҳамчунин чораҳои батанзимдарории тарифию гумrukӣ ҷиҳати татбиқи чораҳои ҳимоявии истеҳсолкунандагони ватанӣ дар доираи СУС;

- такмил додани сиёсати андозӣ ва қарзию молиявӣ бо мақсади ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузории соҳибкорони хусусӣ, инчунин таъмини корхонаҳои истеҳсолӣ бо қарзҳои имтиёзном ва дастрас;
- ташаккули маҳзани ягонаи корҳои илмию тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ дар Маркази илмию патентӣ ва тадқиқотӣ;
- таҳия ва қабули Барнома оид ба коркарди ниҳоии пахта дар ҷумҳурӣ;
- таъсиси паркҳои технологӣ, бизнес – инкубаторҳо, технополисҳо, минтақаҳои саноатӣ ва баланд бардоштани ҷолибият ва самаранокии фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ;
- такмил додани қонунгузории замин бо мақсади чудо намудани замин дар баъзе шаҳру ноҳияҳои дорои захираҳои ашёи хом барои таъсис додани корхонаҳои саноатӣ;
- таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ барои рушди соҳаҳои афзалиятноки саноат;
- таъсис ва рушди асосиатсияҳои соҳавӣ;
- таҳияи механизми ҳавасмандгардонии сармоягузорон дар бахши коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳандозии стандартҳои байналмиллалии сифат, аз ҷумла стандартҳои Global GAP - стандарти байналмиллалии эътирофгардидаи кишоварзӣ;
- такмили санадҳои меъёрию ҳуқуқии танзимкунандай муносибатҳои шартномавӣ бо шарикони хориҷӣ барои ташкили корхонаҳои муштараҳ;
- такмили шаклҳои ташкилию ҳуқуқии корхонаҳои давлатии бахши саноат тавассути азnavtaškildiҳии онҳо ҳамчун ҷамъиятҳои саҳомӣ барои ҷалби сармоя;
- аз байн бурдани монеаҳои сунъиу маъмурӣ барои фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҳоҷагиҳои дехқонӣ;
- таҳия ва татбиқи тадбирҳо оид ба ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ.

438. Баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи истеҳсолоти саноатӣ тавассути:

- таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ, барқарорсозӣ ва муосиргардонии корхонаҳои амалкунанда ва аз фаъолият бозмонда дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии рақобатпазир, бахусус аз нахи пахта, пилла, пусту пашм, меваю сабзавот ва гушту шир;
- баланд бардоштани сифат ва нуғузи маҳсулоти саноатии ватанӣ дар бозорҳои доҳилӣ ва берунӣ (ҷорӣ намудани низоми стандартҳои байналмилали сифат ва бехатарии маҳсулот);
- ҷиҳозонидани озмоишгоҳҳо бо таҷхизоти муосири ташхиси маҳсулоти саноатӣ;
- омода кардани мутахассисони қасбӣ ва техниқӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;
- тақвият бахшидани маҳсусгардонӣ ва кам кардани ҳарочоти истеҳсолӣ дар соҳа;
- таъмини гузариш ба технологияҳои каммасрафи баркӣ ва «сабз»;

- роҳандозии моделҳои оқилонаи истеъмол ва истеҳсол, «сабзгардонии» корхонаву бозорҳо, рушди инфрасоҳтори устувор дар асоси татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории «сабз»;

- таъсис додани шаклҳои муосири хоҷагидорӣ, ҷойҳои нави корӣ, самаранок истифода кардани воситаҳои асосӣ ва дороиҳои давлатӣ.

439. Афзоиш додани ҳаҷми истеҳсол ва таъмини талаботи доҳилӣ ба маҳсулоти тайёр бо роҳи:

- таъсиси нуқтаҳои қабули металлҳои қимматбаҳое, ки бо усули дастӣ истихроҷ шудааст;

- ташкили нуқтаҳои қабули захираҳои дуюмдараҷаи масолех ва рушди инфрасоҳтор оид ба ҷамъоварии онҳо, таъсиси корхонаҳо ва сехҳо барои коркарди партовҳо ва фурӯши онҳо;

- таҳияи лоиҳаҳо оид ба зиёд намудани арзиши иловагии маҳсулоти саноатӣ, рушди истеҳсолот дар самти афзоиши коркарди нахи пахта, пашм, пӯст ва дигар ашёи хоми ватанию хориҷӣ;

- рушди соҳаи пиллапарварӣ тавассути боло бурдани ҳаҷми фармоиши он, ҳавасмандсозии пиллапарварон бо роҳи пешниҳоди қарзҳои имтиёзном, пайваста ба роҳ мондани нашъунамои дараҳтони тут ва такмили заминай ҳуқуқии соҳибмулкӣ онҳо;

- ташкили маҷмааҳои коркарди чор сикли нахи пахта дар минтаҷаҳои кишвар;

- ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ва брендҳои машҳури ҷаҳонӣ барои истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ва ҳӯрокворӣ.

440. Ҷобаҷогузории оқилона ва рушди иқтидори истеҳсолии кишвар тавассути:

- омода кардани мутахассисони соҳаҳои гуногуни саноат;

- татбиқи чораҳо барои интиҳоби минтаҷаҳо тибқи занцираи «ашёи хом, истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва дарёғти бозори фурӯш»;

- ташкили корхонаҳо дар самти истеҳсол ва васлкунии воситаҳои нақлиёти барқӣ (электромобилҳо, электромопедҳо, тролейбус ва локомотивҳои барқӣ);

- ҷалби сармояи мустақими хориҷию ватаниӣ аз ҷониби вазорату идораҳои соҳавӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо;

- зиёд намудани қарзҳои имтиёзном бо муҳлати на кам аз сол ва фоизи пасти қарз ба корхонаҳои истеҳсолӣ.

441. Афзоиш додани арзиши иловашудаи молҳои саноатӣ дар асоси рушди кластерҳо тавассути:

- тавсса додани коркарди алюминийи аввалия ва гирифтани маҳсулоти тайёри металлӣ (конструксияи соҳтмонӣ, масолеҳи техникаи электронӣ, ва ғайра);

- рушди истеҳсолот ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи коркарди ашёи хоми конҳои маъдан, дар навбати аввал металлҳои ранга то истеҳсоли металлҳои соф (сурб, сурма, рух, мис, симоб ва ғайра), металлҳои нодир, элементҳои пошхӯрда ва металлҳои қимматбаҳо, ҳамчунин сангҳои соҳтмонию ороишӣ ва қуми кремнийдор;

- таҳия ва татбиқи чорабинихо вобаста ба ташкил ва рушди кластерҳои саноатӣ дар бахшҳои саноати мошинсозӣ, кимиёвӣ, истихроҷи кӯҳӣ, металлургияи ранга ва сиёҳ, масолеҳи саноати соҳтмонӣ ва ғайра;

- дар минтақаҳои кишвар ташкил додани кластерҳои азими агросаноатӣ барои коркарди ашёи хоми кишоварзӣ то маҳсулоти ниҳоӣ, аз ҷумла газворҳо, либоси кӯдакона, занона, мардана, либоси мактабӣ, варзишӣ, тагпӯш ва либоси ягонаи соҳавӣ, ҷӯробу пайпӯқ, рӯйҷойҳои сачоқҳо, маҳсулоти кешбоғӣ, рӯймолу сарпӯшҳои пахтагӣ, абрешимӣ, пашмӣ ва ҷармӣ, пойафзол, либосҳо, камарбанд, ҷузъдону ҷомадонҳои ҷармӣ, маҳсулоти қаннодӣ, шоколад ва мармалод, шарбату консерваҳои сабзавоту мева ва гӯшту ширӣ, ҳасибу панир ва дигар маҳсулоти ниҳоии ширию гӯштӣ бо дарёфти бозори фурӯши онҳо;

- гузаронидани корҳои геологию иктишофии захираҳои табиӣ;

- барқарор намудан ва рушди минбаъдаи истеҳсолоти кимиёвӣ барои зиёд намудани истеҳсоли нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёи майшӣ, содаи каустикӣ ва қалтсий ва ғайра;

- рушд истеҳсолоти саноати масолеҳи соҳтмонӣ;

- ба роҳ мондани истеҳсолоти маҳсулоти баставандӣ ва ҳамчунин зарфҳои органикӣ, синтетикӣ, алюминӣ ва шишагин;

- зиёд кардани истеҳсоли молҳои ба содирот нигаронидашуда ва ивазкунандаи воридот;

- соҳтмони ҶДММ «Қолинҳои Душанбе»-и шаҳри Душанбе бо иқтидори истеҳсолии 1,5 млн м<sup>2</sup> қолин дар як сол;

- пешниҳоди қарзҳои имтиёznоки дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ ҷиҳати таъмини маблағҳои гардишӣ бо фоизҳои дастрас, баҳусус «Саноатсадиротбонк» барои пиллапарварон, пахтакорон, корхонаҳои коркарди сикли пурраи нахи пахта, пилла, пусту пашм;

- тақвият додани фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ;

- таъсиси бонки рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар заминаи фонди бозтамвил.

#### 442. Рушди саноати кимиё тавассути:

- омода кардани мутахассисони касбӣ ва техникӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;

- бунёди корхонаҳои нави саноати кимиё барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои баланди арзиши иловашудаи нуриҳои минералӣ, масолеҳи рангу бори соҳтмонӣ, маводи шустушӯи кимиёи майшӣ, уребча ва дигар лавозимоти беҳдоштӣ, малҳамҳои ороишӣ ва ҳамираи дандоншӯӣ;

- ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ва ташкил додани кластерҳои саноати кимиё дар минтақаҳои кишвар;

- бо назардошти таҷдид намудани иқтидорҳои истеҳсолии ҶСК «Азот»-и шаҳри Левакант имкони афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ фароҳам оварда мешавад;

- пешниҳоди қарзҳои имтиёznоки дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ, баҳусус Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсадиротбонк» барои корхонаҳои саноати кимиё.

443. Истифодаи иқтидорҳои рушди иқтисоди кӯҳӣ ва металургия тавассути:

- омода кардани мутахассисони касбӣ ва техниқӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;
- азнавтаҷҳизонӣ ва бунёди корхонаҳои нави саноатӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои баланди арзиши иловашуда;
- ташкил ва рушди кластерҳои саноатӣ дар соҳаҳои саноати металургияи ранга ва сиёҳ, инчунин мошинсозӣ;
- пешниҳод накардани конҳои маъдан ба сармоягузорони хориҷӣ бе риояи шарти коркарди маъдан то маҳсулоти ниҳоӣ;
- омӯзиши геологӣ ва таҳқиқи конҳои маъданҳо ва сангҳо ва тичоратикунонии минбаъдаи онҳо бо роҳи ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ;
- ворид намудани технологияҳои муосири кӯҳӣ ва ҳамзамон ба роҳ мондани истеҳсоли қисмҳои алоҳидаи мошинҳои кӯҳӣ;
- афзоиши коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои баланди арзиши иловашудаи соҳаи металургия ва мошинсозӣ ва дигар маҳсулот дар кишвар, аз ҷумла тавассути зиёд намудани воридоти ашёи хом барои таъмини пурраи талаботи дохилӣ ва содироти онҳо;
- ҷорӣ намудани усуљҳои инноватсионӣ дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз сангҳо, маъдан, металлҳои сиёҳ ва ранга;
- бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, сохта ба истифода додани корхонаҳои металургии коркарди хокай маъдан дар ҶДММ КМ «Зарафшон», ҶДММ «Ширкати кӯҳӣ саноатии Тоҷикистону Ҳитой», ҶДММ ТА КМ «Анзоб», ФШДМ «С.А. Минералз» ва ҶДММ «Нукрафом»;
- ба кор даровардани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, аз ҷумла истиҳроҷу коркарди комплексии захираҳои майдони маъдандори «Конҷоч» аз тарафи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Талко Голд» ва коркарди конҳои «Дуобаи Шарқӣ» ва «Кумарғи Боло» аз ҷониби ҶДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»;
- бо мақсади афзоиши истеҳсоли алюминии аввалия таҷдид ва барқарорсозии иқтидорҳои истеҳсолии силсилаи 5 ва 6-и ҶСК «Ширкати Алюминийи Тоҷик» бо таъсиси ҶСК «ТАЛКО Индастриз», бо созишномаи бастаи ширкати «China Machinery Engineering Corporation» ва азnavtaҷҳизonии коргоҳи анодпазӣ бо ширкати «FIVES SOLIOS» ва ширкати «Riedhammer GmbH»;
- бо назардошти ба фаъолият оғоз намудани ҶДММ «Талко кемикал» дар оянда истеҳсоли фториди алюминий, криолит, кислотаи сулфат ва коагулянт ба тадриҷ афзоиш мейёбад;
- дар самти коркарди металлҳои сиёҳ корҳо тақвият дода шуда, фаъолияти истеҳсолии корхонаи истеҳсоли қубурҳо ва профилҳои металлӣ ҶСП «Норд Азия металл»-и ноҳияи Спитамен, ҶДММ «Труба ва профилҳои тоҷик»-и шаҳри Ҳисор ва ҶДММ «Оҳангудозии Тоҷикистон»-и ноҳияи Рӯдакӣ афзоиш мейёбад;

- ба роҳ мондани фаъолияти ҶДММ КМ «Тк Ойл» дар худуди МОИ «Данғара» бо иқтидори коркарди 500,0 ҳазор тонна нафт дар як сол;
- таъсис додани «Корхонаи истеҳсоли таҷхизоти барқӣ» шаҳри Душанбе бо иқтидори истеҳсоли 6000 адад таҷхизоти барқии гуногун бо маблағгузории ЧСК «Тоҷигидроэлектромонтаж»;
- таҳия ва татбиқи лоиҳаи сармоягузории истифодаи кони нуқра ва руҳи «Кони Мансури калон» ва «Кони Мансури қисмати шарқӣ ва ғарбӣ»;
- пешниҳоди қарзҳои имтиёznоки дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ, баҳусус «Саноатсадиротбонк» барои корхонаҳои сикли пурраи истихроҷ ва коркарди алюминий, сангҳои қимматбаҳо ва маъдану металлҳо.

**444. Рушди саноати дорусозӣ тавассути:**

- омода кардани мутахассисони касбӣ ва техникӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;
- гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ оид ба коркарди дорувории муосири растанигӣ дар асоси набототи Тоҷикистон ва ташкили озмоишгоҳҳо дар ин самт;
- ба стандартҳои байналмилаӣ мутобиқ гардонидани маҳсулоти дорувории истеҳсолшаванда;
- ташкили кластерҳои саноати дорусозӣ барои истеҳсол ва содироти ҷойҳои шифобаҳш, доруворӣ аз гиёҳҳои шифобаҳш, малҳамҳои табобатӣ ва ороишиӣ ва дигар маҳсулоти инноватсионӣ;
- ба роҳ мондани истеҳсоли васеъ ва содироти равғанҳои косметикӣ аз шамъадонӣ, бодом, зардолу, сиёҳдона, чормағз, загир, ангат ва дигар зироатҳои равғандиҳанда;
- ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба корхонаҳои саноати дорусозӣ бо ҷалби брендҳои машҳури ҷаҳонӣ дар минтақаҳои кишвар;
- ҷиҳати васеъ намудани ҳатҳои истеҳсолӣ, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маводи тиббӣ аз қабили бинтҳои паҳтагин, сачоқҳо ва дигар маводи тиббӣ ба кор андохтани сиклҳои минбаъдаи корхонаи «Фарм Текс» ба истиқболи ҷаҳони 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- пешниҳоди қарзҳои имтиёznоки дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ, баҳусус Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсадиротбонк» барои корхонаҳои саноати дорусозӣ;
- амалӣ гардонидани чораҳои ҳимоявии бозори доҳилӣ дар баробари ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти саноати ороишиӣ ва дорусозӣ.

**445. Зиёд намудани истеҳсоли масолеҳи соҳтмон тавассути:**

- омода кардани мутахассисони касбӣ ва техникӣ дар ҳама сатҳҳо ва кадрҳои дорои малакаҳои нисбатан баланди менечерии корхонаҳо;
- азnavtaҷхизонӣ ва бунёди корхонаҳои нави саноатӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои баланди арзиши иловашуда;
- ташкил ва рушди кластерҳои саноатӣ дар соҳаҳои саноати, металлургияи ранга ва сиёҳ, инчунин масолеҳи саноати соҳтмонӣ;

- пешниҳод накардани конҳои маъдан ба сармоягузорони хориҷӣ бе риояи шарти коркарди маъдан то маҳсулоти ниҳоӣ;
- омӯзиши геологӣ ва таҳқиқи конҳои маъданҳо ва сангҳо ва тиҷоратикунонии минбаъдаи онҳо бо роҳи ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ;
- ворид намудани технологияҳои муосири кӯҳӣ ва ҳамзамон ба роҳ мондани истеҳсоли қисмҳои алоҳидаи мошинҳои кӯҳӣ;
- афзоиши истеҳсоли хишти пухта, сement, арматур, плитаҳои сангӣ, кафелу панелҳо, гаҷкартон, гулгаҷ, шиша ва маҳсулоти шишагӣ, конструксияи филизӣ ва дигар маҳсулот дар кишвар, аз ҷумла тавассути зиёд намудани воридоти ашёи хом барои таъмини пурраи талаботи дохилӣ ва содироти онҳо;
- соҳтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли сement, маҳсулоти соҳтмонию бетонӣ ва ҳалта, барқарор ва афзоиш додани иқтидори истеҳсолӣ то 1,2 млнтонна дар ҶСП «Тоҷиксемент»-и шаҳри Душанбе бо ворид намудани таҳҷизоти муосир дар соли 2021;
- ба истифода супоридани Корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикии «Композит Т.А.» дар шаҳри Душанбе бо иқтидори 150 км. қубурҳои шишапластикии қутрашон гуногун;
- ба роҳ мондани соҳтмони корхонаи истеҳсоли шиша дар ҶСК «Корхонаи коркарди кӯҳӣ» (дар шаҳраки Мехрободи ноҳияи Ҷ. Расулов) бо иқтидори шабонарӯзии истеҳсоли 150 ҳазор дона зарфҳои шишагӣ ва 15,0 ҳазор  $m^2$  шишиаи соҳтмонӣ;
- ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ ва санъати мемории миллий дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз сангҳо ва металҳои қимматбаҳо;
- пешниҳоди қарзҳои имтиёznоки дарозмуҳлат аз ҷониби ташкилоти молиявию қарзӣ, баҳусус «Саноатсадиротбонк» барои корхонаҳои истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ.

#### 446. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- ҳисса саноат дар соҳтори ММД-и кишвар аз ҳисоби рушди босуръати соҳаҳо ва баланд гардидан арзиши иловашудаи маҳсулоти саноатӣ то 24,9 фоиз (соли 2025) 4 фоиз зиёд шуда, гузариш ба иқтисоди саноатию аграрӣ таъмин мегардад;
- ҳиссай саноати коркард дар соҳтори саноат ва ММД – и кишвар афзоиш мейбад (мутаносибан то 63,8 фоиз ва то 15 фоиз);
- ҳиссай соҳаҳои миёнаи технологии саноат дар соҳтори саноат то 35,0 фоиз ва дар ММД – и кишвар то 6,2 фоиз афзоиш мейбад;
- тақрибан 30 ҳазор ҷойи нави кории доимӣ дар саноат таъсис дода мешаванд;
- ҳиссай молҳои ниҳоӣ дар содироти кишвар баланд мегардад.

#### §2. Бахши аграрӣ: амнияти озуқаворӣ ва таъмини дастрасӣ ба ғизои босифат

447. Соҳаи кишоварзии кишвар аз рӯи ҳисса дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, таъмини амнияти озуқавории аҳолӣ ва соҳаҳои саноат бо ашёи хом

ва шумораи аҳолии дар он машғул яке аз соҳаҳои муҳими стратегии иқтисодиёти чумхурӣ ба ҳисоб меравад.

448. Тавре, ки маълум аст солҳои охир дар соҳаи кишоварзӣ ба диверсификатсияи истеҳсолот тавассути ташкили киши тақрорӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва сердаромади содиротӣ, васеъгардонии майдони киши сабзавот ва бунёди боғу токзорҳои серҳосил таваҷҷуҳи хоса зоҳир гардидааст.

449. Ҳамзамон, дар солҳои 2016-2020 якчанд барномаҳои мақсаднок барои рушди соҳаи чорводорӣ, аз ҷумла оид ба рушди паррандапарварӣ, занбӯри асал парварӣ, зотпарварӣ ва хушоткуни чорво, қутоспарварӣ, асппарварӣ, беҳтаргардонии ҳолати ҷарогоҳои чумхурӣ ва моҳипарварӣ қабул ва амалӣ гардидаанд.

450. Васеъ кардани майдони киши, ба таври пурра ва сифатнок гузаронидани тадбирҳои агротехникӣ, татбиқи амалии барномаҳои рушди баҳшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ имконият дод, ки ҳосилнокӣ ва ҷамъоварии намуди бештари зироатҳои кишоварзӣ зиёд карда шавад. Ҳамҷунин, саҳми соҳаи кишоварзӣ дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 19,8 фоиз ва шуғли аҳолӣ 60,8 фоизро ташкил дода, қариб 2/3 ҳиссаи корхонаҳои истеҳсолии амалкунандаи чумхурӣ корхонаҳои агросаноатӣ мебошанд.

451. Айни замон, талаботи дохилӣ ба шир ва маҳсулоти ширӣ пурра, сабзавот ва маҳсулоти мевагӣ аз меъёри муқарраргардидаи истеъмолӣ 1,8 маротиба зиёд аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин буда, сатҳи таъминот бо нон ва маҳсулотҳои нонӣ, ғалладонагиҳо ва лӯбиёғиҳо 97,4 фоиз, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 71,3 фоиз, тухм 27,7 фоиз, мева ва буттамевагиҳо (бо назардошти ангур) 61,6 фоизро ташкил медиҳад. Ҳарчанд дастрасӣ ба маҳсулоти зарурии аввалия дар кишвар дар вақтҳои охир беҳтар шуда бошад ҳам, вазъи таъмини амнияти озуқаворӣ хело ҳам ноустувор бοқӣ мемонад. Зоро вазифаҳои барномавии БМР 2016-2020 оид ба азҳудкуни заминҳои нав пурра амалӣ нашуд. Ҳамзамон, самаранокии низомҳои обёрикунандаи чумхурӣ паст бοқӣ монда, тақрибан 50 фоизро ташкил медиҳад.

452. Ҳамасола зиёда аз 40 ҳазор гектар замин дар ҳолати гайриқаноатбахши мелиоративӣ қарор дорад. Илова ба ин 76,1 фоизи ҳамаи тракторҳои дар тавозуни хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва дехқонӣ буда, дар ҳолати коршоям ва 23,9 фоиз дар ҳолати корношоям қарор доранд, ки ба ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонанд.

453. Дар натиҷаи татбиқи «Барномаи ташкил ва барқарорсозии таҷҳизоти яҳdonӣ барои нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2019» дар кишвар 188 анбор бо ғунҷоиши 223384 тонна бунёд ва ба истифода дода шуданд.

454. Дар доираи «Барномаи рушди боғпарварӣ ва ангурпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 – 2020» бошад, 2674 га боғ (97,3 фоизи нақша) ва 195 га токзор (44,1 фоизи нақша); 193 га боғи интенсивӣ (182,3 фоизи нақша) ташкил ва 2197 га боғҳои кӯҳна (2,2 маротиба зиёдтар аз нақша) барқарор карда шуданд.

455. Ҷиҳати таъмини гузариши кишвар ба марҳилаи минбаъдаи рушди саноатию аграрӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ниҳоии ватанӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва Барномаи фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибай муносаби кишоварзӣ дар истеҳсолӣ маҳсулоти кишоварзӣ (Стандарти байналмилалии Global GAP) таҳия ва бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020 қабул карда шудаанд.

456. Мушкилиҳои асосии соҳаи кишоварзӣ аз инҳо иборат аст:

- бад гардидани ҳолати мелиоративии заминҳои корам ва кам шудани ҳосилнокии он;
- истифода нашудани иқтидори пурраи иншооти обтаъминқунӣ бинобар сабаби қӯҳна ва фарсадашавии низоми ирригатсионӣ;
- сатҳи пасти дастрасии ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) ба воситаҳои молиявии нисбатан арzon ва субсидияҳои давлатӣ;
- шуршавии заминҳои обёришаванд ва аз гардиши кишоварзӣ берун мондани заминҳои корам бо сабаби ғайрисамаранок истифода бурдани онҳо;
- истифодаи нодурусти ҷароғоҳҳо ва риоя накардани тартиби ҷойивазкунии ҷорво;
- истифодаи гайримақсадноки заминҳои корами обӣ ва риоя нашудани қоидаҳои агротехникаи парвариши зироати кишоварзӣ;
- норасоии техникаи кишоварзӣ ва арзиши баланди нуриҳои минералӣ бо сабаби набудани иқтидори истеҳсолии дохилӣ;
- истифодаи тухмиҳои сифаташ паст ва норасоии тухмиҳои репродукционии сифаташ баланд;
- заминаи нокифояи моддӣ-техникии нигоҳдорӣ, банду баст, таҳвил ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ;
- набудани низоми муосири баҳисобгирии молиявӣ ва маъмурикунонии муносибатҳои ҳариду фурӯш байни истеҳсолкунанда ва нуқтаҳои савдои ҷакана.

457. Ба сифати манбаъҳои нави рушди бахши кишоварзӣ истифодаи имкониятҳои зерин баромад карда метавонанд:

- гузаронидани баруҷатгирии ҳамаи категорияҳои замин бо мақсади такмили кадастри замин дар кишвар ва истифодаи минбаъдаи мақсаднок ва самараноки заҳираҳои замин;
- такмили соҳтори ҳочагиҳои тухмипарварӣ ва бо роҳи муттаҳидсозӣ баланд бардоштани иқтидор ва самаранокии онҳо бо мақсади таъмини ҳочагиҳои кишоварзӣ бо тухмии репродукционии баландсифат, селексияи растаниҳо ва ҳайвонот;
- дар минтақаҳои кишвар ташкил додани кластерҳои азими агросаноатӣ барои коркарди пурраи нахи пахта, пӯст, пилла, ангур, мева, зироатҳои равғандиҳанда ва дигар намудҳои маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, ташкили фермаҳои парвариши ҷорвои гӯштӣ ва ширӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ, суперинтенсивӣ, яҳдону сардхонаҳо ва марказҳои логистикӣ;

- мусоидат ва ҳавасмандгардонии моҳипарварӣ бо мақсади зиёд кардани истеҳсоли моҳӣ дар кишвар. Айни замон дар ҷумхурӣ парвариши моҳӣ дар 321 хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ки дорои ҳавз, кул, дарё ва обанбор мебошанд ба роҳ монда шуда, дар соли 2019 2749,3 тонна моҳӣ истеҳсол шудааст, ки нисбат ба соли 2016 1,3 маротиба зиёд мебошад, вале ин танҳо 2 фоизи иқтидорҳои мавҷударо ташкил медиҳад;

- бо мақсади рақобатпазир намудани маҳсулоти кишоварзии ба содирот нигаронидашуда мутобиқ намудани он ба Стандарти байналмилалии Global G.A.P;

- нигоҳ доштани устувории амнияти озуқавории мамлакат тавассути гирифтани 2-3 ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ тавассути мукаммалгардонии идоракунии соҳаи беҳдошти замин, васеъ ҷорӣ намудани механизми шариқии давлат ва бахши ҳусусӣ дар ин самт, зиёд намудани масоҳати гармхонаҳои муосир.

458. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- таъмини рушди устувори соҳаи кишоварзӣ;

- таъмини баланд бардоштани ҳосилнокии соҳаи кишоварзӣ (ХРУ 2.3.);

- то соли 2025 расонидани сатҳи ҳудтаъминкуни озуқаворӣ то 70 фоиз, аз ҷумла аз рӯи маҳсулоти ғизоии асосӣ (гандум, картошка, равғани растаниӣ, биринҷ) то 80 фоиз;

459. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- такмили сиёсати идоракунӣ ва асосҳои институтсионалии соҳаи кишоварзӣ, **бењдошти замин ва объёрӣ**;

- беҳтар намудани заминаи моддию техникӣ ва таъминоти иттилоотии соҳаи кишоварзӣ;

- баланд бардоштани сатҳи амнияти озуқаворӣ ва беҳтар намудани сифати ғизо бо татбиқи асосҳои кишоварзии органикӣ ва принсипҳои савдои «сабз»;

- барқарорсозии низомҳои ирригатсионӣ ва заҳбурҳо барои баланд бардоштани ҳолати мелиоративии шӯрзаминҳо ва ботлоқзорҳо;

- баланд бардоштани иқтидори истеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ.

460. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- татбиқи босифати Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва Барномаи фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиби кишоварзӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Стандарти байналмилалии Global G.A.P.);

- тақвияти татбиқи сиёсати ояндабинӣ бо назардошти тағиیرёбии иқлими таркиби бозори истеъмолӣ, ҳамзамон пешгирии талафоти ҳосил;

- такмили санадҳои меъёрии хуқуқии танзимкунданаи номѓӯи моддаҳои химиявии дар истеҳсолоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда;

- такмили сиёсати минтақавии ташаккул ва рушди кластерҳои агросаноатӣ, ҳамзамон интихоби минтақаҳо тибқи занчираи «ашёи хомистехсоли маҳсулоти ниҳойӣ-дарёфти бозори фурӯш»;
- такмили сиёсати баҳисобигирии муҳосибавӣ ва омории истехсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи намуди хочагиҳои соҳа;
- рушди низомҳои миллии сугуртакунии ҳосили хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ);
- баланд бардоштани сатҳи тичоратикунонии истехсолот;
- ҷорӣ намудани низоми самараноки ҳавасмандсозӣ оид ба азхудкуни заминҳо ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани шӯрзамиҳо, ботлоқзорҳо ва заминҳои қаблан обёришаванд;
- дарёфти роҳҳои самараноки содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар бо таъсиси соҳтори содироткунандай маҳсулоти кишоварзӣ ва имконияти дастигирии давлатии фаъолияти онҳо дар самти андозбандӣ, имтиёзҳои нақлиётӣ ва дигар масъалаҳои ташкилию хочагидорӣ.

461. Беҳтар намудани заминаи моддию техникӣ ва таъминоти иттилоотии соҳаи кишоварзӣ тавассути:

- татбиқи васеи низоми агролизинг тавассути зиёд намудани техникаи ҳурд ва миёнаҳаҷми кишоварзӣ, аз ҷумла ба шароити минтақаҳо мутобиқ;
- ташкили озмоишгоҳҳои муосири ташхис ва сертификатсияи маҳсулоти кишоварзӣ барои содироти он;
- таъсиси низоми ягонаи иттилоотии огоҳонидани истехсолкунандагони кишоварзӣ оид ба пешгӯии шароити гидрометеорологӣ;
- ташкили Интернет - портали кишоварзӣ барои таъмини дехқонон - фермерҳо бо маҳзани маълумот оид ба масъалаҳои истехсолоти самарабахш, агротехнологияи парвариш, технологияи коркард ва фурӯш, идораи оқилона ва самараноки хочагиҳои дехқонӣ;
- зиёд кардани масоҳати гармхонаҳо ва бунёди сардхонаҳои муосир;
- такмили соҳтори хочагиҳои тухмипарварӣ ва бо роҳи муттаҳидсозӣ баланд бардоштани иқтидор ва самаранокии онҳо бо мақсади таъмини хочагиҳои кишоварзӣ бо тухмии репродуксионии баландсифат, селексияи растаниҳо ва ҳайвонот;
- ташкили нуқтаҳои хизматрасонии бойторӣ ва ҳифзи растаниҳо;
- тақвият додани мубориза бар зидди ҳашароти заرارрасон ва бемориҳои зироату чорво;
- дар ҳама сатҳҳо таҳия намудани нақшай амал оид ба мутобиқшавӣ ба тағийирёбии иқлими дар бахши кишоварзӣ бо назардошти шароити мухталифи агроэкологии Тоҷикистон.

462. Баланд бардоштани сатҳи амнияти озуқаворӣ ва беҳтар намудани сифати ғизо бо татбиқи асосҳои кишоварзии органикӣ ва принсипҳои савдои «сабз» тавассути:

- ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиби кишоварзӣ дар истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Стандарти байналмилалии Global G.A.P.);

- татбиқи технологияҳои «сабз» ва инфрасохтори «сабз» дар истеҳсолоти агросаноатӣ;
- таъсис додани низоми самараноки идораи хавфҳо ва ташкили мониторинги бехатарии озуқаворӣ ва ғизои пуарзиш;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти ниҳодҳои даҳлдори соҳаҳои кишоварзӣ, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ оид ба беҳтар намудани сифати ғизо ва таркиби истеъмолии аҳолӣ;
- коркарди чораҳои зарурӣ барои беҳтар кардани дастрасии хочагии хонаводаҳо ба озуқаворӣ, тақвияти кумаки иҷтимоӣ ва барномаҳои ғизо барои кӯдакон, ташаккули захираҳои озуқавории давлатӣ ва фонди озуқавории давлатии ғалла;
- афзоиши масоҳати боғу токзорҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ;
- ташкили корхонаҳои хурди истеҳсоли равған аз зироатҳои равғандиҳандай таъиноти озуқа ва тиббӣ-ороиши (зарғир, ангат, сиёҳдана, зардолу) дар минтақаҳои кӯҳӣ ва наздиқӯҳӣ.

463. Барқарорсозии низомҳои ирригатсионӣ ва заҳбурҳо барои баланд бардоштани ҳолати мелиоративии заминҳои шӯршуда ва ботлоқзорҳо тавассути:

- ба анҷом расонидани гузариши идоракунии бахши обӣ ба усули идоракунии ҳавзвавӣ (аз маъмуриятӣ ба ҳудуди гидрологӣ);
- таъсис додани чор ҳавзаи миллӣ ва чор ташкилоти субҳавзвавӣ, ки фаъолияти онҳо ба ҳалли фаврии масъалаҳои обёрикуни равона карда мешаванд;
- мукаммалнамоии механизмҳои иқтисодии нигоҳдорӣ ва истифодаи инфрасохтори обёрий ва заҳбурҳо дар заминҳои обёришаванд;
- васеъ чорӣ намудани технологияи сарфаи об (обёрикуни қатрагӣ, чакраборонӣ, ҷамъоварии оби борон ва ғайра.).

464. Баланд бардоштани неруи истеҳсолқунандагони соҳаи кишоварзӣ тавассути:

- тақвияти фаъолияти марказҳои минтақавии ташаккул ва рушди соҳибкорӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳои машваратии ройгон дар самти кишоварзӣ;
- андешидани чорабиниҳо оид баланд бардоштани малакаҳои маркетингӣ ва таҳассусии истеҳсолқунандагони соҳаи кишоварзӣ;
- таҳияи модулҳои техникии инноватсионии самти васеъ барои омӯзонидани деҳқонон/фермерҳо вобаста ба таҷрибаи пешқадами кишоварзӣ;
- баланд бардоштани омодагии қасбии роҳбарони хочагиҳои деҳқонӣ ва мутахассисони даҳлдор дар соҳаҳои кишоварзӣ дар заминаи принсипҳои истеҳсолоти кластерӣ.

465. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- сатҳи бехатарии озуқаворӣ ва таъминоти дастрасии аҳолӣ ба ғизои босифат (ғанигардонии ғизо бо микровитаминҳо, истеъмоли оқилона ва

таъмин бо оби тозаи ошомиданӣ) аз ҳисоби рушди интенсивии кишоварзӣ, афзоиши истеҳсолоти воридотивазкунанда баланд бардошта мешавад;

- сиёсати минтақавии ташаккул ва рушди кластерҳои агросаноатӣ, ҳамзамон интихоби минтақаҳо тибқи занчираи «ашёи хом-истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ-дарёфти бозори фурӯш» такмил меёбад;

- сатҳи саводнокии дехқонон - фермерҳо оид ба масъалаҳои истеҳсолоти самарабахш, агротехнологияи парвариш, технологияи коркард ва фурӯш, идораи оқилона ва самараноки ҳочагиҳои дехқонӣ баланд бардошта мешавад;

- камчинии захираҳои молиявӣ барои рушди КАС паст гардида, сарчашмаҳои дохилӣ ва берунаи молиявии бахш ҷалб ва сафарбар карда мешаванд;

- барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушд дар самти бахши кишоварзӣ бо иштироки шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ татбиқ мегарданд;

- дастрасӣ ба бозорҳои нуриҳои минералӣ ва химикатҳои босифат, техникаи хурду миёнаҳаҷми кишоварзӣ ва қисмҳои эҳтиёти он, нуқтаҳои хизматрасонии бойторӣ, ҳадамот оид ба ҳифзи растаниҳо беҳтар ва васеъ мегарданд;

- барномаҳои селективии технологияи сарфакунандай об ҷорӣ карда шуда, обтаъминкуни заминҳо беҳтар гардонида мешавад;

- принсипи ҳамгиришудаи идораи захираҳои об ва муносибатҳои дарё-ҳавзавӣ, ки гузаштан ба идоракуни заминҳо обро аз маъмурӣ ба ҳудудҳои гидрологӣ пешбинӣ менамояд, ҷорӣ мегардад;

- сатҳи огоҳӣ дар бораи ҳолати тағйирёбандагии гидрометеорологӣ ва обуҳавосанҷӣ беҳтар мегардад;

- дастрасӣ ба ҷароғоҳҳо ва истифодаи онҳо аз ҷониби аҳолии маҳаллӣ беҳтар мешавад;

- низоми ҳамкориҳои истеҳсоли кишоварзӣ то соли 2025 на камтар аз 80 фоизи истеҳсолкунандагонро бо назардошти коркард ва фурӯши маҳсулот фаро мегирад;

- ҳолати мелиоративӣ – обии заминҳои кишоварзӣ ва заминҳои ҷароғоҳҳо беҳтар гардида, шуғли пурсамари аҳолии дехот таъмин ва усулҳои обёрикуни каммасраф ҷорӣ мегардад.

### §3. Идоракуни ҳамгирии захираҳои об

466. Тоҷикистон муаллифгари як қатор ташаббусҳои бонуфузи байналмилалӣ дар соҳаи об ба шумор меравад, аз ҷумла Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» барои солҳои 2018-2028, ки аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ қабул шудааст. Инчунин кишвар сиёсати пайдарпайи ислоҳоти соҳаи обро тавассути гузариш ба идоракуни ҳамгирии захираҳои об дар ҳавзаҳои дарёҳо пеш мебарад.

467. Дар доираи татбиқи марҳилаи аввали Стратегияи миллии рушд 2030, дар давоми солҳои 2016-2020 Ҳукумати Тоҷикистон Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2016-2025

тасдиқ кард. Тибқи он, чорабинихо чиҳати беҳтар намудани заминаи ҳукуқӣ ва институтсионалии ҷорӣ намудани идоракуни ҳавзавӣ ва ҳамгирии захираҳои об андешидан шуданд. Кодекси об дар таҳрири нав қабул карда шуд, ки дар он 5 минтақаи ҳавзавӣ, аз ҷумла минтақаи ҳавзаи Сирдарё, минтақаи ҳавзаи Зарафшон, минтақаи ҳавзаи Панҷ, минтақаи ҳавзаи Вахш ва минтақаи ҳавзаи Кофарниҳон муқаррар карда шуданд. Бо мақсади мутобиқшавӣ ба принсипҳои ИҲЗО ва шароити бозор, Қонуни нави Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи таъминоти оби нӯшокӣ ва санитария» қабул карда шуд, дар минтақаҳои гуногуни кишвар 4 гурӯҳи кории ҳавзаи дарё таъсис дода шуданд, зарфияти АИО мавҷуда тақвият дода шуда АИО-ҳои нав таъсис дода шуданд.

468. Яке аз ҳадафҳои татбиқи ИҲЗО дар Тоҷикистон ҳамоҳангсозии фаъолияти истифодабарандагони гуногуни об ҷиҳати истифодаи самараноки об, ҷорӣ намудани технологияҳои каммасраф, ҳусусан дар соҳаи кишоварзӣ, ки истеъмолкунандай асосии захираҳои об ба шумор меравад. Бо мақсади **кам** кардани **масрафи** об дар истеҳсоли зироатҳо, барқарор ва ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳо корҳо ҷиҳати сарфақуни захираҳои об гузаронида шуда, таҷҳизотҳои мусир наасб ва обёрии қатрагӣ ва **обпошӣ** ҷорӣ карда мешаванд.

469. Дар давраи аз соли 2016 то 2019 низоми заҳбуру заҳкашҳо ба маблағи 5899 ҳазор метри мукааб ва низоми обтаъминкунӣ ба андозаи 10206 ҳазор метри мукааб тоза карда шуданд, инчунин 2124 адад иншооти гидротехникий таъмир карда шуд, ҳамасола 250 адад пойгоҳҳои обтаъминкунӣ ва 697 адад агрегатҳои обкашӣ таъмир карда шуданд. Майдони заминҳои нави азхудшуда зиёда аз 1110 гектарро ташкил дода, ҷорабинихои татбиқшуда ба баланд шудани ҳосилнокӣ ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат карданд.

470. Дар соҳаи таъминоти оби нӯшокӣ технологияҳои сарфақунандай захираҳо босуръат ҷорӣ карда шуда, зиёда аз 650 км қубурҳои обгузар, ки муҳлати истифодаашон дарозтар шудааст, иваз карда шуданд. Дар назди истеъмолкунандагони гуногуни об 162400 об ҳисобкунак наасб карда шуда, дастрасии аҳолӣ ба оби нӯшокӣ ба 64,2%, аз ҷумла дар шаҳрҳо 95% ва дар деҳот 55,6% расид. 36 фоизи аҳолии деҳот дастрасӣ ба оби тоза дар биноҳо дошта, 5 фоизи аҳолӣ дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокӣ дар доҳили манзил доранд, танҳо 1,7 фоизи хонаводаҳо дар деҳот дастрасӣ ба канализатсия дошта, ҳамагӣ 5 фоизи системаи канализатсия дар деҳот фаъолият мекунад.

471. Сарфи назар аз дастовардҳо дар татбиқи принсипҳои асосии ИҲЗО дар соҳаи идоракуни захираҳои об, мушкилот ва монеаҳо ҳанӯз ҳам зиёданд, аз ҷумла:

- тақроршавии вазифаҳо дар низоми мавҷудаи идоракунӣ, истифода ва ҳифзи захираҳои об;
- сатҳи пасти ҳамоҳангсозии байнисоҳавӣ ва соҳавии вертикаливу горизонталӣ;
- талафоти зиёди ғайриистехсолӣ аз ҳисоби омилҳои ташкилӣ;

- ҳануз чой доштани усулҳои идоракунии фармониву-маъмурӣ ва бюрократӣ;
- низоми номукаммали баҳисобгирӣ ва пардохти хизматрасониҳои обтаъминкунӣ;
- дараҷаи баланди ҳӯрдашавии инфрасохтори мавҷудаи обтаъминкунӣ;
- ҳаҷми пасти сармоягузорӣ;
- зарфияти нокифояи ташкилоти масъули идоракунии захираҳои об ва истифодабарандагони об;
- сатҳи пасти иштироки истифодакунандагон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар истифода ва ҳифзи захираҳои об.

- тағовути зиёд байни шаҳру дехот аз рӯи нишондиҳандай дастрасӣ ба низоми марказонидашудаи таъминоти оби нӯшокӣ, санитарӣ ва гигиенӣ;
- имкониятҳои маҳдуди ҷамъоварии маълумоти дақиқ оид ба ҳолати воқеии таъминот бо оби нӯшокӣ ва корезӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бинобар самаранокии нокифояи баҳисобгирӣ ва ҳисботдихӣ дар соҳаи обу корезӣ бо назардоштӣ таъмини санитарию гириенӣ;

**472. Ҳадафҳои (афзалиятҳои) асосӣ:**

- ҷорӣ намудани низоми идоракунии ҳамгироии захираҳои об;
- баланд бардоштани дастрасии аҳолӣ ба оби тозаи нӯшокӣ ва беҳдошт.

**473. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:**

- такмили заминаи меъёриву ҳуқуқӣ ва танзим;
- тақвияти заминаи институтионалии рушди ИҲЗО;
- баланд бардоштани дастрасӣ ба обёрий ва мелиоратсия;
- ғайримарказонидани хизматрасониҳои таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт;
- такмили инфрасохтор ва ноил шудан ба эътиmodнокии низоми таъминоти об ва беҳдошт.

**474. Такмили заминаи меъёриву ҳуқуқӣ ва танзим дар заминаи:**

- қабули Стратегияи миллии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030;
- таҳияи Барномаи рушди мелиоратсия ва ирригатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳияи Барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт то соли 2030;
- таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи истифода ва ҳифзи захираҳои об барои татбиқи Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав.

**475. Тақвияти заминаи институтионалии рушди ИҲЗО тавассути:**

- ҳамоҳангсозии заминаи ҳуқуқии соҳавӣ бо назардошти татбиқи концепсияи идоракунии ҳавзаҳо ва ИҲЗО;
- таъсиси Шӯрои миллии об дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таъсиси шӯроҳои ҳавзаи дарёҳо ҳамчун мақомоти машваратӣ;
- тасдиқ ва иҷрои нақшаҳои ҳавзаи идоракунии захираҳои об.

476. Баланд бардоштани дастрасӣ ба обёрӣ ва мелиоратсия тавассути:

- таъсиси маҳзани маълумот ва системаи иттилоотии бахши об;
- тоза кардани низоми мавҷудаи заҳбуру заҳкашҳо;
- таҷдид ва барқарорсозии шабакаҳо ва иншооти обрасонӣ;
- чорӣ намудани технологияҳои каммасрафи обёрӣ (обёрии қатрагӣ, обпошиӣ, микрообёрӣ).

477. Ғайримарказонидани хизматрасониҳои таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт тавассути:

- азнавсозии идоракунии низоми обёрӣ (гузариш аз идоракунии маъмурию ҳудудӣ ба принсипи гидрографии идоракунии низоми обёрӣ);
- таъсиси ширкатҳои минтақавии идоракунии об.

478. Такмили инфрасохтор ва ноил шудан ба эътимоднокии низоми таъминоти об ва беҳдошт тавассути:

- таҳвил додани иншооти хочагии об, шабакаҳои таъминоти оби нӯшокии моликияти давлатӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар асоси ШДБХ, шартнома, консессия, ичора ё дигар шаклҳои шарикӣ;
- таъсиси маҳзани маълумот оиди низоми таъминоти оби нӯшокӣ ва корезӣ бо мақсади беҳтар намудани баҳисобигирӣ ва ҳисботдигӣ дар бахши таъминоти оби нӯшокӣ;
- таҳияи барномаи таъмини аҳолии ҶТ бо оби нӯшокӣ барои давраи 2021-2030.

#### §4. Ноил гардидан ба истиқлоли воқеии энергетикий

479. Комплекси энергетикии Тоҷикистон дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти кишвар, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва экологӣ нақши муҳим мебозад.

480. Дар давоми солҳои татбиқи БМР 2016-2020 ҷиҳати рушди соҳаи энергетикий 29 лоиҳаи калони энергетикий ба маблағи умумии 2,6 млрд доллари ИМА татбиқ шуд, ки аз ин маблағ қарид 1,1 млн қарз, 280 млн грант, 825,7 млн сармояи мустақим ва 448,4 млн саҳми давлатӣ мебошанд. Дар натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои мазкур Тоҷикистон дар самти рушди комплекси энергетикий ба дастовардҳои арзанда ноил гардид. Аз ҷумла, азнавсозии як қатор неругоҳҳои барқии обии асосии кишвар - Норак, Сарбанд ва Қайроқум амалӣ гардида, коркарди неруи барқ дар Тоҷикистон ба 20 млрд кВт/соат баробар гардид, ки беш аз 90 фоизи неруи барқи коркардшуда дар неругоҳҳои иқтидорашон хурд, миёна ва калони барқии обӣ истеҳсол мешавад.

481. Ду агрегати аввали НБО «Роғун» ба кор дароварда шуд, ки имрӯз бо иқтидори минималӣ вобаста ба сатҳи обанбор фаъолият карда, то ноябри соли 2020 зиёда аз 2 млрд кВт соат неруи барқ истеҳсол кардааст.

482. Тӯли се соли охир дар кишвар дар давраи тирамоҳу зимистон, маҳсусан минтақаҳои дурдаст пурра бо неруи барқ таъмин карда шуданд.

483. Аз соли 2016 то инчониб иқтидори содиротии кишвар дучанд зиёд гардида, дар як сол тақрибан 2,5 миллиард кВт/соат неруи барқ (аз ҷумла ба Ӯзбекистон) содир карда мешавад.

484. МБГ-2 бо иқтидори лоиҳавии 400 МВт ва коркарди 1,5 миллиард кВт/соат неруи барқ ва 234 Гкал энергияи гармӣ дар давраи тирамоҳу зимистон ба кор дароварда шуд, ки сарбориро ба шабакаҳои барқ хеле коҳиш дод ва эътимоднокии таъминоти барқро дар шаҳри Душанбе баланд бардошт.

485. Соли 2019 истихроҳи ангишт дар кишвар ба беш аз 2 млн. тонна расид – ин нишондоди баландтарин дар таърихи Тоҷикистон аст (тақрибан 45 ҳазор тонна содирот карда шуд).

486. Лоиҳаи интиқол ва фурӯши неруи барқ дар Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ (CASA-1000) ба маблағи зиёда аз 1 миллиард доллари ИМА оғоз гардид, ки ба Тоҷикистон барои содироти тақрибан 2,8 миллиард кВт/соат неруи барқ ба Афғонистон ва Покистон (дар моҳҳои апрел-октябр) оғоз аз соли 2022 имкон медиҳад.

487. Лоиҳаи бозсозии низоми ягонаи энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ, ки муҳофизати релеҳоро тақвият дода, шабакаҳои энергетикии Тоҷикистону Ӯзбекистонро ҳамоҳанг менамояд ва ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки оғоз аз соли 2023 то 3,2 миллиард кВт/соат неруи иловагиро содир кунад.

488. Аз ҷониби ШСҲК «Барқи Тоҷик» дар ҳамкорӣ бо БОР, Бонки Осиёии сармоягузории инфрасоҳторӣ (БОСИ) татбиқи лоиҳаи барномаи натиҷаҳо барои солимгардонии молиявии соҳа бо арзиши лоиҳавии 479,1 млн доллар оғоз ёфт.

489. Бо вуҷуди пешравиҳои назаррас самаранокии истифодаи иқтидорҳои мавҷудаи неругоҳҳо мунтазам паст шуда, талафот вобаста ба резиши холии об аз тамоми неругоҳҳои барқи обии «Барқи Тоҷик» дар солҳои 2018, 2019 ва даҳ моҳи соли 2020 мувофиқан ба 1,956 млрд кВт/соат, ба 3,215 млрд кВт/соат ва 0,771 млрд кВт/соат баробар мебошад.

490. Дар давраи минбаъдаи рушд амалигардонии самараноки имкониятҳои мавҷудаи зерин дар бахши энергетика метавонанд ҳамчун манбаъҳои иловагии рушди иқтисоди миллӣ баромад намоянд:

- ба роҳ мондани низоми муосири назорат ва ҳисоби неруи барқ, амалисозии лоиҳаҳои ҷорӣ намудани низоми биллингӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Панҷакент, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Бустон, Қӯлоб, Ҷоҳар ва ноҳияи Данғара;

- татбиқи лоиҳаи пайвастқуни низоми энергетикии кишвар бо низоми энергетикии Осиёи Марказӣ, лоиҳаи минтақавӣ оид ба интиқоли неруи барқ аз Осиёи Марказӣ ба Осиёи Ҷанубӣ (CASA-1000) ва лоиҳаи соҳтмони ҳати интиқоли байналмилалии ш. Роғун - Пули Ҳумри (Афғонистон) барои васеъ намудани имкониятҳои содиротии неруи барқ;

- идомаи соҳтмони агрегатҳои навбатии НБО «Роғун»;

- таҷдид ва азnavсозии НБО-ҳои Қайроққум, Норак, Сарбанд бо мақсади таъмини устувории фаъолият дар доираи иқтидорҳои лоиҳавӣ;

- идомаи ислоҳоти соҳаи энергетика дар самти тиҷоратиқунонӣ, таъмини шаффоғият ва ҷорӣ намудани механизмҳои бозорӣ;
- таҳия ва татбиқи лоиҳаи соҳтмони НБО «Шӯроб» бо иқтидори 850 мВт;
- амалисозии лоиҳаи соҳтмони НБО «Санобод» 208 мВт ва НБО «Хурди Себзор» бо иқтидори 11 мВт;
- татбиқи лоиҳаи муштарак оид ба соҳтмон ва истифодабарии неругоҳҳои барқи обӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон бо иқтидори 320 МВт;
- таҳияи асосноккунии техникию иқтисодӣ ва татбиқи лоиҳаи соҳтмони Маркази барқу гармидиҳии 3-юм бо иқтидори истеҳсолии 400-450 МВт энергияи барқ ва 300 Гкал энергияи гармӣ дар қисмати ҷанубии шаҳри Душанбе;
- таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои соҳтмони иншооти истеҳсоли неруи барқ аз манбаъҳои алтернативии барқароршаванд дар минтаҳаҳои ҷумхурий, аз ҷумла дар вилоятҳои Суғду, Ҳатлон ва НТҶ.
- таҳия ва татбиқ намудани лоиҳаҳои нави ҳатҳои баландшиддати интиқоли барқи байнидавлатӣ ва баланд бардоштани имкониятҳои доҳилии шабакаҳои амалқунандай барқӣ тавассути таҷдиду азnavsозии зеристгоҳҳо ва ҳатҳои баландшиддати барқӣ.

491. Ба дастовардҳои рушди комплекси энергетикии кишвар нигоҳ накарда, дар соҳа як қатор мушкиниҳои ҳалношуда боқӣ мемонанд, ки ба иқтисодиёти кишвар таъсири манфӣ мерасонанд, аз ҷумла:

- бо зарад фаъолият кардани корхонаву муассисаҳои соҳа бо вучуди ҳиссаи баланди қарзи беруна ба рушди комплекси энергетикии кишвар дар муқоиса бо дигар бахшҳои иқтисодиёт;
- сатҳи пасти менечменти молиявию иқтисодӣ дар корхонаву муассисаҳои соҳа;
- сиёсати номуносиби тарифӣ дар соҳа (сатҳи тарифҳо нисбати пӯшонидани ҳароҷоти аслӣ паст аст);
- таъсири тағйирёбии иқлими тавассути фаромадани ярч, сел, хушксолӣ, тарма, шамолҳои шадид ва обҳезӣ;
- инфрасоҳтори нокифоя рушдёftai энергетикӣ (набудани ҳатҳои интиқоли барқ, зеристгоҳҳои трансформаторӣ, набудани иттилоот дар бораи манбаъҳои алтернативии энергия ва марказҳои даҳлдори дастгирии техникӣ ва хизматрасонии онҳо, ки аз марказҳои барқии маҳаллаҳои аҳолинишин дур ҷой гирифтаанд;
- диверсификатсияи зафи манбаъҳои истеҳсоли барқ;
- вазъи муракқаби молиявӣ дар ШСҲК «Барқи Тоҷик» ва дараҷаи баланди қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ (26,3 млрд сомонӣ (ба ҳисоби соли 2019 2,7 млрд доллари ИМА));
- қарзи дебитории ҶСК «Барқи Тоҷик» аз ТАЛКО, ки дар охири соли 2019 390 млн сомонӣ (40,2 млн дол. ИМА) –ро ташкил додааст;
- набудани банақшагирии сармоягузорӣ, ҳароҷот ва норасоӣ дар баҳисобирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявии ҶСШК «Барқи Тоҷик» ;

- сатҳи баланди қарздории ЧСШК «Барқи Тоҷик» дар назди истеҳсолкунандагони мустақили неруи барқ, аз ҷумла ЧСК «НБО Санѓтуда-1» ва «НБО Санѓтуда-2»;

- сатҳи пасти ҷамъоварии маблағи истифодаи барқ ва афзоиши назарраси ҳароҷоти асосӣ;

- сатҳи баланди талафоти неруи барқ;

- эътиими ҳадафҳои таъминоти барқ бинобар фарсадашавӣ ва нигоҳдории номуносиби техникии шабакаҳо.

492. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- ноил шудан ба амнияти пурраи энергетикӣ (ҳадафи дарозмуҳлат);  
расонидани тавлиди неруи барқ дар кишвар ба 23,5 млрд кВт/с то соли 2025;

- афзоиш додани содироти неруи барқ ба 5 млрд кВт/соат то соли 2025;

- таъмини устувории молиявии соҳа;

- кафолати устувории таъминот бо қувваи барқ дар ҳама сатҳҳо бо назардошти саноатикунонии босуръат;

- коҳиш додани талафоти техникии барқ аз 16,1 то 12 фоиз;

- диверсификатсияи сарчашмаҳои неру, аз ҷумла аз ҳисоби истифодаи неруи офтобӣ, шамолӣ ва биомасса, инчунин то соли 2025 расонидани ҳиссаи истеҳсоли умумии он ба 250 кВт/соат;

- татбиқи ҷораҳои маҷмӯй оид ба таъминоти барқ ва баланд бардоштани самаранокии энергетикии иқтисодиёти миллӣ;

- ба итмом расонидани татбиқи лоиҳаҳо оид ба таҷдиidi НОБ-ҳои асосии амалкунандай кишвар ва зиёд намудани иқтидори онҳо;

- таъмини идоракуни молиявии самараноки бахши электроэнергетика.

493. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- афзоиши иқтидорҳои тавлиди энергия аз ҳисоби ба кор андохтани иқтидорҳои нав ва таҷдиidi иншооти мавҷуда;

- тавссеаи дастрасии истеъмолкунандагони минтақаҳои баландкӯҳ, дастнорас ва маҳаллаҳои нав ба неруи барқи баландсифат;

- коҳиш додани сатҳи талафоти техникӣ ва тиҷоратии неруи барқ;

- татбиқи ҷорабиниҳои ташкилию техникӣ бо мақсади сарфай маблағҳо;

- афзоиши содироти неруи барқ ба кишварҳои ҳамсоя ва минтақа.

494. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- идомаи соҳтмони агрегатҳои навбатии НБО «Роғун»;

- соҳтмони НБО «Себзор»;

- идомаи таҷдид ва азnavsозии НБО-ҳои мавҷуда: «Қайроқкум», «Норак», «Сарбанд».

- соҳтан ва ба истифода додани иншооти истеҳсоли неруи барқ аз манбаъҳои алтернативии барқароршавандай энергия дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар вилоятҳои Суғду Ҳатлон ва НТҶ;

- амалисозии лоиҳаи соҳтмони НБО «Санобод» 208 мВт ва НБО хурди Себзор» бо иқтидори 11 мВт;

- оғози татбиқи лоиҳаи муштарак оид ба соҳтмон ва истифодабарии неругоҳҳои барқи обӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон бо иқтидори 320 МВт.

495. Афзоиши содироти неруи барқ ба кишварҳои ҳамсоя ва минтақа тавассути:

- татбиқи лоиҳаи пайвасткунии низоми энергетикии кишвар ба низоми энергетики Осиёи Марказӣ;

- татбиқи лоиҳаи минтақавӣ оид ба интиқоли неруи барқ аз Осиёи Марказӣ ба Осиёи Ҷанубӣ CASA-1000;

- соҳтмони хати баландшиддати Роғун – Санѓтӯда ва пайвастшавӣ ба лоиҳаи CASA-1000.

496. Тавсеаи дастрасии истеъмолкунандагони минтақаҳои баландкӯҳ, дастнорас ва маҷаллаҳои нав ба неруи барқи баландсифат бо роҳи:

- татбиқи лоиҳаи «Соҳтмони шабакаҳои барқии Ромит»;

- амалигардонии Барномаи дастгирии ҷамоатҳо;

- татбиқи лоиҳаи «Таъмин намудани деҳот бо барқ».

497. Коҳиш додани сатҳи талафоти техниқӣ ва тиҷоратии неруи барқ тавассути:

- татбиқи лоиҳаи баҳисобигирии яклухти неруи барқ (насби ҳисобкунакҳои муосири интеллектуалӣ дар ҳама неругоҳҳо ва зеристгоҳҳо);

- ба роҳ мондани истеҳсоли саноатии панелҳо ва таҷхизоти офтобӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ бо истифода аз ашёи ҳоми ватанӣ, (ашёи кремнийдор) ва ба ин васила кам кардани ҳароҷоти истеҳсоли неруи барқ аз ин сарчашма;

- амалисозии лоиҳаи ҷорӣ намудани низоми биллингӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Панҷакент, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Бустон, Данғара, Кӯлоб ва Боҳтар.

498. Татбиқи чорабиниҳои ташкилию техниқӣ бо мақсади сарфай маблағҳо тавассути:

- амалигардонии Барномаи солимгардонии молиявии ШСҲК «Барқи Тоҷик»;

- таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти самарабахши танзимгари соҳаро таъмин мекунад;

- татбиқи методологияи нави сиёсати тарифӣ.

499. Натиҷаҳои ҷаҳондошт:

- фондҳои асосии энергетикий (аз ҷумла неругоҳҳои «Роғун», «Норак», «Сарбанд» ва «Қайроқум») соҳта ва таҷдид карда шуданд, ки афзоиши истеҳсоли барқро таъмин ҳоҳанд кард;

- истеҳсоли умумии неруи барқ дар кишвар ба 23,5 млрд кВт/соат расонида шуд;

- тадбирҳо оид ба ҳавасмандгардонии ҷолибияти лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва ташаббусҳои шаҳсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар соҳаи сарфаҷӯии барқ, самаранокии энергия ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандай энергия амалӣ карда шуданд;

- татбиқи лоихаҳо доир ба таҷдиди неругоҳҳои барқии обии асосии кишвар ба итмом расиданд;
- сарчашмаҳои молиявии комплекси сузишвори ён энергетикӣ тавассути ислоҳот дар самти тиҷорати энергетикӣ аз ҳисоби ҷалби сармояи ҳусусии дохилӣ диверсификатсия карда мешаванд;
- ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт бо неруи барқ мунтазам таъмин аст, ки барои рушди устувори кишвар бо назардошти суръати саноатикунонӣ ва татбиқи асосҳои иқтисодиёти «сабз» заруранд;
- тарифҳо мутобиқи методологияи нав таҳия ва тасдиқ карда шуданд;
- кам кардани талафоти неруи барқ аз ҳисоби ҷорӣ гардидани низомҳои такмилдодашудаи баҳисобигирӣ (Advance Metering Infrastructure) барои истифодабарандагони ниҳоӣ тавассути қабул намудан ва роҳандозии методологияҳои нави тарифҳо барои неруи барқ ба даст оварда мешавад;
- дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва вилояти Суғд як қатор неругоҳҳои хурди обӣ ва офтобӣ ва системаҳои нигаҳдории энергия бо истифода аз батареяҳо ба истифода дода шуданд, ки дар доираи диверсификатсияи истеҳсоли барқ ва ҷорӣ намудани манбаъҳои барқароршавандай энергия 5% ҳаҷми умумии истеҳсоли кишварро ташкил медиҳанд;
- дар ВМҚБ ва вилояти Ҳатлон як қатор неругоҳҳои барқи обии хурд ва неругоҳҳои офтобӣ ба кор дароварда шуданд, ки дар доираи диверсификатсияи истеҳсоли қувваи барқ ва ҷорӣ намудани манбаъҳои барқароршавандай энергия 5 фоизи ҳаҷми умумии истеҳсоли кишварро ташкил медиҳанд;
- шартномаҳои зерқарзии байни Вазорати молия ва ШСҲК «Барқи Тоҷик» дар доираи лоихаҳои гуногуни аз ҷониби институтҳои молиявӣ маблағгузоришаванд аз нав дида баромада шуданд;
- қарзҳои беътиҳоди ШСҲК «Барқи Тоҷик» дар назди шахсони сеюм ва қарзҳои дебитории барқарорнашаванд аз ширкатҳои муфлисшуда ё барҳамхӯрда аз ҳисоб бароварда шуданд;
- таҷдиди ҶСШК «Барқи Тоҷик» ба итмом расид ва шахсони ҳуқуқии нав таъсис дода шуданд, ки барои истеҳсол, интиқол ва тақсимоти неруи барқ масъуланд ва дорои соҳторҳои идоракунии корпоративӣ ва шаффоғ мебошанд;
- қисман қарзҳои кредитории ШСҲК «Барқи Тоҷик» дар назди истеҳсолқунандагони мустақили неруи барқ ихтисор мегарданд;
- сатҳи пардоҳт барои истифодаи неруи барқ бо дарназардошти ҷамъоварии саривақтии маблағи истифодаи неруи барқ аз ҷониби ҶСК «Ширқати Алюминийи Тоҷик» беҳтар карда шуд;
- ҳисботдиҳии молиявӣ ва муҳосибии ШСҲК «Барқи Тоҷик» такмил дода мешавад;
- лоиҳаи CASA-1000 ва лоиҳаи барқарорсозии низоми ягонаи энергетикии Осиёи Марказӣ пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд, ки содироти неруи барқро ба 5 миллиард кВт/соат афзоиш дод.

## §5. Васеъ намудани инфрасохтори нақлиётӣ ва татбиқи иқтидорҳои транзитии кишвар

500. Соҳтмони инфрасохтори нақлиётӣ барои табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ аҳамияти ҳалкунанда дошта, ба афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ватаний мусоидат менамояд. Дар давраи солҳои 2016–2020 дар кишвар 13 лоиҳа дар соҳаи нақлиёт пурра татбиқ гардида, корҳои соҳтмонӣ ва азnavsозӣ дар доираи 5 лоиҳа идома доранд.

501. Айни замон, терминалҳои сарҳадӣ дар Қулма (бо иқтидори ҳамлу нақли 120 ҳаз. тонн/бор дар як сол), Панчи Поён (780 ҳаз. тонн/бор дар як сол), Фотеҳобод (180 ҳаз. тонн/бор дар сол), Гулистон (450 ҳаз. тонн/дар сол), Исфара, Бобоҷон Ғафуров ва Саразм, ки мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии муосир соҳта шудаанд, фаъолият менамоянд.

502. Терминали байналмилалӣ дар Фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе (бо иқтидори иҷозат додани 500 нафар дар 1 соат) фаъолият менамояд, ки бо таҷхизоти муосиргардонидашудаи аэронавигатсионӣ, аз он ҷумла: таҷхизоти рақамии «СМАРТ–Т», ҷои кори танзимгари худкори идорақунии ҳаракати ҳавоӣ «Мастер» таъмин карда шуда, Маркази идораи ҳаракатҳои ҳавоӣ кор меқунад.

503. Бо мақсади ноилшавӣ ба ҲРУ 9 «Таъсиси инфрасохтори устувор, мусоидат ба раванди фарогири устувори саноатикунонӣ ва навовариҳо» робитаҳои фаромарзӣ ва долонҳои нақлиётӣ муҳим арзёбӣ карда мешаванд. Вобаста ба ин ҷиҳати таъмини минбаъдаи рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишвар тадбирҳои зерин метавонанд барои фароҳам овардани инфрасохтори самаранок, боэътиҳод ва поянда ҳамчун унсури асосии занцираи қавии таҳвилҳо манбаъҳои иловагии рушди соҳаро таъмин намоянд:

- бо мақсади рушди босуръати корхонаҳои саноатӣ мутобиқ намудани ҳатҳои роҳи оҳан, автомобилгард, ҳавоӣ ва тамоми намудҳои нақлиётӣ аз ҷумла, рушди намудҳои ғайрианъанавӣ ва маҳсуси алоқаи нақлиётӣ бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ;

- соҳтмони зиёда аз 50 км ҳати роҳи оҳани фаръии ба корхонаҳои саноатӣ баранда («Хуаксин Ғаюр сement», «Моҳир сement», Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд», Минтақаи озоди иқтисодии «Панҷ» ва дигар корхонаҳои бузурги саноатии бунёдшаванда);

- соҳтмони 5 маркази логистикии нақлиётӣ, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, минтақаи Ҷӯхар, ноҳияи Данғара, вилояти Суғд ва шаҳри Ҳоруғ;

- ташкили маркази иттилоотии логистикӣ дар шаҳри Душанбе пайваст ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва минтақа;

- тавсеви ҳамаҷонибаи шабакаҳои тамоми намудҳои нақлиёт ва такмил додани соҳтори парки воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан, беҳсозии кори он ҷиҳати таъмини рушди саноатикунони босуръати кишвар ва қонеъ намудани талабот ба хизматрасониҳои нақлиётӣ;

- татбиқи Созишномаҳои дучониба, бисёрҷониба ва конвенсияҳои байналмилалӣ дар самти ҳамлу нақли автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ;

- соҳтмони терминалҳои наздисарҳадӣ;

- соҳтмони роҳи оҳани Ваҳдат–Қарамиқ;

- соҳтмони роҳи оҳани Колхозобод-Панчи Поён-сарҳади Ҷумҳурии Исломии Афғонистон;

- ҳаридории ҳавопаймоҳо, аз ҷумла ҳавопаймоҳои боркаш.

504. Бо вучуди дастовардҳо дар соҳаи нақлиёт, мушкилиҳои зерин боқӣ мемонанд:

- набудани марказҳои муосири логистикӣ ва инфрасоҳтори ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй;

- рушди нокифояи алоқаи ҳавоии маҳал ва инфрасоҳтори заминии онҳо;

- арзиши баланди тарифҳои боркашонӣ ва нақлиётӣ;

- мавҷуд набудани шабакаҳои марказҳои нақлиётию логистикӣ;

- рушди нокифояи низоми шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар комплекси нақлиётӣ;

- истифода намудани имкониятҳои транзитӣ, хусусан дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ.

505.Ҳадафҳои асосии (афзалиятаҳои) рушд:

- рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ ва истифодаи имкониятҳои васеи иқтидори транзитии кишвар (ҳадафи дарозмуҳлат);

- таъмини рушди устувори иқтидори транзитии кишвар.

506. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- ташаккул ва рушди инфрасоҳтори транзитӣ бо мақсади баланд бардоштани иқтидори транзитии кишвар;

- тақвияти инфрасоҳтори нақлиётӣ байни шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳои кишвар ва минтақаи Осиёи Марказӣ;

- рақамигардонии маҷмӯии нақлиёт;

- рушди инфрасоҳтори нақлиёти роҳи оҳан ва авиатсияи гражданиӣ.

507. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- татбиқи Созишинаҳои дучониба, бисёрчониба ва конвенсияҳои байналмилалӣ дар самти ҳамлу нақли автомобилиӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ;

- бо мақсади рушди босуръати корхонаҳои саноатӣ мутобиқ намудани хатҳои роҳи оҳан, автомобилгард, ҳавоӣ ва тамоми намудҳои нақлиёт аз ҷумла, рушди намудҳои ғайрианъанавӣ ва маҳсуси алоқаи нақлиётӣ бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ;

- соҳтмони шоҳроҳи байналмилалии Душанбе-Қулма дар қитъаи Қалъаи Хумб-Ванҷ-Рӯшон;

- барқарорсозии шоҳроҳи байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ дар қитъаҳои Қизилқалъа-Боҳтар;

- таҷдиди роҳи Қизилқалъа-Айваҷ ва Афғонистон;

- соҳтмони роҳи автомобилии Тоҷикистон- Покистон ба воситаи Афғонистон;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Колхозобод-Қубодиён-Шаҳритус-Айвоҷ-Мазори Шариф (сарҳади Афғонистон);

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Восеъ-Ховалинг-Сайрон-Қарамиқ дар доираи лоиҳаи рушди долонҳои 3 ва 5-и Ҳамкории Минтақавии Иқтисодии Осиёи Марказӣ (ЦАРЭС);

- сохтмони пул аз болои дарёи Панҷ ба маҳаллаи Кобули Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва роҳҳое, ки ба он мебаанд;
- барқарорсозии роҳи автомобилгарди байни вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилоятҳои Ош ва Ботканди Қирғизистон;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ;
- татбиқи лоиҳаи сармоягузории «Рушди маҷмааи нақлиётӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- ташкили терминалҳои боркашонии байналмилалӣ (cargo) дар фурӯдгоҳҳои байналмилалии кишвар;
- ташкили инфрасоҳтори зарурӣ дар самти боркашонӣ ва мусоифиркашонии байналмилалӣ тавассути роҳҳои Тоҷикистон, аз ҷумла таҷхизоти боркунию борфарорӣ;
- таҳияи талаботи меъёри оид ба боркашонӣ ва мусоифиркашонӣ, ки ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ мебошанд;
- таъсиси марказҳои муосири нақлиётӣ - логистикии дори аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта;
- сохтмони терминалҳои наздисарҳадӣ;
- ҳаридории воситаҳои нақлиёти зарурӣ барои ҳамлу нақли байналмилалӣ;
- содагардонии барасмиятдарории амалиёти транзитӣ ва кам кардани ҳарочоти он тавассути роҳҳои автомобилгард;
- додани статуси байналмилалӣ ба як қатор гузаргоҳҳои байнисарҳадӣ;
- ҷорӣ намудани сиёсати фазои «Осмони күшод» ва тақвият баҳшидани гуфтушунидҳо бо роҳҳои дипломатӣ дар ин самт;
- дарёфти тамоми имкониятҳо барои кам кардани ҳарочоти таъминоти ҳавопаймоҳо бо сузишворӣ, хизматрасониҳои марбути соҳа;
- сода кардани расмиёти транзити мусоифирон ва боз ҳам осон намудани гирифтани раводид;
- пайваст намудани Тоҷикистон бо хатсайрҳои кишварҳои Аврупои Ҷарбӣ ва минтақаи Үқёнуси Ором бо роҳи иҷозати фаъолияти ширкатҳои ҳавопаймоии ҷавобғӯи стандартҳои байналмилалӣ;
- бунёди роҳҳои оҳан ва пайваст намудани онҳо ба шабакаҳои минтақавии роҳи оҳан;
- сохтмони роҳи автомобилгарди Қӯлоб-Қалъаи Ҳумб қитъаи Қӯлоб-Шамсиддин Шоҳин;
- сохтмони роҳи автомобилгарди Қӯлоб-Қалъаи Ҳумб қитъаи Шкев-Қалъаи Ҳумб;
- таҷдиди роҳи Гулистон-Фарҳор-Панҷ ва Дӯстӣ;
- сохтмони пул тавассути сарбанди Роғун ва роҳе, ки ба он мебарад;
- сохтмони роҳи автомобилгарди Ваҳдат-Рашт-Лаҳш дар сарҳади Қирғизистон, аз ҷумла қитъаи аз 0 то 30 км + 217 км; б) қитъаи роҳ аз 30 км + 217 км то 75 км + 600 км; в) сохтмони пул дар болои сарбанди Роғун бо равиҳҳои автомобилӣ;
- таҷдиди роҳи автомобилгарди Хӯҷанд-Исфара;
- барқарорсозии роҳи автомобилгарди Гафуров-Пуллок-Понғоз дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Рӯдакӣ-Ҷон-А. Ҷомӣ-Сарбанд ва соҳтмони пули нав дар дарёи Вахш;

- соҳтмони роҳи автомобилгарди Хоруғ-Роштқалъа-Тукузбулоқ;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Қурбоншаҳид-Темурмалик;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Темурмалик-Кангурт;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Кангурт-Балҷувон;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Балҷувон-Ховалинг;

- барқарорсозии роҳи автомобилгарди Душанбе-Боҳтар;

- барқарорсозии роҳи автомобилгарди Боҳтар-Данғара-Қӯлоб;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Ҳисор тавассути шаҳраки

Айнӣ;

- таҷдиди роҳи мошингарди қитъаи Бекобод-Хучанд;

- барқарорсозӣ ва таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон;

- бунёди пул дар дарёи Ғунд дар шаҳри Хоруғ (қитъаи техниқи кишоварзӣ);

- барқарор кардани як қисми роҳ дар қитъаи Барсем ва як қисми роҳ аз қитъаи Барсем то ноҳияи Мурғоб бо усули пур кардани хок;

- таҷдиди 4 пул дар шаҳри Қӯлоб;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Балҷувон-Сарихосор-Гулдара;

- таъмир ва нигоҳдории пулҳо дар шаҳри Ваҳдат;

- соҳтмони роҳи ҳалқавии шаҳри Душанбе (вариант чанубӣ);

- таҷдид ва таъмири роҳҳои доҳилии шаҳрҳои Боҳтар ва Қӯлоб;

- барқарорсозии пули Сартало дар ноҳияи Лаҳш;

- таҷдиди роҳи автомобилии Гафуров-Овчиқалъа;

- соҳтмони роҳи канорагузар дар деҳаи Ғарми ноҳияи Раҷшт;

- таҷдиди роҳи автомобилгарди Рӯшон-Бағид-Савноб;

- соҳтмони пули роҳи оҳан дар дарёи Кофарниҳони шаҳри Ваҳдат;

- хариди таҷхизот барои ташхиси техникии ҳолати роҳҳо;

- хариди таҷхизот ва техника барои соҳтмони роҳҳо;

- азнавсозӣ ва рушди нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанбе;

- таъсиси парки троллейбус, шабакаи хати барқ дар шаҳрҳои Қӯлоб, Боҳтар, Ваҳдат, Турсунзода, Ҳисор ва Сарбанд;

- хариди техникаҳо ва таҷхизоти шустани роҳ ва барфтозакунӣ.

508. Таҳқими инфрасоҳтори нақлиётӣ байни шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳои кишвар ва минтақаи Осиёи Марказӣ тавассути:

- соҳтмони 5 маркази логистикии нақлиётӣ, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, минтақаи Боҳтар, ноҳияи Данғара, вилояти Суғд ва шаҳри Хоруғ;

- ташкили маркази иттилоотии логистикӣ дар шаҳри Душанбе пайваст ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва минтақа;

- тадриҷан ба тавозуни Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани роҳҳои ҳаробшуда;

- бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон дар соҳаи соҳтмон ва нигоҳдории роҳҳо;

- соҳтмони иншооти инфрасоҳтори шафати роҳҳо барои беҳтар намудани хизматрасонии нақлиёт;

- тавссеаи ҳамаҷонибаи шабакаҳои тамоми намудҳои нақлиёт ва такмил додани соҳтори парки воситаҳои нақлиётӣ;

- тарҳрезӣ, оғоз ва насиби низоми ҳавотозакунӣ, равшанидиҳӣ, амният ва идоракунӣ дар нақби Истиқлол;

509. Рақамигардонии маҷмӯии нақлиёт тавассути:

- ташкили низоми иттилоотии автомагистралӣ;

- ташкили низоми ягонаи иттилоотии дастгирии функсияҳои танзими иқтисодӣ дар комплекси нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ташкили феҳрасти ҷумҳуриявии давлатии комплекси нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

510. Рушди инфрасоҳтори нақлиёти роҳи оҳан ва авиатсияи гражданий тавассути:

- соҳтмони зиёда аз 50 км хати роҳи оҳани фаръии ба корхонаҳои саноатӣ баранд («Хуаксин Гаюр сement», «Моҳир сement», Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд», Минтақаи озоди иқтисодии «Панҷ» ва дигар корхонаҳои бузурги саноатии бунёдшаванд);

- азнавсозӣ ва нигоҳдории пулҳои роҳи оҳан;

- иваз кардани релсҳои фарсада, ақрабакҳо ва истифодаи релсҳои Р-65 дорои муҳлати дарози истифодабарӣ;

- муосиргардонии заминай моддию техникии роҳи оҳан;

- барқарорсозии пулҳои миёна ва калон;

- беҳтар намудани қисмати болоии роҳҳои нақлиёти роҳи оҳан;

- хариди вагонҳо ва локомотивҳои муосир;

- таъмини хадамоти санитарию тиббии КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» бо таҷҳизоти нави тиббӣ;

- соҳтмони роҳи оҳани Ваҳдат-Қарамиқ;

- соҳтмони роҳи оҳани Колхозобод-Панҷи Поён-сарҳади Ҷумҳурии Исломии Афғонистон;

- харидории ҳавопаймоҳо, аз ҷумла ҳавопаймоҳои боркаш;

- муосиргардонии таҷҳизоти аэроавиатсионӣ;

- азнавсозии таҷҳизоти аэронавигатсионӣ;

- тавссеаи истифодаи авиатсия дар соҳаи кишоварзӣ, ҳочагии ҷангали ва сайёҳӣ;

- соҳтмони хати дуюми парвоз дар Фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе;

- такмили инфрасоҳтори Фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе (соҳтмони терминалҳои иловагии боркашонӣ);

- соҳтмони фурудгоҳ дар ноҳияи Данғара;

- таҷдиду азнавсозии фурудгоҳ дар шаҳри Боҳтар;

таҷдид ва мӯчаҳҳазгардонии Фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хӯҷанд;

- таҷдиду азнавсозии фурудгоҳҳои маҳаллӣ барои истифодаи авиатсияи ҳурд;

- таҷдиди коргоҳҳои таъмирий.

511. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- ҳаҷм, сифат ва дастрасии хизматрасонии нақлиётӣ дар соҳаи ҳамлу нақли дохилӣ ва байналмилалӣ афзоиш меёбад;

- арзиши аслӣ ва тарифҳо барои интиқоли мол ва мусоғирон тавассути нақлиёт коҳиши дода мешаванд;

- долонхой байналмилалии коммуникатсионӣ, нақлиётӣ, иқтисодӣ ва логистикии кишвар ташаккул меёбанд;
- инфрасоҳтори тамоми намудҳои нақлиёти чумхурӣ ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида мешаванд;
- сатҳи бехатарӣ ва рақобатпазирий дар маҷмааи нақлиётӣ баланд мешавад.

## §6. Бахши молиявӣ ва таъмини суботи молиявӣ

512. Бахши молиявӣ - соҳаи муҳими иқтисоди миллӣ буда, ҳамчун низоми таъминқунандаи суботи молиявӣ ва рушди устувори иқтисодиёти миллӣ, инчунин маблағгузории эҳтиёҷоти соҳаҳои воқеӣ барои таъмини саноатиқунонии босуръати кишвар баромад мекунад.

513. Дар натиҷаи гузаронидани ислоҳот дар бахши молиявӣ дар солҳои 2016-2020 ҷиҳати таъмини суботи молиявӣ, татбиқи чораҳои солимгардонӣ нисбат ба ташкилотҳои қарзӣ, баҳусус бонкҳои муаммодор, инчунин рушди бозори қофазҳои қиматнок, таъмини муътадилии бозори дохилии асьор, тақвият бахшидани низоми мониторинги хавфҳо як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд.

514. Ислоҳоти низоми молиявии кишвар барои ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани идоракуни молияи давлатӣ, таъмини шаффофияти он, мақсаднок ва самаранок истифода бурданӣ маблағҳои давлатӣ дар асоси механизми нави маблағгузорӣ равона гардидааст.

515. Танҳо дар самти таҳқими сиёсати молиявӣ ва буҷету андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 қонун ва санадҳои мөъёрии ҳуқуқӣ, ҳамзамон Стратегияи идоракуни молияи давлатӣ, Стратегияи идоракуни қарзи давлатӣ, Стратегияи рушди бозори қофазҳои қиматнок, Стратегияи идоракуни хавфҳои фискалии корхонаҳои давлатӣ таҳия ва қабул карда шуданд, ки дар амал татбиқ намудани онҳо ба таъмин намудани мустақилияти ягонаи молиявии миллии чумхурӣ мусоидат намуд.

516. Вазифаи асосии Стратегияи идоракуни молияи давлатӣ барои давраи то соли 2030 муайян намудани самтҳои ислоҳот дар доираи идоракуни молияи давлатӣ барои баланд бардоштани интизоми фискалӣ, беҳтар намудани тақсимоти самараноки захираҳои молиявӣ, баланд бардоштани самаранокии иҷрои амалиёт, таъмини шаффофият ва ҳисботдиҳии маблағҳои давлатӣ мебошад. Ҳадафҳои он бошад ҷиҳати рушди идоракуни молияи давлатӣ, аз ҷумла инкишоф додани буҷетиқунонии барномавӣ ва ҷорӣ намудани таҷрибаи «маблағгузории нерӯ», алоқаманд намудани раванди буҷет бо банақшагирии стратегӣ, такмил додани маъмуриқунонии андоз бо мақсади баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварӣ, коҳиш додани фишори маъмурӣ ба андозсупорандагони бомасъулият, баланд бардоштани дараҷаи шаффофият ва қобилияти пешгӯии низоми андоз, рушди ғайримутамарказонии фискалӣ, баланд бардоштани шаффофият ва ҳисботдиҳӣ, низоми харид, беҳтар намудани назорати парламентӣ ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди буҷетиқунонӣ ва дигар самтҳои афзалиятнок равона гардидааст. Стратегияи мазкур дар алоқамандии зич бо баҳодиҳӣ ва рейтингҳои байналмилалӣ, аз ҷумла баҳодиҳии харочоти давлатӣ ва ҳисботи молиявӣ (PEFA), баҳодиҳии

натичагирии кишвар ва самаранокии институтсионалӣ (CPIA), индекси шаффофияти буҷет (OBI) ва дигарҳо таҳия шудааст.

517. Новобаста аз пешравиҳои бадастомада, бо дар назар доштани рушди низоми молияи ҷаҳонӣ, ҷорӣ гардидани меъёр ва стандартҳои нав дар ин самт, инчунин таъсири манфии омилҳои беруна мушкилоти зерин мушоҳида мегарданд:

- пешравии нокифоя дар самти гузариш аз принсипи маблағгузории ҳарҷномавии (сметавии) вазорату идораҳо ба маблағгузории мақсадноки барномавӣ, ки ба натиҷа нигаронида шудааст;
- набудани алоқамандии ҷараёни буҷетӣ бо банақшагирии стратегӣ;
- самтнокии нокифояи механизмҳои андозбандӣ барои рушди иқтисодӣ (гарон барои андозсупорандагон ва маъмурикунонии он, инчунин афзоиши доираи интишори васеи иқтисодиёти ғайрирасмӣ);
- нокифоягии рушди низоми дурнамои даромадҳои буҷетӣ ва уҳдадориҳо дар ҳамbastagӣ бо дурнамои макроиқтисодӣ;
- таъсири манфии амалиёти қазифискалии корхонаҳои бузурги давлатӣ ба устувории буҷети давлатӣ ва имконияти икрои функцияҳои иҷтимоӣ аз тарафи давлат;
- рушди нокифояи низоми муносибатҳои байнибуҷетӣ;
- дар сатҳи зарурӣ набудани низоми электронии гардиши ҳӯҷҷатҳо байни мақомоти идорақунии давлатӣ ва ҳамкориҳои электронии мақомоти давлатӣ бо шаҳрвандон ва бизнес;
- номукаммалии низоми ҳариди давлатӣ, ки роҳандозии механизмҳои нав ва муассири амалисозии фаъолияти ҳаридориро талаб меқунад;
- иқтидори нокифояи қадрӣ ва техникӣ дар мақомоти икроияи ҳокимиюти давлатӣ дар самти банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот;
- номукаммалии модели ояндабинӣ ва истифодаи усулҳои ояндабинии эмпирӣ ҳангоми баҳодиҳии даромадҳои буҷет аз ҷониби соҳторҳои даҳлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо дарназардошти ояндабинии таносуби байни буҷетҳои ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ);
- шумораи зиёди тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ.

#### 518. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- баланд бардоштани интизоми фискалӣ ва самаранокии амалиётӣ дар ҳамаи зинаҳо;
- таъмин кардани самаранокии идораи молияи давлатӣ ва пурзӯр намудани назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ;
- баланд бардоштани дараҷаи шаффофият ва қобилияти пешгӯии низоми андоз ва такмили маъмурикунонии он;
- беҳтар намудани самаранокии тақсимоти захираҳои молияйӣ;
- такмили банақшагирии воқеии дурнамои (ояндабинии) захираҳои молияйӣ барои афзалиятҳои муайяншуда;
- рушди буҷетикунонии барномавӣ ва ҷорӣ намудани таҷрибаи «маблағгузории нерӯ»;
- тақвияти робитаи мутақобилаи ҷараёни буҷетӣ ва банақшагирии стратегӣ;
- таъмини шаффофият ва такмили тобеияти ҳисобдихӣ тавассути таъмини дастрасии умумии иттилоот, аз ҷумла ба воситаи амалиётҳои

квазифискалӣ дар ҳисботи молиявӣ, беҳдошти назорати парламентӣ ва иштироки чомеаи шаҳрвандӣ дар раванди буҷетӣ;

- ташаккули унсурҳои зарурии «хукумати электронӣ» барои татбиқи сиёсати «маълумоти кушода».

519. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- баланд бардоштани интизоми фискалӣ;

- беҳтар намудани самаранокии тақсимоти захираҳои молиявӣ, назорати доимӣ оид ба истифодабарии захираҳои молиявӣ ва харочоти мақсадноки воситаҳои пулии давлатӣ;

- баланд бардоштани самаранокии амалиётӣ;

- таъмини шаффофиат ва тобеияти ҳисботдиҳии маблағҳои давлатӣ.

520. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- таҳқими иқтидори институтионалӣ ва техникии мақомоти калидии иҷроияи ҳокимијати давлатӣ дар самти банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот;

- ҷорӣ намудани методологияи нави банақшагирии миллии стратегӣ дар бахши давлатӣ;

- тақвияти ҳамоҳангсозӣ байни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имконият медиҳад аз сарчашмаҳои андозӣ ва ғайриандозӣ баҳодиҳии дақиқи даромадҳои давлатӣ гирифта шавад;

- дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ намудани модели нави ояндабинии даромадҳо ва истифодай усулҳои дурнамоҳои эмпирикӣ ҳангоми баҳодиҳии даромадҳои давлатӣ;

- тақмили идоракунии ҳавфҳо нисбат ба қарзи давлатӣ ва қарзи кафолатноки давлатӣ ва андешидани чораҳои зарурӣ, ки ба таҷдиdi соҳтори ҳаҷми амалкунандаи қарзи давлатӣ имконият медиҳад;

- беҳтар намудани имкониятҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мониторинг ва баҳодиҳии қарзи доҳилӣ, аз ҷумла қарзе, ки аз ҳисоби кафолатҳои давлатӣ ва корхонаҳои давлатӣ ҷамъ шудааст.

521. Беҳтар намудани самаранокии тақсимоти захираҳои молиявӣ, назорати доимӣ оид ба истифодабарии захираҳои молиявӣ ва харочоти мақсадноки воситаҳои пулии давлатӣ бо роҳи:

- ворид намудани тағйироти даҳлдор ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо мақсади таъмини таҷрибаи зарурии банақшагирии миёнамуҳлати харочот ва буҷетикунонӣ;

- муносиб гардонидани шумораи тақсимкунандаҳои асосии маблағҳои буҷетӣ, инчунин бознигарию вазифа ва ваколатҳои он;

- ба роҳ мондани машваратдиҳӣ ба вазоратҳои соҳавӣ (яъне, тақсимкунандаҳои асосии маблағҳои буҷетӣ) барои таҳияи нақшаҳо ва барномаҳои стратегӣ дар асоси таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ;

- ҷорӣ намудани таҷрибаи буҷетикунонии барномавӣ дар сатҳи миллӣ;

- таҳия ва ҷорӣ намудани роҳу усулҳои (методологияи) ҳисбукунии трансферҳои байнибуҷетӣ дар бахши давлатӣ.

522. Баланд бардоштани самаранокии амалиётӣ тавассути:

- таҳияи Барномаи миёнамуҳлати даромадҳои давлатӣ;

- таҳияи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав;
- тақвият бахшидан ба ҷорӣ намудани технологияи мусоиди иттилоотӣ, ташкили табодули маълумот байни вазорату идораҳо ҷиҳати замина гузоштан ба иқтисоди рақамӣ;
- дар амал ҷорӣ намудани модулҳои низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ оид ба маблағҳои пулӣ, уҳдадориҳо ва дороиҳо ва такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ин самт;
- марҳила ба марҳила фарогирии Ҳисоби ягонаи хазинадорӣ дар тамоми бахши давлатӣ;
- такмили низоми ҳариди давлатӣ ва ҷорӣ намудани теъдоди бештари индикаторҳои ҳариди давлатӣ бо татбиқи технологияи рақамӣ ва ҳамгироӣ бо низомҳои иттилоотии беруна;
- бо инобати усулҳо ва механизмҳои ҳарид тибқи қонуни қабулгардида, ва ҳамгироӣ бо низомҳои иттилоотии беруна, аз ҷумла бо модулҳои буҷетӣ ва хазинадории Низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ;
- мутобиқ намудани гурӯҳбандии буҷетӣ ба Даствури омори молияи давлатии соли 2014, аз ҷумла омори қарзи давлатӣ;
- ҷорӣ намудани гурӯҳбандии барномавӣ барои ҳамаи соҳаҳои бахши давлатӣ;
- татбиқи нақшай роҳ барои ислоҳоти низоми хазинадорӣ ва баҳисобигирии муҳосибӣ дар бахши давлатӣ барои солҳои 2019 - 2024 бо мақсади ҷорӣ намудани низоми дузинагии баҳисобигирии муҳосибӣ.

523. Таъмини шаффофият ва тобеияти ҳисботдиҳии маблағҳои давлатӣ тавассути:

- тақвияти заминаи миллии меъёрии ҳуқуқӣ дар самти аудити берунӣ ва дарки муҳиммияти истифодаи он дар байни сохторҳои давлатӣ;
- тавссеаи фарогирии иттилооти буҷетӣ ва молиявӣ бо роҳи нашри онҳо дар сомонаҳои расмии мақомоти ҳокимиияти давлатӣ;
- таъмини дастрасии васеъ ба шарҳи маҷмӯии нимсолаи иҷроиши буҷети давлатӣ;

524. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- раванди банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот дар бахши давлатӣ беҳтар гардонида шуд;
- таҷрибаи дурнамосозии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқим гардида, сифати ҷорҷӯбаи макрофискалии аз ҷониби Вазорати молия таҳияшаванд баланҷ бардошта мешавад;
- дурнамои даромадҳои давлатӣ беҳтар карда шуда, фарқият байни нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва воқеӣ дар ин самт коҳиш дода мешавад;
- воридоти андозӣ на кам аз 30 фоизи маҷмӯи маҳсулоти доҳилиро ташкил медиҳад;
- ҳамкории тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ аз рӯи барномаи миёнамуҳлати ҳароҷоти давлатӣ беҳтар мегардад;
- афзалиятҳои миллӣ ва соҳавӣ дар ҳароҷоти давлатӣ пурра ба инобат гирифта мешаванд;
- буҷетҳои ҷорӣ ва сармоягузорӣ (аз ҷумла барномаи сармоягузории давлатӣ) бо ҳамдигар пурра ҳамгироӣ карда мешаванд;

- низоми бучетикунонии барномавӣ дар сатҳи миллӣ ҷорӣ карда мешавад;
- меъёрҳои интиқоли андозҳои умумидавлатӣ ба бучетҳои маҳаллӣ барои тамоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои сол тасдиқ карда мешаванд;
- мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳодиҳӣ ва рейтингҳои байналмилалӣ, аз ҷумла рейтинги пардохпазирии давлат, баҳодиҳии ҳароҷоти давлатӣ ва ҳисботи молиявӣ (PEFA), баҳодиҳии кишварии натиҷагирий ва самаранокии институтсионалӣ (CPIA), индекси шаффоғияти бучет (OBI) ва дигарҳо беҳтар карда мешавад;
- эъломияҳои андоз (андоз аз даромад, андоз аз арзиши иловашуда) пурра дар шакли электронӣ пешниҳод карда мешаванд;
- гардиши электронии ҳӯҷатгузории ташкилоту корхонаҳои тавассути низоми ҳазинадории марказии Вазорати молия маблағгузоришаванда таъмин карда шуда, амалиёти ҳазинадорӣ содда ва шаффоғ гардонида мешавад;
- гурӯҳбандии бучетӣ ба стандартҳои Даствури омори молияи давлатии соли 2014 мутобиқ гардонида мешавад;
- тавассути ҷорӣ намудани меъёрҳои дақиқи арзёбӣ ҳавфҳои қазифискалии корхонаҳои давлатӣ 50 фоиз коҳиш дода мешавад;
- механизми баҳодиҳии самаранокии низоми идоракунӣ дар корхонаҳои давлатӣ ба роҳ монда мешавад.

## §7. Бахши бонкӣ

525. Дар бозори молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз низоми бонкӣ бартарӣ дошта, зиёда аз 96 фоизи дороиҳои молиявӣ ба он рост меояд. Бо мақсади арзёбии мунтазами суботи макроиқтисодию молиявии кишвар, баррасии ҳавфҳои маҷмӯии низоми молиявӣ ва андешидани тадбирҳои саривақтӣ ҷиҳати таъмини устувории низоми молиявӣ Шӯрои миллии суботи молиявӣ фаъолият менамояд.

526. Бо мақсади муайян намудани самтҳои асосии сиёсати пулию қарзӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи ниҳоӣ - нигоҳ доштани сатҳи мӯътадилии нарҳҳои доҳилий дар давраи дарозмуҳлат «Стратегияи сиёсати пулию қарзӣ ва асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» таҳия ва татбиқ гардид.

527. Бахри рушди бозори коғазҳои қимматнок ва иҷрои нақшаву ҳадафҳои гузошташуда ҷиҳати паст намудани ҳавфи амалиётӣ ва ба талаботи муосири баргузории музоядаҳо ҷавобғӯ будан оғоз аз аввали соли 2017 фурӯши коғазҳои қимматнок тавассути барномаи маҳсусгардонидашудаи «Томсон Рейтерс» дар Бонки миллӣ дар речай вақти воқеӣ (on-line) ба роҳ монда шуд.

528. Солҳои охир истифодаи васеи воситаҳои хизматрасонӣ ва технологияҳои муосири пардоҳт, аз ҷумла бонқдории мобилий, интернет-банкинг, QR кодҳо ва интиқоли электронии маблағҳо дастрасиро ба хизматрасонҳои бонкӣ беҳтар кардааст.

529. Тахлилҳо нишон медиҳанд, ки дар маҷмӯъ чораҳои андешидашудаи бахши молиявӣ барои афзоиш ёфтани истифодаи воситаҳои

электронии пардохтӣ ва зиёдшавии ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ мусоидат намуда истодааст.

530. Дар соли 2020 шумораи банкоматҳои электронӣ дар ҷумҳурӣ мутаносибан 1192 асад ва 5624 асадро ташкил дода, миқдори умумии кортҳои пардохтии аз ҷониби бонкҳои ватанӣ ба муомилот баровардашуда ба 3,1 млн асад баробар гардидааст. Миқдори дорандагони кортҳои пардохтӣ бошад 2,9 млн нафарро ташкил медиҳад.

531. Дар давоми панҷ соли охир раванди камшавии шумораи умумии ташкилоти молиявии қарзӣ аз 123 асади соли 2015 то 70 асад дар соли 2020, аз ҷумла 18 бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 18 ташкилоти амонатии қарзии хурд, 5 ташкилоти қарзии хурд ва 28 фонди қарзии хурд ба назар расид.

532. Дар раванди амалишавии сиёсати Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати гузариш аз миқдор ба сифат шумораи марказҳои хизматрасонии бонкӣ ва нуқтаҳои хизматрасонӣ аз 2733 асад дар соли 2015 то 1830 асад дар соли 2020 расид.

533. Бо мақсади коҳиш додани таъсири манфии ҳавфҳои беруна ҷиҳати диверсификатсия ва беҳтар намудани соҳтори захираҳои байналмиллалии Тоҷикистон тадбирҳои мушахҳас андешида шудаанд.

534. Имрӯз захираҳои байналмиллалӣ имконияти таъмини воридоти ҳафтмоҳаи кишварро фароҳам меоранд, ки аз сатҳи тавсиявии семоҳа ва сатҳи оптималии 5,8-моҳа барои кишварҳои дорои сатҳи пасти даромад баланд мебошад.

535. Новобаста аз он ки дар ҷараёни татбиқи БМР 2016-2020 ҳаҷми дороиҳои ташкилоти молиявии қарзӣ аз 21,2 то 24,5 млрд сомонӣ (афзоиш 5,6 фоиз) ва ҳаҷми бақияи ҷалби амонатҳо аз 9,2 то 10,9 млрд сомонӣ (8,5 фоиз) зиёд шудаанд, дар бахши бонкӣ раванди коҳишёбии ҳиссаи амонатҳо аз 17 фоиз дар соли 2016 то 16,5 фоиз дар соли 2020 ва қарзҳо аз 18 фоиз дар соли 2016 то 11,5 фоиз дар соли 2020 нисбат ба ММД дида мешавад.

536. Дар воқеъ ҳаҷми қарздиҳӣ ба иқтисодиёти кишвар аз ҷониби бахши бонкӣ аз сатҳи соли 2015 пасттар мебошад. Ҳаҷми умумии қарзҳои додашудаи низоми бонкӣ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз 12,5 млрд сомонӣ дар соли 2015 то 7,6 млрд сомонӣ дар соли 2020 кам гардидааст. Дар баробари ин, ҳиссаи қарзҳои пешниҳодшуда ба соҳаҳои истеҳсолӣ, ки барои амалишавии ҳадафҳои стратегии кишвар ғаъолияти ин соҳаҳо хеле муҳим мебошад, аз 65 фоизи соли 2015 то 38,8 фоиз дар соли 2020 кам гардидааст. Ин гувоҳӣ медиҳад, ки ҳоло ҳам мушкилоти дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ ба назар мерасад.

537. Ҳанӯз ҳам эътиими аҳолӣ ба бонкҳои ватанӣ дар сатҳи паст қарор дошта, вазни қиёсии пули нақдӣ дар муомилот берун аз бонкҳо (зиёда аз 80 фоиз нисбат ба нишондиҳандаҳои васеи ҳаҷми пул, дар соли 2020) баланд аст. Сатҳи аз меъёр баланди пардохтпазирии ҷорӣ (баробар 67,4 фоиз дар ҳолати меъёри муқарраршуда 30 фоиз) ба назар мерасад. Чунин ҳолат иқтидори нокифояи бахши молиявиро ҷиҳати табдил додани пули нақд ва амонатҳои кӯтоҳмуддат ба воситаҳои молиявии дарозмуҳлат бо ҳароҷот ва ҳавфи қамтарин барои зиёд намудани ҳаҷми дастгирии молиявии субъектҳои бахши воқеии иқтисоди миллӣ нишон медиҳад.

538. Дар бозори коғазҳои қимматнок асосан гардиши коғазҳои қимматноки кўтоҳмуҳлати давлатӣ бо мақсади нигоҳ доштани суботи молиявӣ ва сатҳи мұтадили тавварум бартарият дорад. Дар бахши суғурта модели камсамари фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ амал намуда, зиёд будани ҳаҷми умумии подошҳои суғуртавии чамъоваришуда нисбат ба пардохтҳои суғуртавӣ мушоҳида мешавад.

539. Дар бахши асъорӣ бекурбашвии пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ, бахусус доллар ба андозаи зиёда аз 36 фоиз мушоҳида гардида, аз меъёр зиёд гардидани захираҳои тиллою асъорӣ, инчунин норасоии асъори хориҷӣ ва маҳдудиятҳо чиҳати гузаронидани амалиёти асъорӣ танҳо байни бонкҳо мушоҳида мешавад.

540. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 дар самти тавсеаи дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ ислоҳоти назарраси инфрасоҳтори бахши молиявӣ дар самти такмили низоми назорати бозори суғурта, ташкили феҳристи электронии гарави амволи манқул, такмили қонунгузории суғурта барои либерализатсияи бозор ва диверсификатсияи хизматрасониҳои суғуртавӣ, қонунгузории низоми созишҳои таъминшуда ва тақвият бахшидани ҳуқуқҳои қарздорон ва қарздиҳандагон, тавсеаи фарогирии аҳолӣ бо таърихи қарзӣ гузаронида шудаанд. Бо вучуди ин таҷрибаи талҳи буҳрони низоми бонкии кишвар аз номукаммалии қонунгузории соҳавӣ, сатҳи пасти ҳимояи саҳҳомон ва сармоягузорони ватаниву хориҷие, ки дорандай саҳмияҳои ин бонкҳо буданд, шаҳодат дода, боиси коҳиш ёфтани эътимоди сармоягузорони ватанию хориҷӣ ва сол аз сол кам шудани ҷалби сармоя ба иқтисодиёти чумҳурӣ гардида истодааст. Ин ба коҳиш ёфтани мавқеи кишвар дар арзёбии байналмилалии «Пешбурди соҳибкорӣ» тибқи нишондиҳандай «Ҳимояи сармоягузорони миноритарӣ» ба 90 зина аз ҷойи 25 дар соли 2015 то ҷойи 128-ум дар соли 2020 дар байни 190 кишвари ҷаҳон оварда расонд. Вобаста ба ин ҷиҳати роҳандозии имкониятҳои васеи бозори тақрории коғазҳои қимматнок барои ҷалби фаъоли сармоягузориҳои ҳусусӣ идомаи ислоҳот бо мақсади такмили заминай қонунгузории фаъолияти сармоягузорӣ дар кишвар имрӯз аз нуқтаи назари таъмини сатҳи баланди шаффоғияти идоракунӣ, таҳқими ҳуқуқҳои саҳҳомони миноритарӣ, ки сармоягузорони ватанию хориҷӣ мебошанд, нақши онҳо дар қабули қарорҳои муҳими идоракуни корпоративӣ ва мушаххас намудани соҳторҳои моликияту назорат дар ҷамъиятҳои саҳомӣ зарур шуморида мешавад.

541. Дар панҷ соли охир дар низоми молияи кишвар ҳуҷҷатҳои муҳим, аз қабили Стратегияи идоракуни молияи давлатӣ, Стратегияи идоракуни қарзи давлатӣ, Стратегияи идоракуни хавфҳои фискалии корхонаҳои давлатӣ қабул гардиданд, ки мутобиқи ин ҳуҷҷатҳои стратегӣ идоракуни молияи давлатӣ дар давраи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат ба қуллӣ тағйир ёфта истодааст.

542. Дар доираи санадҳои қайдгардида қабул гардидани барномаи банақшагирии миёнамуҳлати ҳарочоти давлатӣ барои се сол, мутобиқ намудани гурӯҳбандии бучетӣ ба стандартҳои байналмилалӣ, таҳияи лоиҳаи бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми иттилоотӣ, ҷорӣ намудани банақшагирии бучет аз рӯи гурӯҳбандии барномавӣ дар соҳаҳои

пилотӣ, чорӣ намудани стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ дар бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ ба низоми молиявии чумхурӣ таъсири мусбат расонид.

543. Сиёсати буҷети давлатии Чумхурии Тоҷикистон дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҷиҳати таъмини рушди устувори нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, аз ҷумла афзоиши маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ, таъмин намудани маблағгузории рушди иқтисодиёт, самаранокии фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, рушди соҳаҳои энергетика, нақлиёт, ҳочагии қишлоқ, хизматрасонӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна ва иҷрои ҳадафҳои дар барнома пешбинишуда равона гардидааст.

544. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҳаҷми даромади буҷети давлатӣ давра ба давра афзоиш ёфта, аз 18,4 млрд сомонии соли 2015 ба 23,5 млрд сомонии соли 2020 баробар гардид. Агар дар соли 2015 ба буҷети давлатӣ аз ҳисоби воридоти андозӣ 11,2 млрд сомонӣ ва воридоти ғайриандозӣ 1,4 млрд сомонӣ ворид шуда бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2020 мутаносибан ба 15,8 ва 2,0 млрд сомонӣ баробар гардид. Дар баробари даромади буҷети давлатӣ ҳаҷми ҳароҷоти буҷети давлатӣ низ дар ин давра афзоиш ёфта, аз 18,3 млрд сомонии соли 2015 ба 23,8 млрд сомонии соли 2020 баробар гардид.

545. Ҳаҷми ҳароҷоти буҷети давлатӣ нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ (ММД) дар соли 2015 33,6 фоизро ташкил дода, нисбат ба нишондиҳандаи пешбинигардида (32 фоиз) 1,6 банди фоизӣ зиёд мебошад. Нишондиҳандаи мазкур дар соли 2020 30,6 фоизро ташкил дода, нисбат ба нишондиҳандаи пешбинигардида (26 фоиз) 4,8 банди фоизӣ зиёд мебошад.

546. Қарзи берунаи Чумхурии Тоҷикистон дар соли 2015 2274,1 млн долларро ташкил дод, ки ин ба 33,3 фоизи маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ (ММД) баробар буда, нисбат ба нишондиҳандаи пешбинигардида (37 фоиз) 3,7 банди фоизӣ кам мебошад.

547. Дар соли 2020 бошад нишондиҳандаи мазкур (2925,3 млн, доллар) 36 фоизро ташкил дода, нисбат ба наќшаи БМР 2016-2020 3 банди фоизӣ (39 фоиз) кам мебошад.

548. Ҷалби маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёznок ба зиёдшавии қарзи берунаи Чумхурии Тоҷикистон дар соли 2020 мусоидат намуда, тибқи ҳисобҳои пешакӣ дар маҷмуъ 3380,4 млн доллар ё 42,3 фоизи маҷмӯи маҳсулоти доҳилиро ташкил ҳоҳад дод.

549. Имрӯз ҷаҳони муосир дар шароити мураккаби буҳрони иқтисодиву молиявӣ қарор дошта, ноустувории он ба тафйирёбии фишангҳои бозори иқтисодию молиявӣ, инчунин ба иқтисодиёти чумхурӣ, ки ба иқтисодиёти ҷаҳони пайванд мебошад, таъсири манфӣ расонида истодааст.

550. Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон бо мақсади паст намудани таъсири омилҳои берунӣ, дастгирии бахши бонкӣ ва хусусӣ барномаҳои мушахҳас қабул ва амалӣ намуда, нишондиҳандаҳои молиявӣ, макроиқтисодӣ ва натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии чумхурӣ ба андозае дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шудаанд.

551. Чораҳои андешидашуда имконият доданд, ки як дараҷа мушкилоти воқеии мультадилии макроиқтисодӣ ва буҷет, бо мақсади баланд бардоштани

сатҳи сифати зиндагии аҳолӣ, муҳайё намудани шароити мусоид барои таъмини рушди соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт таъмин гардад.

552. Бо вучуди пешравии назарраси баҳши молиявӣ имкониятҳои истифоданашуда ҳанӯз зиёданд, ки метавонанд ҳамчун манбаъҳои иловагии рушди иқтисоди миллӣ баромад намоянд, аз ҷумла:

- зиёд намудани ҳачми маблағузории қарзӣ тавассути коҳиш додани фоизи миёнавазни он ва васеъ намудани дастрасӣ ба қарзҳо, паст кардани ҳавфҳои қарзӣ бо роҳи тавсеаи фарогирии аҳолии қалонсол бо иттилооти қарзӣ, маҳзани маълумоти феҳристи электронии гарави амволи манқул ва ғайриманқул, баланд бардоштани маърифати молиявӣ, тақвияти ҳуқуқҳои қарздорону қарздиҳандагон. Тибқи таҳлилҳои Бонки Ҷаҳонӣ дар мавриди ба 23 фоиз баробар намудани ҳачми қарзҳо нисбат ба ММД (10 фоиз ба ҳолати соли 2020) иқтисодиёти кишвар ҳар сол 1,24 фоиз зиёдтар рушд меёбад;

- тавсеаи низоми пардохти ғайринақдӣ дар заминаи ҷорӣ намудани технологияҳои молиявии рақамӣ дар соҳаҳои савдо ва хизматрасониҳо ва роҳандозии механизми ҳавасмандгардонии он, ки барои коҳиш додани ҳачми гардиши пули нақд берун аз низоми бонкӣ, расмикунонии доираи васеи амалиёти бозорӣ ва ташаккули сарчашмаҳои иловагии қисми даромади буҷети давлатӣ имконият медиҳад;

- тақвияти иқтидор ва истифодаи самараноки имкониятҳои бозори суғурта ҷиҳати ташаккули сарчашмаҳои дохилии нисбатан боэътиномад ва дарозмуҳлати сармоягузориҳо ба иқтисоди миллӣ тавассути таъмини рақобати солим дар бозор ва ҷорӣ намудани хизматрасониҳои мусоирӣ суғуртавӣ, соддагардонии низоми иҷозатдигӣ ва мутобиқ намудани фаъолият ба меъёрҳои байналмилалӣ, роҳандозии принципҳои суғуртаи исломӣ;

- ҷалби васеи маблағҳои озоди шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба низоми бонкӣ ҷиҳати таъмини сарчашмаҳои сармоягузориҳои дохилӣ ва амалигардонии самараи фузунсоз тавассути роҳандозии механизми ҳавасмандгардонии пасандозҳои дарозмуҳлат;

- фаъол гардонидани бозори такории коғазҳои қимматнок дар заминаи роҳандозии таҷрибаи пешқадами идорақунии корпоративӣ дар фаъолияти ташкилоти молиявию қарзӣ, корхонаҳои давлатӣ ва хусусӣ;

- таҳияи заминаи меъёрии ҳуқуқии истифодаи технологияҳои молиявӣ (Fintech) ва пулҳои рақамӣ ҷиҳати тавсеаи фарогирии молиявӣ.

553. Сарфи назар аз пешравиҳои бадастомада, бо назардошти таъсири манғии омилҳои беруна дар баҳши молиявӣ, мушкилоти зерин мушоҳида мегарданд:

- иқтидори нокифояи танзими макропруденсиалий дар таъмини суботи молиявӣ ва рушди превентивии (тадбирнокӣ) баҳши молиявӣ ва иқтисоди воқеӣ;

- сатҳи пасти эътиими аҳолӣ ба бонкҳои ватаниӣ;

- микдори аз меъёр зиёди пули нақд дар муомилот берун аз бонкҳо;

- сатҳи пасти дороиҳои ташкилоти қарзии молиявӣ ва ташкилоти қарзии хурд нисбат ба ММД;

- сатҳи пасти амонатҳои ҷалбшуда ва ҳачми қарзҳои бонкӣ нисбат ба ММД;

- сатҳи баланди қарзҳои батаъхирафтода ва ҳаҷми амволи ғайриманқул, ки ба тавозун ба сифати гарав гирифта шудаанд;
- муҳлати қӯтоҳ, меъёрҳои номувофик, ҳаҷм ва бозори фурӯши ниҳоят маҳдуди интишори облигатсияҳои давлатӣ;
- фаъолнокии сусти биржаҳо, инчунин барориш ва гардиши коғазҳои қимматноки корпоративӣ дар бозори такрорӣ;
- фаъолнокии заифи сармоягузории фондҳои гуногун, аз ҷумла фонди нафақа, сӯғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ғайра;
- вазъи ногувори молиявии ЧСК «АгроИнвестБонк» ва ЧСК «ТоҷиксодиротБонк»;
- рушди нокифояи воситаҳои муосири молиявӣ (аз ҷумла, опсияҳо, свопҳо, фючерсҳо, форвардҳо, варрантҳо ва ғ.) барои ҳадафҳои хечкуниӣ ва сӯғуртакунонии хавфҳои молиявӣ ва афзоиши захираҳои сармоягузории дарозмуҳлати дохилӣ;
- рушди нокифояи низоми пардохтӣ, баҳусус пардохтҳои ғайринақдӣ дар муомилоти молу маҳсулот;
- ҷалби нокифояи сармоягузориҳои хориҷию ватаниӣ ба низоми бонкӣ;
- мавҷуд будани мушкилот дар танзими таъмини асъори хориҷию миллӣ;
- сатҳи нисбатан баланди долларикунонии иқтисодиёти миллӣ ва осебазирии он аз таъсири омилҳои беруна.

**554. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:**

- таъмин кардани самаранокии идораи молияи давлатӣ ва пурзӯр намудани назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои бучетӣ;
- баланд бардоштани дараҷаи шаффофијат ва қобилияти пешӯии низоми андоз ва такмили маъмурикунонии он.
- баланд бардоштани иқтиidor ва рақобатпазирии ташкилоти молиявӣ (ҳадафи дарозмуҳлат);
- таъмини устувории молиявӣ ва рушди босуръати иқтисодиёт;
- таъмини дастрасӣ ва диверсификатсияи усулҳои маблағгузории дарозмуддати баҳши воқеии иқтисодиёт (ҳадафи дарозмуҳлат);
- афзоиши сатҳи монетизатсия то 35-40 фоиз;
- таъмини сатҳи устувори таваррум дар ҳудуди 7 фоиз +/- 2;
- зиёд намудани дороиҳои баҳши молиявӣ то 40 фоизи ММД;
- афзоиш додани ҳиссаи дороиҳои баҳши бонкӣ то 35 фоизи ММД, ташкилоти ғайрибонкии молиявӣ то 5-10 фоизи ММД;
- зиёд намудани шумораи дорандагони kortҳои пардохтии бонкӣ - то 50 фоизи аҳолӣ;
- афзоиши назарраси ҷалби амонатҳои муҳлатноки аҳолӣ;
- баланд бардоштани нишондиҳандаҳои коэффициентҳои унсурҳои пулии M2 ва M4 то ду ва се воҳид;
- паст кардани ҳиссаи пули нақд берун аз бонкҳо то 40 фоиз (нисбат ба унсури пулии M2);
- таъмини дастрасии осон ва васеъ ба воситаҳои дарозмуҳлати молиявӣ барои рушди устувори соҳаҳои воқеии иқтисодиёт аз 12 фоиз то сатҳи на кам аз 23 фоизи ММД;

- мутобиқ намудани заминаи меъёрии ҳуқуқии низоми бонки ба талаботи Базел II ва таъмини татбиқи амалии он чихати кифоягии сармоя, пардохтпазирӣ ва арзёбии хавфҳо;

- таъмини истифодаи васеи воситаҳои мусосири молиявӣ барои ҳимоя (хечкунӣ) ва сугуртаи хавфҳои молиявии субъектҳои бозор;

- интишори васеи облигатсияҳои давлатӣ ба муҳлати дароз ва меъёрҳои бозорӣ бо тавсеаи бозори фурӯши он аз ҳисоби сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ;

- тақвият бахшидан ба фаъолияти биржаҳои фондӣ ва тавсеаи барориш ва гардиши коғазҳои қимматноки корпоративӣ дар бозори тақрорӣ;

- таъмини фаъолияти сармоягузории фондҳои гуногун, аз ҷумла фонди нафақа, сӯғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ғайра;

- ташаккули рафтори сармоягузории аҳолӣ ва таъмини зиёдшавии ҳисобҳои сармоягузории хонаводаҳо то 100 ҳазор адад.

555. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- таҳқими иқтидори танзими фискалӣ ва макропруденсиалий бо мақсади таъмини суботи молиявӣ ва рушди тадбирноки иқтисодиёт;

- беҳтар намудани дастрасии бахшҳои воқеии иқтисодиёт ба маблағгузории дарозмуҳлат;

- ташкили низоми мусосир оид ба идоракунӣ ва паст кардани хавфҳои молиявӣ дар сатҳи макро ва микроиктисодиёт.

- барои баланд бардоштани саҳми низоми бонкӣ дар рушди иқтисоди миллӣ;

- роҳандозии имкониятҳои васеи бозори тақрории коғазҳои қимматнок;

- баланд бардоштани рақобатпазирии бахши сӯғурta.

556. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- мустаҳкам намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ барои фаъолияти БМТ ба сифати танзимгари низоми пулию қарзии кишвар;

- тақмили низоми танзими макропруденсиалий ва назорати ҳамаҷонибаи фаъолияти ташкилоти молиявию қарзӣ дар асоси баҳодиҳии хавфҳо ва усули превентивӣ (тадбирнокӣ);

- таҳия ва татбиқи Стратегияи байнисоҳавии рушди бахши молиявӣ барои давраи то соли 2030;

- таҳқими неруи таҳлилӣ ва дурнамосозии Вазорати рушди иқтисод ва савдо, БМТ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи ягонаи методологӣ;

- таъмини ҳамоҳангсозии сиёсати мақроиктисодӣ бо сиёсати монетарию фискалӣ;

- таҳия ва татбиқи Методикаи ягонаи таҳия ва баҳодиҳии лоиҳаҳои сармоягузорӣ тибқи талаботи стандартҳои байналмилалӣ;

- ислоҳоти андозӣ ва буҷавии «сабз», маблағгузорӣ ба сармояи табиӣ.

557. Беҳтар намудани дастрасии субъектҳои бахшҳои воқеии иқтисодиёт ба маблағгузории дарозмуҳлат ва арzon тавассути:

- ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои ташвиқотию тарғиботӣ оид ба фаъолияти бозори молиявӣ ҳамчун низоми сегментҳои ҳамбаста;

- такмил додани сохтори дороихои бонкҳои тичоратӣ дар самти зиёд кардани ҳиссаи сармоягузориҳои қарзӣ ба бахши воқеии иқтисодиёт;

- таъсиси фондҳои маҳсуси сармоягузорӣ ва зерсохторҳои маҳсус дар бонкҳои калони тичоратӣ ва ташкилоти амонатии қарзии хурд барои пешниҳоди хизматрасониҳои ҳамаҷонибаи машваратӣ ба субъектҳои соҳибкории истеҳсолӣ;

- такмили санадҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти самарабахши Фонди суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ, аз ҷумла таҳияи механизми расонидани қумаки фаврӣ ба Фонд (таъмини пардохтпазирӣ) бо мақсади иҷрои саривақтии уҳдадориҳо дар назди пасандозгузорон;

- таъсиси шабакаи ташкилоти молиявии ғайрибонкӣ (сармоягузорӣ (2 адад), нафақаи шаҳсӣ (3 адад), венчурӣ (3 адад) ва фондҳои хечӣ (3 адад) ва ғайра) барои маблағгузории мақсадноки лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар саноат тавассути либерализатсияи зербахши ғайрибонкии бахши молиявӣ;

- такмили санадҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташаккул ва ҳавасмандгардонии рафтори сармоягузории аҳолӣ.

558. Ташкили низоми муосир оид ба идоракунӣ ва паст кардани ҳавфҳои молиявӣ дар сатҳи макро ва микроиқтисодӣ тавассути:

- ҷорӣ намудани низоми муқаммали идоракунии ҳавфҳо дар корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ мувофиқи талаботи байналмилалӣ ISO 9001-2000;

- вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва рушди инфрасохтори низоми пардохт;

- таъмини мубодилаи маълумот байни бюрои таърихи қарзӣ ва корхонаҳои таъминкунандай хизматрасониҳои коммуналӣ;

- тавссеаи маҳзани маълумоти феҳристҳои электронии гарави амволи манқул ва ғайриманқул.

559. Баланд бардоштани саҳми низоми бонки дар рушди иқтисоди миллӣ тавассути:

- роҳандозии технологияҳои молиявӣ ва пешниҳоди маҳсулоти инноватсионӣ ба соҳибкории хурду миёна ва аҳолӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар;

- такмили қонунгузории соҳа бо мақсади барасмиятдарории дарҳостҳои муштариён тариқи воситаҳои муосири алоқа, таъмини ҳӯҷҷатгузории электронӣ ва таъмини заминаҳои роҳандозии пулҳои рақамӣ;

- тақвият бахшидани ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷониби низоми бонкӣ тавассути роҳандозии принсипҳои пешқадами идоракунии корпоративӣ, коҳиҷ додани сатҳи ҳавфҳо барои пешниҳоди қарзҳои дарозмуҳлати имтиёзном;

- тақвият бахшидани ҳамкориҳои судманд бо ташкилоти байналмилаллии молиявӣ, аз ҷумла фондҳои байналмиллалӣ ва соҳторҳои бонкии кишварҳои хориҷӣ ҷиҳати ҷалби сармоя ва мубодилаи таҷрибаи пешқадами соҳа;

- ташкили Фонди миллии асъори хориҷӣ барои таъмини дастрасии корхонаҳои саноатӣ ба асъори хориҷӣ, ки дар доираи барномаҳои давлатӣ лоиҳаҳои инноватсионӣ татбиқ мекунанд;

- мусоидат ба ташкил ва ё чалби ширкатҳои машваратию молиявӣ ва сармоягузорӣ дар назди бонкҳои тиҷоратӣ барои пешниҳоди саҳмия ва облигатсияҳои ширкатҳои ҳавасманд дар биржаҳои фондӣ.

- роҳандозии механизми ҳавасмандгардонии чалби пасандозҳо бо истифода аз таҷрибаи пешӯдами байналмилалӣ;

- омода кардани мутахассисони соҳаи бонкдорӣ ва баланд бардоштани савияи касбии онҳо.

560. Роҳандозии имкониятҳои васеи бозори тақрории қоғазҳои қимматнок тавассути:

- табдили Агентии танзими бозори қоғазҳои қимматноки назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Агентӣ оид ба танзими ташкилоти молиявию ғайрибонкӣ (ба истиснои ташкилоти маблағгузории хурд ва суғуртавӣ), таҳқими иқтидор ва тавсееи ваколатҳои Агентӣ оид ба ташкил, назорат ва танзими фаъолияти ташкилоти молиявии ғайрибонкӣ;

- таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъсиси шабакаи ташкилоти молиявии ғайрибонкӣ (бонкҳои сармоягузорӣ ва фондҳо, ширкатҳои шахсии нафақавӣ, фондҳои венчурӣ ва хечӣ, сарпарастони молиявии фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра) ва гардиши қоғазҳои қимматнок бо муҳлати аз 5 то 10, 20 ва 30 сол барои маблағгузории соҳаҳои воқеии иқтисодиёт;

- ташаккули феҳристи давлатии корхонаҳои аз ҷиҳати молиявӣ устувор дар баҳшҳои молиявӣ ва воқеӣ, ҳавасмандгардонии онҳо барои фаъолият дар биржаҳои фондӣ;

- сода кардани тартиби воридшавӣ ба бозори молиявии ватанӣ барои иштирокчиёни нав, баҳусус ташкилоти молиявии хориҷӣ;

- тақмилдиҳии тартиби ҷории листинги қоғазҳои қимматнок дар биржаҳои фондӣ барои корхонаҳои баҳши воқеӣ, баҳусус корхонаҳои хурд ва миёнаи инноватсионӣ ва ба содирот нигаронидашуда;

- таъсиси Фонди ҷуброни сармоягузориҳои аҳолӣ ба қоғазҳои қимматнок;

- интишори бетанаффуси қоғазҳои қимматноки давлатӣ, фурӯши онҳо бо нарҳҳои бозорӣ ва истифодаи онҳо ҳамчун замонат дар низоми қарзӣ;

- давра ба давра таъсис додани низоми маҷмӯи кафолати маблағгузориҳои молиявии аҳолӣ, аз ҷумла пасандозҳои бонкӣ, ҳариду фурӯши қоғазҳои қимматноки корпоративӣ ва полиси суғурта;

- мукаммал гардонидани санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимқунандай фаъолияти сармоягузорӣ бо назардошти меъёрҳои идоракуни корпоративӣ;

- ҷорӣ намудани таҷрибаи истифодаи воситаҳои мусоиди амалиёт дар бозори тақрории қоғазҳои қимматнок, аз ҷумла воситаҳои ҳосилавӣ (деривативҳо, форвардӣ ва ғайра);

- таҳияи маҷмӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба роҳандозии низоми дилерҳои аввалия дар бозори қоғазҳои қимматнок;

- таҳия ва татбиқи Тартиби фурӯши ҳатмии қисми (аз 5 то 10 фоизи ҳаҷми интишор) саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи амалқунанда ва навтаъсис дар майдони биржавӣ;

- ташкили майдонҳои маҳсуси тиҷоратӣ дар ду биржай фондӣ оид ба дастгирии молиявӣ ва рушди шаклҳои инноватсионии соҳибкорӣ, тиҷорати хурд ва миёна, аз ҷумла стартаҳо;

- ташкили майдони маҳсуси тиҷоратӣ дар биржаҳои фондӣ барои гузаронидани амалиёти ҳариду фурӯши ашёи хом ва маҳсулоти ғайри ашёи хом (пахта, картошка, пиёз, ангишт, сement, тилло ва ғ.) оид ба ҳечқунӣ ва коҳиш додани ҳавфҳои асъорӣ тавассути истифодаи воситаҳои муосири молиявӣ (деривативҳо, опсион, амалиёти фючерсӣ ва ғайра);

- ташкили майдони маҳсуси тиҷоратӣ дар биржаҳои фондӣ барои гузаронидани амалиёти свопи асъорӣ оид ба ҳечқунӣ ва коҳиш додани ҳавфҳои асъорӣ тавассути истифодаи воситаҳои муосири молиявӣ (деривативҳо, опсион, амалиёти фючерсӣ ва ғайра);

- таҳияи Тартиби ташкили рейтинги ягонаи миллии кредитии қоғазҳои қиматноки корпоративӣ (саҳмияҳо ва облигатсияҳо), векселҳо

- ташкили механизми самараноки истифодаи қоғазҳои қимматнок дар бозори байнибонкӣ, интишори қоғазҳои қимматнок барои соҳтмони НБО-ҳо ва дигар иншооти муҳими давлатӣ бо фоизи бозорӣ;

- таъсиси Низоми давлатии таъминоти иттилоотӣ барои ифшии маълумоти боэътиҷоратӣ дар бораи гардиши қоғазҳои қиматнок ҷамъиятҳои саҳомӣ ва дигар эмитентҳо ба ҷомеа;

- сафарбар намудани маблағҳои озоди фондҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла маблағҳои озоди Агентии нафақа ва ҳифзи иҷтимоӣ ба бозори қоғазҳои қиматнок.

561. Баланд бардоштани рақобатпазирии бахши суғурта тавассути:

- такмили заминай меъёрии ҳукуқии соҳа ва содагардонии низоми иҷозатдихӣ;

- таҳияи заминай қонунгузорӣ барои суғуртаи дарозмуддати ҳаёт, саломатӣ ва низоми нафақаи андӯхтӣ;

- мутобиқ намудани фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ва дигар иштирокчиёни бозори он ба талаботи меъёрҳои байналмилалии соҳа;

- диверсификатсияи хизматрасониҳои суғуртавӣ аз ҳисоби ҷорӣ намудани доираи васеи суғуртаи ихтиёрӣ, суғуртаи ҳатмии тиббӣ, сайёҳӣ ва сармоягузориҳои хориҷӣ дар ширкатҳои ватании суғуртавӣ;

- роҳандозии имконияти амалинамоии фаъолияти суғуртавӣ бо принципҳои суғуртакуни исломӣ ва суғуртанамоии хурд дар маҳал;

- таъсиси ширкати давлатӣ барои суғуртаи ҳавфҳо ва ҷуброни ҳароҷоти молиявии корхонаҳои бахши воқеӣ, ки ба бозорҳои содиротӣ нигаронида шудаанд;

- ҷорӣ намудани усулҳои алтернативии таҳвили ҳавфҳо (маҳсулоти суғуртавии бисёрҷониба (маҷмӯй));

- тавсеаи унсурҳои инфрасоҳтори зербахши суғурта, аз ҷумла таъсиси ширкатҳои нави андерайтингӣ, адвайрестингӣ ва ғайра;

- васеъ намудани номѓӯи маҳсулоти суғуртавӣ, аз ҷумла суғуртаи ҳавфҳои молиявии корхонаҳои инноватсионии саноатии тиҷоратии хурд ва миёна;

- таҳия ва татбиқи Тартиби таъмини мутобиқати имконоти молиявии ширкатҳои суғуртавӣ оид ба қабули ҳавфҳо тибқи талаботи кифоягии сатҳи пардохтпазирии онҳо (на камтар аз 200 фоиз);

- васеъ намудани номѓӯи дороиҳои молиявӣ барои маблағгузории захираҳои суғуртавӣ, аз ҷумла қоғазҳои қиматноки корпоративӣ.

- ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ ва тавсееи имкониятҳои таъмини устувории молиявии онҳо.

#### 562. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт ба 35-40 фоизи ММД мерасад;
- сатҳи таваррум дар худуди 7 фоиз +/- 2 банди фози нигоҳ дошта мешавад;
- ҳиссаи дороиҳои бахши молиявӣ то 40-45 фоиз ММД афзоиш меёбад;
- ҳиссаи дороиҳои бахши бонкӣ то 35 фоиз ММД ва ташкилоти ғайрибонкии молиявӣ то 5-10 фоизи ММД меафзояд;
- ҳиссаи пули нақд берун аз бонкҳо ва ташкилоти ғайрибонкӣ то 72 фоиз (нисбат ба унсури пулли M2) паст мешавад;
- нишондиҳандаҳои коэффициентҳои фузунсоз (мултиплікатор) аз рӯи унсурҳои пулли M2 ва M4 мутаносибан то ду ва се воҳид баланд мешаванд;
- бозори қофзҳои қимматноки давлатӣ бо назардошти нархгузории бозорӣ, то 5 сол зиёд шудани муҳлати гардиш ва тавсееа ёфтани доираи харидорон аз ҳисоби бахши бонкӣ ва сармоягузорони инфириодӣ рушд меёбад ва ҳачми он қариб 2 фоизи ММД-ро ташкил медиҳад;
- интишори воситаҳои аз таваррум ҳифзшудаи молиявӣ барои сармоягузорони институтсионалӣ таъмин карда мешавад;
- ҳачми қарздиҳии бонкӣ ба бахши воқеӣ 3-4 маротиба зиёд мешаванд;
- ҳачми гардиши қофзҳои қимматноки корпоративии (бо муҳлати аз 5 то 10, 20 ва 30 сол) бахши воқеии иқтисодиёт ба 500 млн сомонӣ мерасанд;
- сатҳи миёнаи фоизҳои қарзҳо то 15 фоиз паст мегардад;
- миқдори ҳисобҳои муштариён дар бонкҳо ва кортҳои пардохтӣ ба 65 фоиз афзоиш меебад;
- шумораи ҳисобҳои сармоягузории аҳолӣ ба 100 ҳазор мерасад;
- ҳиссаи қарзҳои беэътиҳод то 15 фоизи сандуқи қарзӣ кам мешавад;
- сатҳи долларизатсияи иқтисодиёт то 35 фоиз паст мешавад;
- баланд шудани сатҳи устувории молиявии ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти молиявии ғайрибонкӣ бо назардошти гузариш ва мувофиқат ба талаботи Базел II оид ба кифоятии сармоя, пардохтпазирӣ ва баҳодиҳии хавфҳои таъмин мегардад;
- шумораи субъектҳои бахши воқеӣ, бахусус корхонаҳои хурду миёнаи инноватсионӣ ва ба содирот нигаронидашуда дар ду биржай фондӣ номнавис шуда, листинг гузашта ба 1000 адад мерасад;
- ҳиссаи истифодаи воситаҳои муосири молиявӣ (хечкунӣ ва суғуртаи хавфҳои молиявӣ) то 10 фоизи ҳачми умумии амалиёти молиявӣ таъмин мегардад.

#### §8. Бахши фаъолияти иқтисодии хориҷӣ: баланд бардоштани иқтиидори содиротӣ ва воридотивазнамоӣ

563. Бо мақсади таҳқими истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, таъмини рақобатпазирӣ маҳсулоти ватаний, афзун намудани ҳачми истеҳсоли молу

маҳсулоти содиротӣ ва қоҳиш додани ҳиссаи молҳои истеъмолӣ дар ҳаҷми умумии воридот як қатор корҳои назаррас анҷом дода шудаанд.

564. Роҳандозӣ гардидани ҳадафу афзалиятҳои муайяннамудаи Ҳукумати кишвар дар ин самт дар як муддати кӯтоҳ имкон дод, ки ҳиссаи молҳои коркарди ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда дар бозори дохилий ва соҳтори содиротии кишвар зиёд гардад, талаботи аҳолӣ бо молҳои асосии озуқаворӣ ва ғайриозуқа аз ҳисоби истеҳсолоти ватаний таъмин карда шавад. Дар ин раванд Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон муносибатҳои тиҷоратиро ба роҳ монда, диверсификатсияи содирот давра ба давра тамоюли рушдро касб менамояд. Соҳтори содиротии кишвар зиёда аз 450 номгӯйи молҳои гуногунро ташкил медиҳад.

565. Ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ аз 20 фоизи соли 2015-ум то 32 фоиз дар соли 2020 баланд гардид. Ҳамзамон ҳиссаи воридот аз 68 фоизи соли 2015-ум то 65 фоиз соли 2020 қоҳиш ёфт.

566. Соҳтори воридот бо роҳи татбиқи имтиёзҳои андозӣ, баҳусус аз андози арзиши иловашуда ва бочи гумруқӣ озод намудани воридоти таҷҳизоти технологӣ, воситаҳои нақлиёти заминӣ, металлҳои сиёҳ ва маҳсулоти тайёр аз он, ашё барои либоси мактабӣ, ҳӯроки омехтаи парандава чорво, таҷҳизот барои бунёди инфрасоҳтори сайёҳӣ ва ғайраҳо тағиیر ёфт.

567. Бақияи тавозуни савдои хориҷӣ дар соҳаи хизматрасонӣ мусбат буда, дар соҳтори он содироти хизматрасониҳои нақлиёти ҳавоӣ ва хизматрасонӣ оид ба коркарди дуюмдараҷаи ашёи хоми металлӣ бартарӣ дорад.

568. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз имкониятҳои мавҷударо ба таври зарурӣ истифода накардааст. Дар доираи номгӯи маҳсулоти «Тоҷикистон Топ-20: Содирот» танҳо 8 номгӯи мол нисбат ба дурнамо афзоиш ёфта, дар баробари ин баъзе молҳо, аз қабили алюминий аввалия 36,8 млн доллар, матоъҳо ва маҳсулоти боғандагӣ 8,7 млн доллар, матоъҳои пахтагин 4,8 млн доллар, хушкмеваҳо 3,7 млн доллар, афшураи меваю сабзавот 2,5 млн доллар, маҳсулоти қолинбоғӣ 0,67 млн доллар ва ғайраҳо кам содирот шудааст. Ба сифати манбаъҳои нави тақвияти иқтидори содиротии кишвар соҳаҳои баромад менамоянд, ки дар он кишвар бартарияти нисбӣ дошта, имконияти истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии рақобатпазирро дар заминаи ашёи хом ва захираҳои маҳаллӣ соҳиб мебошанд. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки нахи пахта то 30 фоиз, алюминий аввалия то 7 фоиз ва сабзавоту мева то 3 фоиз коркард шуда, боқимонда дар шакли ашёи хом содирот карда мешавад, ки арзиши содиротӣ дар шакли ашё нисбат ба моли тайёр ба маротиб камтар аст.

569. Имкониятҳои мавҷуда дар самти коркарди ниҳоии нахи пахта, маҳсулоти тайёр аз алюминий, маъданҳои тозакардашуда, маҳсулоти ҳӯрока ба монанди равғани растаниӣ, макарон, сабзавоту мева дар сатҳи зарурӣ истифода нашуданд.

570. Ба роҳ мондани сикли пурраи коркарди нахи пахта, пилла, пӯст ва паshm ва истеҳсолу содироти маҳсулоти ниҳоӣ аз ин ашёи хоми маҳаллӣ имконияти ба даст овардани арзиши иловашудаи баландро фароҳам меорад.

571. Дар тақвияти иқтидори содиротии кишвар инчунин соҳаи истеҳсоли неруи барқ аз манбаъҳои барқароршаванд ва мавқеи хоса дорад. Ҳамзамон Тоҷикистон дорои имкониятҳои васеи содироти хизматрасониҳои сайёҳӣ ба монанди кӯхнавардӣ, таърихиву маърифатӣ, табобативу беҳдошӣ ва экотуризм мебошад.

572. Фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкорӣ ва тақвияти фаъолияти содиротии корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда самти асосии ҳавасмандгардонии содирот мегардад.

573. Бо фароҳам овардани фазои мусоиди содиротӣ тавассути мусоидат ба савдо, ҳамоҳангозии заминаи меъёрии рушди содирот, навсозӣ ва такмили инфрасоҳтори нақлиётву логистикӣ метавонад мавқеи Тоҷикистонро дар рақобати байналмилалӣ устувор гардонад ва ба ҷалби сармояи ҳориҷӣ тақвият баҳшад.

574. Дар шароити истифодаи ҷораҳои ҳимоявӣ дар бозорҳои ҳориҷӣ, гарчандे маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон бартарияти нисбӣ дорад, танҳо сифати маҳсулот метавонад ба афзоиши содирот таъсир расонад.

575. Бинобар ин сиёсати ҳавасмандгардонии фаъолияти содиротӣ татбиқи ҷораҳоро дар самти ҳам баланд бардоштани сифати моли содиротӣ ва ҳам арзиши иловашудаи нисбатан баландро бояд дарбар гирад. Дар ин ҳолат новобаста аз тағйирёбии вазъи бозорҳои ҷаҳонӣ сатҳи диверсификатсияи содирот ва таркиби соҳтори он устувор боқӣ мемонад. Дар баробари ин татбиқи ҷораҳои ҳифозатӣ, зиддидемпингӣ ва дигар ҷораҳои маҳсус бо мақсади ҳимояи молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва амалишавии самараноки сиёсати воридотивазқунӣ муҳим арзёбӣ мегардад.

576. Тағйир ёфтани вазъи бозори ҷаҳонӣ, низоъҳои тичоратӣ ва таҳримҳои иқтисодӣ байни кишварҳои абарқудрат, ҷораҳои ҳимоявии (протексионистии) давлатҳои шарики тичоратии кишвар, коҳиш ёфтани нарҳ ва талабот ба маҳсулоти асосии содиротӣ, дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудани ҳаҷми истеҳсол, воридотивазқунӣ, содирот, маблағгузорӣ, ташкили инфрасоҳтори логистикию басту банд ва кластерҳои молу маҳсулоти ватанӣ, нокифоягии маблағҳои гардишии корхонаҳо, фоизи нисбатан баланди қарзҳои бонкҳо, фарсадашавии моддию маънавии таҷҳизоти саноатию кишоварзӣ ва норасоии мутахassisони даҳлдор мушкилоти асосии рушди мунтазами нишондиҳандай содирот ва воридотивазқунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

577. Нишондиҳандаҳои содиротии кишвар ҳамчун омили дастгирии истеҳсолот ва зиёд гардидани воридшавии асъор барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти аввалиндарачаи иқтисодиёти миллӣ бояд куллан афзоиш ёбад:

- сатҳи пасти рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ ва бештар дар шакли ашёи ҳом содирот шудани он;
- вобастагии зиёд аз маҳсулоти тайёри воридотӣ бар зарари рушди истеҳсоли ватанӣ;
- нокифоя будани гуногунсамтии содирот ҳам аз рӯи маҳсулот ва ҳам аз рӯи кишварҳо;
- вобастагии молҳои асосии содиротии кишвар аз тағйирёбии нарҳҳо дар бозори ҷаҳонӣ;

- дастрасии нокифояи содироткунандагон ва молистеҳсолкунандагони ватанӣ ба воситаҳои молиявии нисбатан арzon ва дарозмуҳлат;
- рушди нокифояи инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикӣ ва ҳиссаи баланди ҳарочоти нақлиёти боркашонӣ дар арзиши маҳсулоти содиротӣ;
- ҳавасмандии нокифояи фаъолияти содиротӣ ва ғайра.

578. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳо) рушд:

- тақвияти фаъолият дар самти истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда;
- рушди содироти мол ва хизматрасониҳо;
- диверсификатсияи содироти мол, хизматрасониҳо ва истеҳсоли воридотивазкунанда;
- содагардонии расмиёти савдо.

579. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- такмили заманаи меъёрию ҳуқуқии фаъолияти иқтисоди ҳориҷӣ;
- афзоиши иқтидори субъектҳои фаъолияти иқтисоди ҳориҷӣ;
- тақвияти чораҳои институтионалӣ оид ба ҳавасмандгардонии афзоиши содирот;
- рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикӣ;
- баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи молҳои содиротӣ.

580. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- татбиқи босифати Барномаи давлатии рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025;
- такмили заманаи ҳуқуқӣ ва меъёрии танзимкунандаи савдои ҳориҷӣ барои рушди соҳа, инчунин чораҳои танзими тарифӣ ва ғайритарифӣ ҷиҳати ҳимояи истеҳсолкунандагони миллӣ дар доираи талаботи СУС;
- талошҳои фаъол барои ҳимоя ва пешбурди манфиатҳои миллие, ки дар соҳаи савдои ҳориҷӣ дар доираи СУС, равона шудаанд ва гирифтани имтиёзҳо барои тиҷорат бо ИА дар доираи татбиқи GSP+;
- таҳияи санадҳои зерқонуни Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти савдои ҳориҷӣ» ва дигар санадҳои меъёрий оид ба содагардонии расмиёти савдо ва татбиқи чораҳои ҳимоявӣ дар доираи талаботи СУС;
- таҳияи методологияи омори савдои ҳориҷӣ бо назардошти ҲРУ, таҳия ва татбиқи низоми савдои электронӣ;
- ташкили низоми мониторинг ва баҳодиҳии амалиёти савдои ҳориҷӣ, андешидани чораҳои ҳамаҷониба барои диверсификатсияи иқтидори содиротӣ;
- таҷдиди соҳтор ва тақвияти фаъолияти намояндагиҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳориҷа;
- мукаммалгардонии низоми идоракунии Портали савдои Тоҷикистон;
- таҳияи меъёрҳо дар асоси стандартҳои байналмилалии сифат барои муайян намудани афзалиятнокии лоиҳаҳои содиротӣ.

581. Баланд бардоштани иқтидори субъектҳои фаъолияти иқтисодии ҳориҷӣ бо роҳи:

- таҳияи механизмҳои низоми такмили ихтисоси муттасили мутахассисон дар соҳаи савдои хориҷӣ дар асоси ТИК;
- таҳқими заминаи моддию техникии озмоишгоҳҳо барои арзёбии сифати молҳои воридотӣ дар паҳлӯи долонҳои сабз ва аккредитатсияи онҳо аз ҷониби ташкилоти байналмилалӣ;
- ташкили марказҳои логистикӣ ва нуқтаҳои баставандӣ, боркунӣ ва интиқоли молҳои содиротӣ дар доираи низоми долонҳои сабз;
- баланд бардоштани иқтидори Мақомоти миллии ҳамоҳангоз барои амалиёти транзитӣ;
- диверсификатсияи содироти молҳо ва ҷуғрофияи тамоюли содирот, рушди содироти хизматрасониҳо;
- тақвият бахшидани иқтидори Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ташаккули низоми тиҷорати рақамӣ (электронӣ);
- мутобиқ намудани қонунгузории соҳавӣ ба талаботи ЮНСИТРАЛ оид ба тиҷорати электронӣ, аз ҷумла шомил шудан ба Конвенсияи СММ оид ба истифодаи мукотиботи электронӣ дар қарордодҳои байналмилалӣ;
- ташкили кластерҳои соҳавии содиротӣ, меъёрҳои афзалиятноки лоиҳаҳои содиротӣ ва барномаҳои соҳавии истеҳсол ва коркарди маҳсулоти содиротӣ;

582. Тақвияти чораҳои институтионалӣ оид ба ҳавасмандгардонии афзоиши содирот тавассути:

- ташкили низоми тадқиқоти маркетингии бозорҳои хориҷӣ барои муңтазам омӯхтани таҷрибаи ҷаҳонӣ ва истифодаи технологияҳои пешрафта дар соҳаи маркетинг;
- ҷорӣ намудани низоми «Иштирокчии боэътиҳоди фаъолияти иқтисодии хориҷӣ»;
- таҳияи ҳаритаи роҳ оид ба сарфаи вақт ва коҳиш додани ҳарочоти молиявии субъектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ тавассути соддагардонии расмиёти амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитии молҳо дар доираи низоми «Равзанаи ягона»;
- таҳияи дастуралӣ, стандартҳо ва қоидаҳои техниκӣ дар фаъолияти иқтисодии хориҷӣ;
- тақвият бахшидани ҳамкориҳои тарафайн бо кишварҳои шарикони асосии тиҷоратӣ дар самти ҳамоҳангозии фаъолияти мақомоти гумrukӣ ва сарҳадӣ бо мақсади содагардонии расмиёти савдо;
- таҳияи барномаҳои соҳавии коркарди маҳсулоти тайёр бо назардошти давраи истеҳсолот, таъминоти ашёи хом ва идорақунии сифати маҳсулот;
- содагардонии расмиёти маъмурӣ барои баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда аз содирот ва истифодаи низомҳои иттилоотӣ ҷиҳати автоматиқунонии баргардонидани ААИ ҳангоми содирот.

583. Рушди инфрасоҳтори содиротӣ, аз ҷумла нақлиётӣ ва логистикӣ тавассути:

- таъсиси чунин сохтори рушд, ба монанди ЧСК «Агентии суғуртаи содиротии Тоҷикистон» ва Фонди рушди содиркунандагони Тоҷикистон, ки тахассуси суғуртаи содиротро доранд;

- таъсиси бонки рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ;

- ҷорӣ намудани таҷрибаи факторинг барои содиркунандагон;

- ташкили шабакаи терминалҳо барои хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҳориҷӣ, борҳои роҳи оҳан ва ҷавоб бо мақсади таъмини ҳамлу нақл;

- бунёди терминалҳои бофарорию боркунӣ дар назди истгоҳҳои роҳи оҳан, гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва фурудгоҳҳои байналмилалӣ.

584. Баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи молҳои содиротӣ тавассути:

- ҷорӣ намудани имтиёзҳои андозӣ ва гумrukӣ;

- васеъ намудан ва такмил додани шаклҳои фаъолияти содиротӣ тавассути ҳамгироӣ ба занҷираҳои байналмилалии истеҳсоливу ҳамлу нақл, ташкили корхонаҳои васлкунандаи ба содирот нигаронидашуда ва рушди савдои наздисарҳадӣ;

- ташкили маҳсулоти инноватсионӣ ва пешбурди онҳо дар бозорҳои наҳ;

- тиҷоратикунони маҳсулоти технологӣ, фурӯши васеъи моликияти саноатӣ, хизматрасониҳои барномасозӣ ва муҳандисӣ.

585. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- то соли 2025, ҳаҷми умумии содирот 2 400 млн доллари ИМА мерасад ва суръати афзоиши миёнасолона на камтар аз 7,4 фоизро ташкил ҳоҳад дод;

- то соли 2025 ҳаҷми содироти хизматрасонӣ то 359,3 млн доллари ИМА бо суръати афзоиши на камтар аз 7,8 фоиз, афзоиш меёбад;

- ҳаҷми содироти маҳсулоти ниҳоӣ ва содироти маҳсулоти бо арзиши баланди иловашуда беш аз 10 фоиз афзоиш меёбад;

- сатҳи диверсификатсияи содирот ба 40 фоиз ҳоҳад расид ва ҳадди аққал, 10 номгӯйи нави маҳсулоти ниҳоӣ дар сабади содиротӣ ҷой ҳоҳанд гирифт;

- ҳаҷми сармоягузории ҳориҷӣ барои лоиҳаҳои ба содирот нигаронидашуда дар панҷ сол 2 маротиба афзоиш меёбад;

- сатҳи худтаъминкунӣ бо маводи ҳӯрокворӣ 65 фоизро ташкил мекунад;

- эътибори кишвар дар тиҷорати байналмилалӣ меафзояд ва Тоҷикистон мавқеи худро дар рейтингҳои ҷаҳонӣ баланд ҳоҳад бардошт. Маҳсусан дар рейтинги рақобатпазирии глобалӣ дар доираи 100 кишвари пешсаф ва Пешбурди соҳибкорӣ (БЧ) дар доираи 70 кишвари пешсаф мавқеъ ҳоҳад гирифт.

## **6. ТАҲКИМИ АСОСҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ИҚТИСОДИЁТ**

### **§1. Низоми идоракуни давлатӣ ва тақвияти тадбирҳои пешгирикунанда ва зиддибуҳронӣ**

586. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшай тағйироти институтсионалии муайян қабул гардидааст, ки дар доираи он пешравиҳои назаррас дар самти мукаммалгардонии механизмҳои баланд бардоштани самаранокии низоми идоракуни давлатӣ барои таъмини рушди устувори иқтисодиёти миллӣ ба даст омада, иқдомҳои амалӣ баҳри тавсееи муколамаи давлат, баҳши хусусӣ ва ҷомеа татбиқ мегарданд.

587. Соли 2014 Ҷумҳурии Тоҷикистон Созишномаи Буссан оид ба шарикӣ барои рушди ҳамкории самаранокро ба тасвиб расонид, ки барои таъмини самаранокии кумакҳои беруна заминаи мусоид мегузорад. Дар давоми солҳои 2014-2016 дар ҷумҳурӣ заминаи моддию техникии низоми автоматии мониторинг ва арзёбии кумаки беруна ташкил ёфта, фаъолияти он тибқи низоми таҷрибавӣ ба роҳ монда шуд. Дар натиҷаи мониторинг ва арзёбии истифодаи кумакҳои беруна дар давоми солҳои 2015 ва 2016 ҳисоботи таҳлилӣ ва бастаи тавсияҳо ҷиҳати баланд бардоштани самаранокӣ ва ҳамоҳангзории фаъолияти шарикони рушд як қатор тавсияҳо пешниҳод гардид.

588. Тибқи таҳлилҳои Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар соли 2019 Тоҷикистон дар арзёбии байналмилалии самаранокии заминаи қонунгузорӣ ҷиҳати такмили расмиёти танзими давлатӣ мавқеи 30-ум, сарбории танзими давлатӣ мавқеи 20-ум ва самаранокии қонунгузорӣ барои ҳалли баҳсҳо мавқеи 34-умро дар байни 141 кишвари дунё соҳиб гардид. Бо вучуди ин дар низоми идоракуни давлатӣ ҳанӯз масъалаҳои ҳалталабе бοқӣ мондаанд, ки онҳо бо раванди сусти омодасозии кадрҳо ва низоми ҳавасмандсозии нокифоя дар соҳтори хизмати давлатӣ алоқаманд мебошанд. Тадбирҳои пешгирикунанда дар самти чорабиниҳои зиддикоррупсионӣ беҳсзорӣ ҷиддиро тақозо менамоянд.

589. Ба муваффақиятҳо дар самти ислоҳоти низоми маъмурикунонии андоз нигоҳ накарда, ҳадафҳои асосӣ ва вазифаҳои калидӣ оид ба баланд бардоштани самаранокии низоми маъмурикунонии андоз то ба ҳол муҳим бοқӣ мемонанд.

590. Бо мақсади ба низоми ягона даровардани раванди таҳияи барномаҳо, нақшоҳои рушд ва тақвият баҳшидани ҳамоҳангии онҳо ба ҳадафу афзалиятҳои ҳӯҷҷатҳои стратегии кишвар ва инчунин таъмини ҳамгирии ҲРУ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ «Тартиби таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо» аз 2 майи соли 2019, №181 ва «Қоидаҳои гузаронидани мониторинг ва арзёбии амалишавии ҳӯҷҷатҳои стратегии сатҳи миллӣ, барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 29 декабря соли 2019, №615 қабул карда шудаанд. Бо вучуди ин ҳоло ҳам дар раванди таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди соҳавӣ ва минтақавӣ усули ягона ба таври пурра роҳандозӣ

нагардидааст, ки бо назардошти ин вазоратҳо ва идораҳои масъули татбиқи чунин барномаҳо на ҳама вақт ба таври мушаххас нақши худро дар татбиқи тадбирҳои пешбинишаванда дарк менамоянд.

591. Ба муваффакиятҳои низоми идоракуни давлатӣ нигоҳ накарда, дар бахши идоракуни давлатӣ то кунун масъалаҳои зерин ҷой доранд, ки ба самаранокии ислоҳоти банақшагирифташуда дар тамоми сатҳҳо (миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ) таъсири манғӣ мерасонанд:

- иқтидори низоми самараноки идоракуни рушди миллӣ, нокифоя буда, ҳанӯз ҳам раванди буҷетӣ бо банақшагирии стратегӣ ва кумаки беруна дар сатҳи зарурӣ ҳамоҳанг соҳта нашудааст;

- роҳандозии заифи усули ягонаи раванди таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди соҳавӣ ва минтақавӣ мутобиқ ба ҳүҷҷатҳои стратегӣ;

- масъулияти пасти вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои рушди миллӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ;

- иқтидори нокифоя барои таъмини раванди устувори мониторинг ва арзёбии кумаки беруна, ки имконияти баланд бардоштани самаранокии истифодаи кумаки берунаро фароҳам намеорад;

- раванди омодасозии кадрҳо ва низоми ҳавасмандсозӣ дар соҳтори хизмати давлатӣ такмил ва тақвиятро тақозо менамояд;

- ҳамоҳангсозии фаъолияти вазоратҳо ва идораҳо, маҳсусан дар ҳаллу фасли масъалаҳои татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои муайяншудаи стратегӣ ба тақмил ниёз дорад;

- сатҳи нокифояи ҳамоҳангии раванди ҳуқуқэҷодкуни мақомоти давлатӣ ба ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии кишвар, ки пайдарҳамии мантиқӣ ва самаранокии ислоҳоти татбиқшавандаро коҳиш медиҳад;

- самаранокии пасти фаъолияти ниҳодҳои ҷамъиятӣ ва воситаҳои таъмини робитаи мутақобила.

## 592. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- риояи ҳуқуқҳои конституционии шаҳрвандон тавассути идоракуни самараноки давлатӣ (ҳадафи дарозмуҳлат);

- тақвият бахшидани иқтидор ва самаранокии низоми идоракуни давлатӣ, банақшагирии стратегӣ ва таъмини ҳамоҳангсозии раванди буҷетӣ бо банақшагирии стратегӣ ва кумакҳои беруна;

- баланд бардоштани иқтидори низоми мониторинг ва арзёбии кумаки беруна барои таъмини самаранокии баланди истифодаи кумаки беруна;

- таъмини истифодаи усули ягонаи раванди таҳия, мониторинг ва арзёбии татбиқи ҳүҷҷатҳои стратегӣ ва барномаҳои рушди соҳавӣ ва минтақавӣ аз ҷониби вазорату идораҳои давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳалии вилоят, шаҳру ноҳияҳо;

- фаъол гардонидани раванди омодасозии мутахassisон ва такмили низоми ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла тавассути баланд бардоштани сатҳи музди меҳнат якҷо бо ҷорӣ кардани масъулияти шаҳсӣ барои қарорҳои қабулшаванда ва иҷрои вазифаҳои дар пеши онҳо гузошташуда;

- ҳамоҳанг сохтани раванди ҳукуқэчодкуни мақомоти давлатӣ ба ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии кишвар, тақвияти механизмҳои самарабахши институтсионалӣ, ки пайдарҳами мантиқӣ ва самаранокии ислоҳоти татбиқшавандаро таъмин менамояд;

- ҳамоҳанг намудани фаъолияти мақомоти давлатӣ дар мавриди ҳаллу фасли масоили рушди кишвар мутобиқ ба ҳадафҳо ва вазифаҳои муайяншудаи стратегӣ, ҳамзамон аксуламали пешгирикунанда ба таҳдидҳои ҷаҳонии рушд;

- баланд бардоштани сифати фаъолияти мақомоти давлатӣ;

- ҷорӣ намудани механизмҳои ҳисботдиҳӣ, таъмини шаффофияти фаъолияти мақомоти давлатӣ дар тамоми сатҳҳо.

593. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузашташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- тақвият бахшидани механизмҳои низоми идоракунии банақшагирии стратегӣ;

- мукаммалгардонии сохтори идоракунии давлатии кишвар, такмил додани равандҳои маъмурӣ ва ҳамоҳангсозии сиёsat дар сатҳҳои марказӣ ва маҳаллии идоракунии давлатӣ;

- таъмини мақомоти давлатӣ бо қадрҳои соҳибтаҳассус ва босалоҳият;

- тақвият бахшидани ҳисботдиҳӣ ва шаффофияти фаъолияти муассисаҳои давлатӣ дар ҳама сатҳҳо;

- баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои давлатӣ аз ҷониби мақомоти икроияи ҳокимиияти маҳаллӣ;

- такмили низоми худидоракуни маҳаллӣ;

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ.

594. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузашташуда:

- такмили методологияи таҳия намудани ҳуччатҳои стратегии сатҳи миллӣ (консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳо);

- сафарбар намудани дастириҳои молиявии шарикони рушд ба афзалиятҳои Барномаи давлатии сармоягузорӣ;

- мукаммалгардонии заминаи меъёрии ҳукуқии низоми мониторинг ва арзёбии татбиқи стратегияҳо ва барномаҳои миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;

- ташкили платформаи рақамии низоми мониторинг ва арзёбии рушди стратегӣ;

- ташкили чорабиниҳои омӯзишӣ оид ба милликунӣ, маҳаликунӣ ва мониторинги ҲРУ барои ҳамаи мутахассисони масъули мақомоти давлатӣ;

- таҳияи шаклҳои ҳисботдиҳӣ барои маҳзани маълумоти омории ҲРУ;

- таҳия ва роҳандозии онлайн платформаи интерактивии мониторинги ҲРУ;

- ҷорӣ намудани усулҳо ва моделҳои муосири дурнамосозии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар;

- баланд бардоштани иқтидори кормандони масъули мақомоти давлатӣ оид ба дурнамосозии рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ;

- такмили талаботи меъёрӣ оид ба ҳисботдиҳӣ вобаста ба буҷетиқунонии барномавӣ.

595. Муқаммалгардонии соҳтори идоракуни давлатии кишвар, такмил додани равандҳои маъмурӣ ва ҳамоҳангсозии сиёsat дар сатҳи марказӣ ва маҳаллии идоракуни давлатӣ тавассути:

- гузаронидани таҳлили функционалии мақомоти давлатии идоракунӣ вазорату идораҳои кишвар оид ба муқаммалгардонии функцияҳои давлатӣ дар ҳама сатҳҳои ҳокимиият;

- таҳияи тағиироту иловаҳои даҳлдор ба санадҳои меъёрии ҳукуқӣ барои бартарафнамоии тақроршавии ваколатҳои мақомоти давлатӣ оид ба санчишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ;

- ташкили Феҳристи функцияҳои давлатӣ ва стандартҳои пешниҳоди хизматрасонии давлатӣ;

- таҳияи методологияи арзёбии самаранокии фаъолияти мақомоти марказӣ ва иҷроияи ҳокимиияти маҳаллӣ;

- роҳандозии унсурҳои ҳукумати электронӣ дар фаъолияти идоракуни мақомоти давлатӣ;

- таҳияи Барномаи рушди хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳадафҳои асосии он бояд баланд бардоштани самаранокии мақомоти давлатӣ ва баланд бардоштани ҷолибияти хизмати давлатӣ барои ҷалби коргарони баландиҳтисос бошад;

- таҳия ва қабули Стратегияи ислоҳоти худидоракуни маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- такмили низоми ҳисботи оморӣ дар сатҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ ва худидоракунӣ;

- муттаҳид кардани пойгоҳҳои маълумоти шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ ба пойгоҳи ягонаи электронии миллии маълумоти мақомоти идоракуни давлатӣ;

- тақвият бахшидани иқтидор барои таъмини фаъолияти устувори низоми ҳамоҳангсозии кумаки беруна ва ҳамкорӣ бо шарикони рушд, инчунин робитаи он бо раванди буҷетӣ.

596. Таъмини мақомоти давлатӣ бо мутахассисони соҳибтаҳассус ва босалоҳият тавассути:

- таҳияи стратегияи рушди сиёsatи кадрӣ;

- таҳия ва роҳандозии барномаҳои инноватсионии омӯзишӣ ва бозомӯзии идоракуни давлатӣ барои хизматчиёни давлатӣ;

- таҳияи нақшай чорабиниҳо оид ба ташакқул ва тақвият бахшидани захираҳои кадрии низоми идоракуни давлатӣ;

- таҳияи маҷмӯи тадбирҳо оид ба баланд бардоштани нуфуз ва ҷолибияти иҷтимоии хизмати давлатӣ;

- такмили низоми музди хизматчиёни давлатӣ барои ҳавасмандгардонӣ ва нигоҳдоштани мутахассисони баландиҳтисос дар хизмати давлатӣ.

597. Тақвият бахшидани ҳисботдиҳӣ ва шаффоғияти фаъолияти муассисаҳои давлатӣ дар ҳама сатҳҳо тавассути:

- таҳияи нақшай амал оид ба таъмини шаффофияти фаъолияти мақомоти давлатӣ;
- тақвият бахшидани механизмҳои таъмини шаффофият ва ҳисботдиҳии раванди харочоти воситаҳои давлатӣ;
- тавсса бахшидани механизми мусоири низоми электронии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасониҳо;
- мутобиқ намудани стандартҳои аудити мустақили берунӣ дар ҷумҳурӣ ба талаботи стандартҳои байналмилалии аудити мақомоти олий ISSAL;
- таҳия ва қабули талаботи меъёри оид ба ҷойгиркунии маълумоти ҳисботӣ дар сомонаҳои расмии вазорату идораҳо.

598. Баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои давлатӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимиюти маҳаллӣ тавассути:

- таҳия ва қабули стандартҳои пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ;
- ташкили марказҳои бисёрфункционалии хизматрасонии давлатӣ аз рӯи принсипи «равзанаи ягона» дар 10 минтақаи кишвар;
- ташкили низоми ҳучҷатгузории электронӣ бо мақсади кам кардани шуморай ҳучҷатҳо барои дастрас намудани хизматрасониҳои давлатӣ;
- таҳия ва қабули дастурамалҳо ва қоидаҳо барои кормандони марказҳои бисёрфункционалии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ.

599. Коҳиш додани миқёси коррупсия ва ришваситонӣ дар ҳама шаклҳо (ХРУ 16.5) тавассути:

- таҳияи Барномаи бартарафнамоии зухуроти коррупционӣ дар ҳама шохаҳои ҳокимиюти;
- ворид намудани тағириу иловаҳо ба санадҳои даҳлдори меъёрии ҳуқуқӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ бо мақсади баланд бардоштани масъулият ва ҷавобгарӣ барои содир намудани амалҳои коррупционӣ;
- ташкили доираи васеи ҷорабиниҳо оид ба таъсири манфии коррупсия ва тарбияи ҳисси таҳаммулнапазирӣ нисбат ба коррупсия дар ҷомеа;
- гузаронидани таҳлили самаранокии қонунгузории зиддикоррупционӣ.

600. Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ тавассути:

- гузаштани муассисаҳо ва корхонаҳои азими давлатӣ ба стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ, гузаронидани аудити берунии ҳатмии ҳарсола ва нашри ҳисботи молиявӣ дар воситаҳои ахбори омма;
- ҷалби сармояи ҳусусии ватаний тавассути истифодаи таҷрибаи пешқадами механизми шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ ва барориши коғазҳои қимматнок;
- баланд бардоштани фаъолияти идоракунӣ тавассути ҷалби менечерони таҷрибаноки маҳаллӣ ва хориҷӣ;
- афзоиши ҳаҷми истехсоли маҳсулот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ;
- истифодаи механизми идоракунии берунии зиддибуҳронӣ дар асоси қарордод;
- мӯчаҳҳазгардонии корхонаҳои азими давлатӣ бо технологияҳои мусоири каммасраф ва рақамӣ.

601. Натицаҳои ҷашмдошт:

- ташкили низоми самараноки идоракунии рушди миллӣ анҷом дода шуд;
- сохтори идоракунии давлатии қишвар муносиб гардонида шуд, равандҳои маъмурӣ ва ҳамоҳангсозии сиёsat дар сатҳи миллӣ ва маҳалии идоракунии давлатӣ такмил ёфт;
- сатҳи пардоҳти музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ имкони ҷалбсозӣ ва нигаҳдории ҳайатро медиҳад, ки салоҳияти он на камтар аз 70 фоизи тамоми салоҳияте, ки барои низоми хизмати давлатӣ талаб карда мешаванд, фаро мегирад;
- қонунгузорӣ оид ба ҳариди давлатӣ такмил ёфт, механизми мустақили идоракунии арзу шикоятҳо дар соҳаи ҳариди давлатӣ таъсис дода шуд;
- буҷетикунонии мақомоти ҳокимияти иҷроияи бо назардошти зарурati рушд ва таъминоти захиравии иқтидори онҳо сурат мегирад;
- низоми идоракунии молияи давлатӣ автоматикунонида шуд;
- мақомоти ҳудидоракунии маҳаллӣ дорои манбаи зарурии даромадҳо гардиданд, дорои мустақилияти кофӣ ва иқтидори зарурӣ барои ҳаллу фасли масъалаҳои аҳамияти маҳалидошта мебошанд;
- тоҷикистон ба қатори 100 қишвар шомил мегардад, ки онҳо аз рӯйи сифат ва самаранокии идоракунии давлатӣ индикаторҳои мусбӣ доранд.

## §2. Мубориза бар зидди коррупсия

602. Коррупсия дар низоми ҳамкорӣ бо бахши ҳусусӣ яке аз падидаҳои манғӣ мебошад, ки эътиими соҳибкориро ба давлат кохиш медиҳад, барои рушди иқтисоди пинҳонӣ шароит фароҳам меорад ва ба поймол шудани ҳуқуқи соҳибкорон, суст шудани институтҳои иқтисоди бозорӣ мусоидат мекунад.

603. Сарфи назар аз талошҳо ва тадбирҳое, ки аз ҷониби роҳбарияти давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста андешида мешаванд, дар ин самт мушкилот ва камбудиҳои зиёде мавҷуданд, ки ислоҳи онҳо талошҳои муштараки Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва Шӯрои миллии мубориза бо коррупсия, дигар мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеаро тақозо мекунад.

604. Масъалаҳои соддагардонии танзими тичорат, паст кардани сатҳи муносибатҳои коррупсионӣ дар низоми маъмурикунии андоз, густариши муколама бо бахши ҳусусӣ, ҷорӣ намудани низоми муайян кардани ҳавфҳои коррупсионӣ барои соҳибкорӣ дар матритсаи тағиироти институтионалий дар қишвар муҳим боқӣ мемонанд.

605. Бо вучуди дастовардҳо дар мубориза бо коррупсия, дар низоми ҳамкорӣ бо бахши ҳусусӣ мушкилоти зерин боқӣ мондаанд:

- камбудиҳо дар таъмини ҳуқуқи моликияти ҳусусӣ;
- рушди нокифояи муносибатҳои шартномавӣ;
- заифии барномаҳои зиддикоррупсионӣ дар корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳое, ки аз ҷониби давлат назорат мешаванд;

- иштироки нокифояи соҳибкорон дар Шӯрои миллии мубориза бо коррупсия ва мониторинги ичрои стратегияҳо ва барномаҳои рушд.

606. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- тақвият додани экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти соҳибкориро ба танзим медароранд;

- афзоиши эътимоди соҳибкорон ба фаъолияти мақомоти давлатӣ;

- баланд бардоштани шаффофијат дар фаъолияти судҳои иқтисодӣ;

- мустаҳкам кардани заминаи ҳуқуқии муносибатҳо байни намояндагони мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон.

607. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- пурзӯр намудани ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон;

- паст кардани сатҳи коррупсия дар муносибат бо бахши хусусӣ.

608. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- содда кардани механизми танзими фаъолияти соҳибкорӣ;

- дастгирии васеи фаъолияти ассотсиатсияҳои соҳибкорон, аллаҳсус соҳибкорони хурду миёна;

- ба таври васеъ фаҳмонидани ҳуқуқҳои соҳибкорон дар байни кормандони давлатӣ бо иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ;

- тақвияти иштироки намояндагони бахши хусусӣ дар Шӯрои миллии мубориза бо коррупсия ва мониторинги ичрои стратегияҳо ва барномаҳои рушд;

- ташкили назорати доимии вазъи амнияти соҳибкорӣ.

609. Паст кардани сатҳи коррупсия дар муносибат бо бахши хусусӣ тавассути:

- такмили минбаъдаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла муқаррар намудани ҷавобгарии маъмурӣ, молиявӣ ва ҷиноятӣ барои коррупсия дар низоми қонунгузории иқтисодӣ;

- рушди муносибатҳои шартномавӣ дар низоми соҳибкорӣ;

- татбиқи барномаҳои зиддикоррупсионӣ дар корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳое, ки аз ҷониби давлат назорат мешаванд;

- ҷорӣ намудани механизми хариди электронии мол, кор ва хизматрасонӣ;

- таъмини шаффофијат дар низоми бочи гумrukӣ ва пардохтҳои дигар;

- кам кардани шумораи санчишҳои андоз, таъмини шаффофијати фаъолияти субъектҳои андоз, инчунин коҳиш додани шумораи мақомоти санчишӣ ва иҷозатномадиҳӣ;

- ташкили низоми омӯзишӣ оид ба масъалаҳои пешгирии коррупсия дар соҳибкорӣ барои кормандони давлатӣ;

- истифодаи васеи низоми баҳисобгирии хавфҳо, истифодаи пойгоҳи маълумот ва технологияҳои иттилоотӣ ҳангоми гузаронидани санчишҳои субъектҳои хочагидор;

- паҳн намудани истифодаи таҷрибаҳои огоҳқунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла пешниҳоди маълумоти боэътимод дар бораи соҳибон, ҳайати шӯрои директорон ва вазъи молиявии ширкатҳо.

**610. Натиҷаҳои ҷашмдошт:**

- ваколатҳои тақорори мақомоти давлатӣ оид ба санчиши субъектҳои ҳоҷагидорӣ бартараф карда шуданд;

- дар мақомоти давлатӣ терминалҳо насб карда шуданд, инчунин воситаҳои электронии ҳисобкунӣ барои пардохти андозҳо ва бочҳои давлатӣ ҷорӣ карда шуданд;

- шумораи санчишҳои андоз бо сабаби ҷорӣ намудани тартиби банақшагирифташуда ва фармоишӣ гузаронидани санчишҳо дар субъектҳои андоз коҳиш ёфтааст;

- ба санадҳои қонунгузорӣ тағйири иловаҳо ворид карда шуданд ва шумораи мақомоти санчишӣ ва иҷозатгомадиҳӣ камкарда шуд;

- институти Омбудсмен оид ба ҳимояи ҳуқуқи соҳибкорон таъсис дода шуд.

**§3. Волоияти қонун ва таъмини дастрасӣ ба адолати судӣ**

**611. Таъмини** волоияти қонун ва дастрасӣ ба адолати судӣ ба ташаккули устувори институтсионалӣ асос меёбад. **Таъмини** волоияти қонун нишон медиҳад, ки то қадом андоза рафтори одамон таҳти таъсири фазои ҳуқуқӣ қарор дошта, то чӣ андоза онҳо **қонунро ба роњбарӣ мегиранд** ва онро риоя мекунанд. Дастрасӣ ба адолати судӣ ҳамчун кафолат, **воситаи асосии** хифзи ҳуқуқ ва озодиҳои **инсон** дар ҷомеа мебошад.

612. Бо қабули Конститутии Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ў арзиши олӣ эътироф гардида, **онъо омили муайянкундандаи фаъолияти мақомоти давлатӣ мебошанд.**

613. Баробарии ҳама дар назди қонун, суд ва дастрасӣ ба адолати судӣ яке аз ҳадафҳои калидии ҷомеаи демократӣ ба ҳисоб меравад.

**614. Таъкими адолати судӣ дар самтъи зерин идома дода мешавад:**

- **такмили** соҳтори судҳо ва **тақвияти** фаъолияти онҳо оид ба хифзи ҳуқуқ ва озодиҳои **инсон**;

- **баланд бардоштани сифат ва самаранокии** фаъолияти суд;

- **бенътар намудани** вазъи иҷтимоии судяҳо ва кормандони дастроҳи судҳо ва **таъминоти моддию техникии судњо**;

- **такмили** қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқунӣ;

- **андешидани тадбирњо барои** аз байн бурдани коррупсия;

- **такмили** низоми ёрии ҳуқуқии ройгон ба аҳолӣ.

615. Амалисозии тадбирњои мушаҳҳас дар самти баланд бардоштани мақоми суд, кафолати ҳимояи судии ҳуқуқу озодиҳои **инсон**, такмили ихтисоси судяњо, баланд бардоштани малакаи қасбии онъо ва омодасозии номзадњо ба вазифаи судя ва коромӯз-

**судяњо аз њисоби њуќуќиносони дори дониши баланди назариявї ва амалї мувофики маќсад мебошанд.**

616. Дар самти волојати қонун ва таъмини дастрасї ба **иттилоот оид ба фаъолияти судњо масъалањои зерин** ҳаллу фасли саривақтиро талаб менамоянд:

- **дастрасии нокифояи шањрвандон** ба санадҳои меъёрии хукуқӣ, механизми **номукаммали** ҷалби васеи чомеаи **шањрвандї** дар **тањияи лоињањои** санадҳои қонунгузорӣ;

- **махзани номукаммали маълумоти электронии судї** ва фехристи электронии санадҳои судӣ;

- **механизми номукаммали муроциати бемамонияти шањрвандони дори имкониятҳои маҳдуд ба суд;**

- шумораи нокифояи **њуќуќиносони давлатии маркази ёрии хукуқӣ** дар шахру нохияҳои кишвар ва ба таври зарурӣ **маблағузорї нашудани онъо** аз ҳисоби бучети давлатӣ.

617. **Ҳадаф ва афзалиятҳои асосии рушд:**

- таъмини хукуқии ислоҳоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва институтсионалӣ, инчуни дастрасии баробар ва босамар баadolati судӣ ба ҳамаи қиширҳои чомеа;

- такмили қонунгузорӣ, **амалияи** хукуқтатбиқунӣ ва баланд бардоштани **сатњи** донишҳои хукуқии аҳолӣ;

- идома додани ислоҳоти судиву хукуқӣ, мукаммалгардонии низом ва шаклҳои дастрасии аҳолӣ баadolati судӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ, таъмини дастрасї ба **иттилоот оид ба фаъолияти судњо**, таъмини дастрасии **шахсони маъюб**, камбизоат ва қиширҳои осебпазири аҳолӣ баadolati судӣ, таъмини шаффофиат ва **ҳисботдиҳии мақомоти судӣ**;

- **ташаккули низоми босамар ва устувори расонидани ёрии хукуқии ройгон;**

- ташаккули низоми дастрас ва содакардашудаи хизматрасониҳои давлатӣ ва кам кардани омилҳои коррупсионии ба рушди институтсионалӣ монеъшаванда;

- ҷорӣ намудани расмиёти содаи пешниҳоди шикоят ва дъяво ба суд дар шакли электронӣ вобаста ба парвандаҳои гражданиӣ, **оилавӣ**, иқтисодӣ ва маъмурӣ.

618. Вазифаҳо барои ҳалли мушкилоти мавҷуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- таъмини дастрасии аҳолӣ ба ҳамаи санадҳои меъёрии хукуқӣ дар шакли электронӣ ва ба роҳ мондани усули мувофиқасозии санадҳои меъёрии хукуқӣ бо ҷалби васеи **чомеаи шањрвандї**;

- **беътар кардани** сифати хизматрасониҳои давлатӣ тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ;

- такмили фаъолияти низоми судӣ тавассути мукаммал гардондани вазифа ва механизмҳои **ҳамкорӣ**;

- такмил додани низоми расондани ёрии ҳуқуқии ройгон ба ахолӣ;
- такмилдиҳии сиёсат ва механизмҳо оид ба пешгирий намудани ҳамаи шаклҳои табъиз ва зӯроварӣ;
- паст кардани сатҳи **коррупсия**;
- муқовимат бо қонунигардонии даромадҳое, ки **бо роњи чиноят** ба даст омадаанд;
- **баланд бардоштани** нақши Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи қӯдак дар ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон.

619. **Тадбирҳои** асосӣ (самтҳои амал) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- ҷорӣ намудани технологияҳои мусосир дар фаъолияти мақомоти **идоракунии** давлатӣ ва таъсис додани портали ягонаи элекtronӣ барои ҷойгир кардани санадҳои **қонунгузорӣ ва дигар санадњои меъёрии њуќуќӣ**;
- таъсис додани низоми самараноки ҷалби васеи тарафҳои манфиатдор дар раванди меъёрэҷодкунӣ ва ташаккули механизми мониторинг ва таҳлили таъсири санадҳои қонунгузорӣ ба рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва институтионалии кишвар;
- таъсиси майдони босамари муколама байни мақомоти давлатӣ, **мутахассисон** ва ҷомеаи шаҳрвандӣ барои муҳокимаи **мушкилињои мавҷудаи ҳуқуқтатбиқкунӣ**;
- ҷорӣ намудани механизми ба инобат гирифтани ҷанбаҳои гендерӣ ва **талаботи** шаҳсони дорои имкониятҳои маҳдуд дар раванди меъёрэҷодкунӣ.

620. **Бењтар намудани** сифати хизматрасониҳои давлатӣ тавассути:

- таъмини сифат ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ аз рӯи усули «Равзанаи ягона»;
- ҷорӣ намудани низоми содаи элекtronии пешниҳоди шикоят ва даъво ба суд оид ба парвандаҳои гражданиӣ, **оилавӣ**, иқтисодӣ ва маъмурӣ;
- **таъсиси** низоми элекtronии гардиши ҳуччатҳо **ва** кам кардани шумораи ҳуччатҳои **коғазии** пешниҳодшаванда;
- таъсиси низоми дастрасии фосилавии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ;
- ҷорӣ намудани низоми мобилий барои таъмини рафтуомад ба нуқтаҳои аҳолинишини дурдаст.

621. Такмил додани фаъолияти низоми судӣ тавассути:

- татбиқи стандартҳои байналмилалии **мурофиавӣ** дар низоми судӣ;
- таъмини дастрасии шаҳрвандон ба **иттилоот оид ба фаъолияти судњо;**

- чорй намудани механизми тақсимоти электронии парвандаҳо, инчунин низоми мониторинг ва арзёбии самаранокии фаъолияти онҳо;
- мучаҳҳаз кардани толорҳои судҳо бо системаи видео-конфронс ва дастгоҳҳои сабти овоз, инчунин фароҳам овардани имконияти тамошои онлайни ҷаласаҳои судӣ;
- чорй кардани низоми электронии пешниҳоди шикоят ва даъво ба суд оид ба парвандаҳои граждани, **оилавӣ**, иқтисодӣ ва маъмурӣ;
- **таъсиси инфрасоҳтори зарурӣ** дар биноҳои судҳо барои таъмини дастрасии **шахсони маъюб** ба адолати судӣ;
- кам кардани муҳлати нигоҳ доштани **гумонбаршуда**, айборшаванда ва судшаванда дар ҳабс;
- қабули ҷораҳои даҳлдор барои тақвият **додани** боварии аҳолӣ ба низоми судӣ;
- чорй намудани воситаҳои алтернативии тосудии ҳалли баҳсҳо;
- таъсис додани механизми самаранок барои машварат гирифтани шаҳрвандон дар бораи қоидаҳо ва расмиёти муроҷиат ба суд.

622. Такмили низоми расонидани ёрии ҳуқуқии ройгон ба аҳолӣ тавассути:

- **ба роњ мондани фаъолияти њуќуќиноносони давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ дар шањру ноњияњои кишвар;**
- чорй намудани платформаи электронии машваратӣ барои шаҳрвандон;
- **афзоиши ҳарсолаи** маблағузории давлатӣ барои расонидани ёрии ҳуқуқии ройгон;
- васеъ намудани доираи шахсоне, ки ҳуқуқ ба гирифтани ёрии ҳуқуқии ройгон доранд.

623. Такмилдиҳии сиёsat ва механизмҳо оид ба пешгирий намудани ҳамаи шаклҳои табъиз ва зӯроварӣ тавассути:

- дар қонунгузорӣ **мушахҳас** намудани асосҳои кам кардани **синни никоҳӣ**;
- таъсиси механизми ҳамоҳангсозӣ дар соҳаи пешгирии табъиз ва кумак ба қурбониёни зӯроварӣ;
- **омӯзиши масъалањои пешбинӣ намудани** ҷавобгарии ҷиноятӣ барои зӯроварӣ **нисбат ба аъзои оила**;
- таъсис додани марказҳои давлатии бухронӣ барои мувакқатан **ҷойгиркунони** қурбониёни зӯроварӣ;
- таъсис додани марказҳои ғайридавлатии дастгирӣ ва кумаки иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ аз зӯроварӣ дар оила;
- таҳияи **маҷмӯи** ҷораҳо оид ба **офииятбахши** ҷабрдиагони зӯроварӣ ва чорй намудани барномаҳои ислоҳшавӣ барои **шахсони содирнамудаи зӯроварӣ дар оила**.

624. Паст кардани сатҳи коррупсия тавассути:

- **такмилдиҳии** санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз он ҷумла қонунгузории ҷиноятӣ ва ҷораҳои ҷавобгарӣ барои коррупсия;

- ислоҳоти музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ барои маҳдуд кардани ангеза ба коррупсия;
- гузаронидани мониторинги самаранокии қонунгузории зиддикоррупсионӣ;
- аз нав дида баромадани меъёри хироҷи гумрукӣ ва таъмини шафдоғияти бочи гумрукӣ ва дигар пардохтҳо;
- кам кардани шумораи санчишҳои **андозӣ**, таъмини шафдоғияти фаъолияти субъектҳои андозбандӣ, инчунин кам кардани шумораи мақомоти санчишӣ ва **иҷозатдихӣ**;
- таъмини шафдоғияти **ҳисоботдихии** ҷараёни ҳарочотҳои давлатӣ;
- **мутобиқ кардани қонунгузории соҳаи муқовимат бо коррупсия ба меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ**;
- бартараф кардани такрорёбии ваколати мақомоти давлатӣ бо мақсади кам намудани ҳавфҳои коррупсионӣ;
- васеъ намудани истифодабарии воситаҳои муосири электронӣ барои кам кардани **робитаи бевосита** байни шаҳрванд ва **корманди** давлатӣ.

625. Муқовимат бо **қонунигардонии** даромадҳои бо роҳи ҷиноят **бадастомада** тавассути:

- тақвият додани таъминоти моддӣ – техникии мақомоти **ваколатдори** давлатии муқовимат бо қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада;
- васеъ намудани ҳамкории байнидавлатӣ ва заминаҳои шартномавӣ – ҳуқуқӣ оид ба расонидани кумаки мутақобила вобаста ба парвандаҳои алоқаманд ба расмикунонии ғайриқонунии маблағҳои пулӣ;
- такмил додани қонунгузорӣ ва **амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ** дар соҳаи муқовимат бо қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят **бадастомада**.

626. **Баланд бардоштани** нақши Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи қӯдак дар ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон тавассути:

- мутобиқ намудани вазифаҳои Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва Ваколатдор оид ба ҳуқуқи қӯдак ба принципҳои Париж;
- васеъ намудани доираи ваколатҳои Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва Ваколатдор оид ба ҳуқуқи қӯдак дар ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон;
- васеъ паҳн кардани барномаҳои омӯзишӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон миёни кормандони мақомоти давлатӣ бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ;
- ташкили мониторинги ҷойҳои маҳдудкунӣ ва маҳрум кардан аз озодӣ бо мақсади иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии кишвар дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти Ваколатдор оид ба хукуки инсон ва Ваколатдор оид ба хукуки кӯдак аз ҳисоби зиёд намудани шумораи воҳидҳои кории **онъо**, шумораи қабулгоҳҳои ҷамъиятӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, инчунин беҳтар намудани таъминоти моддӣ - техникии он.

627. Мустањкам намудани институти адвокатура:

- **такмили** фаъолияти адвокатура, аз ҷумла ба санадҳои байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон мутобиқ кардани он;
- таҳия ва амалӣ намудани барнома **оид ба таъкими** институти адвокатура;
- сода кардани расмиёти гирифтани мақоми адвокатӣ;
- ташкил ва таъмини дастрасӣ ба хизматрасонии адвокатҳо дар маҷалҳои аҳолинишини дурдаст.

628. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- портали иттилоотии хукуқӣ бо мақсади таъмини дастрасии шаҳрвандон ба санадҳои меъёрии хукуқии соҳавӣ **таъсис** дода шуд;
- майдони муколамаи сиёсӣ бо мақсади такмилдиҳии **амалияи** хукуқтатбиқунӣ ташкил карда шуд;
- механизми баҳисобигирии ҷанбаҳои гендерӣ, инчунин талаботи шахсони дорои имкониятҳои маҳдуд дар раванди меъёрэҷодкунӣ созмон дода шуд;
- расмиёт ва муҳлати пешниҳод намудани хизматрасониҳои давлатӣ сода **гардид**, монеаҳои маъмурӣ бартараф ва ҳамаи намуди хизматрасониҳои давлатӣ ба низоми ягона муттаҳид карда шуданд;
- марказҳои пешниҳод намудани хизматрасонии давлатӣ ба аҳолӣ аз рӯи усули «Равзанаи ягона» таъсис дода шуд;
- низоми электронии муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти судӣ ҷорӣ гардид;
- дар бинои судҳо барои **гаштугузор ва муоширати шахсони маъюб шароит фароҳам оварда шуд**;
- муҳлати нигоҳ доштан дар ҳабс кам карда шуда, таҷрибаи васеи амалӣ кардани **ҳабси хонагӣ** ва гарав ҷорӣ гардид;
- таҷрибаи ба иштирокчиёни муроғиаи судӣ фахмонидани моҳияти санади судии қабулгардида ҷорӣ шуд;
- дар **амалия** институтъои «миёнаравӣ» ва «медиатсия» истифода мегарданд;
- сомонаҳои электронӣ ва хати телефони боварӣ барои машварат гирифтани шаҳрвандон вобаста ба расмиёти муроҷиат ба суд амал мекунанд;
- меъёрҳои байналмилалии адолати **судӣ** дар низоми судии кишвар ҷорӣ карда шуд;

- толорхой судҳо бо системаи видео-конфронс ва дастгоҳҳои сабти овоз, инчунин низоми тамошои онлайни ҷаласаҳои судӣ мӯҷаҳаз гардонида шуданд;

- низоми электронии пешниҳоди шикоят ва даъво ба суд оид ба парвандаҳои гражданий, **оилавӣ**, иқтисодӣ ва маъмурӣ таъсис дода шуданд;

- модулҳои таълимӣ ва барномаҳо барои баланд бардоштани сатҳи дониш, таҳассус ва малакаи касбии **судяҳо амал меқунанд**, аз ҷумла барои муошират бо **шахсони маъюб**;

- **њуќуќиноносони давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ дар шахру ноҳияҳои қишвар фаъолият меқунанд**;

- марказҳои ғайридавлатии расонидани ёрии ҳуқуқии ройгон ба аҳолӣ аз ҳисоби иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таъсис дода шуданд;

- сомонаҳои электронии машваратдиҳӣ ба шаҳрвандон дар шакли «саволу ҷавоб» амал меқунанд;

- дар буҷети давлатӣ маблағузории низоми расонидани ёрии ҳуқуқии ройгон ба аҳолӣ пешбинӣ шудааст;

- дар **ќонунгузорӣ** асосҳои аз ҷониби суд кам кардани синни никоҳӣ **мушахҳас** гардидаанд;

- дастурамал оид ба ҳамоҳангозии фаъолияти вазорату идораҳо дар соҳаи пешгирии зӯроварӣ ва кумак ба қурбониёни зӯроварӣ қабул карда шудааст;

- дар Кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарӣ барои истифодаи зӯроварӣ **нисбат ба аъзои оила** пешбинӣ гардидааст;

- дастурамал оид **ба оғиятбахши** ҷабрдиагон аз зӯроварӣ ва барномаҳои ислоҳқунии **шахсони содирнамудаи зӯроварӣ** дар **оила** амалӣ карда мешавад;

- дар **Кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарӣ барои бойшавии ғайриқонунӣ пешбинӣ шудааст**;

- такрорёбии ваколати мақомоти давлатӣ оид ба санчиши фаъолияти субъектони ҳочагидор бартараф карда шудааст;

- дар назди мақомоти давлатӣ терминалҳо наслб карда шуда, воситаҳои электронии ҳисоббаробаркунӣ барои пардоҳти андоз ва бочи давлатӣ ҷорӣ карда шудааст;

- меъёри хироҷи гумrukӣ таҷдиди назар ва кам карда шудааст;

- шумораи санчиши андоз аз ҳисоби тартиби нақшавии танзимкунии санчишҳо кам карда шудааст;

- ба санадҳои ќонунгузорӣ тағириу иловаҳо бо мақсади кам кардани шумораи мақомоти санчишӣ ва иҷозатдиҳӣ ворид карда шудааст;

- шартномаҳо (**созишномаҳо**) бо давлатҳои хориҷӣ **оид** ба масъалаҳои расонидани ёрии мутақобилаи ҳуқуқӣ ва ё дигар намуди кумак оид ба парвандаҳои ба қонунигардонии маблағҳои бо роҳи

чиноят бадастовардашуда, **маблағузории терроризм ва пањнкунии силоњи қатли ом** алоқаманд баста шудаанд;

- бо назардошти тавсияҳои Гурӯҳи таҳияи чораҳои молиявии мубориза бо қонунигардонии маблағҳои бо роҳи чиноят бадастомада (ФАТФ) ба қонунгузорӣ тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд;

- бо мақсади аз ҷониби Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон **ва** Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи принсипҳои Париж гирифтани мақоми «А» харитаи роҳ амалӣ карда мешавад;

- механизми **њамкории** Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон **ва** Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак бо дигар мақомоти давлатӣ дар муқовимат бо шиканча, дигар шаклҳои зӯроварӣ **нисбат** ба кӯдак ва **шахсони маъюб** васеъ карда шуд;

- **тағириу иловаҳои даҳлдор ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъкими мақоми адвокатура ворид карда шуд;**

- барномаи мустаҳкам кардани институти адвокатура амалӣ карда шуд.

#### §4. Фазои сармоягузорӣ

629. Дар ҷараёни татбиқи БМР 2016-2020 Ҳукумати кишвар як қатор ислоҳотро дар самти тақвият бахшидани муколамаи давлат ва бахши ҳусусӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ, мутобиқ намудани фазои сармоягузорию соҳибкорӣ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ, шомил гардидан ҷумхурӣ ба узвияти СУС, Конвенсияи СММ оид ба эътирофи қарорҳои судҳои арбитражи хориҷӣ, Конвенсияи Гаага оид ба тайъиди легализатсияи ҳуччатҳои расмии хориҷӣ, ҳусусигардонии моликияти давлатӣ, таъмини дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ, инфрасоҳтори рушди соҳибкорӣ, роҳандозии стандартҳои байналмилалии сифат ва бехатарии маҳсулот ва мусиргардонии хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорону сармоягузорон корҳои мушаххас анҷом дод.

630. Бо мақсади рафъи монеаҳои маъмурӣ ва омилҳои инсонӣ, коҳиш додани ҳарочоти пешбурди соҳибкорӣ низомҳои «Равзанаи ягона» барои бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, иҷозатдихӣ барои корҳои соҳтмонӣ, бақайдгирии амволи ғайриманқул, амалиёти содиротиу воридотӣ ва транзитӣ, мусоидат ба сармоягузорон, инчунин тавассути портали электронии мақомоти андоз 36 намуди хизматрасониҳои электронӣ барои андозсупорандагон ба роҳ монда шудааст. Дар доираи ислоҳоти татбиқшуда шумораи ҳуччатҳои иҷозатдихӣ то 56 адад ва шумораи мақомоти санчишӣ аз 31 то 25 коҳиш дода шуда, пешниҳоди 30 фоизи ҳуччатҳои иҷозатдихӣ тариқи низоми электронӣ ба роҳ монда шуд ва ба ҳама намуди санчиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ то 1 январи соли 2021 мораторий эълон карда шуд.

631. Ҷиҳати рушди инфрасоҳтори дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, таъмини дастрасии васеи соҳибкорон ва аҳолӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ

ва воситаҳои қарзӣ буюроҳои таърихи қарзӣ, МД «Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ», КВД Бонки давлатии саноатию содиротии «Саноатсодиротбонк», феҳристи электронии гарави амволи манқул ва ғайриманқул ва МД «Ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон» бо воҳидҳои минтақавии он дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Кӯлоб, Хуҷанд ва Ҳоруғ ташкил ёфта, ислоҳоти босамари қонунгузории низоми созишҳои таъминшуда ҷиҳати тақвият бахшидани ҳуқуқҳои қарздорон татбиқ ва роҳандозии принсипҳои идоракунии корпоративӣ амалӣ шуда истодааст.

632. Ислоҳоти гузаронидашуда ба афзоиши мунтазами шумораи субъектҳои соҳибкории хурду миёна аз 206,5 ҳазор адади соли 2015 ба 328 ҳазор адад дар соли 2020 мусоидат намуда, дар натиҷаи он имрӯз ҳиссаи бахши хусусӣ дар ММД 70 фоиз, дар таъмини шуғли аҳолӣ 68 фоиз ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ 80 фоизро ташкил медиҳад. Дар баробари натиҷаҳои бадастовардашуда дар самти таъмини шароити баробари рақобат барои соҳибкории хусусӣ ва муҳити мусоиди сармоягузорӣ ҳоло ҳам масъалаҳои ҳалношуда вучуд доранд.

633. Мувофиқи раддабандии «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ сарбории андозӣ баланд боқӣ монда, тақрибан 67 фоизи фоидаи тиҷоратии соҳибкоронро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, ислоҳот дар самти рақамигардонии хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорон, аз ҷумла роҳандозии тартиби фосилавии анҷом додани расмиёти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, гирифтани иҷозат ва иҷозатномаҳо, бақайдгирии амволи ғайриманқул, пайвастшавӣ ба шабакаҳои муҳандисӣ, таъмини иҷроиши қарордод ва амалиёти тиҷорати хориҷӣ идомаи мантиқии худро тақозо менамояд.

634. Мушкилиҳои асосии фазои сармоягузорӣ аз инҳо иборат аст:

- рушди нокифояи инфрасоҳтори дастгирии рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва тильорат;
- расмиёти ҳоло ҳам мураккаби маъмурикунонии андоз ва ҳароҷоти баланди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ;
- аз ҳад зиёд будани расмиёти маъмурӣ, ки барои ҷалби бештари сармояи ватаний ва хориҷӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт монеа эҷод мекунанд;
- сатҳи пасти роҳандозии ТИК дар фаъолияти мақомоти давлатӣ барои хизматрасонӣ ба соҳибкорон ва сармоягузорон;
- рушд наёфтани мониторинги маҷмӯии сифати хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорон ва сармоягузорон;
- сатҳи нокифояи иҷрои уҳдадориҳо тибқи қарордодҳои тиҷоратӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои сармоягузорон ва соҳибкорон;
- маҳдуд будани механизмҳои самаранок оид ба рушди соҳибкории занон;
- механизми номукаммали ҳалли масъалаҳои пардохтнапазирӣ ва мавҷуд набудани механизмҳои барқарорнамоии фаъолияти корхонаҳои муфлисшуда.

635. Ҳадафи дарозмуддат дар соҳаи фазои сармоягузорӣ баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва ҷолибияти сармоягузории кишвар тавассути татбиқи як қатор тадбирҳои зерин мебошад, ки барои ба даст овардани як қатор нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва беҳтар шудани мавқеи кишвар то мақоми 50-ум дар арзёбии байналмилалии ҳисоботи Бонки ҷаҳонӣ «Пешбурди соҳибкорӣ» замина мегузорад.

- баланд бардоштани иқтидори сармоягузорӣ ва кам кардани хавфҳои сармоягузорӣ тавассути коҳиш додани ҳарочоти пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ;

- зиёд намудани ҳаҷми сармоягузориҳо ба бахши воқеӣ ва инфрасохтор то 25 фоиз;

- такмили заманаи институтсионалии рушди муҳити соҳибкорӣ тавассути афзоиши қафолатҳо, имтиёзҳо ва ҷораҳои дастгирии давлатӣ ва кам кардани шумораи санчишҳои субъектҳои соҳибкорӣ;

- баланд бардоштани фарҳанг ва саводнокии соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ, аз ҷумла дар байни занон аз ҳисоби зиёд намудани шумораи бизнес-инкубаторҳо, паркҳои технологӣ, форумҳо ва тренингҳо.

636. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- роҳандозии тадбирҳои нав ҷиҳати баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ;

- афзоиши додани ҳаҷми сармоягузорӣ ба бахши воқеии иқтисодиёт ва рушди инфрасохтори дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ;

- рушди низоми қафолатҳо ва имтиёзҳои давлатӣ ҷиҳати беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ;

- баланд бардоштани фарҳанг ва саводнокии соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ.

637. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- такмили қонунгузории танзими фаъолияти сармоягузорӣ ҷиҳати таъмини механизмҳои нисбатан самараноки идоракуни корпоративӣ, аз ҷумла паҳн намудани иттилоот оид ба созишҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ миёни тарафҳои вобаста, тавсеаи ҳуқуқҳои саҳомон ва нақши онҳо дар қабули қарорҳои муҳими корпоративӣ, мушахҳас намудани соҳторҳои моликияту назорат дар ҷамъиятҳои саҳомӣ ва баланд бардоштани шаффоғияти корпоративӣ;

- таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи номѓӯи хизматрасониҳои давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, дастуралмалҳо ва стандартҳои роҳандозии онҳо;

- ҷорӣ намудани механизми хизматрасонии фосилавӣ ба сармоягузорон тавассути татбиқи ташабbusi «e-investment» дар доираи равзанаи ягона барои пешбурди сармоягузорон ва таҳияи тартиби роҳандозии ҳамкории электронӣ бо сармоягузорон дар ҳамаи сатҳҳои мақомоти давлатӣ;

- таҳияи профилҳои сармоягузорӣ барои соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт, аз ҷумла туризм ва саноати сабук;

- ифтитоҳи маркази ягонаи хизматрасонии давлатӣ барои сармоягузорон ва соҳибкорон;

- ҷорӣ намудани стандартҳои фаъолияти мақомоти икроияи ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ вобаста ба ташаккул ва таъмини фазои мусоиди сармоягузорӣ ва роҳандозии мониторинги он бо назардошти индикаторҳои мақсаднок;

- ташкил намудани феҳристи сармоягузорони амалкунанда аз рӯй тақсимоти соҳавӣ, кишвар, ҳачми маблағ, ҳавасмандии сармоягузории тақрорӣ, минтақаи татбиқшавии лоиҳа ва дигар маълумот, ҷиҳати ҷорӣ намудани низоми кор бо сармоягузорони қалидӣ;

- таҳия намудани механизми сармоягузории мақсаднок (targeted investment) бо такя ба беҳсозии симои кишвар, ҳалли масъалаҳои ҷории ҳусусияти маҳаллидошта, таҳқими тарафҳои қавии мамлакат;

- баланд бардоштани иқтидори касбӣ ва малакавии кормандон дар самти татбиқи механизми сармоягузории мақсаднок ва гузаронидани таҷрибаи пилотӣ (роҳандозии ҳамкорӣ бо сармоягузор ҳадди ақал дар як бозор ва дар як соҳа ва муентазам дар давраи миёнамуҳлат зиёд намудани шумора).

638. Мукаммалсозии хизматрасонӣ дар шакли мусоидат ба сармоягузорон тавассути:

- бе талаботи пардохти хизматрасонӣ муайянкуни расмиёти мушаххас ҷиҳати коркарди дарҳости сармоягузорон, самаранок истифода бурдани ин дарҳостҳо ва ташрифи сармоягузорон;

- интишори дастурҳо оид ба роҳандозии муомилаи дуруст бо сармоягузорон (асосан аз ҷониби масъулини вазорату идораҳо, дар фурудгоҳ ва аз ҷониби мақомоти интизомӣ), мушаххасоти хизматрасониҳои барои сармоягузорон пешбинишуда, ва уҳдадориҳои мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ;

- ҷорӣ намудани раддабандии фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ;

- ташкили низоми арзёбӣ ва ҳисботдиҳии мақомоти икроияи ҳокимияти маҳаллӣ оид ба беҳтар намудани фазои миллии сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ;

- ташкил ва такмил додани низоми мониторинги мавқеи кишвар дар арзёбииҳои иқтисодии байналмилалӣ.

639. Афзоиши сармоягузорӣ ба бахши воқеӣ ва инфрасоҳтор тавассути:

- сода гардонидани маъмурикунонии андоз ва коҳиш додани ҳарочоти пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ;

- таҳияи маҷмӯи чораҳо оид ба ҳавасмандгардонии бахши ҳусусӣ барои тавсеаи фаъолият ва ташкили корхонаҳои миёна ва қалон;

- ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ба низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна;

- таҳияи механизмҳои муосири баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории соҳаи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ.

640. Рушди низоми кафолатҳо ва имтиёзҳои давлатӣ чиҳати беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ тавассути:

- такмил додани низоми расонидани хизматрасониҳои давлатӣ ба баҳши хусусӣ тавассути татбиқи ТИК-и муосир;
- таҳияи чораҳо оид ба ташкили низоми хеджкунӣ;
- таҳияи низоми пешниҳоди имтиёзҳо баҳри ҷалби фаъоли занон ва ҷавонон ба фаъолияти соҳибкорӣ;
- роҳандозии маҳзани ягона оид ба санчишҳои гузаронидашуда ва низоми идоракуни иттилоотӣ;
- такмили низоми иҷозатдигӣ ва иҷозатномадигӣ;
- таҳияи санадҳои зерқонунӣ дар самти танзими санчишҳои субъектҳои соҳибкорӣ;
- таҳия ва роҳандозии механизми барқарорнамоии корхонаҳои дар ҳолати муфлишшавӣ қарордошта барои фароҳам овардани имконияти муроҷиати кредиторон ба суд чиҳати татбиқи ин расмиёт ҳангоми муфлишшавӣ ва муқаррар намудани ҳимояи ҳуқуқӣ барои кредитороне, ки ба чунин корхонаҳо маблағгузорӣ менамоянд.
- таъсиси феҳристи уҳдадориҳои кредиторони ба корхонаҳои муфлишшуда маблағгузорикунанда барои кафолати ҳуқуқҳои афзалиятноки онҳо, ки дорои номгӯи уҳдадориҳои қарзӣ бо нишондоди маблағ, асос ва санаи пешниҳоди қарз;
- таҳия ва роҳандозии низоми нави мукаммали корпоративии пардохтнапазирӣ тибқи таҷрибаи беҳтарини байналмилалӣ (UNCITRAL, принсипҳои Бонки ҷаҳонӣ оид ба пардохтнапазирӣ ва низомҳои амалкунандаи кредиторон - қарздорон) тавассути қабули қонуни алоҳида дар бораи пардохтнапазирии корпоративӣ;
- таъсиси низоми фаврии пардохтнапазирии корхонаҳои соҳибкории ҳурду миёна барои роҳандозии механизмҳои таҷдиди мӯътадил ва камхарҷи қарз ва ё муфлишшавии чунин корхонаҳо..

641. Баланд бардоштани фарҳанг ва саводнокии соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ тавассути:

- ташаккули платформаҳои тиҷоратии технопаркҳои муосир ва гузаронидани омӯзиш ва курсҳои такмили ихтисос барои соҳибкорони навтаъсис;
- тақвият баҳшидани корҳои фаҳмондадигӣ ба баҳши хусусӣ барои таъмини фарогирии васеи субъектҳои соҳибкорӣ бо намудҳои гуногуни хизматрасониҳои электронии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва меъёрҳои пардоҳти хизматрасонӣ мувофиқи нарҳномаҳои тасдиқшуда;
- таъмини шаффоғияти расмиёти танзими фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ тавассути дастрасӣ ба иттилоот оид ба тартиби расмиёти бақайдигирии субъектҳои соҳибкорӣ, амволи ғайриманқул, пайвастшавӣ ба шабакаҳои муҳандисӣ, гирифтани қарз, маъмурикунонии андоз ва андозбанӣ, баррасии парвандаҳои тиҷоратӣ, тиҷорати беруна ва дигар расмиёт, аз ҷумла дастурамал, тарифҳо, руйхати ҳуҷҷатҳои зарурӣ,

муҳлат ва харочоти расмии ҳар як расмиёт дар сомонаҳои мақомоти дахлдор, лавҳаҳо ва дигар маводи иттилоотӣ;

- ташкили онлайн – порталҳо барои таълими тиҷорат бо мақсади баланд бардоштани саводнокии соҳибкорӣ ва рушди малакаҳои банақшагирии тиҷорат.

642. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- сарбории андозӣ барои соҳибкорон то 35% кам карда мешавад;

- сармоя дар бахши воқеӣ ва инфрасохторҳо то соли 2025 ба 25% афзоиш меёбад;

- ҳиссаи корхонаҳои миёна ва азим дар соҳтори бахши ҳусусӣ 15% - ро ташкил медиҳад;

- мавқеи кишвар дар раддабандии «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои «Бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ», «Гирифтани иҷозат барои соҳтмон», «Пайвастшавӣ ба шабакаи таъмини қувваи барқ», «Бақайдгирии моликият», «Андозбандӣ», «Ҳимояи сармоягузорони миноритарӣ», «Таъмини иҷроиши қарордод», «Ҳалли масъалаи пардохтнапазирӣ» ва «Рушди тиҷорати беруна» боз ҳам беҳтар карда шуда, мавқеи умумии 50-ум дар байни 190 кишвар ба даст оварда шуд;

- барои ҳамоҳангсозии кумаки беруна СИИ ҷорӣ гардид;

- қисми зиёди хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорӣ фосилавӣ тавассути ТИК расонида мешавад;

- шумораи санчишҳои субъектҳои соҳибкорӣ 40% кам гардид (то 19200 санчиш);

- онлайн – платформа барои пешниҳоди имконияти баланд бардоштани сатҳи саводнокии соҳибкорӣ таъсис дода шуда, омӯзишҳои ройгон оид ба асосҳои тиҷоратии соҳибкорони муваффақ гузаронида мешаванд;

- майдонҳои тиҷоратӣ ва технопаркҳо барои баланд бардоштани ҳавасмандии шаҳрвандон ба фаъолияти соҳибкорӣ созмон ёфта, курсҳои омӯзиши фаъолияти соҳибкорӣ барои оғозкунандагон гузаронида мешаванд;

- нишондиҳандаҳои шумораи занони ба соҳаи соҳибкорӣ ҷалбшуда то 35% афзоиш меёбад.

## §5. Шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ

643. Айни замон дар кишвар 5 лоиҳаи шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ (минбаъд - ШДБХ) дар бахшҳои инфрасохтор, тандурустӣ, энергетика, таҳсилоти томактабӣ ва нақлиёти ҷамъияти татбиқ мегарданд.

644. Бо мақсади тақвият бахшидани ШДБХ феҳристи лоиҳаҳои пешакии ШДБХ қабул гардида, лоиҳаи «Барномаи рушди шарикии давлат – бахши ҳусусӣ барои солҳои 2020 - 2024» таҳия шуда истодааст. Бо вучуди ин масъалаҳои зиёди ШДБХ, ки ҳалли онҳо дар БМР 2016 – 2020 ба нақша гирифта шуда буданд, боқӣ мемонанд.

645. Сатҳи пасти огоҳӣ дар бораи лоиҳаҳои имконпазир, шартҳо, тарифҳо, имтиёзҳо ва кафолатҳои нокифоя боиси таваҷҷуҳи пасти

сармоягузорони эҳтимолӣ мегардад. Ҳамчунин, масъалаҳои ҳалталаб дар самти баланд бардоштани салоҳиятнокии кадрҳо ва дар маҷмӯъ, рушди институтионалӣ дар соҳаи ШДБХ вучуд дорад. Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимиюти давлатӣ имконияти ШДБХ –ро дар соҳаи ХМК ва хизматрасониҳои коммуналий кам истифода мебаранд.

646. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҳадафҳо ва вазифаҳо дар самти татбиқи механизми шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ пурра ба даст оварда нашуда, қисми зиёди масъалаҳо, ҳадафҳо, вазифаҳо ва самтҳои фаъолият ҳоло ҳам муҳим боқӣ мемонанд:

- низоми муносибатҳои байниҳамдигарии давлат ва бахши хусусӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ нокифоя мукаммал карда шуда, ҳаммаблағузории давлат ба лоиҳаҳои ШДБХ рушд наёфтааст;
- сатҳи пасти огоҳии иштирокчиёни ШДБХ дар бораи механизм ва шаклҳои алоҳидай он, таҷрибаи истифода ва имкониятҳои иҷтимоию иқтисодии он;
- мавҷуд набудани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи ШДБХ дорои салоҳияти коғии омода ва пайгирий кардани лоиҳаҳои ШДБХ;
- рушди нокифояи ислитутионалии сохторҳои масъули давлатӣ дар соҳаи ШДБХ дар алоқамандӣ бо маҳдудияти заҳираҳои молиявӣ ва кадрӣ;
- рушди нокифояи низоми ҷалби маблағҳои дарозмуҳлати гайрибуҷетии лоиҳаҳои ШДБХ;
- ҳавфҳо вобаста ба амалӣ намудани лоиҳаҳои ШДБХ дар Тоҷикистон, аз ҷумла ҳавфи молиявӣ, даромаднокии лоиҳа, пардохтпазирии аҳолӣ, талабот, бекӯрбашвии асъори миллӣ, таваррум ва ғайра хело баланд буда, ҳавфҳои лоиҳаи шарикӣ байни шарикони давлатӣ ва хусусӣ баробар тақсим намегардад.
- дар доираи шартномаи ШДБХ кафолати сармояи бахши хусусӣ аз ҷониби давлат дода намешавад;
- лоиҳаҳои ШДБХ дар Тоҷикистон таъсири бузурги иҷтимоию иқтисодӣ доранд, аммо даромаднокии молиявии онҳо паст мебошад ва на ҳамаи онҳо барои соҳибкорон ва сармоягузорон ҷолиб мебошанд;
- лоиҳаҳои ШДБХ, ки муҳлати амалишавии дароз доранд ба қарзҳои имтиёзномии дарозмуҳлат дастрасӣ надоранд;
- қонунгузории миллӣ дар самти ШДБХ пурра ба талаботи таҷрибаи байнамилалии амалинамоии лоиҳаҳои ШДБХ мутобиқ нест.

647. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ имрӯз дар тамоми соҳаҳо ва бахшҳои иқтисод паҳн гардидааст. Ҳар як бахш дар БМР 2021-2025 масъалаҳои ШДБХ-ро аз нуқтаи назари соҳаи худ дид мебарояд, ки ин маънои баррасии масъалаҳои ШДБХ дар заминаи як соҳаро дорад. Дар асоси ин, дар доираи рушди шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ дар кишвар гузоштани чунин ҳадафе мувоғиқ дониста мешавад, ки ҷанбаҳои гуногуни ШДБХ-ро дар бар гирад.

- васеъ намудани роҳандозии ШДБХ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт;

- такмили минбаъдаи заминаи қонунгузории муносибатҳои байни давлат ва бахши хусусӣ, танзими тарифҳо ва хусусиятҳои фаъолияти лоиҳаҳо дар ин самт;

- рушди низоми дастгирии захиравии лоиҳаҳои ШДБХ, аз ҷумла захираҳои инсонӣ ва иттилоотӣ;

- баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ оид ба имкониятҳои механизми ШДБХ дар кишвар ва таъмини шаффофияти татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ;

- ҷалби бештари бахши хусусӣ барои амалинамоии лоиҳаҳои инфрасохтории ШДБХ тибқи таҷрибаи мусоири байнамилалӣ;

- татбиқи лоиҳаҳои инноватсионии ШДБХ, ки ба рушди илм ва инноватсия нигаронида шудаанд.

648. Вазифаҳо барои ҳалли проблемаҳои гузашташуда ва ба даст овардани ҳадафҳо:

- такмили заминаҳои қонунгузорӣ дар соҳаи ШДБХ;

- баланд бардоштани самаранокии тақсимоти захираҳо барои лоиҳаҳои ШДБХ;

- беҳтар намудани дастрасӣ ба иттилоот ва шаффофияти лоиҳаҳои ШДБХ;

- баланд бардоштани ҷолибияти лоиҳаҳои ШДБХ барои соҳибкорону сармоягузорони дохирию ҳориҷӣ.

649. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузашташуда:

- мукаммал намудани қонунгузории миллӣ дар самти ШДБХ ва мутобиқ намудани он ба таҷрибаи пешрафтаи байнамилалӣ;

- таҳияи барномаи рушди ШДБХ;

- таҳияи феҳристи ягонаи лоиҳаҳои ШДБХ;

- таҳияи методологияи арзёбии лоиҳаҳои ШДБХ;

- такмил додани тартиби баҳисобигрии лоиҳаҳои ШДБХ, нишондиҳандаҳо ва низоми мониторинг ва арзёбии лоиҳаҳо;

- бознигарӣ ва такмил додани тарифҳои мавҷудаи ШДБХ;

- рушди низоми дастгириӣ, ҳавасмандгардонӣ, кафолат ва маблағгузории муштараки лоиҳаҳои ШДБХ.

650. Баланд бардоштани самаранокии тақсимоти захираҳо барои лоиҳаҳои ШДБХ тавассути:

- такмил додани низоми идоракуни корпоративӣ дар корхонаҳои давлатӣ;

- таҳқими заминаи моддию техникии МД «Маркази татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ»;

- баланд бардоштани неруи кадрии КВД «Маркази татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ» барои баланд бардоштани сифати хизматрасонии лоиҳаҳои ШДБХ;

- таҳияи маҷмӯи ҳавасмандгардонӣ барои баланд бардоштани ташабbusкории мақомоти иҷроия (ташкilotҳои фармоишгар) дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ.

651. Беҳтар намудани дастрасӣ ба иттилоот ва таъмини шаффофияти лоиҳаҳои ШДБХ тавассути:

- рушди минбаъдаи захираҳои интернетии кишвар дар соҳаи ШДБХ (аз он ҷумла, [www.ppp.tj](http://www.ppp.tj)) ва таъмини дастрасӣ ба маълумоти зарурӣ ба ҳамаи шахсони манфиатдор;

- ташкили форумҳо, мизҳои мудаввар ва ярмаркаҳо барои ҷалби сармоягузорон, пешниҳоди лоиҳаҳои ШДБХ ва ба танзим даровардани муносибатҳои байниҳамдигарӣ бо сармоягузорони хусусии манфиатдор.

652. Баланд бардоштани ҷолибияти лоиҳаҳои ШДБХ барои соҳибкорону сармоягузорони дохилию ҳориҷӣ тавассути:

- паст намудани ҳавфҳои лоиҳавӣ бо роҳи иштироки давлат, шарикони рушд ва ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ дар соҳтори молиявии лоиҳаҳо

- тақсимоти одилона ва баробари ҳавфҳои лоиҳаҳо байни шарикони давлатию хусусӣ

- пешниҳоди кафолати давлатӣ ба сармояи бахши хусусӣ ҳангоми маблағгузории лоиҳаи ШДБХ

- додани имтиёзҳои андозиву гумруқӣ ба лоиҳаҳои ШДБХ

- таъсиси Фонди маблағгузории лоиҳаҳои ШДБХ

- ҷорӣ намудани механизми дастирии давлатии молиявии лоиҳаҳои ШДБХ, ки даромаднокии молиявиашон паст мебошад, аммо таъсири иҷтимоиу иқтисодии калон доранд.

653. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- барномаҳои рушди ШДБХ ҳам дар сатҳи минтақавӣ ва ҳам дар сатҳи соҳаҳо таҳия карда мешаванд;

- 10 барномаи омӯзишӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи таҳассуси кадрҳои мақомоти соҳа, аз он ҷумла КВД «Маркази татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ» гузаронида мешаванд;

- ҳаҷми маблағгузорӣ ба лоиҳаҳои ШДБХ 23% афзоиш меёбад;

- ҳаҷми лоиҳаҳои ШДБХ дар соҳаи илм ва инноватсия 3 ададро ташкил медиҳад;

- интернет - портали [www.ppp.tj](http://www.ppp.tj), ки тавассути он иттилооти зарурӣ ба тарафҳои манфиатдор пешниҳод карда мешавад, такмил дода мешавад;

- 10 мизи мудаввар, 2 форум ва 12 ярмарка барои ҷалби бахши хусусӣ ва рушди ШДБХ дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт ташкил карда мешавад;

- 14 адад лоиҳаи ШДБХ дар соҳаи тандурустӣ барои паст кардани ҳавфи бемориҳои эпидемиологӣ ва паст кардани оқибатҳои пандемияи COVID-19 татбиқ мегарданد.

## §6. Ташаккули иқтисоди рақамӣ

654. Иқтисоди рақамӣ тақозои муҳими рушди даврони муосир мебошад. Бинобар ин, яке аз манбаъҳои асосии рушди минбаъдаи институтионалии кишвар табодули рақамӣ буда, барои ташкили иқтисоди рақамӣ заминаи муосири меъёрию ҳукуқӣ, низоми нави самараноки идоракунии давлатии захираҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва технологияҳои рақамӣ ва механизми нави ҳамкории шабакавӣ дар ҷомеаи иттилоотиро талаб мекунад.

655. Ташаккули заминаи ғайрирақамӣ (заминаи меъёрӣ ва қонунгузорӣ, манбаъҳои молиявӣ) ва рақамӣ (интернети фарохмачро ва технологияҳои рақамӣ) дар кишвар таҷдиdi назари афзалиятҳо ва тадбирҳои дар СМР-2030 пешбинишударо тақозо менамояд.

656. Пандемияи COVID-19 ба ҳолати инфрасоҳтори техникӣ ва услубҳои хизматрасонии ҳадамоти алоқа таъсири иловагӣ расонид. Ҳаҷми трафик дар ин сегменти шабакаҳои интиқоли маълумот чандин маротиба афзудааст ва бори вазнинии хизматрасонии шабакаҳои интиқоли маълумот ва нигоҳ доштани инфрасоҳтор то имрӯз пурра ба дӯши ширкатҳои хусусӣ **вогузор шудааст**.

657. Тибқи таҳлилҳои ташкилоти иқтисодиву молиявии байналмилалӣ ба 10 фоиз афзудани фарогирии аҳолӣ бо интернети фарохмачро суръати рушди иқтисодии кишварро метавонад **то 1,4** фоиз зиёд намояд.

658. Бо назардошти аҳамияти баланди иқтисодиву иҷтимоӣ касб намудани дастрасӣ ба технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар шароити пандемия зарур аст, ки вобаста ба тавсееи фарогирии аҳолии кишвар бо хизматрасониҳои имтиёзном ва алоқа тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд.

659 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи ибтидоии иқтисоди рақамӣ қарор дошта бошад ҳам, оғози қадамҳои нахустини худро барои гузариш ба рақамикционии иқтисодиёт дар кишвар тавассути фаъолияти ТИК дар соҳаҳои муҳталифи кишвар ба роҳ монда, солҳои охир як қатор дастовардҳоро ноил гардидааст.

660. Ҷиҳати татбиқи Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҳукумати шаҳри Душанбе таҷхизоти серверӣ дар ҳуҷраи маҳсус ва байнӣ соҳторҳои дастгоҳи он тавассути барномаи «Гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ SITI-DOC» насл шудааст.

661. Корхонаву ширкатҳои гуногун, аз қабили «Авесто - Гурӯҳ», «Ақиа-Авесто - Индастрив», «Рахштаксӣ», «Эйшн Экспресс», «Сомон - таксӣ», «Глобал экспресс Душанбе», «Атлас - таксӣ», «Олуча - Авто» ва «Сити таксӣ», ки дар пойтаҳти кишвар фаъолият мекунанд, технологияи рақамиро роҳандозӣ намуданд. Инчунин, низоми пардоҳти электронии ҳаққи хизмати мусоғиркашонӣ дар шаҳри Душанбе «City Card» ҷорӣ гардид, ки шаҳрвандони кишвар тавассути он маблағи роҳқироро бо ворид шудан ба нақлиёти ҷамъияти пардоҳт менамоянд.

662. Бахши ТИК дар раванди табодули рақамӣ динамизм ва суръатбахшии бештарро бояд ба даст орад. Аммо бахши ТИК ҳанӯз ба механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки ҳамоҳангсозии ҳадафҳои ҳадамоти бахши давлатӣ ва манфиатҳои провайдерҳои хизматрасонии ТИК-ро дар бар мегирад, дохил карда нашудааст.

663. Мушкилоти асосӣ:

- заминаи нокифоя ташаккулёфтai қонунгузорӣ;
- танзим ва идоракуни давлатии соҳа ба услубҳои самаранок ниёз дорад;
- ҳамоҳангии байнисоҳавӣ дар сатҳи зарурӣ нест;

- норасоии кадрҳои баландихтисос;
- рушди нокифояи инфрасохтори техникий.

664. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- такмили заминаи гайрирақамӣ барои мусоидат ба иқтисоди рақамӣ;
- таҳқими асосҳои рақамии табодули рақамӣ;
- рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ;
- ҷорӣ намудани ҳукумати рақамӣ; таҳқим бахшидани заминаҳои рушди иқтисоди рақамӣ;
- рушди сармояи инсонӣ барои иқтисоди рақамӣ;
- таъмини идоракунии давлатӣ ва раванди танзим дар соҳа дар асоси рақобати одилона, бо мақсади баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва бахши ҳусусӣ;
- рушди инфрасохтори ТИК барои иқтисоди рақамӣ;
- низоми ташкил, ҳамоҳангсозӣ ва амалигардонии иқтисоди рақамӣ.

665. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- таъмини идоракунии самараноки соҳаи алоқа;
- рушди малакаҳои рақамӣ дар низоми идоракунии давлатӣ;
- таъминоти итилоотӣ ва таблиғи табодули рақамӣ;
- бунёди инфрасохтори муосири рақамӣ;

666. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- арзёбии ҳолати кунунии табодули рақамӣ ва таҳияи як қатор тадбирҳо оид ба таҳқими заминаи меъёрию ҳукукии он;
- такмили барномаи давлатӣ дар самти ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт;
- нав кардани шаклҳои ҳисботи оморӣ дар самти рушди иттилоот ва истифодаи Технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ бо мақсади мутобик намудани он ба ҷолишҳои муосир ва ҳуччатҳои стратегӣ;
- мукаммал намудани соҳтори идоракунии давлатӣ ва нав кардани СМҲ дар самти амнияти иттилоотӣ;
- таҷдид ва фаъолгардонии кори Шӯрои мавҷуда оид ба Технологияи иттилоотию коммуникатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба он интиқол додани вазифаҳои ҳамоҳангсозӣ ва роҳбарии байнисоҳавӣ;
- ҷорӣ намудани таҷрибаи форсайт ва дигар усуљҳои пешқадам барои таҳияи дурнамои сенарияҳои рушди рақамикунонӣ ва қабули қарорҳо ва ҷораҳои даҳлдор ҷиҳати такмили раванди онҳо;
- таҳияи Харитаи роҳ вобаста ба ҷорӣ намудани ҳукумати элекtronӣ, ки дар марҳилаҳои кутоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат татбиқ карда мешавад;
- таҳия ва ҷорӣ намудани на камтар аз 10 **навъи** хизматрасонии давлатӣ дар платформаи элекtronӣ;

- таҳияи СМҲ оид ба тақсими масъулиятҳо барои дигаргуниҳои рақамӣ миёни идораҳои мухталиф ҷиҳати роҳандозии назорат, мониторинг ва ҳисоботдиҳӣ дар сатҳи байниидоравӣ;

- таҳия ва қабули барнома ҷиҳати ташкили ҳӯҷатгузории электронӣ дар тамоми муассисаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ҷалби ширкатҳои аудитории ботаҷриба ва ташаккули механизми ҳамкории онҳо бо мақомоти давлатӣ, баҳши ҳусусӣ, ташкилоти ҷамъиятий ва шарикони байналмилалии рушд;

- тақмили соҳтори мақоми ваколатдори идоракунии давлатӣ ва танзими соҳаи алоқа мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ;

- гузаронидани аудити мустақили санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ марбут ба ТИК ва табодули рақамӣ;

- ҳалли масъалаи ҳамоҳангозии байнисоҳавӣ оид ба татбиқи иқтисоди рақамӣ.

667. Рушди малакаҳои рақамӣ дар низоми идоракунии давлатӣ тавассути:

- таъсиси марказҳои таълимии тайёр кардани кадрҳои баландихтисос ва ҳайати идоракунӣ барои пешбуруди лоиҳаҳои рақамӣ;

- ҷорӣ намудани низомҳои пешқадам барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар сатҳи мақотиби олӣ, муассисаҳои давлатӣ ва корхонаҳо;

- таҳияи нақша ва механизмҳои мунтазам баланд бардоштани сатҳи таҳассусии кормандони мақомоти давлатӣ аз рӯи малакаҳои рақамӣ;

- таъсиси гурӯҳи кории байниидоравӣ барои тақмили санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, муқаррар намудани ваколат ва вазифаҳои он;

- ташкил намудани марказҳои ҳамоҳангоз оид ба татбиқи иқтисоди рақамӣ;

- ташкили мизҳои мудаввар барои муҳокима ва қабули чораҳо аз рӯи натиҷаҳои кори гурӯҳи байниидоравӣ;

- ташкили курсҳои мақсаднок дар соҳаи ТИК барои кормандони мақомоти давлатӣ дар Дошишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ бо иштироки васеи ширкатҳои ҳусусӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии дорои салоҳияти муайян;

- татбиқи лоиҳаи «Шаҳри бехатар» дар дигар минтақаҳои кишвар, ҳамзамон ҷорӣ намудани он дар самти назорати таваққуфи нақлиёт дар роҳҳои дохишишаҳрӣ.

- ҷалби маблағҳои шарикони рушд барои татбиқи иқтисоди рақамӣ.

668. Таъминоти итилоотӣ ва таблиғи табодули рақамӣ бо роҳи:

- оғози дастгирии иттилоотию фаҳмондадиҳӣ ва ҷойгиркунии табодули рақамӣ дар дохили кишвар ва сатҳи байналмилалӣ;

- гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолии ҷумҳурӣ ва ҷалби шарикони тавонманд ва сармоягузорон дар раванди ташкил ва муҳокимаи васеъи Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ташкили маъракаи иттилоотӣ барои нишон додан ва ҷойгир кардани дастовардҳо дар татбиқи лоиҳаҳои рақамӣ дар ҳама соҳаҳо;
- муайян намудани манбаи маблағгузории лоиҳаи таъмини минтақаҳои кишвар бо ҳатҳои баландсифати алоқаи нахи оптикӣ ва интернети баландсуръат;
- ҷалби мутахассисони ботаҷриба ва таҳияи харҷномаи лоиҳавӣ ва ҳӯҷҷатҳои тендерӣ;
- тибқи стандартҳои байналмилалӣ ташкил намудани озмун ва татбиқи лоиҳа;
- мусоидат барои роҳандозии технологияҳои замонавии молиявӣ дар савдо, хизматрасонӣ ва молия(FinTech);
- таъмин намудани тамоми минтақаҳои кишвар бо ҳатҳои баландсифати алоқаи нахи оптикӣ ва интернети баландсуръат бо сервери асосии он дар шаҳри Душанбе;
- омода намудани кадрҳо дар самти ТИК ва ташаккули заминаҳо барои рушди шуғли фосилавӣ, аз ҷумла занон, маъюbon ва дигар гурӯҳҳои осебазири чомеа дар заминай баланд бардоштани саводнокии рақамӣ;
- амалӣ намудани лоиҳаи «Шаҳри доно» дар шаҳри Душанбе.

**669. Бунёди инфрасохтори мусоидати рақамӣ тавассути:**

- таҷдиди шоҳроҳи каналҳои оптикаи алоқа бо қобилияти гузарониши на камтар аз 10 Гбит/сония барои ҳар як маркази ноҳия;
- таъсиси маркази иловагии иттилоотӣ дар яке аз марказҳои минтақавии шарқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳадди аққал 12 раф;
- тавссеаи маркази захиравии иттилоотии Кумитаи андози шаҳри Ҳуҷанд то 12 раф;
- пайвастӣ ҳамаи марказҳои маъмурии идоракуни давлатӣ бо шаҳри Душанбе тавассути ҳатҳои алоқаи оптикӣ;
- ҷалби сармояи ватанию ҳориҷӣ барои бунёди инфрасохтори зарурӣ;
- татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ (Digital CASA).

**670. Натиҷаҳои ҷашмдошт:**

- аудити мустақили қонунҳо ва қоидаҳои марбут ба табодуллоти рақамӣ гузаронида мешавад. Як қатор санадҳои меъёрии хуқуқӣ бекор карда мешаванд;
- Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ барои солҳои 2021-2025-и татбиқ мегардад;
- дар раванди идоракуни давлатӣ ва танзими соҳа рақобати одилона таъмин гардид ва вазифаҳои мақоми нави ваколатдор дар соҳаи алоқа муайян карда мешавад;
  - сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва бахши хусусӣ афзоиш меёбад;
  - механизми самараноки ҳамоҳангсозии байнисоҳавӣ оид ба масъалаҳои табодуллоти рақамӣ ташаккул меёбад;
  - дар тамоми мақомоти давлатӣ марбут ба табодуллоти рақамӣ соҳторҳои ТИК таъсис дода мешаванд;

- 69 маркази маъмурии идоракуни давлатӣ дар минтаҳаҳо ба шабакаҳои оптикаи пайвастанд ва бо шахри Душанбе иртиботи доимии бефосила доранд.

## 7. РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНИЙ ВА БЕҲТАР НАМУДАНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БАХШИ ИҶТИМОӢ

### §1. Идоракуни равандҳои демографӣ

671. Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари дорои афзоиши баланди табиии аҳолӣ мебошад. Афзоиши миёнасолонаи аҳолӣ тақрибан 2 фоиз - 2,2 фоизро ташкил дода, дар аввали соли 2020 шумораи аҳолии кишвар ба зиёда аз 9,3 млн. нафар расид. Тоҷикистон аз рӯи афзоиши табиии аҳолӣ дар байнин кишварҳои ИДМ пешсаф буда, ба гурӯҳи 22 кишвари ҷаҳон, ки дорои афзоиши мӯътадили табиии аҳолӣ мебошанд, шомил аст. Афзоиши босуръати аҳолӣ ба суръати рушди иқтисодиёти кишвар таъсири назаррас расонида, истеҳсоли неъматҳои зарурии ҷамъиятӣ, хизматрасониҳо, маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ҷойҳои кориро тақозо менамояд.

672. Гузариши демографие, ки дар Тоҷикистон ба назар мерасад, дар ҳолати роҳандозии сиёсати макроиқтисодии **муваффақона** метавонад манфиатҳои (дивиденд) зиёдеро ба бор орад.

673. Тадқиқоти мониторингии гузаронидашудаи равандҳои демографӣ дар солҳои 2015-2019 муҳиммияти вазъ ва индикаторҳоро вобаста ба аҳолӣ, ки дар БМР 2016-2020 дарҷ шуда буданд, тасдиқ намуд. Ҳадафу вазифаҳои гузошташудаи рушди демографӣ дар кишвар ба Ҳадафҳои рушди устувор дар доираи Рӯзномаи 2030 мутобиқ мебошанд.

674. Тоҷикистон ба Нақшай амали Конфронси байналмилаӣ оид ба аҳолӣ ва рушд (НА КБАР) ҳамроҳ гардида, уҳдадор шуд, ки омилҳои демографиро дар тамоми стратегияҳои рушд ва ҷанбаҳои банақшагирии рушд ворид намуда, ҷиҳати ноил гаштан ба адолати иҷтимоӣ ва решакан кардани камбизоатӣ шароит фароҳам орад. Ҳамин тавр, бо назардошти таъсири омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳоло вазъи демографии ҷумҳурӣ таваҷҷуҳи маҳсус ва омӯзиши дақиқро бо мақсади сари вақт ҳал кардани масъалаҳои муҳталифи демографӣ талаб менамояд.

675. Тибқи дурнамо, шумораи доимии миёнасолонаи аҳолӣ аз 9,5 млн нафари соли 2020 дар соли 2025 то ба 10,6 млн. нафар зиёд мешавад. Дар ин давра афзоиши шумораи аҳолии то 15-сола 8,7 фоиз, ё ки 284 ҳазор нафар дар назар дошта шудааст. Аҳолии синни қобили меҳнат 10,6 фоиз ё 628,5 ҳазор нафар ва аҳолии калонтар аз синни қобили меҳнат 1,5 маротиба ё 166,8 ҳазор нафар зиёд мешавад.

676. Натиҷаҳои барӯйхатгирии соли 2020 барои таҳлили амиқи рушди аҳолӣ, инчунин таҳия дурнамои ҳамаҷониба ва воқеии рушди демографии ҷумҳурӣ имконият фароҳам меоранд.

- омори демографӣ барои қонеъ намудани талаботи зудтағийрёбандай рушд ба такмил ниёз дорад;

- маълумоти демографӣ дар равандҳои таҳлил, дурнамосозӣ, таҳияи сиёсат ва банақшагирӣ дар сатҳҳои миллӣ ва минтақавӣ ба қадри нокифоя ҳамгирий карда шудаанд.

677. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳо) рушд:

- тақвият бахшидани низоми миллии маълумоти демографӣ;
- рушди иқтидори миллӣ оид ба таҳлил ва дурнамосозии равандҳои демографӣ, ки дар низоми қабули қарорҳо истифода бурда мешаванд.

678. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- зиёд кардани иқтидорҳои миллӣ дар соҳаи ҷамъоварӣ, коркард ва паҳн намудани маълумоти демографӣ;
- беҳтар намудани истифодабарии маълумоти демографӣ барои тайёр кардани сиёсати банақшагирии индикативӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ.

679. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои амал) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- ҷорӣ намудани шарҳҳо, таҷхизот ва технологияҳои муосири иттилоотӣ (низомҳои ҷуғрофии иттилоотӣ ва ҷамъоварии маълумот бо истифода намудани планшет) дар ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти демографӣ;
- ҷорӣ намудани таҷриба, методологияи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти демографӣ аз нуқтаи назари гендерӣ;
- рушди таҷрибаи гузаронидани барӯйхатгирии миллии аҳолӣ ва фонди манзил бо татбиқи технологияи рақамӣ;
- арзёбии фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ ҷиҳати ноил гардидан ба мақсад ва вазифаҳои стратегии рушди минтақа;

680. Беҳтар намудани истифодабарии маълумоти демографӣ барои тайёр кардани сиёсати банақшагирии индикативӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ тавассути:

- баланд бардоштани иқтидорҳои техникии муассисаҳои давлатӣ оид ба таҳлили маълумоти иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва демографӣ тавассути татбиқи технологияҳои рақамӣ;
- мусоидат намудан дар истифодаи низоми модели саҳмҳои демографӣ (DDM) ва Ҳисобҳои байнинаслӣ (NTA) дар раванди таҳлилҳои демографӣ;
- ташкили омӯзиш ва кумаки техникӣ оид ба коркарди маълумоти баҳисобигирии аҳолӣ ва фонди манзил;
- дастгирии равандҳои коркард - мутобиқсозии таъминоти барномавӣ барои паҳн намудани маълумот ва гузаронидани омӯзиш;
- таҳияи маводи таълимии марбут ба масъалаҳои гендерӣ барои мусоидат дар таҳияи сиёсати миллӣ ва нақшашо дар асоси маълумоти демографӣ ва зиёд намудани иқтидори муассисаҳои даҳлдор вобаста ба дурнамои шумораи аҳолӣ, аз он ҷумла дурнамои қувваҳои корӣ дар минтақаҳои кишвар ва истифода бурдани онҳо барои банақшагирӣ ва буҷетикунонӣ; раддабандӣ кардани ҳисобҳои байнинаслӣ; истифода намудани модели саҳмҳо;

- омодагӣ ва васеъ паҳн кардани силсилаи ҳуччатҳои ҳолати шарҳ, таҳлили саҳмҳои демографӣ, ҳисобҳои байнинаслӣ, дурнамои демографӣ, аз он ҷумла пешгӯии қувваҳои корӣ дар сатҳи минтақаҳо ва кишвар, сиёсати шаҳрнишинишавӣ ва муҳочират;

- гузаронидани як қатор таҳлилҳо барои пешниҳоди тавсияҳо оид ба масъалаҳои сиёсат дар самти динамикаи шумораи аҳолӣ, муҳочирони дохилӣ ва байналмилалӣ ва гурезагон, шахсони бешаҳрванд, шахсоне, ки дар ноҳияҳои таҳти таъсири тағйирёбии иқлими ва мавзеъҳои номусоид истиқомат мекунанд, шахсони маъюб, оилаҳои гузошташуда шахсони дори дастрасии маҳдуд ба хизматрасониҳои солимии репродуктивӣ;

- дастгирии равандҳои коркарди сиёсати миллӣ ва нақшаҳо дар асоси маълумоти демографӣ барои мусоидат намудан дар рушди мутавозият минтақаҳо;

- таҳияи Консепсияи нуфуси аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

#### 681. Натиҷаҳои ҷашнишавӣ:

- низоми баҳисобигирӣ ва сифати омори равандҳои демографӣ беҳтар шуд;

- заминаҳои иттилоотӣ, таҳлилӣ ва рақамӣ оид ба равандҳои демографӣ, сатҳи зиндагӣ ва доираи нобаробарии иҷтимоӣ вадеъ ва устувор гардид;

- низоми идоракуни давлатӣ дар соҳаи сиёсати демографӣ аз ҳисоби пешгирий кардани тамоюлҳои «бухронӣ»-и номусоид тавассути дурнамосозиҳои демографӣ беҳтар карда шуд;

- фаъолият ва ҳамоҳангозии байниидоравӣ дар сатҳи марказӣ ва минтақавӣ вобаста ба равандҳои демографӣ тақвият дода шуд.

## §2. Шуғли пурмаҳсул

682. Яке аз ҳадафҳои стратегие, ки дар СМР-2030 дарҷ гардидааст, зарурати таъмин ва тавсеаи шуғли пурмаҳсул дар кишвар бо афзоиши шуғли расмӣ ва маҳсулнокии меҳнат, сатҳи муносиби музди меҳнат, инчунин, шароити бехатари кор ба ҳисоб меравад.

683. Тайи солҳои охир шумораи аҳолии бо кор машғул ба ҳисоби миёна ҳамасола ба 16000 нафар зиёд мегардад. Ҷойҳои кории нав тавассути сармоягузориҳои давлатӣ ва хориҷӣ таъсис дода мешаванд. Дар давраи солҳои 2015-2019 ҳиссаи шуғл дар соҳаи кишоварзӣ аз 64,9 фоиз то 61,1 фоиз коҳиши ёфта, дар саноат бошад ҳиссаи шуғли аҳолӣ аз 6,7 фоиз то 3,9 фоиз ва хизматрасониҳо аз 28,4 фоиз то 30 фоиз афзоиш ёфтааст.

684. Мушкилии номутобиқатии муҳтавои таҳсилоти касбӣ ба эҳтиёҷоти иқтисодӣ бοқӣ мондааст. Илова бар ин, аз як тараф зиёд будани мутахассисони соҳаи иқтисод ва ҳуқуқшиносӣ ва мушкилоти бо кор таъмин кардани онҳо, аз тарафи дигар норасони мутахассисони иҳтиносҳои гуногуни тиббӣ ва муҳандисӣ мушоҳида мешавад. Талаботи аз ҳама бештар ба мутахассисони касбии соҳаҳои нақлиёт ва соҳтмон мавҷуд мебошад.

685. Нобаробарии гендерӣ дар тамоми бахшҳо бοқӣ мемонад, мувофиқан, таносуби музди кори занон ва музди меҳнати мардон 64,1

фоизро ташкил медиҳад. Тафовути гендерӣ дар иштироки иқтисодӣ ва имкониятҳои мансабӣ баланд аст (коэффицент 0,496)

686. Дар бахши шуғл ҳиссаи зиёди шуғли ғайрирасмӣ ба назар мерасад (на кам аз 50 фоиз), ки асосан бо корхонаҳои хурд, алахусус дар соҳаи савдо, хизматрасонӣ ва соҳтмон алоқаманд аст. Солҳои охир тамоюли коҳиш ёфтани шуғли аҳолии кишвар ва афзоиши ҳиссаи худмашғулбудагон мушоҳида мешавад. Масалан, тибқи тадқиқоти қувваи корӣ, ҳиссаи аҳолии машғул дар соли 2016 нисбат ба соли 2009-ум 17,4 банди фоизӣ коҳиш ёфта, 34,8 фоизро ташкил дод, дар ҳоле ки ҳиссаи кормандони мустақил аз 47,1 фоиз дар соли 2009 то 56,2 фоиз (аз чумла корфармоён) дар соли 2016 афзудааст.

687. Бояд қайд кард, ки афзоиши худмашғулбудагон, аз як тараф, ҳамчун нишонаи рушди тиҷорати хурд ва аз тарафи дигар, пайдо кардани натавонистани кори пурмаҳсул дар бозори меҳнат арзёбӣ мешавад. Худмашғулияти меҳнатӣ асосан шуғли аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳофизатнашуда мебошад.

688. Умуман, сиёсати ҷории шуғл барои афзоиши маҳсулнокии меҳнат ва интиқоли захираҳои меҳнатӣ ба соҳаҳо, ки метавонанд нуқтаҳои нави рушд бошанд, мусоидат намекунад.

689. Ҳиссаи онҳое, ки дар соҳаи илм, технологияҳои миёна ва олий (саноати коркард, хизматрасониҳои иттилоотӣ, мошинсозӣ) машғуланд, камтар аз 4 фоизро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, оқибатҳои пандемияи COVID-19 дар солҳои 2020-2021 метавонад боиси афзоиши шуғл дар бахши ғайрирасмӣ гардад.

690. Мутобиқи арзёбихо, дар давраи солҳои 2020-2025 шумораи аҳолии қобили меҳнат ба ҳисоби миёна тақрибан 2 фоиз дар як сол (125,7 ҳазор нафар) афзоиш ҳоҳад ёфт, аз ин рӯ афзоиши миёнасолонаи шуғли дохилӣ бояд на камтар аз 1 фоиз бошад. Дар натиҷа, шумораи одамоне, ки дар ҳочагии ҳалқ кор мекунанд, то соли 2026 метавонад ҳадди аққал ба 2,6 млн нафар расад.

691. Дар давраи то соли 2025 зарурати тақвияти сиёсат дар бозори меҳнат амалҳои маҷмӯро дар самти таъмини рушди ҷойҳои кории пурмаҳсул, ки ҳамгирои рушди маҳсулнокии меҳнат мебошанд, талаб мекунад. Ҳамзамон, суръати баланди афзоиши аҳолии қобили меҳнати дехот дар қиёс бо аҳолии шаҳр афзоиши босуръати ҷойҳои кории саноатиро дар дехот тақозо мекунад.

692. Тамоюлҳои рушди бозори меҳнат ба монанди тамоюлҳои демографӣ дар ояндабинии қӯтоҳмуҳлат ва дарозмуҳлат инерти буда, айни замон як қатор мушкилоте ба назар мерасанд, ки дар давраи татбиқи БМР 2016–2020 дар ҷумҳурӣ ҷой доштанд. Ин мушкилот бо якдигар алоқаманд буда, дар маҷмӯъ равандҳои ташаккулёбии сифати сармояи инсониро барои татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои СМР-2030 дар шароити таъсири оқибатҳои панҳншавии пандемияи COVID-19 боз ҳам мураккаб мегардонанд. Ба мушкилиҳои соҳа пеш аз ҳама дохил мешаванд:

- номутобиқатии давомдор миёни суръати (баланди) афзоиши аҳолии қобили меҳнат ва суръати нисбатан пасти таъсиси чойҳои кории пурмаҳсул;
- номутобиқатии сифати қувваи корӣ ба талаботи касбӣ – тахассусии корфармоён;
- ҳаҷми зиёди шуғл дар бахши ғайрирасмӣ ва сатҳи пасти музди меҳнат дар бахши расмӣ;
- вобастагии давомдор аз даромадҳои муҳочирони меҳнатӣ.

693. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳо) рушд:

- сиёсати фаъол дар бозори меҳнат;
- афзоиши маҳсулнокии меҳнат.

694. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- ташкили шароити рақобати озод дар бозори меҳнати дохилӣ;
- ҳавасмандгардонии субъектҳои иқтисодӣ барои ташкили чойҳои корӣ ва таъмини шуғли пурмаҳсули захираҳои меҳнатӣ, аз ҷумла бо ҷорӣ намудани технологияҳои ракамӣ;
- таъмини мутобиқати таҳсилоти касбӣ ба талаботи бозори меҳнат ва иқтисодиёт;
- кам кардани ҳиссаи шуғли ғайрирасмӣ дар иқтисодиёт;
- дастгирии иқтисодию иҷтимоии худмашғулбудагон;
- диверсификатсия ва баланд бардоштани сифати равандҳои муҳочирати меҳнатӣ.

695. Чорабинҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- тақвият додани иқтидорҳои институтионалии мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ ва ташаккули низоми агентиҳои хусусии шуғл;
- таҳияи барномаҳои суроғавии мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ барои гурӯҳҳои ҳадафнок ва осебпазири аҳолӣ – модарони танҳо, ҷавонон, шахсони маъюб, аз он ҷумла дар асоси гурӯҳҳои ташкилшудаи кумаки ҳамдигарӣ;
- рушди низоми таъминоти иттилоотӣ барои мусоидат дар бокортаъминкунӣ ва таъмини дастрасии осон ба ин низом;
- ташаккули низоми афзалиятноки дастгирии корхонаҳо бо қарзҳои давлатӣ новобаста аз шакли моликият;
- тақвият додани механизмҳои шарикӣ иҷтимоӣ дар бозори меҳнат.

696. Ҳавасмандгардонии субъектҳои иқтисодӣ барои таъсиси чойҳои корӣ ва таъмини шуғли пурмаҳсули захираҳои меҳнатӣ тавассути:

- такмил додани заминаҳои оморӣ ва таҳлилӣ барои арзёбӣ ва таҳияи дурнамои вазъи шуғли аҳолӣ, бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ, аз ҷумла пайваста гузаронидани тадқиқоти қувваи корӣ ва бозори меҳнатии соҳавӣ, пурсишҳои иҷтимоӣ оид ба бокортаъминшавии гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ;
- ҷорӣ кардани низоми фаврии ҳисботдиҳӣ вобаста ба арзёбии вазъ дар бозори меҳнат ва истифодаи қувваи корӣ бо инъикос намудани равандҳои таъсис ва барҳамхӯрии чойҳои корӣ, истифодаи речаҳои гуногуни вақти корӣ (аз ҷумла фосилавӣ), муҳочирати дохила ва берунаи

аҳолӣ, динамикаи таносуби гендерӣ дар соҳаҳо, аз ҷумла нишондиҳандаҳои маҳсулнокии меҳнат дар низоми таъминоти иттилоотии мақомоти ҳокимиияти ичроия;

- такмил додани санадҳои меъёрии ҳуқуқии ташаккулдиҳандаи низоми таҳлил ва пешгӯии бозори меҳнат бо назардошти коркарди тавозуни соҳавӣ ва минтақавии захираҳои меҳнатӣ;

- ботадриҷ паст кардани сарбории андозӣ ба меҳнат, аз ҷумла андози иҷтимоӣ бо мақсади ҳаввасманд гардонидани васеъшавии шуғл, пеш аз ҳама, шуғли расмӣ;

- ташаккули механизмҳо барои рушди шуғл дар соҳаи саноат дар дехот;

- такмили низоми рушди касбӣ ва шуғли меҳнатии шахсони нисбатан осебпазир ва ба ҳифзи иҷтимоӣ ниёзманд;

- гузаронидани тадқиқот оид ба паҳншавии зуроварии ҷинсӣ дар ҷои кор ва таъсири он ба шуғл;

- таҳияи Консепсияи шуғли пурмаҳсул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳои миёнамуҳлати рушди шуғли пурмаҳсул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳои давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

697. Таъмини мутобиқати таҳсилоти касбӣ бо талаботи бозори меҳнат ва иқтисодиёт тавассути:

- пешбуруди ислоҳоти кул дар низоми роҳнамоии касбии кишвар, бо назардошти тафовути ҷинсӣ дар шуғл аз рӯи соҳаҳо;

- такмили низоми нақшабандии салоҳияти касбӣ ва сатҳи таҳассусии ба пешравии мансабӣ асосёфта;

- дастгириҷ ва васеъ кардани таҷрибаи омодагии мақсадноки мутаҳассисони ҷавон, муносибатҳои шартномавӣ байни муассисаҳои таълимӣ, давлат, ҷавонон ва кордиҳандагон;

- таҳияи барномаҳо барои бозомӯзии фаъоли занон пас аз бозгашт ба кор аз руҳсатии ҳомиладорӣ ва нигоҳубини қӯдак;

- таҳияи заминаҳои меъёрии ҳуқуқии танзими фаъолияти тарафайни мақомоти давлатии соҳавӣ ва минтақавӣ оид ба масъалаҳои сертификатсияи салоҳият ва таҳассуси касбӣ, идоракунии минтақавӣ ва соҳавии фаъолияти тарафайни мақомоти таҳсилоти касбӣ-техникӣ (ТКТ) ва истифодабарандагони қувваи корӣ;

- татбиқи Нақшаи стратегии рушди ТКТ.

698. Кам кардани ҳиссаи шуғли ғайрирасмӣ дар иқтисодиёт тавассути:

- таҳия ва татбиқи маҷмӯи тадбирҳои меъёрии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷиҳати расмикунонии шуғли меҳнатӣ ва ҳавасмандгардонии он дар доираи татбиқи барномаҳои миллии паст кардани сатҳи шуғли ғайрирасмӣ;

- босуръат омӯзонидан ва равона кардани захираҳои озодшудаи меҳнатӣ аз корхонаҳои азим (дар алоқамандӣ бо саноатикунонии босуръат) ба ҷойҳои нав ва холишудаи пурмаҳсули корӣ;

- ташаккули низоми байниидоравии (соҳавӣ ва минтақавӣ) ҳамоҳангсозии мақомоти давлатӣ барои паст кардани шуғли бақайдгирифтанишуда (ғайрирасмӣ).

699. Дастирии иқтисодию иҷтимоии худмашғулбадагон тавассути:

- баланд бардоштани сатҳи дастрасии худмашғулбадагон ба қарзҳои имтиёзномаи ҷиҳати пешбурди соҳибкорӣ;
- рушди низоми ҳифз ва сугуртаи иҷтимоии фаъолияти меҳнатии худмашғулбадагон;
- таҳияи механизми ҷалби гурухҳои осебпазир барои фаъолияти тиҷоратӣ;
- таҳия ва татбиқи маҷмӯи тадбирҳои меъёрии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷиҳати расмикунонии фаъолияти меҳнатии худмашғулбадагон.

700. Диверсификатсия ва баланд бардоштани сифати равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути:

- фаъолгардонии кори гурӯҳҳои кории байниидоравӣ (дар кишварҳои дорои шумораи зиёди муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон ва диаспораҳои муттаҳидкунандаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон) бо мақсади такмил додани низоми меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъмини ҳифзи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо, аз ҷумла тавассути созишиномаҳои дучониба оид ба ташкили муҳоҷирати муташаккилона ва таъмини нафақаи муҳоҷирони меҳнатӣ;
- расман муайян кардани самтҳои гуногун ва афзалиятноки муҳоҷирати меҳнатӣ, аз ҷумла самтҳои дохилӣ ва муҳоҷирати экологӣ;
- ташаккули маҳзани маълумоти талаботи соҳавӣ ва минтақавии давлатҳои қабулкунандаи муҳоҷирони меҳнатӣ;
- таҳия ва ҷорӣ намудани низоми иттилоотии байниидоравии ҳамкориҳои байниҳамдигарӣ дар доираи идоракуни миҳоҷирати беруна меҳнатӣ;
- ташаккули маҷмӯаи тадбирҳо ҷиҳати таъмини омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо тавассути васеъ паҳн намудани бастаи маълумоти иттилоотӣ дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳо, шароит ва талаботи бақайдгирии муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишварҳои қабулкунанда;
- таҳия ва татбиқи Стратегияи муҳоҷирати меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030;
- таҳияи механизми ҳифзи иҷтимоии оилаҳои аз ҷониби муҳоҷирони меҳнатӣ гузошташуда
- ташкили силсилаи конфронсҳо ва мизҳои мудаввар барои тарғибу ташвиқи муносабати баробар бо муҳоҷирон вобаста ба шуғл, музди меҳнат, имтиёзҳои иҷтимоӣ, аз он ҷумла тандурустӣ ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои аввалиндараваи иҷтимоӣ.

701. Татбиқи тадбирҳои дарназардошташуда оид ба идоракуни равандҳои демографӣ барои таъмини шуғли пурмаҳсул ва фароҳам овардани шароит барои рушди сармояи инсонӣ ба натиҷаҳои зерин оварда мерасонад:

- нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатии аҳолии қобили миҳнат ва ҷойҳои корӣ нисбатан мутавозин мегарданд, сатҳи бекории умумӣ ва ҳиссаи шуғли ғайрирасмӣ кам мегардад;

- иқтидори институтсионалии мақомоти шуғли аҳолӣ тақвият меёбад;
- механизми таҳлил ва дурнамосозии бозори меҳнат (ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи соҳавӣ ва минтақавӣ) дар асоси пайваста таҷдиди назар кардани маълумот дар бораи бозори меҳнат тақвият дода мешавад;
- низоми раҳнамоии касбӣ тақмил меёбад;
- шуғли меҳнатии гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир беҳтар мегардад;
- баланд шудани сатҳи касбию таҳассусии захираҳои меҳнатӣ таъмин мешавад;
- иттилоотнокӣ ва тайёрии касбӣ барои кор дар бозорҳои берунаи меҳнат баланд бардошта мешавад;
- ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо баланд бардошта шуда, бокортаяъминкуни саривақтии муҳоҷирони меҳнатии ба ватан бозгашта афзоиш меёбад;
- механизми шарикӣ иҷтимоӣ ҳам дар сатҳи ҷумҳурияйӣ ва ҳам дар сатҳи ҳудудӣ – соҳавӣ тақвият дода мешавад.

### §3. Маориф ва илм

702. Рушди низоми маориф ва илм дар марҳилаи миёнамуҳлати рушд бо афзоиши саҳми он дар рушди устувори иқтисодӣ ва баланд шудани некуаҳволии мардуми кишвар алоқаманд мебошад.

703. Дар марҳилаи миёнамуҳлат ислоҳот дар низоми маориф ва илм идома ёфта, дар доираи афзалиятҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди амал қарор меёбад. Инчунин, ба низом даровардани заминаи меъёрию ҳуқуқии соҳа дар асоси Кодекси маориф таъмин мегардад.

704. Татбиқи чорабиниҳои БМР 2016-2020 дар соҳаи маориф имкон дод, ки шумораи муассисаҳои таҳсилотӣ ба 130 адад, ҳиссаи шуғл дар соҳа дар маҷмӯи умумии шуғл аз 8,8 фоиз то 9,8 фоиз, ҳаҷми маблағгузорӣ аз 5,2 фоиз то 5,6 фоиз нисбат ба ММД зиёд гардид, ки ин шаҳодати рушди бонизоми соҳаро инъикос мекунад.

705. Мувоғиқи пешгӯиҳо дар давоми солҳои 2021 – 2025 шумораи кӯдакон, наврасон ва ҷавонон (дар синну соли 3–24 сола) тақрибан 330 ҳазор нафар афзоиш ёфта, қариб 4,6 млн нафарро ташкил медиҳад, ки сарбориро дар низоми маориф зиёд менамояд. Ин таваҷҷӯҳро ба рушди барвақтии кӯдакон тақозо намуда, зарурати афзоиш додани таъминоти молиявии соҳаро дар панҷ соли минбаъда боз ҳам муҳим мегардонад.

706. Дар давоми чор соли охир сатҳи фарогирии кӯдакони аз 3 то 6 сола аз 12 фоизи соли 2015 ба 15,9 расид. Дар баробари кӯдакистонҳо, марказҳои инкишофи кӯдакони томактабӣ рушд карда, муассисаҳои маҳсуси томактабӣ (хизматрасониҳои тиббӣ ва таълимӣ) кушода шудаанд, ки ба васеъ намудани имкониятҳои фарогирии кӯдакон бо рушди барвақтӣ мусоидат намуданд. Тибқи пешгӯиҳои пешакӣ шумораи кӯдакони 3-6 сола дар кишвар дар давоми солҳои 2021-2025 беш аз 11 фоиз афзоиш ёфта, тақрибан 1 млн. нафарро ташкил хоҳад дод. Таҳсилоти томактабӣ бояд ба

рушди барвақтии кӯдакон мусоидат намояд ва барои оммаи васеъ дастрас бошад. То соли 2026 шумораи кӯдаконе, ки ба боғчаҳо ва барномаҳои рушди барвақтӣ мераванд, бояд то 30 фоиз афзоиш ёбад.

707. Дар тӯли панҷ соли охир, шумораи умумии хонандагони мактабҳои миёна 186 ҳазор нафар (беш аз 2 млн. нафарро ташкил медиҳад) ва фарогирии воқеӣ бо таҳсилоти миёна 7,8 фоиз (бо таъмини фарогирӣ дар сатҳи 95,5 фоиз, аз ҷумла дуҳтарон - 94,7 фоиз) афзоиш ёфт. Инчунин, бо вучуди коҳишёбии фарогирӣ бо афзоиши синну сол дар доираи таҳсилоти мактабӣ дар байнӣ писарону дуҳтарон (синфҳои 5-9) мушкилоти фаро нагирифтани тақрибан 4 фоиз кӯдакони аз 11 то 15 сола бокӣ мемонад. Дар ин давра шумораи муаллимони мактабҳо ба миқдори 14,7 ҳазор нафар, ҳиссаи муаллимони дорои маълумоти олӣ аз 68,7 то 72,3 фоиз, аз ҷумла дар дехот аз 65,4 то 69,4 фоиз афзуд. Дар баробари ин, тамоюли пиршавии омӯзгорони мавҷуда тавассути воридшавии омӯзгорони нави ҷавон то андозае паст шудааст ва ҳиссаи омӯзгорони ҷавон (бо собиқаи камтар аз 10-сола) 47 фоизро ташкил дод.

708. Афзоиши дастрасии таҳсилот аз бењтар гардидани инфрасоҳтори муассисаҳои таълими низ вобастагӣ дошта, ҳиссаи мактабҳое, ки ба таъмири асосӣ ниёз доштанд, то 24 фоиз коҳиш ёфт. Новобаста аз беҳтар шудани нишондиҳандаҳои дастрасӣ ба об ва беҳдошт дар солҳои минбаъда ба ин самтҳо бояд таваҷҷуҳи бештар дода шавад. Бо истинод ба барномаи мониторинги муштараки ТҮТ-ЮНИСЕФ дар соли 2019 дар соҳаи обтаъминкунӣ, санитария ва гигиена 79% мактабҳо ба низоми амалкунандай обтаъминкунӣ дастрасӣ дошта, 47 фоизи мактабҳо дастрасӣ ба шароити беҳдошти санитарӣ ва 26% мактабҳо дорои таҷхизот барои дастшӯй дастрасӣ доранд.

709. Тибқи ҳисобҳои пешакӣ аҳолии синни мактабӣ (7-17 сола) дар кишвар дар тӯли солҳои 2021-2025 беш аз 23 фоиз афзоиш ёфта, то ба 2,4 млн. нафар мерасад. Мутобиқан, иқтидори низоми таҳсилоти мактабӣ бояд барои фарогирии кӯдакон дар сатҳи наздик ба 100 фоиз бо назардошти омили гендерӣ ва афзоиши фарогирии кӯдакони маъюб кифоя бошад.

710. Таҳсилоти қасбӣ инчунин ба афзоиши сатҳи фарогирӣ бо маълумоти қасбӣ мусоидат намуд. Афзоиши миёнасолонаи шумораи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти қасбӣ 5,5 фоизро ташкил дод.

711. Фарогирии наврасону ҷавонони дар синну соли 16-24 бо барномаҳои таҳсилоти қасбӣ дар шароити зиёд шудани шумораи онҳо (ба 9,8 ҳазор нафар) аз 14 фоиз ба 17 фоиз афзоиш ёфта, 2,4 млн. нафарро ташкил дод, ки то андозае пешравиро дар самти ҳалли мушкилоти шуғли истеҳсолӣ нишон медиҳад. Аммо суръат ва шумораи қабул ба ин зинаи таҳсилот, аз ҷумла бо назардошти шиддат ёфтани тамоюлҳои инноватсионии рушди иқтисод бояд хеле баландтар бошад. Вобаста ба ин, иқтидори омодасозии мутахassisон дар низоми таҳсилоти ибтидоию миёнаи қасбӣ бояд то соли 2026 тақрибан се баробар афзоиш ёфта, ҳадди ақал 180 ҳазор ҷавони 15-24 соларо фаро гирад, то ин ки вазифаи баланд

бардоштани ҷолибияти касбҳои техникӣ ва мутахассисони сатҳи миёна барои аҳолӣ ҳал карда шавад.

712. Шумораи ҷавонони 18-24 сола то соли 2026 тақрибан 1,2 млн. нафарро ташкил ҳоҳад дод, ки ҳадди аққал 20 фоизи онҳо бояд дар мактабҳои олӣ таҳсил намоянд. Мутобиқан иқтидори низоми таҳсилоти олии касбӣ бояд 1,5 баробар афзоиш ёфта, кӯшиши баланд намудани фарогирии хатмкунандагони мактабҳо, коллечҳо ва литсейҳо аз ҷониби низоми таҳсилоти олии касбӣ (ҳадди аққал 15 фоиз) ва таъмини мутобиқати ин сатҳи таҳсилот ба талаботи бозори меҳнат таъмин карда шавад. Дар маҷмӯъ, фароҳам овардани имкониятҳо барои ба даст овардани дониш ва малакаҳои муосир тибқи талаботи ҷомеа ва рушди иқтисод ҳадафҳои муҳими низоми маорифи кишвар ҳоҳад буд.

713. Дар маҷмӯъ, рушди тадқиқоти илмӣ ба ҳалли масъалаҳои стратегӣ, фароҳам овардани шароити афзоиши сифатии иқтисодиёти кишвар нигаронида шудааст. Дар панҷ соли охир гарчанде ки афзоиши маблағгузории соҳаи илм (ба ҳисоби воқеӣ – дар ҳаҷми 4 фоиз дар як сол) ва шумораи нафарони бо корҳои илмӣ ва тадқиқотӣ машғулбуда (ба ҳисоби миёна 2 фоиз дар як сол) ба назар мерасад, аммо суръати афзоиши назар ба интизориҳо ва дурнамо нокифоя мебошад.

714. Низоми маориф ва илм дар панҷ соли охир заминаи муҳимро барои марҳилаи ояндаи рушд фароҳам оварда бошад ҳам, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ҳанӯз ба самти ҷолиби фаъолият ва шуғл табдил наёфтаанд.

715. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки рушди маориф ва илм барои мубаддал гардонидани кишвар ба ҳаби минтақавӣ барои ҷалби донишҷӯёни ҳориҷӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ва ба даст овардани ҳаромад аз хизматрасониҳои байналмилалии таълимӣ мусоидат менамояд.

716. Эълон гардидани солҳои 2020–2040 ҳамчун «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» барои расидан ба ин ҳадаф ва дубора эҳё намудани мақоми давлати тоҷикон ҳамчун маркази илму маориф ва фарҳанги ҷаҳонӣ замина мегузорад.

717. Дар чор соли охир фарогирии кӯдакони аз синни 3 то 6 сола аз 12 фоизи соли 2015 то 15,9 фоиз афзуд. Дар баробари боғчаҳои кӯдакона, марказҳои рушди томактабӣ ва муассисаҳои маҳсуси томактабӣ соҳта шуданд, ки ин боиси васеъ намудани имкониятҳо барои кӯдакони дорои рушди барвакӯт гардид.

718. Як қатор масъалаҳои қалидӣ мавҷуданд, ки дар давраи миёнамуҳлат қонеъ намудани талаботи таълимии аҳолӣ ва иқтисодиётро барои гирифтани маълумоти босифат дар ҳамаи сатҳҳо мутобиқи вазифаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар оянда маҳдуд менамоянд, аз ҷумла;

- таъминоти молиявии низоми маориф нокифоя буда, сатҳи пасти ҷолибияти соҳа барои сармоягузорӣ имкониятҳои ҷаҳиши сифатӣ дар соҳаро маҳдуд менамояд. Ҳиссаи муассисаҳои ғайридавлатӣ дар таҳсилоти томактабӣ 17 фоиз ва дар таҳсилоти миёнаи умумӣ на зиёда аз 2 фоизро ташкил медиҳад. Дар баробари афзоиши музди меҳнат дар давоми солҳои 2016–2020 сатҳи зарурии беҳтар кардани заминаҳои моддию техникӣ,

таъмини методӣ ва технологији равандҳои таълимӣ таъмин нагардид. Дар натиҷа, низоми таҳсилот ба таври инертионӣ рушд мекунад.

- сатҳи фарогирии кӯдакони 3 – 6 сола бо муассисаҳои томактабӣ аз сатҳи банақшагирифта тақрибан 2 маротиба пасттар мебошад, ки имконияти рушди барвақтиро маҳдуд менамояд (танҳо барои ин гурӯҳи синнусолӣ зиёда аз 180 ҳазор ҷойи иловагӣ зарур мебошад).

- шароити инфрасохторӣ, молиявӣ ва қадрии мавҷуда ҳоло ҳам ба таъмини дастрасии таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) мусоидат наменамояд. Фарогирии кӯдакони маъюб дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз 5 фоиз зиёд нест. Мувофиқи маълумоти расмӣ зиёда аз 7,3 ҳазор нафар ва ё наздики 0,4 фоиз хонандагони кишварро кӯдакони маъюб ташкил медиҳанд, гарчанде ки ҳиссаи кӯдакони маъюб дар шумораи умумии кӯдакон аз рӯи арзёбии некбинона на камтар аз 1 фоиз мебошад.

- арзёбии сифати таҳсилот мушкиниҳои муайянро эҷод менамояд. Низоми стандартии арзёбии беруна ба сифати таҳсилот бо ҷалби соҳторҳои мустақили ватанӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, воситаҳо ва қадрҳои қасбӣ барои баҳодиҳии сифати таҳсил дар тамоми зинаҳои таҳсилот омода карда нашудаанд. Ҳамчунин, ҳоло низоми мустақили таҳассусӣ фаъолият наменамояд.

- дастрасии нокифояи аҳолӣ ба таҳсилоти қасбӣ имкон намедиҳад, ки ба андозаи зарурӣ афзоиши иқтидори иқтисодии кишвар таъмин гардад. Танҳо қариб ба аз се як ҳиссаи ҷавонон омӯзишро дар муассисаҳои таълими қасбӣ идома медиҳанд мутаносибан на зиёда аз 65 фоизи ҷавонони синну соли 18–19 сола ва зиёда аз 70 фоизи духтарон бо таҳсилоти қасбӣ фаро гирифта нашудаанд. Вазъи номутаносиб дар омода намудани мутахассисон аз рӯи ихтисосҳои алоҳида бо назардошти талаботи бозори меҳнат ва тағиироти интизори шаванд дар шуғл то соли 2025 мушкил боқӣ мемонад.

- маҳдудияти истифодаи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи маориф имкон намедиҳад, ки «ҳаракат» ба натиҷаҳои нисбатан баланди сифатӣ таъмин гардида, маҳдудиятҳои раванди таҳсилот ҳалли худро ёбанд. Дар ин раванд дастрасии муассисаҳои таҳсилотӣ ба интернет ва технологияҳои омӯзиши фосилавӣ зарур аст.

- рушд наёфтани механизмҳои алоқаҳои мутақобила, нарасидани ҷораҳои мушахҳас барои ҷалб намудани корфармоён, волидайн ва ҷомеаи маҳаллӣ ба равандҳои таҳияи барномаҳои таълимӣ ва арзёбии сифат эҳсос мегардад;

- робитаҳои муассисаҳои илмӣ бо бахши воқеии иқтисод суст буда, имкониятҳоро барои ҷорӣ кардани навовариҳо ва мутобиқ намудани технологияҳои нав ба шароити кишвар маҳдуд менамояд. Маблағгузории илм дар давоми солҳои 2016–2019 тақрибан тағиир наёфта, танҳо 0,1 фоизи нисбат ба ММД-ро ташкил дод. Ҳамзамон бахши коркарду тадқикоти илмӣ на ҷандон ҷолибовар барои шуғл боқӣ мемонад. Бо назардошти вазифагузории таъмини рушди инноватсионӣ бунёди базаи мувофиқи илмӣ- тадқиқотӣ муҳим аст.

719. Барои таъмини рушди маориф ва илм ҳадафҳои (афзалиятҳо) зерин чудо карда шудаанд:

- фаъолсозии механизмҳои таъмини дастрасӣ ва иштироки баробар дар ҳама сатҳҳои таҳсилот;
- беҳтар намудани шароит барои баланд бардоштани сифати таҳсил дар тамоми зинаҳои низоми маориф;
- тақвияти самаранокии низоми идоракуни низоми маориф;
- таъмини ҳамгирой ва муттаҳид намудани амалҳо дар низоми маориф;
- баланд бардоштани маҳсулнокии фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ.

720. Вазифаҳо барои ҳалли мушкилиҳои гузашташуда ва ба даст овардани ҳадафҳо:

- рушди инфрасохтор бо мақсади таъмини дастрасии баробар ба таҳсилот;
- беҳтар намудани шароити таҳсилот барои афзоиши фарогирӣ ва сифати таълим;
- такмил ва азnavsозии технологияҳо, мазмун ва усулҳои омӯзиш бо такя ба навовариҳо;
- рушди низоми тайёр намудан ва бозомӯзии мутахассисони соҳа, такмили ихтинос;
- таҳқими низом ва механизми институтионалии баҳодиҳии сифати таълим;
- баланд бардоштани самаранокии маблағгузории низоми маориф;
- тақвияти низоми иттилоотии идоракуни низоми маориф;
- устуворгардонии муносибати стратегӣ ба банақшагирӣ, истифодаи васеи ғояҳо, коркардҳо ва технологияҳои инноватсионӣ дар рушди низоми маориф;
- дастгирӣ ва тавсеви низоми таҳсилоти томактабӣ;
- таҳқими неруи низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи умумӣ;
- баланд бардоштани иқтидори низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ;
- таъмини мутобиқати таҳсилоти олии касбӣ ба талаботи иқтисодиёт ва бозори меҳнат;
- тақвияти иқтидори тадқиқотии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ;
- рушди ҳамкориҳои илмӣ ва илмӣ-истеҳсолӣ;
- табдили кишвар ба маркази минтақавии ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ.

721. Чорабиниҳои асосӣ (самтҳои амал) барои ба даст овардани ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузашташуда:

- соҳтмони муассисаҳои нав ва таъмири муассисаҳои амалкунандай таълимӣ бо таъмини инфрасохторҳои муносиб (гармӣ, неруи барқ, обтаъминкунӣ, беҳдошт, алоқаҳои иттилоотӣ – коммуникатсионӣ ва роҳ) бо назардошти талаботи гендерӣ ва эҳтиёҷоти кӯдакони маъюб;
- коркард ва навкунии талаботи меъёрий ба биноҳо, иншоот ва коммуникатсияи инъикоскунандай таҷрибаи муосири таҳсилотӣ;

- гузаронидани мониторинги ҳарсолаи таъмини муассисаҳои таълимӣ бо қувваи барқ, об ва гармидаҳӣ ва ҳамчунин, инфрасохтори беҳдошт;
- ташакқули инфрасохтор ва таъминоти технологии равандҳои таҳсилот, аз он ҷумла дар ҷаҳорҷӯбай таҳсилоти иловагии кӯдакон бо истифода аз механизмҳои шарики давлат ва баҳши хусусӣ.

722. Беҳтар намудани шароити таҳсилот барои афзоиши фарогирӣ ба омӯзиш тавассути:

- таъияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, доир ба натиҷаҳои омӯзиш, таъмини ҳифз ва бехатарии кӯдакон, стандартҳои омӯзиш, инфрасохтори ҷисмонӣ, ғизои босифат ва муҳити фарогир (инклюзивӣ);
- такмил додани низоми дастгирии кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ва ғурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ҳамчун воситаи таъмини сатҳи баланди иштироқи онҳо дар таълим;
- таъмини рушди низоми дастгирии кӯдакони болаёқат барои баланд бардоштани сатҳи иштироқи онҳо дар таълим;
- ташкили майдонҳои (платформаҳои) интерактивӣ барои ҷалби муаллимон, таҳсилкунандагон, волидайн, корфармоён дар низоми идорақунии муассисаҳои таълимӣ;
- ташакқули муҳити бехатари иҷтимоӣ, экологӣ ва эпидемиологӣ дар низоми маорифи кишвар.

723. Такмил ва навсозии технологияҳо, мазмун ва усулҳои омӯзиш тавассути:

- таҳияи барномаҳои нав, такмил додани барномаҳои таълимии ҷорӣ, стандартҳои таълимӣ (аз рӯи фанҳо) ва маводи таълимӣ дар асоси салоҳиятҳо ва таҳсилоти фарогир;
- таҳия ва дар сомонаҳои таълимии миллӣ ҷойгир кардани бастаҳои маводи таълимии электронӣ ва замимаҳои мултимедиавӣ барои китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ;
- вориди намудани барномаҳои тарзи ҳаёти солим ба низоми таҳсилот;
- баланд бардоштани самаранокии истифодаи маҷмӯи воситаҳои таъмини таҳсилоти фарогир;
- ворид намудани омӯзиши курсҳо барои рушди барвақтӣ ва фарогир ба мактабҳои таҳсилоти олии самти педагогӣ;
- таҳқими низоми таҳсилоти фосилавӣ бо таваҷҷӯҳ ба навоварӣ;
- ҷорӣ намудани низоми таҳсилоти фосилавӣ, рушди низоми таҳсилоти модулӣ.

724. Рушди низоми тайёр намудан ва бозомӯзии мутахассисони соҳа, такмили ихтисос тавассути:

- ташакқул ва дар амалия ҷорӣ намудани низоми стандартҳои касбии омӯзгор ва роҳбари ташкилоти таълимӣ;
- баланд бардоштани иқтидори методӣ ва қадрии соҳторҳои ташкилии низоми таълим ва бозомӯзии омӯзгорону методистҳо;

- такмил додани мундариҷаи барномаҳои таълимии омӯзгорон бо таваҷҷуҳи зиёд ба афзоиши малакаҳои рақамӣ, таҳияи маводи таълимии рақамӣ, нигоҳ доштани платформаҳои омӯзиши рақамӣ, таҳияи воситаҳо ва истифодаи усулҳои гуногун барои баҳодиҳии малакаҳои таҳсилкунандагон;
- таҳия ва татбиқи низоми хударзёбӣ ва муайян намудани талаботи касбии омӯзгорон;
- тақвияти нақши марказҳои захиравии методӣ ва иттиҳодияҳои методии минтақавӣ дар таҳия ва татбиқи маводи таълимию методии мултимодалӣ;
- баланд бардоштани самарабахшӣ ва фарогирии низоми такмили иҳтиносси фосилавӣ ва бозомӯзии омӯзгорон, аз ҷумла бо модели «омӯзиши омехта»;
- ташаккули маҷмӯи тадбирҳои ҳавасмангардонӣ, аз ҷумла механизмҳои ғайримолиявӣ, барои баланд бардоштани нуфуз ва таҳассуси касбии омӯзгорон дар муассисаҳои таълими.

725. Таҳқими низом ва механизми институтсионалии баҳодиҳии сифати таълим тавассути:

- таҳияи заминai меъёрӣ ва институтсионалии баҳодиҳии сифати таълиму таҳсилот;
- коркард ва ҷорӣ намудани воситаҳои баҳодиҳии сифати таълиму таҳсилот аз рӯи натиҷаҳои таълим ва малакаҳо барои ҳар як зинаи таҳсилот (истифодаи воситаҳои байналмилалӣ барои арзёбии саводнокиу ҳисоб ва малакаҳои асосӣ, ҳадди ақал дар давоми ҳар 2 сол);
- роҳандозии ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи байналмилалии арзёбии дастовардҳои таълими (IEA) барои иштироқи кишвар дар арзёбииҳои байналмилалӣ (EGRA, EGMA, PISA, TIMSS, PIRLS ва ғайра);
- тавсеаи таҷрибаи аккредитатсияи муассисаҳои таълимиӣ ва барномаҳои таълими;
- таҳияи механизми пайгирии мунтазами шуғли ҳатмкунандагон бо истифодаи технологияҳои рақамӣ;
- ташкили барномаи миллии сертификатсияи малакаҳои ҳатмкунандагони муассисаҳои таълими;
- таҳия, тасдиқ ва татбиқи стандарти таҳассуси миллӣ дар сатҳи таҳсилоти касбӣ.

726. Баланд бардоштани самаранокии маблағгузории низоми маориф тавассути:

- фаъолсозии воситаҳо барои баланд бардоштани шаффофијат ва мониторинги ҷараёни маблағгузории соҳаи маориф ва натиҷанокии онҳо;
- таъмини баргузории арзёбии самаранокии истифодаи маблағҳои буҷетӣ барои муайян кардани имкониятҳои оптимизатсияи ҳарочоти давлатӣ дар соҳаи маориф аз ҳисоби захираҳои эҳтимолии дохилӣ;
- фароҳам овардани заминаҳо ва шароит барои гузариш ба буҷетикунонии барномавӣ дар низоми маорифи кишвар;

- ташаккули маҷмӯи ҳавасмандиҳо барои ҷалби сармоягузорӣ ба низоми маориф - ташкили муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ дар заминаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ.

727. Тақвияти низоми иттилоотии идоракуни маориф тавассути:

- такмили ҷараён ва воситаҳои ҷамъоварии маълумоти боэътиномад ва босифат доир ба таҳсилот, бо назардошти нишондиҳандаҳои ХРУ, ки ба омори расмии умумӣ ворид карда шудаанд;

- рушди низоми такмили ихтисоси кормандони бахши омори соҳаи маориф дар ҷамъоварӣ, таҳлил ва истифодаи маълумот барои қабули қарор;

- такмил додани низоми мубодилаи электронии ҳуччатҳои иттилоотӣ дар низоми аҳборотии маориф бо мақсади таъмини идоракуни самарабаҳш, инчунин табодули таҷрибаи пешқадам;

- таҳқими мундариҷаи иттилоотии сомонаҳои соҳаи маориф, аз ҷумла дар самти таъмини дастрасӣ ба иттилооту маълумот ва таъмини робитаи мутақобила;

- баланд бардоштани самаранокии воситаҳои ташкили робитаҳои байниндоравӣ.

728. Устуворгардонии муносибати стратегӣ ба банақшагирӣ, истифодаи вазеи ғояҳо, коркардҳо ва технологияҳои инноватсионӣ дар рушди низоми маориф тавассути:

- ҷорӣ намудани низоми муассири мониторинг ва арзёбии татбиқи ислоҳоти сохторӣ ва институтсионалӣ дар соҳаи маориф;

- таъмини ҳамоҳангии фаъолияти барномавӣ бо арзёбии натиҷаҳо дар тамоми соҳаҳо ва сатҳҳои низоми маориф;

- тақвият додани низоми арзёбии миёнамуҳлати талаботи иқтисодиёт ба тайёр кардани мутахassisон дар асоси сенарияи дарозмуҳлати кишвар;

- мусоидат ба иштироки муассисаҳои таҳсилотӣ дар ташаккули кластерҳои соҳавӣ;

- таъмини ҳамгирои маорифи миллӣ ба долонҳои байналмилалии дониш ва технологияҳои таълимӣ.

729. Дастгирӣ ва тавсеаи низоми таҳсилоти томактабӣ тавассути:

- таъмини ҳавасмандгардонии ҷалби сармоягузориҳо барои ташкили на камтар аз 440 муассисаи рушди барвақтӣ ва таҳсилоти томактабӣ, бо таъмини шароити зарурӣ барои будубоши кӯдакони маъюб;

- вазеъ намудани пешниҳоди шаклҳои ғайримуқаррарии омодасозии кӯдакон ба мактаб, аз ҷумла гурӯҳҳои кӯтоҳмуддат ва синфҳои омодагӣ;

- таҳқими низоми такмили ихтисос дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии кормандони раёсатҳои минтақавии Вазорати маориф ва илми кишвар ва соҳибкорон (на камтар аз 200 мутахassis дар як сол);

- ташаккули заминаи муосири таъминоти барномавӣ, методӣ ва таъминоти кадрӣ дар низоми таҳсилоти томактабӣ.

730. Таҳқими неруи низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи умумӣ тавассути:

- таъмини соҳтмони мактабҳо бо инфрасоҳтори зарурӣ (дар маҷмӯъ, барои тақрибан 440 ҳазор хонанда);

- ташкили раванди мониторинги муассисаҳои таълимӣ (дар асоси воситаҳои таҳияшуда), ки самтҳои дастгирии минбаъдаи методологии раванди баланд бардоштани сифати таълимро дар асоси муносабати салоҳиятнок муайян меқунад;
- тадриҷан ва самарабаҳаш татбиқ намудани гузариш ба таҳсилоти миёнаи умумии 12 сола;
- рушди низоми ташкили синфҳо ва мактабҳои маҳсус бо таваҷҷӯҳ ба омӯзиши амиқи забонҳои хориҷӣ, информатика, математика, физика, химия, биология.

731. Баланд бардоштани иқтидори низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ тавассути:

- таҳия ва татбиқи Нақшай стратегии рушди таҳсилоти касбӣ ва таълим барои солҳои 2030;
- тақмили низоми идоракуни таҳсилоти касбӣ ва таълимӣ дар минтақаҳои кишвар;
- таҳияи механизмҳои ҳифзи иҷтимоии донишҷӯёни маъюб ва аъзои оилаҳои осебпазири иҷтимоӣ, ки дар омӯзишгоҳҳои касбӣ, техникумҳо ва коллекҷҳои техниκӣ таҳсил меқунанд;
- таҳия ва роҳандозии стандартҳои таҳсилоти дуалӣ (бо таваҷҷӯҳи бештар ба амалия) дар низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ;
- тақвияти низоми чорабиниҳои тартиботии мунтазам оид ба роҳнамоии касбӣ дар байни наврасону ҷавонон;
- ҷорӣ намудани низоми идоракуни иттилоотӣ барои мутахассисони муҳандисӣ ва омӯзгорон дар низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ.

732. Таъмини мутобиқати таҳсилоти олии касбӣ ба талаботи иқтисодиёт ва бозори меҳнат тавассути:

- ҳавасмандгардонии ташкили ҷойҳои нави таълимӣ аз рӯи ихтисосҳо тибқи талаботи бозори меҳнати дохилӣ ва байналмиллаӣ;
- таҳқим бахшидани ҳамгирои ислоҳот дар низоми таҳсилоти олий бо ислоҳоти институтионалий ва афзалиятҳои стратегии кишвар, дастгирии воридшавии технологияҳои рақамиӣ ба низоми таҳсилоти олий, мониторинги сифати таълиму таҳсилот;
- ташаккули шароиту муҳит барои фароҳам овардани фазои бехатар ва мусоиди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ;
- тавсеаи амалияи аккредитатсияи байналмилалии муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ;
- ташаккули заминаҳои дохил намудани донишгоҳҳои кишвар ба раддабандиҳои (рейтингҳои) байналмиллаӣ;
- ҳавасмандгардонии ташкили иттиҳодияҳо (консорсиумҳо), аз ҷумла якчанд донишгоҳҳо, ташкилоти илмӣ ва корхонаҳои калону миёна барои ҳалли масъалаҳои мушаҳҳаси рушди соҳавӣ, аз ҷумла дар доираи саноатикунонии босуръати кишвар.

733. Тақвияти иқтидори тадқикотии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ тавассути:

- густариши батадричи барномаи баланд бардоштани рақобатпазирии байналмилалии муассисаҳои таҳсилоти олии дохилӣ;
- дастгирии маблағгузории барномаҳои тадқиқоти бунёдиву амалӣ бо таълими самаранокӣ ва натиҷанокии онҳо;
- ҳавасмандгардонии афзоиши маблағгузории коркардҳои илмию амалӣ, аз ҷумла, дастгирии рушди маблағгузории венчурӣ ба лоиҳаҳои нав бо ҷалби фондҳои хориҷӣ;
- ташкили фишангӣ ҳифзи ҳукуқии моликияти зеҳнӣ ва тиҷоратиқунонии дастовардҳои илмӣ.

734. Рушди ҳамкориҳои илмӣ ва илмӣ-истехсолӣ тавассути:

- ташаккули низоми иштироқи муассисаҳои илмӣ дар таҳияи барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушд, аз ҷумла дар асосноккунии дурнамо ва сенарияҳои рушд, пешбуруди ислоҳоти калидӣ;
- ташкили воҳидҳои иттилоотию таҳлилӣ барои таҳия ва татбиқи технологияҳои пешӯдадам дар заминай ҳамкории байниидоравии паркҳои технологӣ, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, минтақаҳои саноатӣ ва муассисаҳои илмӣ;
- дастгирии ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ.

735. Табдили кишвар ба ҳаби минтақавии ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ тавассути:

- баланд бардоштани донишу малака, сатҳи забондонӣ, тахассус ва қасбияти омӯзгорон мутобиқ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ;
- ташкили гурӯҳњои таҳсил бо забони англисӣ ва русӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии кишвар;
- васеъ кардани пойгоҳи қабули донишҷӯёни хориҷӣ ва бунёди ҳобгоҳҳои замонавӣ барои будубоши онҳо;
- зиёд намудани нақшай қабули донишҷӯёни хориҷӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии кишвар, аз ҷумла тариқи таҳсили фосилавӣ бо назардошти талаботи бозори меҳнати минтақавӣ.

736. Натиҷаҳои ҷаҳондошт:

- фарогирӣ ва дастрасӣ ба таҳсилоти босифати томактабӣ, миёнаи умумӣ ва қасбӣ таъмин карда шуд;
- сатҳи фарогирии қӯдакони 3-6 сола бо таҳсилоти томактабӣ дар соли 2025 то ҳадди ақал ба 30 фоиз расонида шуд;
- таҳсил дар донишгоҳҳо ба 20 фоиз расонида шуд;
- ҳиссаи шаҳсони дорои таҳсилоти қасбӣ дар байни аҳолии ба кор машғул то 40 фоиз, аз ҷумла занон ҳадди ақал то 35 фоиз афзоиш ёфт;
- афзоиши фарогирии маъюбон аз ҷониби муассисаҳои таълимии тамоми сатҳҳо ҳадди ақал то 30 фоиз таъмин карда шуд;
- шароити аз ҷиҳати иҷтимоӣ бехатар ва мусоид барои таълим дар бахши маориф фароҳам оварда шуд;
- дастрасӣ ба курсҳои муосири такмили ихтисос барои омӯзгорон, директорон ва методистон таъмин шуд;
- самаранокӣ ва сифати таълим дар тамоми зинаҳои бахши маориф баланд бардошта шуд;

- имконияти баргузории тадқиқоти мунтазам барои арзёбии дониши хонандагон оид ба математика фароҳам оварда шуд;
- шумораи ҷавонон бо сатҳи ҳадди ақали малакаҳои саводнокии рақами (аз ҷумла ТИК) зиёд карда шуд;
- механизмҳои танзим ва маблағузории рушди низоми маориф ва илм муносиб гардонида шуд;
- алоқамандии ислоҳот дар соҳаи маориф ва илм бо самти умумии тағйироти институционалӣ дар қишвар, афзоиши саҳми он дар рушди устувори иқтисодӣ таъмин карда шуд.

#### §4. Солимии аҳолӣ ва дарозумрӣ

737. Бо мақсади баланд бардоштани сифати сармояи инсонӣ дар қишвар сиёсати тақвиятбахши солими шаҳрвандон, беҳтар кардани расонидани кумаки тиббӣ ва фароҳам овардани шароит ҷиҳати пешбуруди тарзи ҳаёти солим роҳандозӣ шуда истодааст.

738. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 шумораи умумии муассисаҳои тиббӣ зиёда аз 70 адад, шумораи табибон ва ҳамшираҳои шафқат 21 фоиз зиёд гардида, шумораи табибон ба ҳар 10 ҳазор аҳолӣ аз 20,6 то 20,9 ва шумораи ҳамшираҳои шафқат (ба ҳар 10 ҳазор аҳолӣ) аз 56,9 то 59,2 фоиз афзоиш ёфт. Бо назардошти афзоиши аҳолӣ, эҳтиёҷот ба қадрҳои тиббӣ меафзояд, ки бояд дар доираи амалҳои превентивии низоми маориф, тандурустӣ ва бозори меҳнат ба назар гирифта шаванд.

739. Аз рӯи нишондихандаҳои сифатӣ, дар самти рушди соҳаи тандурустӣ пешравӣ ба назар мерасад:

- шумораи умумии фавти аҳолӣ дар ҷумхурӣ аз сатҳи соли 2015 10 фоиз кам шудааст;
- сатҳи фавти кӯдакони то панҷсола аз 20,6 то 17,9 ба 1000 нафар зиндатаваллудшуда коҳиш ёфтааст, ки асосан бо коҳиши фавти тифлон аз 16,5 ба 14,3 ҳолат ба 1000 нафар зиндатаваллудшуда алоқаманд мебошад;
- фавти модарон дар давоми солҳои 2015-2019 аз 33,0 то ба 24,1 аз 100 ҳазор зиндатаваллудкарда коҳиш ёфт;
- сатҳи бемории сил аз 60,4 ҳолат ба 100 ҳазор нафар дар соли 2015 то 56,0 ҳолат дар соли 2019 ва дар 9 моҳи соли 2020 ба 32,8 ҳолат коҳиш ёфт;
- бемории диабети қанд такрибан 2,5 маротиба кам шудааст (аз 118,2 ҳолат ба 100 ҳазор нафар дар соли 2015 то 64,4 ҳолат дар соли 2018, 50,8 дар соли 2019 ва дар 9 моҳи соли 2020-47,9 ҳолат);
- гирифтории аҳолӣ бори аввал ба гепатити вирусӣ дар соли 2015 – 6870 нафар ё 81,3 ҳолат ба 100 ҳазор аҳолӣ, дар соли 2019 ба 8113 нафар ё ки 88,0 ҳолат ба 100 ҳазор ва дар 9 моҳи соли 2020 ба 3946 ё ки 42,8 нисбати 100 ҳазор коњиш ёфтааст. Бемориҳои шадиди рӯда дар соли 2015 ба 56 ҳазор нафар ё 665,3 ҳолат ба 100 ҳазор, дар соли 2020 ба 22 ҳазор нафар ё 241,4 ҳолат ба 100 ҳазор ё инки 2,5 маротиба коҳиш ёфт.

740. То соли 2020 ҳамаи муассисаҳои тиббии аввалия ба маблағузории сарикасӣ гузаштанд. Ҳамзамон, дар доираи буҷаи пешбинишудаи давлатӣ дар муассисаҳои КАТС модели банакшагирии тиҷоратӣ ҷорӣ карда

мешавад. Сарфи назар аз чораҳои андешидашуда, ҳамасола афзоиши бемориҳои ба қайд гирифташудаи ВНМО мушоҳида мешавад, аз ҷумла шумораи гирифторони ВНМО дар соли 2015 1146 нафар, соли 2019 1320 нафар ва дар 9 моҳи соли 2020 890 нафарро ташкил дод.

741. Тибқи тадқиқоти тиббӣ - демографӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 гузаронида шудааст, 18 фоиз қӯдакони то 5-сола қадпаст буда (дар соли 2012 - 26 фоиз), 6 фоиз қӯдакон лоғарӣ доранд, ки ин камғизоии музминро нишон медиҳад (дар соли 2012 - 10 фоиз). Дар соли 2017 8 фоиз қӯдакон вазни пасти бадан - (12 фоиз дар соли 2012) ва 3 фоиз вазни зиёдатӣ доштанд, ин нишондиҳанда 2 маротиба кам шуд (MDI 2012 - 6 фоиз).

742. Вазифаи фарогирии ҳамаҷонибаи хадамоти тиббӣ ва мушкилоти пешгирии бемориҳо, ташаккули ҳавасмандии тарзи ҳаёти солим, инчунин фарогирию натиҷанокии фаъолиятро талаб мекунад. Ҳамзамон, дар кишвар барои беҳтар намудани соҳтори ғизоии аҳолӣ, ҳусусан дар самти бартараф кардани норасоии микроэлементҳои муҳим: йод, оҳан, кислотаи фолий, витамини А корҳои зиёдеро анҷом додан лозим аст.

743. Пандемияи COVID-19 вазъиятро шадидтар кард ва мушкилоти нави саломатиро ба вучуд оварда, пешравиҳои то ба имрӯз бадастомадаро зери таҳдид гузошт.

744. Афзоиши назарраси иқтидори миллии соҳаи тандурустӣ омили ҳалқунандаи муқовимат ба муаммоҳо ва таконҳои нав дар доираи амалҳои барномавӣ барои давраи 2021-2025 мегардад. Вобаста ба ин бояд дар самти пешгирий, табобати босифат ва барқарорсозии беморони гирифтори бемориҳои низоми хун, шуш, саратон ва диабети қанд фаъолият тақвият баҳшида шавад.

745. Рушди низоми тандурустӣ дар давраи миёнамуҳлат бо баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ, васеъ намудани дастрасӣ ба онҳо, нигоҳ доштани суботи молиявӣ бо ҳама гуна тағйирёбии вазъи эпидемиологӣ ва умумии иҷтимоию тиббӣ алоқаманд хоҳад буд.

#### 746. Мушкилоти асосӣ:

- мувофиқ набудани сарбории ҳарочоти соҳаи тандурустӣ ба имкониятҳои воқеии маблағгузории буҷетӣ ҷой дорад. Ҳаҷми маблағгузории ҳусусӣ нисбат ба маблағгузории баҳши буҷетӣ қариб 2 маротиба зиёд бошад ҳам, воситаҳои ба соҳа равонашаванда ҳануз кифоя нестанд;

- таъмини беморхонаҳо ва қумаки аввали тиббию санитарӣ (КАТС) мувофиқан 56,2 фоиз ва 34,9 фоизи ҳарочоти давлатиро ташкил дода, танҳо 5,2 фоизи ин ҳарочот ба хизматрасониҳои санитарию эпидемиологӣ ва чораҳои пешгирикунанда алоқаманд мебошанд. Ғайр аз он, тақсимоти манбаъҳои маблағгузории давлатӣ ба баланд бардоштани самаранокии маъмурӣ ва коҳиш додани тафовути назарраси минтақавӣ ва ноҳиявии тақсимоти маблағ барои соҳаи тандурустӣ мусоидат намекунад;

- заминаи пасти моддӣ – техникий ва инфрасоҳтори фарсадашудаи низоми тандурустӣ. Дар натиҷаи сафарбар гардиданни ҳиссаи пасти

маблағгузориҳо ба сармояи асосӣ сатҳи рушди технологи тандурустӣ (таъминоти нокифоя бо таҷҳизоти муосир) паст бοқӣ мемонад, ки барои ворид кардани технологияҳои рақамӣ, баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ ва васеъ намудани дастрасӣ ба он монеаи ҷиддӣ мегардад;

- дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокӣ, санитарӣ ва гигиенӣ дар муассисаҳои тандурустӣ, махсусан дар сатҳи ёрии аввалияи тиббӣ;

- сатҳи пасти музди меҳнати ҳайати тиббӣ. Андозаи музди меҳнат дар низоми тандурустии ҷумхурӣ дар давоми панҷ соли охир дар сатҳи 73 фоиз нисбат ба музди миёнаи меҳнат дар иқтисодиёт буд. Ҳамчунин, вобастагии пасти музди меҳнат аз самаранокии фаъолият ва натиҷаҳои муолиҷа, аз сатҳи таҳассуси кормандонро қайд намудан зарур аст;

- тафовути назаррас байни барномаи давлатии тайёр кардани мутахassisони соҳаи тиб ва шароити кунунии соҳа;

- дар натиҷа, сифати хизматрасониҳои тиббӣ дар маҷмӯъ паст гардида, ба вазъи саломатии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад ва нобаробариро ҷиҳати дастрасӣ ба хизматрасониҳои бахши тандурустӣ афзун менамояд.

- паст будани заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ, инфрасохтори номукаммал, ҳиссаи пасти маблағгузорӣ, таъмини нокифоя бо таҷҳизоти муосир ва норасоии мутахassisони баландиҳтисос, ки ба ворид намудани технологияи рақамӣ, хизматрасонии тиббии босифат ва дастрасӣ ба он монеаи ҷиддӣ эҷод намуда, ба вазъи саломатии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад.

747. Таъмини солимӣ дар ҳошияи сатҳу сифати зиндагӣ тавассути татбиқи ҳадафҳо (афзалиятҳо) аз инҳо иборатанд:

- таҳқими иқтидори низоми тандурустӣ;
- тақвияти фаъолияти профилактикаи низоми тандурустӣ;
- такмил додани низоми пешниҳоди хизматрасониҳои тиббӣ–санитарӣ;
- такмили низоми маблағгузории соҳаи тандурустӣ.

748. Вазифаҳо барои ҳалли мушкиниҳои гузошташуда ва ба даст овардани ҳадафҳо:

- баланд бардоштани самаранокии идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи тандурустӣ;
- таҳқими заминаи ҳукуқӣ ва меъёрии соҳаи тандурустӣ;
- мустаҳкам намудани инфрасохтори соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла таъмини дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокӣ, санитарӣ ва гигиенӣ дар ҳамаи сатҳҳои хизматрасониҳои тиббӣ;
- таъмини дастрасӣ ва баланд бардоштани сифати доруворӣ;
- тақвияти механизмҳои амнияти озуқаворӣ ва ғизои мутавозин дар доираи таъмини саломатӣ;
- пурзӯр намудани мубориза бар зидди чунин бемориҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ, ба монанди ВНМО (ВИЧ - СПИД), сил ва гепатитҳои вирусӣ, вируси нави COVID-19;
- баланд намудани сатҳи фарогирии ҳамаи шаҳрвандон ба муоинаи тиббии профилактикӣ;

- тақвият додани иқтидорхой кумаки аввали тибби санитарӣ дар заминаи тавсеаи тибби оилавӣ;
- рушди иқтидорхой кумаки маҳсусгардонидашудаи тиббӣ;
- тақвияти низоми пешниҳоди хизматрасониҳои тиббӣ – санитарӣ ба қӯдакон;
- такмили низоми ташкили ёрии тиббию санитарӣ оид ба ҳифзи солимии репродуктивӣ;
- беҳтару натиҷанок намудани механизмҳои маблағгузорӣ ва истифодаи самараноки захираҳои молиявӣ дар низоми тандурустӣ.

749. Чорабиниҳои асосӣ (самтҳои амал) барои ба даст овардани ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- инкишофи механизмҳои ташкили таҳсилоти муттасили қасбии мутахассисони соҳаи тандурустӣ;
- амалисозии чорабиниҳои барномавӣ оид ба тайёр кардани кадрҳои мусир, соҳибхтисос, аз ҷумла дар доираи таҳия ва татбиқи «Барномаи тайёр намудани кадрҳои тиббӣ то соли 2030»;
- такмили маводи таълимӣ, таҷдиди назар ва азnavsозии барномаҳои таълимӣ, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии таълим ва арзёбии пешрафт дар донишгоҳҳо ва коллежҳои тиббӣ;
- дастгирии раванди маҳсусгардонии фаъолияти кормандони тиб, такмили ихтисоси онҳо дар марказҳои бузурги байналмилалии тиббӣ;
- инкишофи механизмҳои маблағгузории фаъолияти илмӣ дар соҳаи тиб;
- таҳлил ва арзёбии ҳарсолаи бозори меҳнат дар соҳаи тандурустӣ.

750. Таҳқими заминаи ҳуқуқӣ ва меъёрии соҳаи тандурустӣ тавассути:

- такмилдиҳии заминаҳои меъерию ҳуқуқӣ ва ташкилӣ оид ба дастгирии пешниҳоди хизматрасониҳои тиббӣ, аз он ҷумла имтиёзҳои андозӣ;
- коркарди стандартҳои клиникӣ, протоколҳои беҳдоштӣ, ташхис, табобати бемориҳо ва барқарорсозии мизочон барои ҷорӣ кардани барномаҳои ҳатмии суғуртавӣ;
- ҷорӣ намудани кодекси этикаи ҳайат, ки қоидаҳои кори кормандони тиббиро ба тартиб медарорад;
- коркарди нақшаҳои маҷмӯии миллии байниидоравии пешгирикунандаи бемориҳои асосӣ;
- такмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои ташкили фаъолияти муассисаҳои хусусии хизматрасониҳои тиббӣ.

751. Мустаҳкам намудани инфрасохтори соҳаи тандурустӣ тавассути:

- таҳияи нақшай миёнамуҳлати ташкил ва баргузории соҳтмон, таҷдид ва тавсеаи инфрасохтор дар соҳаи тандурустӣ дар доираи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ;
- ташаккули нақшай ягонаи дарозмуҳлати рушди инфрасохтор дар минтақаҳо ва сатҳҳои гуногуни ёрии тиббӣ;
- ҷорӣ намудани технологияҳо ва воситаҳои бақайдгирии бемориҳо, ташкили пойгоҳҳои ягонаи ҷумҳурияйӣ;

- гузаронидани мониторинги ҳамасолай таъмини тамоми муассисаҳои тиббӣ бо қувваи барқ, об ва гармӣ, инчуни инфрасохтор оид ба безарарагардонии партовҳои тиббӣ;

- таҳия ва татбиқи силсилаи амалҳои барномавӣ оид ба рушди муассисаҳои санаторию курортӣ дар доираи низоми тандурустӣ.

752. Таъмини дастрасӣ ва баланд бардоштани сифати доруворӣ тавассути:

- дастирии давлатии истеҳсоли доруҳои ватанӣ, аз ҷумла дар доираи таҳия ва татбиқи «Барномаи давлатии рушди саноати дорусозии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 2021-2030»;

- таҳия ва қабули номгӯи доруҳои манъшуда барои воридот;

- таҳияи механизми ягонаи хариди электронии доруворӣ ва молҳои тиббӣ;

- такмил ва таҳқими заминаи моддию техникии озмоишгоҳи назорати сифати доруҳо.

753. Тақвияти механизмҳои амнияти озуқаворӣ ва ғизои мутавозин дар доираи таъмини саломатӣ тавассути:

- таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғанишудаи ҳӯрокворӣ», аз ҷумла иловаҳои оҳан, кислотаи фолий ва витамини В 12 ва рух;

- таҳия ва татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани дастрасӣ ва сифати ҳӯрок, аз ҷумла дар доираи «Нақшай бисёрсоҳавии беҳтар намудани ғизо»;

- татбиқи «Стратегияи рушди устувори ғизои мактабӣ», «Нақшай бисёрсоҳавии беҳтар намудани ғизо», «Стратегияи ғизо ва фаъолияти ҷисмонӣ», «Барномаҳои пешгирии фарбехӣ ва ғизои солим», аз ҷумла чораҳои пешгирии камғизӣ, назорат аз болои сифат ва бехатарии маҳсулоти ҳӯрака, дастрасии иттилоот оид ба истеъмоли дурусти ғизо;

- баргузории Ҳафтаи байналмилалии дастирии синамаконӣ ва сертификатсияи беморхонаҳои «ҳайрҳоҳ барои қӯдакон»;

- таҳия ва татбиқи амалҳои барномавӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ оид ба масъалаҳои амнияти озуқаворӣ;

- таҳияи заминаи меъёрии ҳуқуқӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ аз моддаҳои зараровар дар ҳӯрок ва нӯшокиҳо;

- тақвияти инфрасохтори мувоғиқ (ташхисгоҳҳои замонавӣ ва лавозимоти зарурии он) барои назорати байторӣ-санитарӣ ва фитосанитарӣ;- таҳияи маводи иттилоотӣ барои аҳолӣ оид ба таҷрибаи пешбуруди амалияи гигиенӣ ва санитарӣ дар доираи пешгирии бемориҳо ва камғизӣ, аз ҷумла барои шахсони маъюб.

754. Пурзӯр намудани мубориза бар зидди бемориҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ, аз ҷумла ВНМО, БПНМ, сил, гепатитҳои вирусӣ, ва вируси нави COVID-19 тавассути:

- ташкил ва ҳамоҳангсозии тамоми корҳо оид ба эмқунии қӯдакон ва аҳолии калонсоли кишвар мутобики тавсияҳои ТБТ;

- таҳияи нақшай ҳамаҷонибаи пешгирии бемориҳои сироятӣ (ВНМО, БПНМ, сил, гепатити вирусӣ ва вируси нави COVID-19);
- таҳияи феҳристи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ бо мақсади таъмини маҷмӯи чораҳои пешгирикунанда;
- пурзӯр намудани талаботи қонунгузорӣ барои баргузории ҳатмии ташхиси тиббии шахсони издивоҷкунанда, занони ҳомила, муҳочирони меҳнатӣ (ҳам сафаркарда ва ҳам бозгашта) ва ашҳоси аз озодӣ маҳрумшуда;
- баланд намудани дастрасии таҷхизоти флюорографии статсионарӣ ва сайёр;
- такмили низоми баланд бардоштани ихтисоси табион, ҳамшираҳои тиббӣ, ки бо табобати сироятҳои нави вирусӣ, аз ҷумла вируси COVID-19 масъуланд;
- ташаккули чорабинҳои бисёрҷанба оид ба тарғибу ташфиқи тарзи ҳаёти солим бо мақсади баланд бардоштани маърифати аҳолӣ бо назардошти шахсони маъюб ва маконҳои дастрасиашон мушкил оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ, алаҳусус вируси нави COVID-19;
- таҳия, таҷдиди назар ва мутобиқсозии стандартҳои миллӣ ва протоколҳои клиникӣ оид ба пешгирий, ташхис ва табобати бемориҳои сироятӣ.

755. Баланд намудани фарогирии ҳамаи шаҳрвандон ба муоинаи тиббии профилактиկӣ тавассути:

- таҳияи ҳӯҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба пешбурди таҷрибаи диспансерикунонии шахсони аз 50 – сола боло;
- тақвияти низоми муоинаи тиббӣ дар низоми таҳсилоти томактабӣ ва мактабӣ;
- ташаккули низоми ташхиси тиббӣ ва таҳқиқоти скринингӣ дар байни гурӯҳи беморони осебпазир зери хатар.

756. Тақвият додани иқтидорҳои кумаки аввалияти тиббӣ – санитарии дар асоси тибби оилавӣ асосёфта тавассути:

- тақвияти низоми ташкили соҳтмони иншооти КАТС дар заманаи дастирии рушди механизми шариқии давлат ва бахши ҳусусӣ;
- бунёди муассисаҳои тиббӣ дар деҳот, бо таъмини таҷхизоти муосири лабораторӣ ва ташхисӣ;
- таҳияи бастаи хизматрасониҳои тиббӣ бо пешниҳоди ҳадди ақали эҳтиёчи кафолатдошта ба кумаки тиббӣ дар амбулаторияҳо, аз ҷумла пешниҳоди доруворӣ барои гуруҳҳои осебпазири аҳолӣ;
- азnavsозии низоми ташкил ва баргузории курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисос барои табиони умумӣ ва ҳамшираҳои тиббӣ.

757. Рушди иқтидорҳои кумаки маҳсусгардонидашудаи тиббӣ тавассути:

- таҳияи нақшай рушди ёрии маҳсуси тиббӣ бо назардошти эҳтиёҷоти минтақаҳо, аз ҷумла таъмини таҷхизоти муосир ва такмили ихтисоси мутахassisон;
- ташкили марказҳои барқарорсозӣ ё шуъбаҳо барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар муассисаҳои тиббӣ- санитарӣ.

758. Тақвияти низоми пешниҳоди хизматрасониҳои тиббӣ -санитарӣ ба кӯдакон:

- таҳияи маҷмӯи маводи таълимӣ ва иттилоотӣ барои татбиқи Барномаи миллии коммуникатсионӣ - 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак ва рушди бармаҳали кӯдак дар сатҳи КАТС ва сатҳи чомеа;
- такмил додани механизмҳои таъмини низоми ёрии доимии тиббӣ дар сатҳи беморхонаҳо бо мақсади пурзӯр намудани хизматрасонӣ барои эҳёи навзод ва ёрии тиббии таҳассусӣ барои кӯдакони навзод;
- таҳия ва амалисозии чорабиниҳои барномавӣ барои баланд бардоштани сатҳи зинда мондани кӯдакони то 5-сола;
- ҷорӣ намудани эмкуниҳои нав барои пешгирии бемориҳои сироятӣ дар байни кӯдакон.

759. Такмили низоми ташкили ёрии тиббию санитарӣ оид ба ҳифзи солимии репродуктивӣ тавассути:

- таъмини ташкили марказҳои перинаталӣ дар Душанбе ва дар минтақаҳои кишвар;
- баргузории раванди ташкили ҷойҳои таваллуд дар сатҳи КАТС дар ноҳияҳои дурдасти қӯҳистон;
- таҳияи бастаи ҳуччатҳо оид ба инкишофи хизматрасонии тиббӣ барои занони ҳомиладор ва кӯдакони навзод дар минтақаҳои кишвар;
- такмили низоми татбиқ ва мониторинги самаранокии Барномаи миллии солимии репродуктивӣ барои солҳои 2019-2022;
- пешбуруди низоми такмили ихтисоси кормандони тиб дар соҳаи акушерӣ;
- таҳия, мутобиқсозӣ, аз нав дида баромадани стандартҳои миллӣ ва протоколҳои клиникӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии репродуктивӣ;
- ташаккул ва паҳн кардани маводи иттилоотӣ доир ба ҳифзи саломатии репродуктивӣ, аз ҷумла тавассути васоити ахбори омма;
- тақвияти механизмҳои мониторинг ва арзёбии вазъи солимии репродуктивӣ дар сатҳи КАТС.

760. Беҳтару натиҷанок намудани механизмҳои маблағгузорӣ ва истифодаи самараноки захираҳои молиявӣ дар низоми тандурустӣ тавассути:

- таҳияи ҳаритаи роҳ доир ба ташаккули бозори суғуртаи тиббӣ, таҳқими низоми ҷенқунии натиҷаҳо, ҳисботдиҳӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои молиявӣ;
- такмил додани тартиби маблағгузории беморхонаҳо дар асоси натиҷаҳои таъминшудаи муолиҷа;
- таҳияи дастурҳои методӣ оид ба баҳодиҳии молиявию иқтисодии сиёsat ва рушди барномавии тандурустӣ;
- таҳияи механизмҳои ҳавасмангардонии ҷалби сармоягузориҳо барои рушди технологий соҳаи тандурустӣ;
- таҳияи механизмҳои пардоҳти ҳаққи хизматрасонии гаронбаҳои тиббӣ;

- таҳияи маҷмӯи қоидаҳои возеҳ ва шаффоф доир ба он, ки қадом хизматрасониҳои тиббӣ бояд ройгон бошанд ва чи тавр нархҳои хизматрасонии пулакии тиббӣ амал мекунад;

- таҳияи «харитаи роҳ» барои мониторинги ҷараёнҳои молиявӣ дар соҳаи тандурустӣ.

#### 761. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- паст гардидани нишондиҳандаҳои фавти аҳолӣ;

- сифати хизматрасониҳои тиббӣ баланд бардошта шуда, дастрасӣ ба онҳо тавсия ёфт;

- ҳамаи шаҳрвандон ба муоинаҳои беҳдоштии тиббӣ на камтар аз як маротиба дар як сол таъмин гардиданд;

- паҳншавии камхӯрии давомдор ва шиддатнок (қадпастӣ ва лоғарӣ) ва инчунин, норасоии микронутриентҳо миёни аҳолӣ, аз он ҷумла миёни кӯдакони то 5–сола, духтарон, наврасон, занони ҳомила ва макконанда коҳиш ёфт;

- ҳиссаи кӯдакони дорои маъюбият, ки хизматрасониҳои барқарорсозиро дар муассисаҳои тиббӣ-санитарӣ гирифтанд, бо шумораи умумии кӯдакони дорои маъюбӣ дар соли 2025 на камтар аз 25 фоиз афзуд;

- сатҳи фавтнокии модар то 22 ҳолат ба ҳар 100 ҳазор нафар зиндатаваллудшудагон паст гардид;

- сатҳи фавтнокии тифл то 15 ҳолат ба ҳар 1000 нафар зиндатаваллудшудагон паст шуд;

- ҳаҷми маблағгузории давлатӣ ба соҳаҳои тандурустӣ то на камтар аз 3,0 фоиз нисбат ба ММД афзуд;

- баландтар шудани давомнокии ҷашмдошти умри мардон ва занон таъмин гардид.

### §5. Ҳифзи иҷтимоӣ

762. Дар шароити дучор гардидани иқтисоди ҷаҳонӣ бо хавфҳои бухронӣ бинобар таъсири номатлуби пандемияи COVID – 19 низоми ҳифзи иҷтимоии самаранок, ҳамчун ҷузъи муҳими суботи иҷтимоию сиёсӣ ва рушди устувори иқтисодии кишвар ба шумор меравад.

763. Тӯли солҳои татбиқи БМР 2016-2020, дар самти ташкили низоми муосири ҳифзи иҷтимоӣ, васеъ намудани фарогирӣ, таҳқими кумаки иҷтимоии унвонӣ ва такмили усулҳои баҳодиҳии ниёзмандӣ корҳои зиёде ба анҷом расиданд. Ҳароҷоти буҷет оиди маблағгузории соҳа афзоиш ёфт (дар соли 2019 нисбат ба соли 2015 ба 33,3 фоиз).

764. Новобаста ба ҷараҳои татбиқшуда, ҳоло ҳам низоми ҳифзи иҷтимоӣ ба талаботи замони муосир ҷавобғӯй нест. Ислоҳоти соҳа то ҳол ҳусусияти низомӣ надорад ва суст амалӣ мешавад.

765. Ба азnavҳисобкунӣ ва баланд бардоштани нафақа дар солҳои охир нигоҳ накарда, сатҳи миёнаи нафақа дар соли 2019 ба андозаи 22,7 фоизи музди миёнаи меҳнат дар ҷумҳуриро ташкил дод. Мувофиқи Конвенсияи ТБМ №102 фоизи ивазқунии даромад барои нафақаҳӯр бояд на камтар аз 40 – 45 фоизро ташкил дигар. Бо афзоиши шумораи шахсони синну соли

нафақа ва зарурати ҳифзи иҷтимоии онҳо масъалаи зиёд намудани ҳарочоти молиявӣ ба миён меояд, ки бояд тавассути васеъ намудани шуғли пурмаҳсул ҳалли худро ёбад.

766. Мушкилиҳо ҷиҳати бо нафақа ва қумакпулиҳо фаро гирифтани шахсони маъюб, маҳсусан дар қисми қӯдакони дори маъюбияти бақайдгирифташуда боқӣ мемонанд. Аз теъоди умумии шахсони дори маъюбӣ, ки дар қайди мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ дар соли 2019 (149709 нафар) буданд, 44,8 фоиз (67,1 ҳаз. нафар) нафақаи меҳнатӣ бо сабаби маъюбӣ (бо назардошти собиқаи корӣ ва музди меҳнати суғурташуда) гирифтаанд, ба бокимонда 55,2 фоиз (82,6 ҳаз. нафар, аз чумла 28,6 ҳаз. қӯдакони дори маъюбӣ) нафақаи иҷтимоӣ таъин ва пардохт шудааст, ки он ҳатто ҳарочоти нигоҳдории онҳоро намепӯшонад. Дар ояндаи миёнамуҳлати рушд талабот барои зиёд кардани фарогирӣ ва беҳтар намудани вокуниши низоми ҳифзи иҷтимоӣ ба мушкилоти нав ва ҳолатҳои буҳронӣ бештар мегардад, ки ин аҳамияти андешидани тадбирҳои мачмуӣ ва ҳамаҷонибаро баланд менамояд:

- маблағгузории нопурраи бахш, ҳарчанд ҳаҷми маблағгузории буҷетӣ ба низомҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ афзоиш меёбад, vale он нисбат ба ҳаҷми ММД аз 5,4 фоизи соли 2015 то 4,5 фоизи соли 2019 коҳиш ёфтааст. Ҳамзамон бо ин, нақшаҳо оид ба андозаи маблағгузории буҷетӣ ҳамасола 12-15 фоиз, маҳсусан дар қисми васеъ намудани барномаҳои таъминоти иҷтимоӣ иҷро намегарданд. Андозаи нафақаи ҳадди ақал, қумакпулиҳо ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ аз андозаи ҳадди ақали зиндагӣ қафо мемонанд. Ҳамзамон баязе нобаробариҳо дар ҳаҷми маблағгузории низоми ҳифзи иҷтимоӣ дар тӯли тамоми ҳаёт мавҷуд аст – 85 фоиз ҳамаи маблағгузорӣ (ё тақрибан 4 фоизи ММД) ба барномаҳои таъминоти нафақа бо имкониятҳои камтари маблағгузорӣ ба ҳифзи қӯдакон ва дигар қиширҳои осебазири аҳолӣ рост меояд;

- масъулияти маҳдуди соҳавӣ, ки дар доираи он баҳисобигирии алоқамандии тарафайн дар таъмини талаботи қалидӣ - хизматрасониҳои иҷтимоӣ, қумаки моддӣ ва имтиёзҳо, дастрасӣ ба таҳсил ва шуғл, тандурустӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ, манзил ва имкониятҳои иқтисодӣ маҳдуданд;

- шуғли каммаҳсул ва даромадҳои ғайрирасмӣ аз шуғл имкониятҳои қисми даромади буҷет ва низоми уҳдадориҳои якҷояи нафақаро маҳдуд мекунанд. Андозаи миёнаи моҳонаи нафақа дар соли 2019 дар муқоиса нисбат ба соли 2015 ба андозаи 32,9 фоиз афзоиш ёфта бошад ҳам, дар муқоиса ба музди миёнаи меҳнати моҳона аз 26 фоиз, то 22,7 фоиз паст шудааст. Шумораи машғулбудагон дар иқтисодиёт, ки ба як нафақаҳӯр рост меояд, аз 3,9 нафар дар охири соли 2015, то 3,5 нафар дар охири соли 2019 паст гардидааст, ки аз қафомонии суръати афзоиши шумораи машғулбудагон дар иқтисодиёт нисбат ба суръати афзоиши шумораи нафақаҳӯрон шаҳодат медиҳад;

- низоми ягонаи самараноки идора намудани бахш вучуд надорад. Дар айни замон функцияҳои идора намудани бахш миёни Агентии суғуртаи

иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҲҶТ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, қисман Вазорати меҳнат, муҳочирият ва шуғли аҳолий ва мақомоти иҷроияи маҷалии ҳокимияти давлатӣ тақсим шудаанд. Байни ин сохторҳо низомҳои иттилоотии байниндоравӣ ва алоқа суст ба роҳ монда шудаанд. Ин ба самаранок истифода набурдани захираҳои мавҷуда ва воситаҳои ҳарсолаи ҷудошаванда (бучетӣ, грантӣ ва м.и.) оварда мерасонад, ки дар навбати худ ба пуррагӣ ва сифати хизматрасониҳо ба ғурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ таъсир мерасонад;

- сатҳи пасти роҳандозии технологияи рақамӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, маҳсусан дар низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва пардоҳти нафақа;

- ҳиссаи фарогирии шахсони осебпазир дар доираи барномаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар сатҳи зарурӣ набуда-ҳамагӣ 7,5 фоизи аҳолиро дар бар мегирад.

- норасоии кадрҳои баландихтисос ва босалоҳияте, ки мушкилоти замони муосирро зуд, қасбӣ ва эҷодкорона баррасӣ ва ҳаллу фасл карда, сифати татбиқи маҷмӯи барномаҳои ҳифзи иҷтимоиро ба таври назаррас баланд мебардоранд.

767. Низоми ҳифзи иҷтимоӣ барои рушди сармояи инсонӣ ва дастгирии рушди устувори иқтисодӣ тавассути ба даст овардани ҳадафҳои (афзалиятҳо) зерин шароит муҳайё менамояд:

- таҷдиди институтсионалии таъминоти ҳифзи иҷтимоии унвонӣ;

- таъмини устувории дарозмуҳлати молиявии низоми нафақа;

- рушди самтҳои ҳавасмандкунандаи низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ.

768. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- тақвият додани механизмҳои низоми кумаки унвонии иҷтимоӣ;

- беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар низоми ҳифзи иҷтимоӣ;

- ташкили низоми самаранок ва оптималии маблағгузорӣ ва идораи низоми ҳифзи иҷтимоӣ;

- дастгирии тағйироти институтсионалий дар низоми таъминоти нафақа;

- рушди низоми ҳифзи иҷтимоии кӯдакон ва наврасон;

- рушди низоми ҳифзи иҷтимоии шахсони қобили меҳнат;

- рушди низоми ҳифзи иҷтимоии шахсони ғайри қобили меҳнат, аз он ҷумла пиронсолон;

- тақвият додани низоми ҳифзи иҷтимоии шахсони дорои маъюбӣ;

- такмили механизмҳои дастгирии ғайримолиявии қиширҳои осебпазири аҳолӣ.

769. Тақвият додани механизмҳои унвонии низоми кумаки иҷтимоӣ тавассути:

- таҳия ва такмил додани санадҳои меъёрии хукуқии нав ва амалкунанда дар самти муайян кардани меъёрҳои дастгирии унвонӣ,

иштироки ташкилоти чамъиятӣ дар дастгирии иҷтимоии қишрҳои осебпазири аҳолӣ;

- таҳияи низоми ошкор ва муайян намудани меъёрҳои осебпазири;
- дастгирии рушди воситаҳои ҳамгироии иҷтимоӣ дар сатҳи худидораи маҳаллӣ;
- таҳия ва ворид намудани намудҳои алтернативии хизматрасониҳои иҷтимоӣ;
- таҳия ва татбиқи стандартҳои иҷтимоӣ дар соҳаҳои рушди иҷтимоӣ, аз он ҷумла таъмини кафолатҳои давлатии иҷтимоӣ барои даромадҳои ҳадди ақал, истеъмол, таъминот бо манзил;
- татбиқ ва мутобиқ намудани низоми иттилоотӣ, маҳзани маълумот ва технологияҳои интерактивии иттилоотӣ–коммуникатсионӣ ба низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;
- зиёд кардани шумораи марказҳои хизматрасонии иҷтимоӣ бо истифода аз механизми шариқии давлат ва баҳши ҳусусӣ.

770. Беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар низоми ҳифзи иҷтимоӣ тавассути:

- таҳия ва қабули Барномаи давлатии омоданамоӣ ва бозомӯзии кадрҳо, ҷалб ва қабул намудани мутахассисон ба кор дар муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии кишвар;
- ворид намудани системаи аккредитатсия ва литеңзиякунонии кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;
- мустаҳкам намудани заминаҳои моддӣ–техникии муассисаҳои низоми хизматрасонии иҷтимоӣ ба аҳолӣ;
- тақвияти низоми мониторинг ва баҳодиҳии сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ;
- ҷорӣ намудани механизмҳои «Равзанаи ягона» барои пешниҳод намудани хизматрасониҳои ҳифзи иҷтимоӣ.

771. Ташкили низоми самаранок ва оптималии маблағузорӣ ва идораи низоми ҳифзи иҷтимоӣ тавассути:

- мусоидат намудан ба оптимизатсияи низоми ҳамоҳангсозии байнидоравӣ ва дохилиидоравӣ дар баҳш;
- фароҳам овардани замина барои пай дар пай гузаштан ба буҷетикунонии барномавии низоми ҳифзи иҷтимоӣ;
- ҷорӣ намудани низоми самараноки мониторинг ва арзёбии татбиқи ислоҳоти соҳторӣ ва институтсионалӣ дар низоми ҳифзи иҷтимоӣ;
- рушди механизмҳои масъулияти иҷтимоии корпоративӣ ва ҷалби ширкатҳои ҳусусӣ дар дастгирии иҷтимоии қишрҳои осебпазири аҳолӣ;
- тақвият баҳшидани низоми байнидоравии коммуникатсионӣ ва иттилоотии идораи ҳифзи иҷтимоӣ;
- таҳияи Низомнома оид ба вокуниш ва пайдарпаии амалҳои низоми ҳифзи иҷтимоӣ, аз ҷумла сугуртаи иҷтимоӣ дар ҳолатҳои фавқулоддаи мухталиф.

772. Дастгирии тағйироти институтсионалӣ дар низоми таъминоти нафақа тавассути:

- таҳияи Консепсияи ислоҳоти низоми таъминоти нафақа, барои марҳила ба марҳила гузаштан ба низоми пасандозии таъминоти нафақавӣ ва пай дар пай баланд бардоштани андозаи нафақа;

- мусоидат намудан ба дигаргунҳои низомномавии бозори меҳнат ва бозори маҳсулоти молиявӣ;

- таҳияи Кодекси сӯғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа.

773. Рушди низоми ҳифзи иҷтимоии кӯдакон ва наврасон тавассути:

- ташаккули низоми дастгирии дастрасии кӯдакони оилаҳои камбизоат ба ғизо;

- пай дар пай гузаронидани ислоҳоти механизми кумакпулӣ барои кӯдакон;

- такмили усулҳои арзёбии камбизоатии аҳолӣ, аз он ҷумла камбизоатии кӯдакон, низомкунонии арзёбӣ, яқҷокунии натиҷаҳо дар низоми қабули қарорҳо;

- таҳия ва татбиқи намудҳои гуногуни хизматрасониҳои иҷтимоӣ, ки ба кӯдакони оилаҳои камбизоат равонакардашуда ва фарогирии онҳоро бо муассисаҳои статсионарӣ пешгирӣ мекунанд.

774. Рушди низоми ҳифзи иҷтимоии шахсони қобили меҳнат тавассути:

- андешидани тадбирҳои маҷмӯй, ки низоми ҳавасмандгардонии иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоиро дар бар мегиранд;

- гузаронидани арзёбии мониторингии самаранокии курсҳои омӯзишиӣ ва бозомӯзии бекорон, курсҳои марказҳои таълими калонсолон;

- рушди низоми сӯғуртаи иҷтимоӣ, аз ҷумла муҳочирони меҳнатӣ.

775. Рушди низоми ҳифзи иҷтимоии шахсони ғайри қобили меҳнат, аз ҷумла пиронсолон тавассути:

- таҳия ва қабули Барномаи давлатӣ оид ба масъалаҳои пиршавӣ ва стандартҳои ҳадди ақали дастгирии мақсадноки иҷтимоии шаҳрвандони пиронсол;

- тақвият додани заминаҳои моддӣ–техникӣ ва кадрии шабакаҳои муассисаҳо ва ҳадамоти пешниҳодкунандай хизматрасониҳои ҳаётан муҳими иҷтимоӣ ба одамони калонсол (марказҳои геронтологӣ, ҳонаҳои будубоши муваққатӣ, ҳадамоти сайёри иҷтимоӣ, беморхонаҳои кумаки тиббии иҷтимоӣ, клубҳо барои шахсони калонсол).

776. Тақвият додани низоми ҳифзи иҷтимоии шахсони дорои маъюбӣ тавассути:

- такмилдиҳии таҷрибаи ошкорсозии маъюбӣ дар кӯдакон;

- такмил додани усулҳо ва механизмҳои муайян кардани маъюбӣ мутобики меъёрҳо ва стандартҳои байналмилалӣ;

- таҳияи стандарт ва тақвияти таҷрибаи дастгирии барномаҳои барқарорсозии шахсони дорои маъюбӣ;

- тақвият додани механизмҳои шуғли шахсони дорои маъюбӣ;

- ташаккули муҳити бемонеа барои ҳаёти шахсони маъюб дар доираи шаҳрсозӣ ва рушди нақлиёти ҷамъиятӣ;

- фароҳам овардани шароит барои истехсоли воситаҳои техникӣ ва ёрирасон барои барқарорсозии маъюбон;

- ташаккули муносибати мусбӣ ва бидуни табъиз нисбати маъюбон дар чомеа;

- тайёр намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ барои татбиқи қумакпулӣ барои онҳое, ки аъзои оилаи маъюбро нигоҳубин мекунанд.

777. Муқаммалнамоии механизмҳои дастгирии ғайримолиявии қишрҳои осебпазири аҳолӣ тавассути:

- такмилдиҳии низоми стандартҳо оид ба дастгирии ғайримолиявии қишрҳои осебпазири аҳолӣ (таъминот бо манзил, доруориҳо, нақлиёт, физо);

- беҳтар намудани ҳамоҳангозии байннидоравӣ оид ба таъмини фарогирӣ ва сифати дастгирии ғайримолиявии қишрҳои осебпазири аҳолӣ.

778. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- пешниҳоди қумак ва хизматрасониҳои иҷтимоии унвонӣ ба шаҳрвандони гурӯҳҳои осебпазири иҷтимоӣ тақвият баҳшида мешаванд;

- дастрасии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои низоми ҳифзи иҷтимоӣ беҳтар мегардад;

- маҳзани маълумоти ягонаи гирандагони қумакпулиҳои иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ дар тақсимот аз рӯи ҷинс, синну сол бо ҷудо намудани қӯдакон, бекорон, калонсолон, шахсони дори маъюбӣ ва ҳомиладорон таъсис дода мешавад;

- стандартҳои минималии нав ва такмилдодашудаи амалкунандай хизматрасониҳои иҷтимоӣ таҳия ва татбиқ карда мешаванд;

- барои иҷтимоикунонӣ ва ҳамгироии гурӯҳҳои осебпазир дар ҷомеа шароит фароҳам оварда мешавад;

- меъёрои минималии иҷтимоӣ баланд бардошта мешаванд;

- заминаҳои моддӣ-техникий ва қадрии муассисаҳои низоми ҳифзи иҷтимоӣ тақвият дода мешаванд;

- қадрҳои соҳибхисоси сатҳҳои гуногуни таълимӣ тайёр карда мешаванд.

## §6. Фарҳанг ва санъат

779. Фарҳанг ва санъат – ин на танҳо соҳаи истеҳсол ва нигоҳдории арзишҳои фарҳангӣ, балки як баҳши муҳими иқтисодиёт буда, афзоиши шуғли аҳолӣ, ҷойҳои нави кориро таъмин менамояд ва ба ворид намудани сармоя мусоидат менамояд.

780. Дар солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои дастаҷамъиро амалӣ намуд, ки ба рушди минбаъдаи фарҳанг ва санъати миллӣ, ҳифз ва таблиғи мероси моддӣ ва ғайримоддии фарҳангӣ, таъмини ҳамгироии фаъол ба фазои фарҳангии ҷаҳонӣ нигаронида шудаанд.

781. Дар ҷараёни татбиқи БМР 2016-2020 рушди соҳаи фарҳанг тавассути татбиқи Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, Барномаи давлатии рушди санъати театрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2019 ва Барномаи давлатии ҳифзи мероси таъриҳӣ ва фарҳангӣ барои солҳои 2012-2020 таъмин карда шуд.

782. Дар панҷ соли охир барои рушди ҳамаи зерсамтҳои асосии фарҳанги миллӣ мероси таъриҳӣ ва фарҳангӣ, эҷодиёти бадеӣ (дар заминаи қасбӣ ва ҳаваскорӣ), гурӯҳҳои миллии фолклорӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таълими рассомӣ дастгирӣ карда шуд.

783. Дар раванди ҷаҳонишавӣ талаботи асосии фарҳангии аҳолӣ тағијирот ворид гардида, тамоюли паҳншавии шаклҳои нави истифодаи вақти холӣ ва баргузории истироҳат ба назар мерасад. Дар давоми солҳои 2016-2020 истироҳати фарҳангӣ ва фароғатӣ ташаккул ёфтани гирифт. Дар кишвар маҷмааҳои фарҳангии фароғатӣ, варзишӣ, тиҷоратӣ, боғҳои фарҳангии фароғатӣ бунёд ва таъмир карда шуда, як қатор фестивалҳо, идҳои фарҳангӣ ва рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар кишварҳои ҳамсоя баргузор карда шуд.

784. Масъалаи концептуалии соҳаи фарҳанг ва санъат бо ҷой доштани бартарияти муносибатҳои маъмурӣ пайваст буда ба ҳалли вазифаҳои фарогир доир ба баланд намудани сатҳи фарҳангии ҷомеа дар маҷмӯъ, аз ҷумла насли наврас на ҷандон мусоидат менамояд. Рушди низоми фарҳанг бояд ҳамчун масъалаи бисёрҷанба баррасӣ гардад. Ҳамзамон, таваҷҷуҳро ба механизмҳои таъмини афзоиши неруи миллӣ дар тавлиди маҳсулоти ватанӣ дар соҳаи индустриси фарҳангӣ ва эҷодӣ, ҳавасмангардонии шарикии давлату бахши ҳусусӣ ва иштироки шаҳрвандон равона кардан муҳим аст.

785. Мушкилињои асосии соња аз инњо иборат мебошад:

- бахши фарҳанг ва санъат бештар ба маблағгузории буҷетӣ такя менамояд, механизмҳои ҷалби сармояи ҳусусӣ на ҷандон рушд ёфтанд, шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ инкишоф наёфтанд;
- раванди ташаккули заминаи ягонаи ҳуқуқӣ барои танзими муносибатҳо дар соҳаи фарҳанг, таҳқими вазъи ҳуқуқии муассисаҳои фарҳангу санъат, иттиҳодияҳои эҷодӣ, ҳифзи иҷтимоии ҳунармандон суст инкишоф меёбад;
- заминаи моддию техникии баязе муассисаҳои фарҳангӣ ва санъат ба талаботи муосир ва стандартҳои байналмилалӣ на ҷандон мутобиқ аст;
- дар сатҳи зарурӣ паҳн нашудани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар соҳа имкониятҳоро барои таҳқиқоти васеъ ва таблифи фарҳанг, таъмини ҳамгирий ба равандҳои фарҳангии байналмилалиро маҳдуд менамояд;
- муассисаҳои фарҳангу санъати ватанӣ ба фазои фарҳангии ҷаҳонӣ суст ҳамгирий шуданд, ки барои пурратар ташаккул додани симои мусбии кишвар, мероси бойи фарҳангӣ, таърихии мавҷуда ва равияҳои муосири фарҳанг монеа мегардад.

786. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳо) рушд:

- инкишofi механизмҳои низоми дастгирии давлатии фарҳангу санъат;
- таъмини рушди фазои ягонаи фарҳангии кишвар.

787. Вазифаҳо барои ҳалли мушкилиҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- такмили низоми меъёрию ҳуқуқӣ ва барномавии соҳа;

- баланд намудани самаранокии идораи захираҳои инсонии соҳа;
- устувор намудани таъминоти молиявӣ ва инфрасоҳтории соҳа;
- таҷдиди рақамӣ ва иттилоотонӣ дар фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ;
- васеъ намудани имкониятҳо барои амалигардонии неруи эҷодкории аҳолӣ;
- фаъолгардонии ҷараёнҳои ҳамгироии муассисаҳои ватании фарҳангу санъат ба фазои фарҳангии ҷаҳон.

788. Табдирҳои асосӣ (самтҳои амал) барои ба даст овардани ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузашташуда:

- таҳия намудани маҷмӯи тадбирҳо оид ба рушди заминаи меъёриву ҳуқуқӣ ва танзимӣ дар низоми фарҳанг ва санъат;
- таҳияи Консепсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати фарҳанг;
- таҳия ва татбиқи Барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла Барномаи давлатии рушди санъати театрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 - 2025, Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихио фарҳангӣ барои солҳои 2021-2025, Барномаи давлатии ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ҳалқи тоҷик барои солҳои 2021-2025, Барномаи давлатии рушди соҳаи табъу нашр ва матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи давлатии рушди соҳаи ҳуқуқи муаллифӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027;
- қабули ҷораҳои қонунгузорӣ ва ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби сармояи ҳусусӣ ба фарҳанг, аз ҷумла соҳтмон ва таъмири иншооти фарҳангӣ, барқарорсозӣ ва азnavsозии объектҳои мероси фарҳангӣ;
- татбиқи маҷмӯи ҷорабинҳо оид ба баланд бардоштани нуғуз ва нақши иҷтимоии тамоми намудҳои санъат - драма, опера, балет ва оперетта, ташаккули низоми иҷтимоӣ - давлатии дастгирии театр ва мусиқӣ, омӯзиши таҷрибаи театр;
- таъмини ҳамкории байниндоравӣ бо вазорату идораҳо ва дигар ташкилот доир ба пешбурди сиёсати ягонаи фарҳангӣ, баланд намудани сатҳи фарҳангии аҳолӣ.

789. Баланд намудани самаранокии идораи захираҳои инсонии соҳа тавассути:

- таҳия ва тасдиқи стандартҳои касбии кормандони муассисаҳои фарҳанг;
- такмили низоми тайёрқунӣ ва такмили ихтисоси мутахассисони соҳаи фарҳанг, ташкили инкубаторҳои бадӣ;
- рушди низоми таҳсилоти касбӣ (аз ҷумла дар соҳаи мусиқии академӣ, санъати опера ва балет, театри драмавӣ), ки сатҳи баланди касбӣ ва рақобатпазирии сарояндагони миллиро дар сатҳи байналмилаӣ таъмин менамояд;
- ба барномаҳои таълимии муассисаҳои таълимии даҳлдор ворид намудани курсҳои маҳсус оид ба баҳисобгирӣ ва ҳифзи экспонатҳо, барқарорсозии онҳо, баргузории таҳқиқоти илмӣ;

- истифодаи робитаҳои байналмилалӣ ва байниминтақавӣ барои табодули таҷрибаи мутахассисони соҳа, такмили ихтисоси онҳо, истифодаи усулҳои беҳтарини ҷаҳонии фаъолият дар соҳаи фарҳанг.

790. Устувор намудани таъминоти молиявӣ ва инфрасохтории соҳа тавассути:

- таъмини мусоидат ба ҷалби сарчашмаҳои ғайрибуҷетии маблағгузорӣ;
- татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар муассисаҳои фарҳангӣ, аз ҷумла онҳое, ки ба ташаккули марказҳои фарҳангии бисёрҷанба мусоидат менамоянд;
- ташаккули механизмҳои пешниҳоди грантҳо барои дастгирии ғурӯҳҳои эҷодии ҷавонон, истеъдодҳои ҷавон;
- таъмини азнавбақайдгирӣ ва сертификатсияи иншооти фарҳангии фароғатӣ дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи маҳаллӣ;
- таъмини назорати доимии ҳолати объектҳои мероси фарҳангӣ;
- ташкили соҳтмони биноҳои нав, барқарорсозии биноҳои муассисаҳои фарҳангии санъатӣ, мӯсаҳаз намудани онҳо бо таҷхизот ва технологияҳои мусоир;

791. Таҷдиди рақамӣ ва иттилоотонӣ дар фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ тавассути:

- ташкили хазинаи электронии иттилоотӣ оид ба асарҳои бадеии миллӣ, шомил кардани онҳо ба шабакаи ягонаи мероси фарҳангии миллӣ;
- тавсеаи татбиқи технологияҳои рақамӣ дар китобхонаҳо, осорхонаҳо ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ;
- татбиқи васеъи технологияҳо, ки ба ташрифи фосилавии осорхонаҳои давлатӣ ва толорҳои консертӣ имкон медиҳанд;
- тарғиби сомонаҳо ва саҳифаҳои муассисаҳои фарҳангӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ;
- рушди иқтидори ватании таҳияи филмҳои тасвирӣ ва эҷодии рақамӣ, аз ҷумла аниматсияи муаллифӣ.

792. Васеъ намудани имкониятҳо барои амалигардонии неруи эҷодкории аҳолӣ тавассути:

- баргузории озмунҳои ҷумхуриявӣ барои сарояндагон – бо асбобҳои мусиқии ҳалқӣ, рақси миллӣ, шашмақом ва фалак (дар ду сол як маротиба);
- ҳар сол ташкили ҳафтai намоишномаҳои театрӣ;
- тақвияти низоми муайян намудани истеъдодҳо, дастгирии онҳо;
- дастгирии муассисаҳои таълимии таҳсилоти иловагии кӯдакон дар соҳаи фарҳанг ва санъат;
- ташкил ва паҳн кардани бастаи иттилооти тарғибиу ташвиқотӣ оид ба асарҳои барҷастаи миллӣ, намояндагони фарҳанг ва санъат.

793. Фаъолгардонии ҷараёнҳои ҳамгирии муасисаҳои ватании фарҳангу санъат ба фазои фарҳангии ҷаҳон тавассути:

- таъмини иштирок ва таблиғи васеъ намоишҳои театрҳои ватанӣ ва филмҳо дар фестивалҳои байналмилалӣ;

- тақвияти чораҳо оид ба шомил кардани мероси фарҳангии кишварамон ба рӯйхати даҳлдори ЮНЕСКО, ки дар рушди башарият ва фарҳанги ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузоштаанд;

- таҳия ва тасдиқи консепсияи бренди миллии фарҳангии кишвар.

#### 794. Натиҷаҳои ҷаҳонӣ:

- заминай даҳлдори ҳуқуқӣ ва танзимӣ оид ба рушди низоми фарҳангӣ ва ҳамкориҳои байнисоҳавӣ дар самти баланд бардоштани маданияти рафтор таҳия карда шуд;

- дастрасии васеъ ба муассисаҳо ва маҳсулоти бахши фарҳанг таъмин гардид;

- ҳиссаи биноҳои муассисаҳои давлатии фарҳангӣ, ки дар ҳолати қаноатбахш қарор доранд, зиёд карда шуд;

- имкониятҳои нигоҳдорӣ, афзун намудани мероси фарҳангӣ ва анъанаҳои миллии кишвар рушд ва тавсеа дода шуд;

- ҳиссаи кӯдаконе, ки ба фаъолияти эҷодӣ ҷалб карда шудаанд, афзоиш ёфт;

- шумораи мутахассисони соҳа, ки аз такмили ихтисос гузаштаанд, зиёд карда шуд;

- дар ҳамкорӣ бо бахши ҳусусӣ маҷмӯи бизнес-нақшаҳои соҳавӣ таҳия гардида, марказҳои фароғатӣ ташкил ва бренди фарҳангӣ миллӣ ташаккул дода шуд.

### §7. Ҷавонон ва варзиш

795. Нигоҳдорӣ, рушд ва истифода бурдани сармояи инсонӣ ба рушди насли наврас таъсири бузурги дарозмуҳлат мерасонад.

796. Дар кишвар 39 фоизи ҷавонони синну соли 15-24 сола таҳсил мекунанд ва қариб 21 фоизи онҳо кор мекунанд. Ҷавононе, ки таҳсил намекунанд ва ба фаъолияти меҳнатӣ машғул нестанд (на камтар аз 29 фоиз) гурӯҳи осебпазир ва хатарноки иҷтимоиро ташкил медиҳанд. Баромадани кишвар ба сатҳи нави рушди иҷтимоию иқтисодӣ бояд бо роҳи тарбияи ҷавонони соҳиби маълумот ва мавқеи устувори созандай ҳаётӣ амалӣ карда шавад.

797. Самти калидии сиёsat доир ба таъмини рушди ҷавонон бо воридшавии онҳо ба ҳамаи равандҳои рушди кишвар, афзоиши неру ва пешниҳоди имкониятҳои нав ва кушодани уфуқҳои ояндаи дурахшон алоқамандӣ доранд. Дар иртибот ба ин, бе сармоягузорӣ ба таҳсилот, рушди малакаҳо, таъсиси ҷойҳои корӣ, ҳифзи саломатӣ, васеъ намудани ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон таъмини рушди устувори кишвар ва аз худ намудани манфиатҳои демографӣ ғайриимкон аст.

798. Рушди сармояи инсонии ҷавонон, аз ҷумла сатҳи рушди зеҳнӣ ва фарҳангии онҳо танҳо дар муҳити фарҳангӣ, ки ташаккули он сиёsatи фарҳангии кишвар равона карда шудааст, имконпазир аст. Масъалаи концептуалии низоми фарҳанг бартарияти равандҳои идоравӣ мебошад, ки имконияти ҳалли вазифаҳои комплексии рушд - баланд бардоштани сатҳи

фарҳангии чомеаро дар маҷмӯъ, аз ҷумла насли наврасро то андозае маҳдуд менамояд.

799. Рушди низоми фарҳангӣ бояд аз нуқтаи назари бисёрпаҳлугию бисёрchanbagӣ баррасӣ карда шавад. Ҳамзамон, диққатро ба механизмҳои рушди иқтидори зеҳни миллӣ ҷиҳати тавлиди маҳсулоти ватаний дар индустрисияи фарҳангӣ ва эҷодӣ, ҳавасмандгардонии шарикии давлат ва баҳши хусусӣ ва иштироки шаҳрвандон равона кардан муҳим аст.

800. Варзиш бо фаъолияти ҷавонон хеле алоқаманд мебошад. Айни замон дар кишвар 10 ҳазор иншооти варзишӣ, аз ҷумла 2,6 ҳазор дар низоми таҳсилоти мактабӣ фаъолият менамоянд.

801. Пешбинӣ мегардад, ки фаъолияти дастаҷамъона дар самти ташаккули неруи созандай ҷавонон дар давоми панҷсолаи оянда бамаротиб меафзояд.

802. Мушкилиҳои асосии соҳаи мазкур аз инҳо иборат аст:

- осебпазирӣ стратегияҳои таълими ҷавонон ҳамчун механизми ибтидоии таъмини некуаҳволӣ дар сатҳи оила ва ҷомеа баромад менамояд. Ҳамасола аз низоми таҳсилоти расмӣ тақрибан 20 фоиз духтарон ва каме бештар аз 10 фоизи наврасони 15 - сола берун мемонанд, ки имкониятҳои рушди ояндаи онҳоро маҳдуд менамояд, занчираи гузаштан ба сатҳи дигари таҳсилотро пора мекунад.

- иқтидори пасти иқтисодӣ ва шуғл, таҳдидҳои баланди бекорӣ ва давомнокии он, маҳдуд шудани имкониятҳо барои таъмини дастрасӣ ба ҷойҳои кории ҷолиб мегардад. Сатҳи бекорӣ миёни ҷавонони бе таҳсилоти касбӣ тақрибан се маротиба аз сатҳи бекорӣ миёни хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ баландтар аст. Ҳамзамон, аз тарафи дигар, ҷараёни муҳоҷирати ҷавонони бештар боистеъдод ва бомақсад аз ҷумҳурӣ, аз деҳоти минтақаҳо ва шаҳрҳо ҳам дар давраи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҳам дар давраи бокортъминшавӣ пас аз хатми мактабҳои таҳсилоти олӣ ба мушоҳида мерасанд;

- таъсиси ҷойҳои корӣ ва салоҳиятнокии ҷавонон ба интизориҳои бозёфти бурдҳои демографӣ дар сатҳи кишвар мутобиқат намекунанд. Ҳамасола қариб 100 ҳазор ҷавонон ба бозори меҳнати кишвар ворид мегарданд. Ҷойҳои корӣ бо шуғли устувор ва музди меҳнати арзанда, маҳсусан барои ҷавонон, аз ҷумла бинобар боздехи пасти таҳсилот, нокифоягии салоҳият ва малакаҳо, ки барои гузариш ба ҳаёти мустақилона заруранд, ҳоло ҳам намерасанд. Дар натиҷа, раванди гузариш аз таҳсилот ба бозори меҳнат то андозае таъмин карда намешавад, ки оқибатҳои эҳтимолии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад;

- дар заминаи фарҳангӣ ташаккулнаёftai тарзи ҳаёти солим, огоҳии пасти оқибатҳои дарозмуҳлати модели рафткор, осебпазирӣ ҷавонон ба намудҳои гуногуни сироятҳо (аз ҷумла ВНМО), истеъмоли маводи мухаддир ва машрубот, тамокукашӣ зиёд мешавад, ки ин маҳсулнокии сармояи инсониро коҳиши медиҳад ва ҳароҷотро барои таъмини саломатии аҳолӣ зиёд менамояд;

- масъалаҳо оид ба васеъ намудани дастрасӣ ба таҳсилоти репродуктивӣ, солимӣ ва ҳукуқи ҷавонон, аз ҷумла шахсони дорои маъюбӣ ҳалношуда бокӣ мемонанд;

- ҷалби пасти ҷавонон ба низоми ташаккул ва ба роҳ мондани сиёсати ба манфиати онҳо даҳлдошта ҷой дорад, ки мураккабии таъмини робитаи мутаносибро вобаста ба масъалаҳои сифати сиёсати ҷавонон ва пешниҳоди хизматрасониҳо ба онҳоро ба миён меорад.

803. Таъмини афзоиши иқтидорҳои ҷавонон, фарҳанг ва варзиш дар ҳошияни захираҳои стратегӣ тавассути ба даст овардани ҳадафҳои (афзалиятҳо) зерин:

- фароҳам овардани шароити мусоид барои омӯзиш, ташаккулёбӣ ва рушди ҷавонон бо мақсади таъмини шуғли минбаъда (аз ҷумла фосилавӣ);

- фароҳам овардани шароити мусоид ва имкониятҳои васеъ барои иштироки ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа;

- афзоиш додани фарогирии ҷавонон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш.

804. Вазифаҳо барои ҳалли проблемаҳои гузошташуда ва ба даст овардани ҳадафҳо:

- рушди малакаҳои сатҳӣ барои васеъ намудани имкониятҳои бо кор таъминшавии онҳо, аз ҷумла шуғли фосилавӣ;

- баланд бардоштани устувории воридшавии ҷавонон ба бозори меҳнат;

- фаъолгардонии раванди ташаккули арзишҳои тарзи ҳаёти солим ва бехатар дар байни наврасону ҷавонон, фароҳам овардани шароит барои рушд ва такмили неруи онҳо;

- тақвият додани низоми пешгирикунанда ва кумаки унвонии иҷтимоӣ ба наврасону ҷавонони дар ҳолати вазнини ҳаётӣ қарордошта;

- ташкили дастрасӣ ва истифодаи самараноки технологияҳои компьютерӣ ва Интернет ба наврасону ҷавонон;

- тақвияти фарогирии васеи ҷавонон бо ҳама воситаҳои пешбурди сиёsat доир ба рушди ҷавонон;

- таъмини иштироки фаъоли насли наврас дар рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва раванди қабули қарорҳо, алахусус дар сатҳи ҳокимияти маҳаллӣ;

- ҳавасмандсозии таваҷҷуҳи ҷавонон ба иншооти мероси фарҳангӣ – таъриҳӣ ва ҳифзи муҳити зист;

- васеъ намудани имкониятҳои вобаста ба таъмини ҷалби ҷавонон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш.

805. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои амал) барои ба даст овардани ҳадафҳо ва вазифаҳо:

- мусоидат намудан дар корқарди васеъмиқёси насли нави барномаҳо ва модулҳои таълимӣ барои низоми таҳсилоти қасбӣ ва роҳнамоии қасбӣ, бо такя ба ҳалли вазифаҳои гузаштан ба рушди инноватсионии иқтисод, қаноатмандсозии талаботи бозори меҳнат;

- таҳия ва дар низоми таҳсилоти қасбӣ ҷорӣ намудани курсҳои ташкил ва пешбурди соҳибкорӣ дар соҳаҳои алоҳида, инчунин соҳибкории иҷтимоӣ;

- таҳия ва татбиқи курсҳои саводнокии рақамӣ ва малакаҳои рақамӣ дар низоми таҳсилоти иловагию касбӣ бо максади шуғли минбаъдаи фосилавӣ;
- ҳавасмандгардонии ташкили таҳсилоти ғайрирасмӣ ва рушди малака, инчунин таъмини мониторинги самарабахш дар муассисаҳои таҳсилоти иловагай;
- ташаккули механизмҳои арзёбии сатҳ ва сифати таҳсилоти ғайрирасмӣ барои ҷавонон, шаҳодатномақунонии донишҳо ва салоҳиятҳо, аз ҷумла тавассути худтаҳсилдидҳӣ гирифташуда;
- коркард ва пешбурди майдонҳои миллии таҳсилот ва равшаннамоии виртуалӣ барои ҷавонон;
- ташаккули майдонҳои минтақавии дастгирии ҷавонони болақаёт, аз ҷумла рушди низоми кафолатҳои иҷтимоӣ (манзил, дастгирии грантии мутахассисони ҷавон ва донишҷӯён).

806. Баланд бардоштани устувории воридшавии ҷавонон ба бозори меҳнат тавассути:

- такмилдиҳии стандартҳои таҳассусии касбҳо бо назардошти тағијирот дар ҷойҳои корӣ бо ҷалби соҳторҳои манфиатдор (ассотсиатсияҳои соҳибкорон, муассисаҳои консалтингӣ ва ташкилоти тадқиқотӣ);
- тақвият додани иқтидорҳои марказҳои рушди касбӣ ва ҷустуҷӯи кор барои наврасону ҷавонон дар назди муассисаҳои таълимии касбӣ бо такя ба натиҷаҳои таҳлилҳои мунтазами вазъи бозори соҳавии меҳнати ҷавонон ва ташкили ҳамкориҳои устувор бо корфармоён ва марказҳои шуғли аҳолӣ;
- мусоидат ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таъмини талаботи бозори меҳнати дохилӣ ва хориҷии кормандони ҷавон, ки дорои малака ва маҳорати зарурӣ мебошанд;
- инкишоф додани таҷрибаи таълими дуалӣ ва шуғл, аз ҷумла бо роҳи рушди гурӯҳҳои соҳавии донишҷӯён ва ихтиёриён (волонтёрон);
- дастгирии соҳибкорони ҷавонон, ташаккул ва тақвияти фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки барои рушди соҳибкории ҷавонон, аз ҷумла соҳибкории иҷтимоӣ, маҳсусан дар деҳоти минтақаҳои кишвар равона карда шудааст.

807. Фаъолгардонии раванди ташаккули арзишҳои тарзи ҳаёти солим ва бехатар дар байнӣ наврасону ҷавонон, фароҳам овардани шароит барои рушд ва такмилдиҳии неруи онҳо тавассути:

- устуворгардонии пешбурди барномаҳои тарзи ҳаёти солим (ТҲС) дар низоми маориф;
- тақвияти чораҳои дастгирии давлатӣ ва таъмини тарзи ҳаёти солим барои наврасону ҷавонон, таъмини бехатарии модаршавӣ, пешгирии бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда, таҳқими солимии репродуктивӣ ва ҷинсӣ, инчунин солимии равонӣ;
- афзоиши чораҳо ва корҳои тарғиботию ташвиқотӣ бо наврасону ҷавонони гурӯҳҳои осебпазири иҷтимоӣ вобаста ба пешгирии рафтори ҳавфноки онҳо дар муҳити ҷавонон;
- ҳавасмандсозии амалҳо оид ба тарғибу ташвиқи ТҲС ва институтионикунонии он дар кишвар;

- тавсеаи барномаҳо барои ҷалби наврасону ҷавонон ба ҳайси мушовирони ҳамсол ба тарғиби тарзи ҳаёти солим;
- дастгирии фаъолияти муассисаҳои тиббӣ барои наврасону ҷавонон (хизматрасонии хайрҳоҳона ба ҷавонон), фароҳам овардани шароит барои барқарорсозии тиббӣ – равонӣ – педагогӣ, мутобиқнамоии иҷтимоии ҷавонони ба балоғат норасида;
- рушди барномаҳои иттилоотии тарғиботи зидди истеъмоли маводи мухаддир, аз ҷумла дастгирии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҷавонон, лоиҳаҳои ҷавонон, ки фаъолияти онҳо барои баланд бардоштани сатҳи қабул накардани истеъмоли маводи мухаддир ва дигар воситаҳои заравар дар муҳити ҷавонон равона шудаст.

808. Тақвияти низоми пешгирикунанда ва қумаки унвонии иҷтимоӣ ба наврасону ҷавонони дар ҳолати душвори ҳаёти қарордошта тавассути:

- ташкили маркази ягонаи ҳамоҳангсозӣ оид ба қумак ба наврасону ҷавонони дар ҳолатҳои душвори ҳаёти қарордошта, аз ҷумла дучори зӯроварии ҷинсӣ гардида;
- тақвият бахшидан ба дастгирии гуруҳҳои худкумакрасон ва дастгирии байнҳамдигарии наврасону ҷавононе, ки дар ҳолати душвори ҳаёти қарор доранд;
- татбиқи барномаҳои расонидани қумаки равонӣ барои наврасону ҷавонон, пешгирии худкушӣ, ки дар доираи он таҳияи маҷмӯи фаъолияти муайян доир ба ҷавонони гирифтори фишори равонӣ, қурбониёни зӯроварии ҷинсӣ ва ё дар ҳолати худкушӣ қарордошта, расонидани қумаки равонӣ ба онҳо таъмин карда мешавад;

- тақвият додани барномаҳои машваратӣ доир ба рушди низоми хизматрасонии тиббӣ ба ҷавонон;
- такмили шаклҳои дастгирии давлатии наврасон ва ҷавононе, ки табобати пешгирикунанда (профилактикаӣ) ва дар муассисаҳои ислоҳӣ қарор доранд.

809. Ташкили дастрасӣ ва истифодаи самараноки технологияҳои компьютерӣ ва Интернет ба наврасону ҷавонон тавассути:

- тақвият додани марказҳои таълимӣ оид ба технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун майдонҳои омӯзиши тиҷорати электронӣ ва барномарезӣ, ба даст овардани малакаҳои инноватсионӣ оид ба пешбурди соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории иҷтимоӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ;
- таъмини синфҳои компьютерии ҳамаи мактабҳо бо таҷҳизоти муосир ва пайвастан ба шабакаи баландсуръати Интернет;
- таҷдиди назари барномаҳои таълимӣ дар низоми таҳсилоти расмӣ ва иловагӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ – коммуникатсионӣ ва иқтисоди рақамӣ;
- фароҳам овардани заминаҳо ва шароит барои баланд бардоштани фарҳанги истифода ва амнияти иттилоотӣ, аз ҷумла амнияти киберӣ, дар байни наврасону ҷавонон.

810. Тақвияти фарогирии васеи ҷавонон бо ҳама воситаҳои пешбурди сиёсати рушди ҷавонон ва алоқаҳои мутаносиб тавассути:

- ҳамоҳангсозӣ ва дастгирии фаъолияти шабакаҳои ҷавонон ва иттиҳодияҳо дар масъалаҳои пешбурди сиёсати ҷавонон;
- ҷорӣ намудани таҷрибаи баргузории тадқиқоти иҷтимоӣ ва мониторинги вазъи наврасону ҷавонон дар кишвар, омода намудани маърӯзаҳои ҳарсола доир ба вазъи наврасону ҷавонон, пешбурди сиёсат доир ба рушди ҷавонон;
- гузаронидани мониторинги самаранокии пешбурди сиёсат доир ба рушди ҷавонон аз рӯи нишондиҳандаҳои индикативие, ки дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ муайян карда шудааст;
- тақвияти мактабҳои миллии сарварони ҷавон;
- роҳандозии таҷрибаи гузаронидани ҷорабиниҳои (мубоҳисаҳо, семинарҳо ва м.и.) барои ташаккули мавқеи шаҳрвандӣ ва ҳудогоҳии шаҳрвандӣ дар байни ҷавонон.

811. Таъмини иштироки фаъоли насли наврас ва ҷавонон дар рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва раванди қабули қарорҳо, алалхусус дар сатҳи ҳокимиyaти маҳаллӣ тавассути:

- ҳавасмандгардонии ташаккули майдонҳои (платформаҳои) минтақавӣ оид ба афзоиши ҷалби ҷавонон ба низоми ҳудидоракуни маҳаллӣ, мусоидат ба таҳқими шабакаҳои марказҳои ҷавонон дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳо;
- ҷалби мунтазами доираи васеи ҷавонон дар таҳия, ҳамоҳангсозӣ ва татбиқи барномаҳо ва санадҳои меъёрии ҳукуқии марбут ба ҳаёти онҳо.

812. Ҳавасмандсозии манфиатҳои ҷавонон ба иншооти мероси фарҳангӣ – таъриҳӣ ва ҳифзи муҳити зист тавассути:

- баланд намудани фарогирии наврасону ҷавонон бо тамошои саҳнаҳо дар театрҳо, намоишҳо дар осорхонаҳо, ярмаркаҳо, фестивалҳо ва дигар ҷорабиниҳои муассисаҳои фарҳангӣ ва санъат;
- дастгирии иштироки наврасону ҷавонон дар татбиқи лоиҳаҳои ташкилоти экологӣ, фаъолият оид ба таъмири ёдгориҳои таъриҳӣ;
- ташкили низоми табодули гуруҳҳои байниминтақавии наврасону ҷавонон бо мақсади рушди сайёҳии дохилии ҷавонон;
- татбиқи барномаҳо оид ба ҳифзи анъанаҳои фарҳангии ҳалқҳои кишвар (фолклор, этнография, таъриҳ) ва косибии анъанавӣ бо мақсади рушди робитаи миёни наслҳо;
- дастгирии иштироки наврасону ҷавонон дар татбиқи лоиҳаҳои ҳифзи муҳити зист, аз ҷумла эҳтиром ба табиат ва олами ҳайвонот;
- фароҳам овардани шароит ва ҳавасмандгардонӣ барои фаъолияти соҳибкорӣ ва ихтиёрии (волонтерии) наврасону ҷавонон дар лоиҳаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамзистии осоишта.

813. Васеъ намудани имкониятҳо вобаста ба таъмини ҷалби ҷавонон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тавассути:

- зиёд намудани иқтидорҳои иншооти варзишӣ дар заминаи шарикии давлат ва баҳши хусусӣ: ҳамаи мактабҳои таҳсилоти умумӣ бояд бо таҷхизоти муосири варзишӣ ҷиҳозонида шуда, дар деҳот бояд толорҳо ва майдонҳои варзишӣ бо болопӯшҳои сунъӣ аз таркибҳои сендвич – лавҳаҳо

сохта шуда, миқдори мактабҳои варзишӣ барои қӯдакон ва наврасон зиёд карда шаванд;

- такмили механизмҳои таъминоти молиявӣ, моддӣ – техникӣ ва кадрии ташкили фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ – варзишӣ;

- дастгирии сифат, мақсаднокӣ, гуногунарангӣ ва аҳамиятнокии хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ, тандурустӣ ва варзиш, ки ба табақаҳои гуногуни аҳолӣ расонида мешавад;

- фаъолгардонии низоми ташкил ва баргузории мусобиқаҳои донишҷӯён ва рушди варзиши донишҷӯён, аз ҷумла бо афзоиши фарогирии духтарон, шахсони маъюб;

- таҳияи барномаҳо барои гузаронидани яке аз бозиҳои Осиёӣ дар Тоҷикистон.

#### 814. Натиҷаҳои ҷаҳондошт:

- ҳамоҳангсозии байниидоравӣ бо ҳадафҳои возех дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт, ки аз эҳтиёҷот ва талаботи наврасон, ҷавонон ва ҷомеа бармеоянд, тақвият бахшида шуданд;

- маҳсулнокии меҳнати кормандони ҷавон афзоиш ёфт;

- сатҳи фавти наврасон ва ҷавонон паст гардид;

- шумораи ҷавонони 15 – 24 - солае, ки намехонанд ва кор намекунанд, коҳиш ёфт;

- сатҳи иттилоотнокӣ ва ҷалб гардидани ҷавонон ба ҷорабинҳои умунидавлатӣ ва маҳаллӣ афзуд;

- сатҳи оғоҳӣ ва ҷалби наврасону ҷавонон ба лоиҳаҳо ва ҷорабинҳо дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, ҳамзистии оқилона бо табиат ва олами ҳайвонот баландтар гардид;

- фарогирии аҳолӣ, аз он ҷумла ҷавонон ба фаъолнокии ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим васеътар шуд.

### §8. Рушди сайёҳӣ

815. Дар соҳаи сайёҳӣ ислоҳот идома дода шуда, заминаҳои қонунгузорӣ оид ба батанзимдарории фаъолият такмил ёфта, инфрасоҳтор ва шароит барои қабули меҳмонони ватанӣ ва хориҷӣ беҳтар шуда истодаст. Ҳамзамон, инкишофи ҳунарҳои мардумӣ саҳми ҳудро барои рушди саноати сайёҳӣ ва барои афзоиши даромадҳои аҳолии маҳал гузошта истодаст.

816. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 «Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2018-2020», «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» (нақшай ҷорабинҳои Стратегия барои давраи солҳои 2019-2022), ки самтҳои гуногуни соҳаи сайёҳӣ, аз он ҷумла, беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо дар фурудгоҳҳо, масъалаи додани раводид ва бақайдгирӣ, иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи сайёҳӣ дар минтақаҳои кишвар ва дигар тарафҳои зарурӣ соҳаро фаро мегиранд, татбиқ гардиданд.

817. Тибқи арзёбии Созмони Ӯмумиҷаҳонии Сайёҳӣ (СУС) дар моҳҳои январ- декабри соли 2019 ҳиссаи хизматрасонии сайёҳӣ дар ҳаҷми ӯмумии Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ба ҳисоби миёна 10,4 фоиз ва ҳиссаи

бевоситай бахши сайёхӣ дар ММД 2, 2 фоизро ташкил намуд. Дар давраи солҳои 2015-2019 шумораи шаҳрвандони хориҷие, ки ба кишвар ворид шудаанд 3 маротиба афзоиш ёфта, ба 1,26 млн нафар расид. Аз шумораи умумии сайёҳон шаҳрвандони хориҷӣ бештар ба назар мерасад.

818. Дар раванди рушди низоми сайёхӣ нисбат ба ташаккули самти фаъолият аҳамияти баробар ба ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва рушди сайёҳии дохилӣ дода мешавад. Бо мақсади рушди соҳаи сайёхӣ, алахусус инфрасоҳтори ин соҳа, бо ташкилоти байналмилалии молиявӣ ҳамкорӣ ба роҳ монда шудааст. Ѝёмин тариқ сайёхӣ яке аз бахшҳое мебошад, ки аз буҳрони COVID-19 бештар зарар дидаст, ки таъсири он ба иқтисодиёт қалон мебошад. Мутаносибан, афзалиятҳои таъмини рушди соҳа дар баробари дигар амалиёт бо тадбирҳо оид ба ҳифзи меҳнат ва бехатарӣ низ пайваст мешавад.

819. Самти дарозмуддати амалиёт бо вазифаи истифодаи самараҳаҳши неруи сайёҳии кишвар ҳамчун яке аз самтҳои бисёрҷанба дар Осиёи Марказӣ алоқаманд аст, ки дар доираи он талошҳои фаъол оид ба ташаккули рақобатпазирӣ бахша маҳсулоти сайёхӣ, таҳия ва ҷорӣ намудани маҷмӯи стандартҳои миллӣ ва байналмилалии сифат дар соҳаи хизматрасониҳо бо пай дар пай мутобиқ намудани стандартҳои мазкур ба сатҳи байналмилаӣ, ташаккули маҳзани маълумот барои таъсис додани инфрасоҳторҳои рақамии шабакаҳои нақлиётӣ ба роҳ монда мешаванд.

820. Бо назардошти тамоюлҳои муосири рушди сайёхӣ ва солҳои рушди дехот эълон гардидани солҳои 2019 – 2021 дар шароити пандемия таваҷҷуҳи маҳсус бояд ба рушди сайёҳии дохилӣ дар заминай имкониятҳои васеи табобатию рекреатсионӣ, кухнавардию шикор, экосайёхӣ, истеъмоли таъомҳои миллӣ, омӯзиши урғу одат ва ҳунарҳои мардумӣ, таъриҳӣ, фарҳангӣ ва динӣ дар кишвар дода шавад.

821. Бо рушди соҳаи тибб ва хизматрасониҳои тиббӣ дар кишвар имкониятҳои ташкили сайёҳии табобатӣ - тиббӣ (хизматрасониҳои дандонпизишикӣ, нейроҷарроҳӣ, ҷарроҳии пластикӣ, пайвандкуни узвҳои бадан ва ғайра) мутобиқ ба талаботи минтақавӣ ва нарҳи дастрас зиёд мегарданд. Дар сурати татбиқи пурра ва самараноки тадбирҳо дар самтҳои номбурда саҳми мустақими бахши сайёҳиро дар ММД-и кишвар ба 5% ва саҳми ғайримустақими онро то 15% расонидан мумкин аст.

822. Мушкилоти асосӣ соҳаи рушди сайёхӣ аз инҳо иборат аст:

- маблағгузории ҷорабиниҳои «Барномаи рушди сайёхӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018–2020» аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст;

- рушд наёфтани инфрасоҳторҳои логистикӣ (аз он ҷумла, мутаносибан баланд будани арзиши боркашонӣ тавассути нақлиёти ҳавопаймой ва автомобилий, сатҳи пасти фарогирии роњњои њавоии сатњи миллӣ ва байналмилаӣ);

- робитаҳои маҳдуди ҳадамоти ҳавоии байналмилаӣ бо бозорҳои пуриқтидори сайёхӣ;

- чалби сустиненти бахши хусусӣ ба равандҳои ташаккули инфрасохторҳои мусосири сайёҳӣ дар минтақаҳои алоҳида ва марказҳои сайёҳӣ;

- рушд наёфтани низоми такмили кормандони мақомоти гумрук, фурӯдгоҳҳо, маҳсусан дар қисми коммуникатсияи касбӣ ва расонидани хизматрасониҳои фаҳмондадиҳӣ дар фурӯдгоҳҳо ва дигар нуқтаҳои наздисарҳадии гузаргоҳҳо;

- набудани кадрҳои баландиҳтисос дар соҳаи туризм ва иқтидори сустинентироширошири сайёҳии кишвар;

- ташаккул наёфтани брендҳои миллии сайёҳӣ ва маҳсулоти сайёҳӣ;

- тарғиби сустинентирошири сайёҳии Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ.

### 823. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳо) рушд:

- ташаккул додани пойгоҳҳои институтионалии рушди сайёҳӣ;

- баланд бардоштани рақобатпазирии хизматрасониҳои сайёҳӣ;

- таъмини устуворӣ ва рушди иқтидорҳои сайёҳии дохилӣ.

824. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ба даст овардани ҳадафҳо:

- фароҳам овардани шароити мусоиди ташкилӣ – ҳуқуқӣ барои рушди низоми сайёҳии кишвар;

- таънияти механизмҳои таъмини бехатарӣ ва ҳифзи саломатӣ ҳангоми саёҳат;

- рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва инфрасохтори марбут ба он;

- мусоидат ба роҳандозии навовариҳои технологӣ ба низоми саёҳат;

- самаранок истифода бурдани захираҳои дохилӣ барои индустриси сайёҳӣ;

- пешбарии имкониятҳои сайёҳӣ дар дохили кишвар ва дар хориҷа;

- дастгирии рушди сайёҳии дохилӣ.

825. Фароҳам овардани шароити мусоиди ташкилӣ – ҳуқуқӣ барои рушди низоми сайёҳии кишвар тавассути:

- ташаккули назари нав ба чорабинињои барномавӣ оид ба ташкил ва рушди сайёҳӣ дар кишвар;

- тақвияти иқтидори низоми идоракунии соҳа;

- такмили заминаи меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳа, ки ба фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ нигаронида шудааст;

- такмили низоми баҳисобгирӣ ва методологияи омори туризм;

- таҳияи стандартҳои нав, такмил додани стандартҳои амалкунанда оид ба риоя кардани меъёрҳои экологӣ, соҳтмонӣ ва беҳдоштӣ ҳангоми соҳтмони инфрасохтори сайёҳӣ ва талабот доир ба сифати пешниҳод намудани хизматрасониҳои сайёҳӣ;

- чорӣ намудани низомҳои сертификацияи ихтиёрии иншооти саноатии сайёҳӣ аз рӯи низоми «Tourist Friendly»;

- фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар кишвар барои ҷалби сармоя ба бахши сайёҳии кишвар;

- тақвияти ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатии сайёҳӣ бо муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ва бозори меҳнати кишвар;

- баланд бардоштани сатҳи ҳамоҳангсозии байниидоравӣ ва ҷалби мақомоти икроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ дар фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди сайёҳӣ;

- татбиқи ҳатмии низоми 5-рӯзаи корӣ барои ҳамаи муассисаҳои бахши давлатӣ, хусусӣ ва ҷамъиятӣ барои таъмини вақт барои сайёҳии дохилӣ;

- батартибдарории низому таҷрибаи ташкили мониторинг барои таъмини вазъи муносиби беҳдоштӣ ва экологии иншооти сайёҳӣ, самтироҳҳо, нигоҳдории ёдгориҳо ва дигар иншооти таъриҳӣ – фарҳангӣ;

- дастгирӣ намудани диверсификатсияи самтҳои сайёҳӣ, ворид намудани технологияҳои ракамӣ;

- беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши тандурустӣ ҷиҳати фароҳам овардани имконияти рушди сайёҳии табобатӣ-тиббӣ.

826. Ташаккули механизмҳои таъмини бехатарӣ ва ҳифзи саломатӣ ҳангоми саёҳат тавассути:

- таҳлил ҳаритаи роҳ оид ба баланд иттилоотонии ҷомеа ба масъалаҳои ҳифзи саломатӣ ва бехатарии сафар;

- баланд бардоштани касбияти ВАО барои огоҳ кардани мардум оид ба масъалаҳои марбут ба солимӣ ва бехатарии сафар;

- ҷорӣ кардани таҷрибаи пешқадам оид ба таъмини риояи тозагӣ ва беҳдошт дар объектҳои сайёҳӣ ва самтҳои роҳҳо;

- таҳияи протоколҳои нав оид ба ҳифзи меҳнат ва техникањои бехатарӣ дар низоми сайёҳии кишвар;

- ҷорӣ намудани низоми ташкили истироҳат ва сайёҳӣ дар доираи муносибатҳои меҳнатӣ ва таъмини икрои он;

- баланд бардоштани иқтидорҳои мақомоти ҳифзи ҳуқук дар кор бо сайёҳон.

827. Рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ ва инфрасоҳтори марбут ба он тавассути:

- ташкили соҳтмони иншооти нав ва таҷдиди иншооти мавҷудаи муассисаҳои ҳӯроки умумӣ, обтаъминкунӣ ва беҳдошт, иншооти нақлиётӣ ва логистикӣ, муассисаҳои фарҳангию варзишӣ, иншооти намоишии сайёҳон;

- дастгирии ташкили инфрасоҳтори сайёҳии роҳ дар шаҳрҳои калон, иншооти намоишии сайёҳӣ, марказҳои сайёҳӣ ва фароғатӣ (роҳҳо, ишораҳо ва аломатҳо, роҳравҳо, марказҳои санитарию гигиенӣ);

- таъмини барқарорсозии инфрасоҳтори муҳандисию коммуникатсионӣ дар марказҳои сайёҳӣ, иншоот ва хатсайрҳо.

828. Мусоидат ба роҳандозии навовариҳои технологӣ дар низоми сайёҳӣ тавассути:

- рушди манбаҳои иттилоотии бисёрзабона барои сайёҳон;

- фароҳам овардани имконият барои шиносоии фосилавӣ (электронӣ) бо марказҳои фарҳангӣ ва табиӣ, намоишиҳои осорхонаҳо, хатсайрҳои сайёҳӣ;

- рушди воситаҳои электронии ташкили хатсайри сайёҳӣ бо имконияти хариди чиптаҳо ва захира намудани чой дар меҳмонхонаҳо.

829. Самаранок истифода бурдани захираҳои дохилӣ барои индустриси сайёҳӣ тавассути:

- коркарди Кадастри захираҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҷорӣ намудани муносибатҳои кластерӣ дар низоми сайёҳӣ;
- такмили низоми муносибатҳои шартномавӣ барои ҳавасмандгардонии ташкили сайёҳии корпоративӣ;
- таҳия ва татбиқи барномаҳои минтақавии дастирии рушди низоми сайёҳӣ;
  - таҳияи маҳсулоти нави туристӣ ва таблиғи сайёҳатҳои минтақавӣ;
  - такмилдиҳии низоми омоданамоии мутахассисони соҳибтаҳассус, азнатвайёркунӣ ва баланд бардоштани сатҳи таҳассусии ҳайати кормандони низоми саёҳати кишвар;
  - қабули ҷораҳо оид ба ҳифз ва рушди хунарҳои мардумӣ, косибӣ.

830. Пешбарии имкониятҳои сайёҳӣ дар дохили кишвар ва дар хориҷа тавассути:

- татбиқи стратегияи пешбарии имкониятҳои сайёҳии кишвар, ки асосан ба бозорҳои асосии сайёҳӣ равона карда шуданд;
- таблиғи бренди сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишвар;
- дастирий ва муттаҳидсозии ҷорабинҳои маҳсуси намоишӣ дар кишвар;
- гузаронидани таблиғоти тасвирий ва иттилоотӣ дар намоишгоҳҳо ва ярмаркаҳои маҳсусгардонидашудаи байналмилалӣ;
- фаъол намудани амалҳо оид ба таблиғи маҳсулоти сайёҳӣ дар фазои Интернет, аз ҷумла ҷойгиркунии иттилоот тавассути маркетинги ҷустуҷӯй, ғаннерҳо дар сомонаҳои маҳсус, таблиғи мобилий, инчунин ташкили платформаи маҳсуси онлайн, ки тамоми пешниҳодҳои сайёҳии кишварро инъикос мекунад;
- ташкили доираи васеи хатсайрҳои сайёњии 1-2 рӯзai гурӯҳӣ, оилавӣ, инфиродӣ;
- рушди авиатсияи ҳурди шаҳрвандии дохилӣ бо зиёд намудани хатсайрҳо ва парвозҳои дохилӣ;
- рушди бастаи нишонаҳои сайёҳии минтақаҳо дар асоси хусусиятҳои онҳо;
- ҳамгирий ба долонҳои байналмилалии сайёҳӣ.

831. Дастирии рушди сайёҳии дохилӣ тавассути:

- дастирии рушди шаклҳои ташаккулёбандон (форматҳои) ҷавонон барои ташкили сафар дар дохили кишвар;
- ҷорӣ кардани барномаҳои сайёҳӣ дар низоми таҳсилоти кишвар ва ҷалби муассисаҳо ва ташкилот ба он бо низоми имтиёзном;
- дастирии молиявии ҳиссаи ҳарочоти сайёҳии кормандон аз ҷониби корхонаҳои корфармо;

- дастгирии ташаккули низоми устуори таъмини иттилоотӣ ва маркетингии пешбурди самтҳои сайёхии дохилӣ, ворид гардидани технологияҳои рақамӣ дар ин самт.

832. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- саҳми сайёҳӣ дар рушди иқтисод ва ташкили ҷойҳои кории пурмаҳсул баландтар шуд;

- иқтидори идоракунии низоми сайёҳӣ устуортар гардид;

- шумораи парвозҳо ба кишвар афзуда, даромаднокии бахши нақлиёт ва сайёни афзоиш ёфт;

- истифодаи имкониятҳои ватанӣ доир ба рушди низоми сайёҳӣ беҳтар гардид;

- диверсификатсияи сайёҳӣ дар доираи сайёхии байналмилалӣ ва дохилӣ афзоиш ёфт;

- сатҳи баланди сифат ва бехатарии саёҳат таъмин гардид;

- устуории фаъолияти иштирокчиёни бозори сайёҳӣ баландтар гардид;

- эътирофи маҳсулоти сайёхии кишвар баланд шуд.

## §9. Таъмини шароити зиндагии шоиста

833. Сатҳи миёнаи таъминнокӣ бо манзил ба ҳар нафар аҳолӣ аз 10,7 метри мураббаӣ дар соли 2015 то 11,6 метри мураббаӣ дар соли 2020 расонида шуд ва 98,1 фоиз фонди манзили кишвар дар моликияти шахсии шаҳрвандон мебошад. Сифати соҳтмони манзил торафт баланд гардида, дар вақти лоиҳакаши ҷои манзили кишвар баландошёнан технологияҳои каммасрафи энергетикий истифода бурда мешаванд.

834. Ҳаҷми соҳтмони манзили дастрас афзуда, (тибқи ҲРУ 11) дар бунёди манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти ҷамъияти соҳтани роҳраву лифтҳои маҳсусгардонидашуда, истгоҳи автомобилҳо барои истифодаи маъюбон ва дигар гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ риоя карда шуда истодааст.

835. Дар ҳоҷагии манзилию коммуналӣ вобаста ба таъмири фондҳои манзилӣ, беҳтар кардани инфрасоҳтори таъминоти неруи барқ, таъмини обва корезӣ, таълди парки техникаи коммуналӣ ҷорањо амалӣ гардид.

836. Дар шаҳри Душанбе таъмири шабакаҳои гармидиҳӣ ва оби гарм дар хонаҳои истиқоматии бисёрхӯҷрадор ва муассисаҳои иҷтимоӣ гузаронида шуданд. Дар солҳои 2017-2020 беш аз 2555 иншооти шаҳр бо оби гарм ва гармидиҳӣ таъмин карда шуданд.

837. Ҷораҳо оид ба муосиргардонии инфрасоҳтори обтаъминкуни, беҳдоштӣ, идораи партовҳои саҳти майшӣ муваффақона ҳал гардида, инфрасоҳтори таъмини энергия ва ҷароғонкуни беруни нуқтаҳои аҳолинишини кишвар наасб ва азnavsозӣ карда шуда истодаанд.

838. Дар асоси татбиқи «Консепсияи ислоҳоти ҳоҷагии манзилию коммуналӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2025» ва «Барномаи рушди ҳоҷагии манзилию коммуналӣ барои солҳои 2014-2018» КВД «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ» ба амалӣ гардонидани сиёсати ғайримарказонидани хизматрасониҳо оғоз намуд.

839. Корхонаҳои миңтақавии хоҷагии об таъсис дода шуда, фаъолияти мустақили онҳо дар сатҳи миңтақа ба баланд шудани самаранокии фаъолияти ширкатҳои хоҷагии оби шаҳрҳо ва шаҳракҳои навъи шаҳрӣ мусоидат намуд. Ҳамзамон бо ин, дар соҳаи соҳтмони манзил ва хизматрасониҳои коммуналӣ масъалаҳое ҷой доранд, ки ҳалли худро талаб менамоянд.

840. Ҳиссаи аҳолӣ дар соҳтмони манзил дар деҳот кам шуда истодааст, ки бо паст шудани даромадҳои як қисми аҳолӣ, афзоиши нарҳҳои масолеҳи соҳтмонӣ ва захираҳои энергия, кам шудани қитъаҳои замини нави барои соҳтмони инфириодӣ ҷудогардида, мавҷуд набудани инфрасоҳтори муҳандисиу коммуникатсионӣ дар ҳудудҳои таҳти соҳтмони инфириодӣ ҷудогардида дар деҳот, аз ҷумла низоми таъминот бо оби нӯшокӣ, неруи барк, мактабҳо ва дигар ишҳооти иҷтимоӣ алоқаманданд

841. Барои соҳтмони манзили дастрас ҳанӯз қарзҳои ипотекӣ механизми самараноки маблағгузорӣ ба ҳисоб намераванд.

842. Мушкилиҳои асосӣ:

- сатҳи дастрасӣ ба манзил ва нобаробар ба роҳ мондани соҳтмон дар миңтақаҳо, маҳсусан дар ноҳияҳои рушднакарда;

- ҷолиб набудани қарзҳои ипотекӣ, кам будани хизматрасониҳои бонкӣ ва коҳиҷ ёфтани интиқоли муҳочирони меҳнатӣ барои соҳтмони манзил;

- дар ҳолати фарсада қарор доштани шабакаҳои муҳандисӣ ва идорақунии ғайрисамараноки он дар маҳал;

- низоми мураккаби институтионалии хоҷагии манзилиу коммуналӣ ва расмиёти мураккаби гирифтани иҷозат барои пешбурди корҳои соҳтмони манзили инфириодӣ, ки ҷолибияти онро барои ҷалби баҳши ҳусусӣ паст менамояд;

- маблағгузории нокифояи баҳши ХМК аз бучети давлатӣ ва афзоиши қарздории корхонаҳои соҳа бинобар пешниҳод шудани маблағҳо дар шакли қарз, ки ба паст гардидани устувории молиявии онҳо, бад гардидани сифати хизматрасониҳо оварда расонида, ҷолибнокии соҳаро барои сармоягузориҳои ҳориҷӣ паст мекунад;

- номукаммалии сиёсати тарифӣ дар соҳаи ХМК, сатҳи нокифояи тарифҳои мавҷуда ва шафофияти нокифояи низоми ҳисоббаробаркуни хизматрасониҳои коммуналӣ, ки ба вайроншавии интизоми пардоҳт ва косташавии низоми молиявии корхонаҳо, рӯпуш нагардидани ҳарочоти хизматрасониҳои техниқӣ, боздехии сармоягузориҳои қалон ва уҳдадориҳои қарзии корхонаҳои соҳа оварда мерасонад;

- аз рӯи нишондиҳандай дастрасӣ ба низоми марказонидашудаи таъминоти оби нӯшокӣ, корезӣ, гармидиҳӣ, ҷамъоварӣ, коркард ва безарааргардонии партовҳо тафовути зиёд байни шаҳру деҳот боқӣ мемонад. Ҳамзамон ҳаҷми маблағгузории бунёду азnavsозии инфрасоҳтори коммуналӣ байни шаҳру деҳот номутаносиб ба роҳ монда шуда, ба ҳисоби истиқоматкунандай деҳот нисбат шаҳр 2 – 2,5 маротиба кам аст. Қариб ҳамаи ҷамоатҳои деҳот ва шаҳрак дар ноҳияҳои кишвар барои беҳтар намудани инфрасоҳтори коммуналӣ ва иҷтимоии худ имкони гирифтани

қарзро надоранд ва низоми маблағузории соҳа ислоҳталаб аст. Сатҳи таъмин будан бо манзил ва ҳамзамон сифати манзил дар деҳот нисбат ба шаҳр паст боқӣ мемонад;

- коста будани низоми самараноки баҳисобигирӣ ва ҳисботдихӣ дар соҳаи обу корезӣ имконият намедиҳанд, ки дар шаҳру ноҳияҳо ва дар тамоми кишвар оид ба мавҷудият ва ҳолати воқеии таъминот бо оби нӯшокӣ ва корезӣ маълумоти дақиқ ҷамъоварӣ карда шавад. Махсусан маълумот оид ба сарчашмаҳои обтаъминкунӣ, ҷоришиавии партовоб ва коркади он, ҳаҷми истифодаи об, шумораи истифодабарандагони воқеӣ, дастрасӣ ба низоми марказонидашудаи обтаъминкунӣ, сифат ва арзиши хизматрасониҳо дар кишвар дақиқ нестанд, ки дар натиҷа идоракунии соҳа мушкил мегардад. Дар бисёр мавридҳо маълумоти соҳторҳои гуногуни давлатӣ дар ин самт аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва бинобар ин нишондиҳандаҳои омори миллӣ бо омори ташкилоти байналмилалӣ дар ин самт мувофиқат намекунад.;

- масъалаҳои тағйирёбии иқлими ва идораи хавфҳои оғатҳои табиӣ ва умуман ҳолатҳои фавқулодда дар ҳуҷҷатҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунанда ба таври лозимӣ ворид нашудаанд. Чунин ҳолат мақомоти давлатиро ҷиҳати паст кардани сатҳи осебпазирӣ ва тақвият додани ҷораҳои мутобиқшавӣ ҳавасманд намекунад;

- иқтиидорҳои муассисаҳои кишвар дар самти паст кардани хавфҳои оғатҳои табиӣ ва тағйирёбии иқлими ва таъмини устуворӣ ба ҳодисаҳои фавқулода самаранок нестанд.

#### 843. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- баланд бардоштани ҳаҷми соҳтмони манзил, аз ҷумла дар деҳот;

- таъмини дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосии ҳочагии манзилию коммуналий;

844. Такмили қонунгузорӣ ва соҳтори институтсионалии бозори манзил, тавассути:

- таъмин намудани маҳалҳои аҳолинишини дар деҳот бунёдшаванд бо иншооти иҷтимоӣ ва инфрасоҳтори муҳандисӣ;

- такмили низоми идоракунии хизматрасонии коммуналий;

- таъмини устувории молиявии бахши (муассисаҳои) ҳочагии манзилию коммуналий.

845. Баланд бардоштани сатҳи дастрасии аҳолӣ ба оби тозаи безарар, санитария ва беҳдошт, тавассути:

- ғайримарказонии хизматрасониҳои таъминот бо оби нӯшокӣ ва санитария;

- беҳтар намудани инфрасоҳтор ва ноил шудан ба эътиомнокии низоми таъминот бо оби нӯшокӣ ва санитария.

846. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- такмили низоми батанзимдарории ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳтмони манзил, аз он ҷумла: қабули Кодекси манзили ҶТ дар таҳрири нав, коркард ва қабули барнома оид ба беҳтар намудани шароити манзили аҳолии Тоҷикистон дар солҳои 2021-2030, таъмини риояи меъёрҳо ва қоидаҳои

муосири шаҳрсозӣ, содда гардонидани расмиёти гирифтани иҷозатнома барои соҳтмон тавассути дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ташкил намудани «Равзанаи ягона» дар асоси таҷрибай амалишудаи шаҳри Душанбе;

- васеъ ҷорӣ намудани таҷрибай соҳтмони манзили дастрас тавассути рушди бозори қарзи ипотекӣ ва ҷалби бонкҳои кишвар дар ин самт, фароҳам овардани шароити мусоид барои ниҳодҳои молиявӣ, соҳтмонӣ ва аҳолӣ дар самти соҳтмони манзил, ҷорӣ кардани барномаҳои маҳсус барои қарзҳо ва пасандозҳо барои ба даст овардани манзил, аз он ҷумла барои оилаҳои ҷавон, занон ва кӯдакон. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатиро зарур аст, ки лоиҳаҳои «Манзили дастрас ва бароҳат», «Таъмини оилаҳои ҷавон бо манзил» бо истифода аз механизмҳои шарикӣ давлат – ва бахши ҳусусӣ татбиқ намояд;

- рушди саноати масолеҳи соҳтмонӣ ва соҳтмони биноҳои баландошёна дар шаҳру дехот бо мақсади кам кардани ҳароҷот ҳангоми соҳтмони манзил, истифодаи технологияҳои сарфакунандаи энергия дар истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ, баланд бардоштани самаранокии технологияҳои соҳтмонӣ, ки ба талаботи муосири шаҳрсозӣ ва экологӣ ҷавобгу мебошанд;

- бунёд ва азnavсозии инфрасохторҳои муҳандисӣ – коммуникатсионӣ дар минтақаҳои кишвар, маҳсусан дар заминҳои таҳти соҳтмони инфириодии манзил дар дехот қарордошта, пешниҳоди кумаки молиявӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимиюти давлатӣ барои татбиқи Барномаи «Таъмин намудани инфрасохтори коммуналӣ дар қитъаҳои замин бо мақсади соҳтмони манзил», ҷалби сармояҳои шарикони рушд ва бахши ҳусусӣ барои ин мақсадҳо;

- ҷорӣ кардани механизмҳои ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандоне, ки дар соҳтмони манзил саҳм барои иштироқро доранд, баланд бардоштани эътиимоднокии аҳолӣ ба соҳтмони муштарақ.

847. Гузаронидани ислоҳот ва такмил додани низоми идораи хизматрасонии коммуналӣ тавассути:

- ислоҳоти механизми маблағгузорӣ, идора, низоми менечменти молиявии корхонаҳои ХМК дар кишвар ва иштироки васеи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ин самт, тақсими ваколатҳои мақомоти идораи давлатӣ дар коркард ва гузаронидани сиёсати ягонаи давлатӣ ва ба роҳ мондани ҳамоҳангозии байнисоҳавӣ дар соҳаи ХМК; такмилдиҳии соҳтори КВД «Хочагии манзилию коммуналӣ»; таъсиси корхонаҳои минтақавии ҳочагии об; рушди шаклҳои алтернативии идораи фондҳои манзилий, аз он ҷумла, рафоқатҳои соҳибмулкони манзил, кооперативҳо ва ширкатҳои идорақунанда; рушди шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ, аз он ҷумла, дар низоми таъминоти оби нӯшокӣ, корезӣ ва беҳдошт;

- таҳия ва амалӣ намудани барномаҳои минтақавӣ оид ба таъмири ҷории фондҳои манзили давлатӣ бо назардошти баланд бардоштани самаранокии энергетикии биноҳо ва ҷорӣ намудани технологияи каммасраф;

- амалӣ намудани барномаи таъмини шаҳрҳо бо гармӣ, аз ҷумла барқарорсозии МБГ, шабакаи дегҳои гармидиҳанда, дастроҳҳои истеммолкунандаи гармӣ бо иштироки васеи соҳибони манзил; ҳавасманд намудани насли технологияҳои ҳушманд барои баланд бардоштани сифати

зиндагӣ дар хонаҳои алоҳида ва шаҳрҳо (энергияи самаранок, аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ҷолиб);

- такмили механизми банақшагирӣ ва маблағгузории ХМК аз буҷети давлатӣ бо мақсади ислоҳ ва пешгирий намудани афзоиши қарздории муассисаҳои буҷетӣ дар назди корхонаҳои хизматрасонии коммуналӣ ва обтаъминкунӣ;

- коркард ва ҷорӣ намудани стандартҳои нави сифати хизматрасониҳо ва меъёрҳои истифодабарии хизматрасониҳо тибқи талаботи муосири мавҷуда ва шароити тағиیرёбандай зиндагии аҳолӣ (оби нӯшокӣ, корезӣ, партовҳои майшӣ ва ғ.);

- такмил додани усули муайян кардани тарифҳои хизматрасониҳои коммуналӣ, аз он ҷумла таъминот бо оби нӯшокӣ ва корезӣ бо мақсади пурра рӯпуш намудани ҳарочоти соҳа ва рушди он бо нигоҳдории субсидияҳо ба гурӯҳҳои алоҳидаи шаҳрвандон.

848. Тақвияти инситутсионалии низомҳои таъминот бо оби нӯшокӣ, корезӣ, санитария ва гигиена тавассути:

- такмил додани низоми идораи таъминоти об ва санитария;

- қабул ва татбиқи Барномаи таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ барои давраи солҳои 2021-2030;

- соҳтмон, барқарорсозӣ, таъмири низоми обтаъминкунӣ, корезӣ, санитария ва гигиена, аз он ҷумла қубурҳои оби байненоҳиявӣ ва доҳилиноҳиявӣ, ҷорӣ кардани низоми шартномавии хизматрасониҳо;

- тақвият додани ҳамкориҳо бо шарикони рушд дар самти беҳтар кардани инфрасоҳторҳои обтаъминкунӣ ва корезӣ, васеъ ҷалб намудани ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ ва кишварҳои донор дар маблағгузории лоиҳаҳои соҳаи таъминоти обу корезӣ;

- коркарди «ҳаритаи роҳ» оид ба дастгирии корхонаҳо ва ташкилоти ғайридавлатӣ барои пешниҳод намудани хизматрасониҳои таъминоти об ва санитария, ҷалби бахши ҳусусӣ дар идора ва истифодабарии низом ва иншооти таъминот бо оби нӯшокӣ тавассути ШДБХ, маҳсусан дар дехот, васеъ ҷорӣ намудани таҷрибаи тариқи шартнома пешниҳод намудани хизматрасонӣ ва идоракунӣ;

- мукаммал намудани низоми баҳисобигирии дақиқи муштариён дар корхонаҳои обтаъминкунӣ, истифодаи воситаҳои худкори назорат ва баҳисобигирии истифодабарии об бо ҷорӣ намудани низоми биллингии баҳисобигирӣ ва ҳарочоти хизматрасониҳо ва дигар технологияҳои масрафкунандай SMART;

- таъсис додани маҳзани миллии маълумот дар бораи низоми мавҷудаи таъминот бо оби нӯшокӣ ва корезӣ бо мақсади беҳтар намудани баҳисобигирӣ ва ҳисботдиҳӣ дар бахш.

849. Баланд бардоштани иқтидорҳои миллии мутобиқнамоӣ ба тағиیرёбии иқлими ва паст кардани хавфҳои оғатҳои табиӣ тавассути:

- таъсиси гурӯҳи корӣ оид ба ворид намудани иловаҳо ба стратегияҳо, барномаҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои рушди иҷтимоӣ иқтисодии шаҳру ноҳияҳои кишвар дар самти ҳалли масъалаҳои тағиирёбии иқлими ва идора кардани хавфҳои оғатҳои табиӣ;

- такмилдиҳии маҳзани иттилоотӣ оид ба тағиیرёбии иқлими ва идораи хавфҳои оғатҳои табиӣ бо имкониятҳои арзёбии индикаторҳои ҳассоси гендерӣ дар ин самт;

- ташкили платформаи миллӣ дар соҳаи ҳамоҳангсозии чораҳо вобаста ба оғатҳои табиӣ бо дарназардошти тағиирёбии иқлими, ки аз ҷониби соҳторҳои давлатӣ якҷо бо ҷомеаи ҷаҳонӣ роҳандозӣ карда мешаванд;

- фаъолгардонии амалҳо оид ба мутобиқсозӣ ба тағиирёбии иқлими ва паст кардани хавфҳои оғатҳои табиӣ дар заминаи муттаҳидкуниӣ ва муносибгардонии тадбирҳои идораҳои соҳавӣ, шарикони рушд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ;

- такмилдиҳии низоми ҳабардоркуниӣ дар бораи хавфҳои оғатҳои табиӣ ва мутобиқсозӣ ба тағиирёбии иқлими дар асоси истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ – коммуникатсионӣ;

- фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ кардани технологияҳои наъ оид ба паст кардани таъсири тағиирёбии иқлими ва идораи хавфҳои оғатҳои табиӣ;

- ташаккули ҳаритаҳои интерактивӣ вобаста ба тағиирёбии иқлими минтақаҳо ва ноҳияҳои ҷумхурӣ бо дарназардошти нишондиҳандаҳои хавфҳо, иқтидорҳои таъсиррасон ва мутобиқсоз.

#### 850. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- иқтидорҳои миллӣ оид ба ташаккули муҳити мусоид барои зист, аз он ҷумла дар миқёси минтақаҳои кишвар тақвият бахшида мешаванд;

- дар натиҷаи ислоҳоти институтионаӣ самаранокии низоми соҳтмони манзил, хизматрасонии коммуналиӣ, дастрасӣ ба таъминот бо оби нӯшоқӣ ва санитария бо назардошти рушди соҳа вобаста ба индикаторҳои даҳлдори ҲРУ баланд мегарданд;

- иқтидорҳои миллӣ ва маҳаллӣ барои мутобиқсозӣ ба тағиирёбии иқлими ва паст кардани хавфҳои оғатҳои табиӣ қавӣ гардонида мешаванд.

### §10. Муҳити зист: тағиирёбии иқлими ва идоракунии ҳавфи оғатҳои табиӣ

851. Тоҷикистон дар байни кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ дар арзёбииҳои сатҳи осебпазирӣ доир ба тағиирёбии иқлими бо назардошти сатҳи пасти мутобиқшавӣ ҷои аввалро ишғол менамояд.

852. Талафоти тағиирёбии иқлими бо афзоиши ҳарорати ҳаво ва боришот алоқаманд мебошад. То соли 2030 афзоиши ҳарорати миёна  $2,3^{\circ} \text{C}$  пешбинӣ шудааст. Эҳтимол дорад, ки боришоти миёна дар минтақаҳои аз сатҳи баҳр то 2500 м баланд 8 фоиз зиёд шуда, дар минтақаҳои кӯҳӣ то 3 фоиз коҳиш ёбад.

853. Зиёда аз 80 фоизи оғатҳои табиие, ки дар Тоҷикистон рух медиҳанд, бо тағиирёбии иқлими алоқаманданд. Тибқи иттилои расмӣ зарари умумии оғатҳои табиӣ дар 10 соли охир беш аз 600 млн долларро ташкил додааст. Натиҷаҳои таҳлилу тадқиқот нишон медиҳанд, ки ҳаҷми зарари солона аз тағиирёбии иқлими метавонад дар давоми солҳои 2016-2020 аз 50,4 млн доллар то 132,3 млн доллар дар соли 2030 афзояд.

854. Хавфҳои марбут ба тағийирёбии иқлим ва чораҳои мутобиқшавӣ оид ба коҳиш додани оқибатҳои ин хавфҳо барои аҳолӣ ва соҳаҳои асосии иқтисодиёт унсурҳои муҳими Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошанд.

855. Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббусҳои байналмилалӣ оид ба ҳалли мушкилоти тағийирёбии иқлимиро дастгирӣ намуда, Созишинаи Париж оид ба Конвенсияи СММ оид ба тағийирёбии иқлим дар соли 2016 имзо ва соли 2017 ба тасвиб расонд (ХРУ 13.а).

856. Бо назардошти осебпазирии баланди Тоҷикистон ба тағийирёбии иқлим ва оғатҳои табиӣ дар кишвар санадҳои даҳлдори стратегӣ - Стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағийирёбии иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба коҳиш додани хатари оғатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2030 амалӣ карда мешаванд, ки дар онҳо афзалиятҳо ва самтҳои асосии фаъолият инъикос карда шуданд.

857. Бартараф намудани таҳдидҳои амниятӣ, ки тағийирёбии иқлим ба миён меорад, идоракунии доимӣ ва фаъолонаи хавфҳоро, аз ҷумла дар марҳилаи миёнамуҳлат талаб мекунад.

858. Мувофиқи ин, ба масъалаҳои тағийирёбии иқлим ва мубориза бо оғатҳои табиӣ дар панҷ соли оянда таваҷҷӯҳи маҳсус дода шуда, ташаккули иқтидори устувор нисбат ба масъалаҳои тағийирёбии иқлим муҳим арзёбӣ мегардад.

859. Масъалаҳои асосии коҳиш додани таъсири тағийирёбии иқлим ва хатари оғатҳои табиӣ бо ҷунин ҷанбаҳо пайваст мебошанд:

- тағийирёбии иқлим ва масъалаҳои идоракунии хавфи оғатҳо ба стратегияҳо, барномаҳо, қонунҳо, қоидаҳо ва кодексҳои мавҷудаи ҳифзи муҳити зист, энергетика, таъминоти оби нӯшокӣ, соҳтмон, кишоварзӣ, нақлиёт ба қадри кофӣ дохил карда нашуданд. Аз ин лиҳоз, барномаҳои рушд мақомоти давлатиро барои андешидани чораҳо ҷиҳати коҳиш додани осебпазирӣ ва таҳқими чораҳои мутобиқшавӣ начандон ҳавасманд мекунанд;

- иқтидори мақомоти кишвар дар мубориза бо таҳдидҳои иқлими ва устуворӣ ба оғатҳои табиӣ аз сабаби нокифоягии - ҳамоҳангсозии байниидоравӣ ва ҳамкорӣ дар ҷамъоварии иттилоот доир ба тағийирёбии иқлим ва хатари оғатҳои табиӣ, маблағгузории кафолатдор ё маҳдуди буҷетӣ; иқтидор барои мониторинги экологӣ ва дастгирии дурусти иттилоотӣ на ҷандон рушд ёфта истодааст;

- фарҳанги ягонаи экологиии аҳолӣ суст ташаккул ёфта, сатҳи пасти шаффоғияти фаъолияти мақомоти давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷой дорад.

860. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳо) рушд:

- таъмини инкишофи низоми миллии мутобиқшавӣ ба тағийирёбии иқлим;

- тақвияти устувории низомҳои экологиии кишвар ва гуногунии биологияи мавҷуда дар доираи тағийирёбии иқлим;

- устуворгардонӣ ва рушди неруи миллӣ барои коҳиш ва пешгирии хавфҳои нави оғатҳои табиӣ.

861. Вазифаҳо барои ҳалли мушкилоти гузошташуда ва ба даст овардани ҳадафҳо:

- такмил додани заминаи меъёрий дар соҳаи ҳифзи муҳити зист;
- тақвияти низоми ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкорӣ дар самти масъалаҳои тағийирёбии иқлими ва хатари оғатҳои табиӣ;
- баланд бардоштани иқтидори кормандони мақомоти ваколатдори давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағийирёбии иқлими ва идоракунии ҳавфи оғатҳо;
- таъмини муттаҳидсозии амалҳо оид ба барқарор кардани низоми экологии вайроншудаи табиӣ ва нигоҳ доштани гуногуни биологӣ;
- такмили заминаи ташкилию ҳуқуқии низоми идоракунии ҳавфи оғатҳои табиӣ;
- дастгирий ва зиёд намудани сармоягузорӣ ба тадбирҳо доир ба коҳиши ҳавфи оғатҳои табиӣ бо мақсади устуворгардонии иқтидори ватанӣ;
- баланд бардоштани сатҳи омодагӣ ба оғатҳои табиӣ.

862. Чорабиниҳои асосӣ (самтҳои амал) барои ба даст овардани ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- дақиқ муайян намудани вазифаҳо ва ваколатҳо, инчунин таъмини ҳамоҳангсозии амалҳои мақомоти давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист тавассути таҳия ва қабули Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳияи ҳӯҷҷати «Арзёбии стандарти экологӣ», ҷорӣ намудани принсипҳои он дар раванди таҳияи барномаҳои стратегии соҳавӣ ва минтақавӣ;
- тақвияти фаъолиятҳои барномавӣ дар соҳаи муҳити зист, аз ҷумла таҳия ва қабули Барномаи давлатии маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2021-2025, Стратегияи миллии идоракунии партовҳои саҳти коммуналӣ ва захираҳои моддии дуюм дар давраи то 2030, нақшаи миллии амалиёт оид ба мутобиқшавӣ ба тағийирёбии иқлими;
- таҳия ва пешниҳоди кадастриҳои миллии газҳои гулхонайӣ, заминаи меъёрий ва методологии ташкили низоми мониторинг, арзёбӣ ва тасдиқи партови газҳои гулхонайӣ;
- ташкили таҷдиди саҳми муайяншудаи миллӣ барои ноил шудан ба ҳадафи глобалии Конвенсияи чаҳорҷӯбаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағийирёбии иқлими аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон.

863. Тақвияти низоми ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкорӣ дар самти масъалаҳои тағийирёбии иқлими ва хатари оғатҳои табиӣ тавассути:

- тақвияти нақши Платформаи миллӣ дар соҳаи ҳамоҳангсозии тадбирҳо оид ба коҳиши додани хатари оғатҳои табиӣ бо назардошти тағийирёбии иқлими, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ дар якҷоягӣ бо ҷомеаи байнамилалӣ амалӣ карда мешаванд;
- ташаккули низоми мониторинг ва арзёбии пешравиҳо дар идоракунии ҳавфи оғатҳо бо назардошти масъалаҳои мутобиқшавӣ ба тағийирёбии иқлими;
- муайян намудани низоми нишондиҳандаҳои мақсаднок, аз ҷумла нишондиҳандаҳои ҳассоси гендерӣ, доир ба ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ, соҳавӣ ва минтақавии мутобиқшавӣ ва тасдиқи тавсияҳои методологӣ барои

арзёбии хавфҳои иқлим, ташаккул додани нақшаҳои соҳавӣ ва минтақавии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим;

- таъини шахсони масъул барои таъмини ҳамоҳангсозии муваффақи масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва идорақуни хавфи оғатҳои табиӣ дар вазорату идораҳои даҳлдор ва баланд бардоштани иқтидори онҳо;

- дар амал татбиқ намудани меъёрҳо ва талаботи рушди устувори минтақаҳо, бо назардошти ҳифз ва кафолати сифати объектҳои муҳити зист (ҳавои атмосфера, об, замин (хок), сарватҳои зеризаминӣ, гуногуни биологӣ, худудҳои ҳифзшаванда) аз таъсири антропогенӣ ва дигар омилҳои манфӣ;

- таҳияи нақшай мутобиқшавӣ ва пешбинии баргузории чораҳо оид ба коҳиш додани таъсири тағйирёбии иқлим ва хатарҳои оғатҳои табиӣ дар бахшҳои асосии иқтисодиёт барои ҷалби сармояи шарикони рушд ва бахши хусусӣ;

- ташкили ҳаритаи электронии экологии чумхурӣ бо мақсади таъмини кушод ва шаффофт будани иттилоот дар бораи вазъи муҳити зист ва таҳдидҳои эҳтимолии экологӣ;

- тақвият додани низоми огоҳкунӣ дар бораи хатари оғатҳои табиӣ дар асоси истифодаи технологияҳои иттилоотио коммуникатсионӣ, масъалаҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва дигар ҷанбаҳои ҳаётан муҳим;

татбиқи чораҳо оид ба таҳқими ҳамкорӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ бо мақсади ҳалли мушкилоти экологӣ.

864. Баланд бардоштани неруи кормандони мақомоти ваколатдори давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва идорақуни хавфи оғатҳои табиӣ тавассути:

- тақвияти механизмҳои ташкили мунтазами баргузории такмили ихтисоси кормандони соҳторҳои ваколатдор, хизматчиёни давлатӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва идорақунӣ;

- такмил додани маводи таълимӣ, таҷдиди назар ва азnavsозии барномаҳои таълимӣ, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии таълим ва арзёбии пешрафт дар ҷараёни такмили ихтисоси соҳторҳои ваколатдор, хизматчиёни давлатӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва идорақунӣ;

- ҷорӣ намудани низоми таълими доимии экологӣ тавассути ворид намудани масъалаҳои экологӣ, ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор ба барномаҳои таълимӣ дар ҳамаи зинаю сатҳҳои таҳсилот;

- истифодаи васеи ҷорабиниҳои иттилоотӣ дар ВАО оид ба тағйирёбии иқлим ва идорақуни хавфҳои оғатҳои табиӣ.

865. Таъмини муттаҳидсозии амалҳо оид ба барқарор кардани низомҳои экологии вайроншудаи табиӣ ва нигоҳ доштани гуногуни биологӣ тавассути:

- таъмини баргузории ҷорабиниҳои бисёрҷанба оид ба беҳтар намудани низом ва хизматрасонии экологӣ дар дехот барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим;

- васеъ намудани доираи ҷорабиниҳои пешгирикунанда дар доираи мубориза бо вайроншавии замин, таъмини ҳифзи захираҳои биологӣ, мамнӯъгоҳҳои ҳайвоноти ваҳшӣ, боғҳои миллӣ, худудҳои табиии маҳсус

муҳофизатшаванда, васеъ кардани ҷангалҳо, беҳтар ва барқарор кардани муҳити табиӣ дар минтақаҳои таҳти фишори экологӣ қарордошта;

- таъмини иштироки васеъ дар раванди ҳифзи гуногуни биологӣ барои мутобиқшавӣ ва истифодаи устувори захираҳои табиӣ.

866. Такмили заманаи ташкилию ҳуқуқии низоми идоракуни хавфи оғатҳо тавассути:

- таҳияи нақшай ҷорабиниҳои миллӣ оид ба коҳиш додани ҳатари оғатҳои табиӣ барои солҳои 2022 -2026;

- ташкили маҳзани иттилоот доир ба аҳолии минтақаҳои таҳти ҳатари баланди ҳолатҳои фавқулодда қарордошта (аз рӯи ҷинс, синну сол ва маъюбӣ чудо қарда мешаванд);

- ҳамгирии масъалаҳои коҳиши хавфи оғатҳои табиӣ ба стратегияҳои соҳавӣ, барномаҳои рушди шаҳр ва ноҳияҳои кишвар.

867. Дастгирӣ ва афзоиши сармоягузорӣ ба тадбирҳо доир ба коҳиши хавфи оғатҳои табиӣ бо мақсади устуворгардонии неруи ватанӣ тавассути:

- тақвияти механизмҳои идоракуни лоиҳавӣ ҷиҳати таҳқими иқтидори муқовимат барои коҳиш додани ҳатари оғатҳои табиӣ;

- фароҳам оварданни муҳити мусоид барои ҷорӣ намудани технологияҳои нав ҷиҳати коҳиш додани таъсири тағйирёбии иқлими ва идоракуни хавфи оғатҳои табиӣ;

- мустаҳкам намудани заманаи моддию техникӣ ва қадрии мақомоти ваколатдор (Кумитаи ҳифзи муҳити зист, Агентии обуҳавошиносӣ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждани, Маркази зиддибуҳронии Кумита ва Маркази таълимии начотдиҳандагон, Ҳадамоти зидди жола), ки дар ҷамъоварӣ ва паҳн намудани иттилоот дар бораи тағйирёбии иқлими ва идоракуни хавфи оғатҳо машғуланд;

- дастгирӣ таъсис, тавсеаи воҳидҳо ва гурӯҳҳои начотдиҳӣ ва барқарорсозӣ, марказҳои дастгирӣ психологӣ дар низоми вокуниш ба ҳолати фавқулода ва мудофиаи граждани, рушди алоқа дар ин низом;

- ташаккули низомҳои суғуртаи экологӣ ва аудити экологиии фаъолияти субъектҳои ҳоҷагидорӣ.

868. Баланд бардоштани сатҳи омодагӣ ба оғатҳои табиӣ тавассути:

- тақвияти низоми мавҷудаи омодагӣ ва вокуниш ба ҳатари оғатҳои табиӣ дар ҳама сатҳҳо ва ба истифода додани ҳати фаврии кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи «112»;

- таҳияи механизм ва тартиби арзёбии талафоти оғатҳои табиӣ мутобиқи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва ҷорӣ намудани он аз ҷониби мақомоти давлатӣ;

- такмили фишангҳои институтионалӣ ва меъёрии идоракуни барқарорсозӣ ва азnavsозии иншооти аз оғатҳои табиӣ заарарёfta;

- баланд бардоштани устувории инфрасохтори нав ва мавҷудаи ҳаётан муҳим нисбат ба оғатҳои табиӣ;

- таъсис додани марказҳои идоракуни буҳронҳо дар заманаи марказҳои идоракуни ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждани;

- тақвияти неруи техникии Маркази иттилоотӣ-таҳлилии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- такмил додани талаботи меъёрӣ барои тақвияти ҳамоҳангсозии амалҳо дар низоми хадамоти чустуҷӯ ва наҷот.

#### 869. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- меъёрҳо ва талаботи рушди устувори соҳаҳо ва минтақаҳо бо назардошти нигоҳдорӣ ва таъмини сифати объектҳои муҳити зист (ҳавои атмосфера, об, хок, қаъри замин, гуногуни биологӣ, минтақаҳои ҳифзшаванди табии) аз таъсири манғии антропогенӣ ва дигар омилҳо дар амал ҷорӣ карда шуд;

- мониторинги мунтазам ва самараноки вазъи муҳити зист таъмин карда шуд;

- заминай меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкилии бехатарии экологӣ, мутобиқшавӣ ба тағиیرёбии иқлими ва коҳиш додани хатари оғатҳои табии таҳқим ёфт;

- зиёда аз 90 фоизи стандартҳои таълимӣ оид ба маълумоти экологӣ дар тамоми сатҳҳои низоми маориф таҳия гардид;

- фарҳанги экологии зиёда аз 60 фоизи аҳолӣ баланд гардид;

- барномаҳои телевизион ва радио, буклетҳо, мақолаҳо ва брошюраҳо, адабиёт дар бораи фарҳанги экологӣ ва тарбияи экологӣ паҳн карда шуд;

- зиёда аз 80 фоизи корхонаҳои саноатӣ бо шаҳодатномаҳои экспертизаи экологӣ таъмин гардид;

- қонуншиканиҳои экологӣ дар байни субъектҳои соҳибкорӣ ва шахсони воқеӣ коҳиш ёфт;

- масоҳати ҷангалзорҳо зиёд гардида, коҳиши эрозияи хок таъмин гардид.

### §11. Паст кардани сатҳи нобаробарии иҷтимоӣ ва гендерӣ

870. Дар давраи татбиқи БМР 2016-2020 ҷиҳати коҳиш додани сатҳи нобаробарии иҷтимоӣ ва гендерӣ як қатор корҳои назаррас анҷом дода шуданд. Тоҷикистон дар самти истифодаи чораҳои муваққатии маҳсус, ба монанди муқаррар намудани квотаҳо дар рӯйхатҳои ҳизбии номзадҳо ба вакилии Парлумон, имтиёзҳо ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, квотаҳои президентӣ барои доҳилшавандагон ба муассисаҳои таҳсилоти олий, грантҳои президентӣ барои занони соҳибкор таҷрибаи бой андӯхтааст. Аз рӯи натиҷаи интиҳоботи парлумонии соли 2020 намояндагии занон дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 то 23,8 фоиз ва дар Маҷлиси миллӣ аз 18,7 то 25,8 фоиз афзоиш ёфтааст. Қадамҳо барои рушди омори гендерӣ гузошта шуданд. Дар натиҷа тибқи шохиси Бонки Ҷаҳонӣ қабули қарорҳои иқтисодӣ аз тарафи занон дар тӯли ҳаёти меҳнатӣ ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои бениҳоят баланд, яъне 81,88 хол нисбат ба 74,71 холи миёнаи ҷаҳонӣ, дода шудааст.

871. Даромади устувор ва сатҳи баланди зиндагии аҳолӣ, дар маҷмӯъ, ба афзоиши беҳбудии кӯдакон мусоидат менамояд. Суръати тағиیرёбии нишондиҳандаҳои некуаҳволии кӯдакон бо тамоюлҳои некуаҳволии аҳолӣ дар маҷмуъ алоқаманд бошанд ҳам, сатҳи осебпазирӣ дар байни кӯдакон нисбат ба қалонсолон ба қадри назаррас баланд аст. Дар ин самт тадқиқот ва арзёбии ҷанбаҳои гуногуни некуаҳволии кӯдакон, аз ҷумла камбизоатии

кӯдакон, эҳтиёчоти наврасон, меҳнати кӯдакон, фарогирӣ ба таҳсилот, тандурустӣ ва хифзи иҷтимоӣ гузаронида шуда, ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хифзи ҳуқуқҳои кӯдакон» тағйиру иловаҳо (аз 2 январи соли 2018, №1489) ворид карда шуданд. Дар ин давра коэффициенти фондҳо миқёси ками тағйиротро нишон дода, даромадҳои 10 фоизи аҳолии бештар таъминбуда, нисбат ба 10 фоизи аҳолии камтар таъминбуда 9,6 маротиба зиёд буд. Махсусан, ин фарқият дар шаҳр 8,7 маротиба ва дар дехот 10 маротиба баланд буд. Дар баробари ин айни замон устувории дастовардҳои дар самти коҳиши нобаробарии иҷтимоӣ ва гендерӣ дар шароити таъсири муаммоҳои нави рушд таҳти хатар гузашта шудаанд. Чунки оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии паҳншавии пандемияи коронавирус COVID-19 метавонанд нобаробарии қаблан мавҷударо шиддатнок ва амиқтар гардонида, осебпазирии низомҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ошкор намоянд. Вобаста ба ин пешравиҳо дар самти устувор намудани иқтидорҳои миллӣ барои рушди фарогир (инклузивӣ) бояд суръат ва боздехи бештарро қасб намуда, тадбирҳо оид ба паст намудани сатҳи нобаробарии иҷтимоӣ, махсусан дар самти фаъолияти тарафайни низомҳои маориф, тандурустӣ ва хифзи иҷтимоӣ тақвият бахшида шаванд.

872. Азбаски минтақаи зист, синну сол, саломатӣ ва ҷанбаҳои гендерӣ ба имкониятҳои истифодаи иқтидорҳои миллӣ дар ин самт таъсири бевосита мерасонанд, мутаносибан, сиёсати паст кардани нобаробарии иҷтимоӣ бояд маҷмӯи амалҳои ҳамаҷониба ва самараноки мутобиқ ба тамоюлҳои рушди технологӣ ва глобалиро пешбинӣ намоянд.

873. Мушкилиҳои асосии соҳа аз инҳо иборат аст:

- норасоии маълумот барои арзёбии нобаробарии иҷтимоӣ дар кишвар;
- ба пешравиҳои алоҳида нигоҳ накарда, масъалаҳои нокифоягии сатҳи таъмини волоияти қонун ва шаффофият, паст кардани сатҳи фасод ҷиҳати коҳиши додани нобаробарии иҷтимоӣ ва расонидани кумак ба қурбониёни зӯроварии гендерӣ чой доранд;
- гурӯҳҳои осебпазири иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ба раванди қабули қарорҳо дар сатҳи нокифоя ҷалб карда шудаанд;
- ҳамоҳангсозии самаранок ва ҳисботдиҳӣ дар заминаи муносибатҳои мувофиқашудаи байнибахшӣ барои таъмини баробарии гендерӣ ва мубориза бо зӯроварии гендерӣ дар сатҳи паст қарор дорад;
- сатҳи нокифояи ҳамоҳангсозии байнисоҳавӣ ва ҳамкориҳо дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ ҷиҳати татбиқи муваффақ ва самараноки тавсияҳои Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак;
- осебпазирии баланди кӯдакон ҳангоми муқовимат ба таҳдидҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ноустувории экологӣ.

874. Васеъ намудани имкониятҳо ва коҳиши додани нобаробарии иҷтимоӣ тавассути татбиқи ҳадафҳои (афзалиятҳои) зерин пай дар пай таъмин карда мешавад:

- инкишофи низоми таъмини рушди фарогир (инклузивӣ) ва коҳишидиҳии нобаробарии иҷтимоӣ;
- коҳиши додани нобаробарии гендерӣ дар заминаи такмили сиёсат оид ба таъмини баробарҳуқуқии воқеии гендерӣ, барҳам додани ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ ба занон ва духтарон;

- таъмини некуаҳволии кӯдакон.

875. Вазифаҳо барои ҳалли мушкилоти гузошташуда ва ба даст овардани ҳадафҳо:

- тақвият додани замина ва беҳтар намудани шароит барои таъмини дастрасии умум ба маҳсулот ва хизматрасониҳои ҷамъиятии босифат;

- ба даст овардани баробарии гендерӣ дар ҳамаи шаклҳои он аз нуқтаи назари даромадҳо ва омилҳои ба он новобаста;

- таҳқими иқтидорҳои миллӣ ва ҳамкориҳои байнисоҳавӣ ҷиҳати коҳиш додани осебпазирӣ, суръат бахшидан ба рушди ҳамаҷониба ва баробари кӯдакон.

876. Чорабиниҳои асосӣ (самтҳои амал) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- баланд бардоштани иқтидори ҷамъоварии маълумот барои ошкор ва арзёбии масъалаҳо ва сабабҳои нобаробарии иҷтимоӣ;

- такмили омори гендерӣ ва таъсиси маҳзани маълумоти маҷмӯй вобаста ба ҳамаи намудҳои зӯроварӣ;

- тақвияти воситаҳои пешбурди сиёсати иҷтимоӣ бо назардошти манфиатҳои аҳолии камбизоат, гурӯҳи аҳолии бо низоми мавҷуда фарогирифтанашуда ва синфи миёна;

- дастгирии ташаббусҳои минтақавӣ, аз ҷумла таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди сармояи инсонӣ ва ҳамгирои байниминтақавӣ;

- баланд намудани дараҷаи шаффоғият ва ҳисботдиҳии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, дастгирии мониторинги ҷамъиятии иҷрои уҳдадориҳои қабулгардида оид ба таъмини дастрасӣ ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва сифати онҳо;

- омода намудани маърӯзаҳои миллӣ оид ба ташхиси афзоиш ва фарогир будани рушд (як маротиба дар се сол).

877. Ба даст овардани баробарии гендерӣ дар ҳамаи шаклҳои он аз нуқтаи назари даромадҳо ва омилҳои ба он новобаста тавассути:

- такмили заминай меъёрии ҳуқуқӣ оид ба пешбурди баробарии гендерӣ;

- тақвият додани механизмҳои таъмини саводнокии ҳуқуқӣ ва ҷалби иҷтимоии занон, аз ҷумла занони деҳот;

- ҳавасмандсозии ҷалби занон ба равандҳои қабули қарорҳо дар ҳама сатҳҳо ва баҳшҳо;

- васеъ намудани имкониятҳо, барои татбиқи принсиҳи афзалиятнокӣ, дар ҳаҷми пурра маблағгузорӣ намудани чораҳои сиёсати гендерӣ, маҳсусан дар соҳаи шуғл;

- баланд бардоштани иқтидори гендерӣ ва ҳассосияти гендерии кормандони мақомоти ҳамаи шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ;

- ҷорӣ кардани низоми буҷетиқунонии гендерӣ дар равандҳои буҷетӣ;

- таҳия ва татбиқи босифати барномаҳои омоданамоӣ ва бозомӯзонидани заноне, ки пас аз танаффуси дурудароз, аз ҷумла руҳсатии ҳомиладорӣ ва нигоҳубини кӯдак ба бозори меҳнат бармегарданд;

- таҳия ва татбиқи стратегияи фаъоли коммуникатсионии давлат барои мусоидат ба таъмини баробарии гендерӣ, бартараф кардани қолабҳои гендерӣ дар бораи нақши занон ва мардон дар ҷомеа ва оила, тағиیر додани

афкор ва рафтори чомеа нисбат ба ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ дар муносибат бо занон ва духтарон, никоҳҳои барвақтӣ ва хешутаборӣ;

- тақвият додани неру ва васеъ намудани доираи фаъолияти ҳадамоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ барои расонидани кумак ба қурбониёни зӯроварӣ.

878. Тахқими иқтидорҳои миллӣ ва ҳамкории байнисоҳавӣ ҷиҳати коҳиш додани осебпазирӣ, суръат баҳшидан ба рушди ҳамаҷониба ва баробари кӯдакон тавассути:

- таъмини муносибатҳои ҳамаҷониба, афзоиши дараҷаи муттаҳидсозии кӯшишҳои сохторҳо ва мақомоти гуногун барои паст намудани сатҳи осебпазирии кӯдакон;

- ташаккули механизмҳои гузаронидани мониторинг ва арзёбии камбизоатӣ ва некуаҳволии кӯдакон;

- васеъ намудани ҷалби сохторҳои баҳши ҳусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ташаккули низоми иттилоот ва арзёбии некуаҳволии кӯдакон;

- муайян намудани стандартҳои возеҳи кафолатҳои давлатӣ ва заминай институтсионалӣ доир ба таъмини некуаҳволии кӯдакон;

- муҳайё соҳтани муҳити мусоид барои рушди низоми хизматрасониҳо барои кӯдакон;

- тақмил додани низоми пешгиринамоии сатҳи пасти некуаҳволии кӯдакон;

- ташаккули иқтидорҳои устувори миллӣ оид ба таҳлили вазъият, таҳияи сиёsat ва идоракуни заҳираҳо, ки ба баланд намудани некуаҳволии кӯдакон равона шуданд;

- татбиқи барномаи мақсадноки рушди саноати молҳои кӯдакона.

879. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- механизмҳои таъмини рушди фарогир (инклузивӣ), аз он ҷумла имтиёзҳои андозӣ ва буҷетӣ тақвият дода шуданд;

- самаранокии муколамаи иҷтимоӣ байни баҳши ҳусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва Ҳукумат барои баррасии тавсеаи имкониятҳо ва ба даст овардани баробарии воқеӣ таъмин карда шуд;

- дар қонунгузорӣ ба таври ҳатмӣ гузаронидани таҳлили таъсири танзимкуни санадҳои меъёрии ҳукуқии ҷорӣ карда шуд;

- дар ҳамаи вазорату идораҳо гурӯҳҳои гендерии ҷиҳати ҷорӣ намудани муносибатҳои гендерӣ дар сиёsatи соҳавӣ фаъолона кор мекунанд;

- ҳар сол ҳисбот аз рӯи ҷамъбости татбиқи муқаррароти стратегияҳои миллӣ ва БМР 2021–2025 бо нишон додани дастовардҳо ва монеаҳо дар соҳаи баробарҳуқуқии воқеии занон ва мардон ба нашр мерасанд;

- самаранокии фаъолияти институти байнидоравии назди Ҳукумати ҶТ оид ба масъалаҳои ҳамоҳангсозӣ дар соҳаи пешгирии зӯроварӣ ва кумак ба қурбониёни зӯроварӣ таъмин мегардад;

- ҳолатҳои зӯроварии ҷисмонӣ, иқтисодӣ, руҳӣ ва шаҳвонӣ нисбат ба занон ва духтарон на камтар аз 30 фоиз паст шуда, дастрасӣ ва сифати хизматрасониҳо барои онҳо васеъ мегардад;

- натиҷанокии фаъолияти ВАО-и давлатӣ ва ғайридавлатӣ барои ташаккули афкори ҷамъиятӣ вобаста ба бартараф кардани қолабҳои гендерӣ ва тағиیر додани муносибат ва рафтор ба зӯроварӣ нисбати занон ва

духтарон, никохҳои барвақтӣ ва маҳдудкуни хуқуқҳои кӯдакон таъмин мешавад;

- институтҳои ҳифзи хуқуқҳои кӯдак бомуваффақият кор меқунанд;
- афзоиши некуаҳволии кӯдакон, аз ҷумла аз ҳисоби коҳиш додани камбизоатии кӯдакон, пешгирии истифодаи меҳнати кӯдакон ва дарканормонии иҷтимоии онҳо, беҳтар гардидани дастрасӣ ба сифати ғизо, таҳсил, хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ таъмин мегардад.

## 8. РУШДИ МИНБАҶДАИ МИНТАҚАҲОИ КИШВАР

### §1. Рушди мутавозият минтақаҳои кишвар

880. Бо мақсади таъмини рушди мутавозият иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои кишвар дар давраи амалишавии БМР 2016–2020 раванди таҳия ва татбиқи барномаҳои миёнамуҳлати рушди минтақаҳо ба роҳ монда шуданд. Ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар бо барномаҳои минтақавии рушди иҷтимоию иқтисодӣ фаро гирифта шудаанд. Чорабиниҳои пешбининамудаи барномаҳои мазкур ба болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ ва иқтисодиёти маҳалҳо заминаи воқеӣ гузоштанд. Дар баробари ин, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии аҳамияти иҷтимоидошта ва амалишавии нақшай корҳои ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳо баҳшида ба таҳлили 30-солагии Истиқлоли давлатии кишвар барои рушди устувори чомеани маҳаллӣ дар давоми солҳои 2016–2020 нақши калидӣ бозид.

881. Сиёsat оид ба дастгирии корхонаҳои саноатии истеҳсоли молҳои воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда «нуктаҳои нави рушд»-ро дар минтақаҳои кишвар ташакқул дод. Дар натиҷа ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) дар муқоиса ба соли 2007 (11,7 млрд сомонӣ) 6 маротиба, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе 6 маротиба, вилояти Суғд 7 маротиба, Хатлон 5 маротиба, ВМКБ 6 маротиба ва НТҔ 3,6 маротиба афзоиш ёфта, дар соли 2019 ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 88,4 фоизро ташкил дод. Дар соҳтори МММ ҳиссаи шаҳри Душанбе 19,6 фоиз, вилояти Суғд 26,5 фоиз, Хатлон 25,4 фоиз, ВМКБ 1,4 фоиз ва НТҔ 15,9 фоиз мебошад, ки ин фарқияти афзоишёбанди байни минтақаҳоро нишон медиҳад.

882. Таҳлили маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ки барои минтақаҳои кишвар тамоюли мунтазам афзоишёбӣ аз рӯи нишондиҳандай ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар нафар аҳолии минтақаҳо хос мебошад. Масалан, аз рӯи андозаи номиналии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар нафар аҳолӣ дар шаҳри Душанбе аз 3326 сомонии соли 2007 то 17704 сомонӣ дар соли 2019 (ба андозаи 5,3 маротиба), вилояти Суғд аз 1331 сомонӣ то 7631 сомонӣ (5,7 маротиба), вилояти Хатлон аз 1344 сомонӣ то 6004 сомонӣ (4,5 маротиба), ВМКБ аз 1144 сомонӣ то 4653 сомонӣ (4,1 маротиба) ва НТҔ аз 1885 сомонӣ то 5600 сомонӣ (3 маротиба) зиёд шудааст. Бо вучуди ин тафовути фарқкунанда байни минтақаҳо аз рӯи МММ ба назар расида, ин нишондиҳанда дар вилояти Хатлон 1 маротиба, ВМКБ 1,2 маротиба ва НТҔ 2,3 маротиба дар муқоиса ба шаҳри Душанбе кам мебошад.

883. Ҳоло рушди минтақаҳои кишвар нобаробар амалӣ шуда истодааст, ки сабабҳои асосии он ҷойгиршавии нобаробари захираҳои табиӣ, фарқият дар шароити иқлими, ҳаҷми ҷалби сармоя ва сармоягузорӣ, даромади аҳолӣ, мавқеи минтақаҳо дар иқтисодиёти миллӣ ва шохиси рушди неруи инсонӣ ба ҳисоб мераванд.

884. Гурӯҳбандии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандай сатҳи даромади аҳолӣ имконият медиҳад, ки ноҳияҳо ба 5 қисмат ҷудо карда шаванд: шаҳру ноҳияҳои дорои даромади баланд (Душанбе, Ҳуҷанд, Ҳисор, Ваҳдат, Турсунзода, Панҷакент, Истаравшан, Исфара, Конибодом ва ноҳияҳои Б. Ғафуров, Ёвон, Рӯдакӣ), дорои даромади миёнае, ки барои зиёд намудани он имкониятҳои васеъ доранд (ноҳияҳои Деваштич, Ашт, Ҷ. Расулов, Қубодиён, Ҷ. Балхӣ, Фарҳор, Восеъ, Боҳтар ва шаҳрҳои Данғара, Қӯлоб, Норак), дорои даромади миёна (шаҳри Ҳоруғ, ноҳияҳои Шаҳристон, Айнӣ, Раҷт, Шаҳритус, Ваҳш, Панҷ, Ҷайхун, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҳурӯсӣ), дорои даромади паст (шаҳрҳои Роғун, Леваканд, ноҳияҳои Ванҷ, Рӯшон, Нурабод, Темурмалиқ, Муъминобод, Дӯстӣ, Варзоб, Лахш, Файзобод ва Қӯҳистони Маҷҷаҳо) ва дорои даромади камтарин (Мурғоб, Шӯғон, Роштқалъа, Ишқошим, Санѓвор, Дарвоз, Тоҷикобод, Ҳовалинг, Балҷувон, Шамсиддин Шоҳин ва Носири Ҳисрав). Инчунин нобаробарӣ дар ҷойгир шудани корҳонаҳои саноатӣ ва қувваҳои истеҳсолкунанда дар минтақаҳо ба мушоҳид мерасад, ки ин ба рушди мутавозият минтақаҳо таъсир мерасонад. Масалан аз 2164 корҳона ва коргоҳҳои саноатии дар ҷумҳурий мавҷуда 30 фоиз дар вилояти Суғд, 27,5 фоиз дар вилояти Ҳатлон, 21,1 фоиз дар шаҳри Душанбе, 19 фоиз дар НТҶ ва танҳо 2,4 фоиз дар ВМҚБ ҷойгир мебошанд.

885. Дар соҳтори ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатии кишвар хиссаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати вилояти Суғд 47,5 фоиз, Ҳатлон 31,3 фоиз, ш. Душанбе 10 фоиз, НТҶ 10,3 фоиз ва ВМҚБ 0,9 фоизро ташкил медиҳад. Таҳлили истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ фарқияти гуногунро дар минтақаҳо нишон дода, ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳолӣ дар ВМҚБ зиёда аз 1058 сомонӣ, НТҶ 1333 сомонӣ, вилояти Ҳатлон 2631 сомонӣ, шаҳри Душанбе 3247 сомонӣ ва вилояти Суғд 4904 сомонӣ рост меояд.

886. Ҳоло дар ҷумҳурий 62 фоизи шаҳру ноҳияҳо, аз ҷумла 89 фоизи ноҳияҳои ВМҚБ (7 ноҳия), 80 фоизи шаҳру ноҳияҳои вилояти Ҳатлон (20 шаҳру ноҳия), 28 фоизи ноҳияҳои вилояти Суғд (5 ноҳия) ва 77 фоизи НТҶ (10 ноҳия) дотатсионӣ (кумаки молиявӣ) мебошад. Аз ҳаҷми умумии пардохтҳои субвенсионӣ, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ барои дастгирии буҷетҳои маҳаллӣ ба минтақаҳо равон карда мешавад, 53,9 фоиз ба вилояти Ҳатлон, 21,6 фоиз ба ВМҚБ ва 24,5 фоиз ба НТҶ рост меояд.

887. Моделсозии рушди минтақаҳо нишон дод, ки ба андозаи 1 фоиз афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақаҳо барои ба андозаи 1,2 фоиз тағйир ёфтани МММ мусоидат мекунад; афзоиши сармоягузорӣ ба андозаи 1 фоиз МММ-ро ба андозаи 1 фоиз афзоиш медиҳад; рушди соҳаи саноат ба андозаи 1 фоиз ба афзоиши МММ ба 0,4 фоиз мусоидат мекунад; афзоиши хизматрасонӣ дар минтақаҳо ба 1 фоиз ба афзоиши МММ ба андозаи 1,2 фоиз оварда мерасонад.

888. Ҳалли воқеъбинонаи мушкилоти нобаробарӣ дар рушди иқтисодии минтақаҳо тақозо мекунад, ки барои танзими макроиқтисодӣ суръати рушди иқтисоди минтақаҳо шароит муҳайё карда шавад. Зоро рушди нобаробари иҷтимоиу иқтисодии минтақаҳои чумхурӣ метавонад ба амнияти иқтисодии кишвар таҳдид намояд. Дар ин раванд омилҳои инфрасохторӣ метавонанд фишанги асосии коҳиши додани фарқият дар сатҳи рушди иқтисодию иҷтимоии минтақаҳои кишвар шаванд. Дар ин самт таҷрибаи пешӯдами давлатҳои пешрафта ва рӯ ба инкишоф собит месозад, ки ноҳиябандии иқтисодӣ дар рушди қувваҳои истеҳсолкунанда ва бунёди инфрасохтори замонавӣ нақши муҳим мебозад. Истифода аз шароити ҷуғрофӣ, хусусиятҳои хос, ҷойгиршавии захираҳои табиӣ ва дигар боигарииҳои фоиданоки мавҷудбуда, маҳсусгардонии минтақаҳо ва баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ ва тақвияти фаъолияти минтақаҳои маҳсуси озоди иқтисодӣ метавонанд дар ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунада, равандҳои демографию муҳочиран аз рӯи мавҷудияти захираҳо (табиӣ, иқтисодӣ, меҳнатӣ, зеҳнӣ, иқтидорҳои истеҳсолӣ, маъданӣ, гидроэнергетикӣ, дарёҳо, шароити хоси табио иқлимиӣ ва дигар омилҳои рушди иқтисодӣ) ва дар ин замина ба рушди устувори минтақаҳо мусоидат намояд. Бинобар ин дар панҷ соли минбаъда бояд ба ҷунин самтҳо бештар таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад:

- ташаккулдиҳии комплексҳои ҳудудӣ-истеҳсолии шимолӣ, ҷанубӣ ва шарқии кишвар дар асоси ҷойгиршавии захираҳои бойи табиӣ (кластерҳои саноатӣ);

- маҳсусгардонии минтақаҳои кишвар ва ноҳиябандии иқтисодии онҳо;

- тақвият баҳшидани фаъолияти соҳторҳои мавҷудаи институтионаӣ (аз ҷумла, фаъолияти Шӯроҳои минтақавӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва таъсиси Шӯрои машваратӣ оид ба баナқшагирии ҳамbastai афзалиятҳои миллӣ ва минтақавӣ ҷиҳати муайян намудан ва татбиқи сиёсати минтақавӣ);

- таҳия ва қабули санадҳои нави меъёрии ҳуқуқӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рушди ҳамаҷонибаи кишвар» ва «Дар бораи суръатбаҳшӣ ва ҳавасмандгардонии рушди минтақаҳо») ва ворид намудани тағиироту иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунандаи марбут ба минтақаҳои кишвар, баҳусус ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои қӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон».

889. Дар маҷмӯъ рушди минтақаҳо дар ояндаи миёнамуҳлат ҳамчун фишанги асосӣ барои ҳалли вазифаҳои стратегӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, афзоиши шуғл ва даромадҳо, таъмини устувори иҷтимоӣ, амнияти озуқаворӣ ва қавӣ гардонидани иқтидорҳои иқтисодии кишвар нақши муҳим мебозад.

890. Мушкилиҳои асосии соҳа аз инҳо иборат аст:

- заиф будани низоми тарбияи кадрҳои идоракунанда барои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, ки меъёрҳои хизматрасониҳои давлатӣ ва маҳалиро барои аҳолӣ ва соҳибкорон дар сатҳи минтақавӣ пешниҳод менамоянд;

- дар минтақаҳо деҳаҳои зиёди осебапазир бо зичии баланди аҳолӣ ва иқтидорҳои нисбатан назарраси истифоданашуда барои рушд боқӣ мондаанд;

- тарҳи заифи ташаббусҳои стратегӣ, аз ҷумла вобаста ба пешбурди ҲРУ дар сатҳи минтақаҳо ба мушоҳид мерасад;

- бо сабаби маҳдуд будани маҳзани иттилоотӣ мушкилоти арзёбии фаъолнокии иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва инноватсионӣ дар сатҳи шаҳр ва ноҳияҳо ҳанӯз арзӣ вуҷуд дорад.

891. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- баланд бардоштани самаранокӣ ва ҳисботдиҳии низоми идоракунии рушди минтақаҳо;

- пеш бурдани сиёсати иҷтимоӣ барои рушди фарогири минтақаҳои кишвар;

- мусоидат ба идоракунии устувор ва босуботи захираҳои табиии минтақаҳои кишвар.

892. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- тақвияти иқтидори низоми идоракунии рушди минтақаҳо ва банақшагирии стратегӣ дар сатҳи маҳал;

- инъикоси Ҳадафҳои рушди устувор дар барномаҳои рушди маҳал ва тавсеаи раванди маҳаликунонии ҲРУ;

- тақвияти неруи муасисаҳои рушди иҷтимоӣ дар минтақаҳои камтараққикарда;

- ташаккул додани низоми минтақавии захирасарфандамӣ ва қашфи манбаъҳои нави рушд.

893. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда:

- тақвият бахшидани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии низоми идоракунии маҳал барои татбиқи принсипҳои рушди устувор ва рушди рақамӣ;

- мукаммалсозии ҷараённи ташаккули барномаҳои миёнамуҳлати рушди шаҳр ва ноҳияҳо дар заминай дурнамоҳои демографӣ, пайгирии афзалиятҳои сатҳи миллӣ ва соҳавӣ, бо истифода аз лоиҳаҳои банақшагирии ноҳиявӣ (гурӯҳи ноҳияҳо), нақшаҳои генералии шаҳрҳо, марказҳои ноҳияҳо ва дигар маҳалҳои аҳолинишин;

- ҳамгироии арзёбииҳои таҳлилӣ дар раванди асосноккунии бартариятҳои рақобатӣ, маҳсусгардонии истеҳсолию соҳавии минтақаҳои кишвар;

- ҷорӣ кардани низоми самараноки мониторинг ва арзёбии татбиқи ислоҳоти соҳторӣ ва институтсионалӣ дар низоми идоракунии маҳал;

- баланд бардоштани самаранокии механизми маблағгузории лоиҳаҳои инфрасоҳтории маҳал;

- ташаккули замина барои фаъолгардонии механизмҳои ШДБХ дар татбиқи лоиҳаҳо ва ташаббусҳои минтақавӣ;

- фароҳам овардани имкониятҳои технологӣ барои ҷалби аҳолии маҳал дар раванди идоракунии минтақаҳо.

894. Инъикоси Ҳадафҳои рушди устувор дар барномаҳои рушди маҳал ва тавсеаи раванди маҳаликунонии ҲРУ тавассути:

- васеъ кардани иқтидорҳои омори миңтақавӣ, мутобиқ намудани маълумот ва воситаҳои оморӣ ба талаботи гузаронидани мониторинги раванди татбиқи ҲРУ дар сатҳи миңтақаҳо;

- ҳамгирои индикаторҳои сифатии дастрасӣ ва фарогирии аҳолӣ ба хизматрасониҳои муассисаҳои рушди иҷтимоӣ дар барномаҳои рушди шаҳр ва ноҳияҳои чумхӯрӣ;

- таҳияи таҳлилҳои миңтақавӣ оид ба комёбӣ ва дастовардҳои нишондиҳандаҳои гуруҳбандишудаи ҲРУ.

895. Тақвияти неруи муассисаҳои рушди иҷтимоӣ дар миңтақаҳои камтараққикарда бо роҳи:

- дастгирии рушди иқтидори институтсионалии миңтақаҳо оид ба ҳамкории мутақобилаи самаранок бо вазорату идораҳои соҳавӣ ҷиҳати таъмини дастрасӣ ба хизматрасониҳои босифати иҷтимоӣ;

- такмили механизмҳои ҳамкории миңтақаҳо бо шарикони рушд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти таъмини рушди устувор.

896. Ташаккул додани низомҳои миңтақавии захирасарфандамоӣ ва кашфи манбаъҳои нави рушд тавассути:

- тақвият додани механизмҳои баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳои замин ва об дар сатҳи миңтақаҳои кишвар;

- тавсееи таҷрибаи миңтақавии энергиясарфандамоии самаранок;

- тақвият бахшидан ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби захираҳои ашёи хоми маҳаллии ҳудудҳои нисбатан кам рушдёфта дар самти аграрии иқтисодӣ ба равандҳои истеҳсолӣ;

- фароҳам овардани шароити мусоид барои истифодаи неруи зеҳни ҷавонон ва қувваи фаъоли иқтисодии миңтақаҳо барои татбиқи ташаббусҳои рақамӣ дар маҳал;

- фароҳам овардани шароити ҷолиб барои сармоягузорони ватанию ҳориҷӣ барои ворид кардани технологияҳои инноватсионӣ ба миңтақаҳои озоди иқтисодӣ ва татбиқи занчираи арзиши иловашуда дар истеҳсолот.

897. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- натиҷабаҳшии идорақунии рушди иҷтимоию–иқтисодии миңтақаҳои кишвар афзудааст (пешравӣ аз рӯи индикаторҳои ҲРУ таъмин мегардад);

- рушди устувори иқтисодиёти миңтақаҳо таъмин гардид (дастовард бо пешравӣ аз рӯи индикаторҳои амнияти иқтисодии рушд таҳқим бахшида мешавад);

- сатҳи некуаҳволии мардум дар тамоми миңтақаҳои кишвар баланд бардошта шуд;

- барномаҳои миңтақавие, ки ба ташкили паркҳои техникӣ, марказҳои тадқиқотии давлатӣ ва тиҷоратии рушди инноватсионӣ нигаронида шудаанд, таҳия гардиданд;

- рушди комплекси истеҳсолии миңтақаҳо дар асоси истифодаи самараноки захираҳои иқтисодӣ ва табиӣ тақвият дода шуд.

## §2. Шаҳрҳои хурд ва миёна ҳамчун «қутбҳои рушд»-и устувор

898. Дар сатҳи сиёсати глобалӣ шаҳришавӣ ҳамчун яке аз масъалаҳои рӯзномаи ҲРУ то давраи соли 2030 қабул гардида, ҳамчун барномаи қолабии ҷаҳонишавӣ барои рушди тамоми соҳаҳои кишварҳои дунё

баромад менамояд. Дар ин радиф бояд то соли 2030 тавсияи васеи шаҳришавии экологӣ ва имконияти банақшагирӣ мачмууи шаҳру маҳаллаҳои муосири аҳолинишин бо тамоми инфрасохтори нақлиёти коммуналии дастрас, таъмин карда шавад (ҲРУ 11, 6, 1 ва 2). Дар амалишавии сиёсати шаҳришавӣ вазифаи шаҳрҳои хурду миёна баҳусус дар таъмини аҳолии доимо афзоишёбандай шаҳрҳо нақши калидӣ мебозанд.

899. Барои Тоҷикистон низ рушди шаҳр ва шаҳришавӣ муҳим буда, аз сиёсати саноатӣ вобастагии калон дорад. Саноатиқунонии босуръат тавассути ташкил кардани кластерҳои соҳавӣ дар минтаҷаҳо, бунёди шаҳр ва муҳочирати мутахассисони баландиҳтисосро аз дигар ноҳияҳои рушдёftai саноатӣ тақозо мекунад.

900. Ҳиссаи аҳолии шаҳр дар панҷ соли охир қариб бетағиҳир монда, ҳамагӣ 26,3 фоизи шумораи умумии аҳолии кишварро ташкил медиҳад. Аз соли 2015 то ин ҷониб шумораи шаҳрҳо (18 воҳид) тағиҳир наёфтаст ва дар онҳо тақрибан 2,5 млн нафар аҳолӣ истиқомат доранд. Асосан шаҳрҳои миёна бартарият дошта, аз се як ҳиссаи шабакаҳои шаҳрии кишварро шаҳрҳои хурд ташкил медиҳанд. Вале шаҳрҳои хурд ҳоло ҳам барои сармоягузорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ, ҷалби қувваи корӣ ҷолиб нестанд.

901. Аз рӯи баҳодиҳии дурнамо шумораи аҳолии шаҳрҳо дар соли 2025 ҳамагӣ 2,8 млн нафарро ташкил ҳоҳад дод. Бо назардошти афзоиш ёфтани равандҳои саноатиқунонӣ, муҳочирати дохилӣ, рушди шаҳрҳои хурд ва табдил ёфтани деҳот ба шаҳракҳо ҳиссаи аҳолии шаҳр афзоиш меёбад. Ин тамоюл боиси афзудани сарборӣ ба инфрасохтори шаҳрӣ ва бозори меҳнат мегардад.

902. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои шаҳрҳои хурд маҳдудияти молиявӣ монеаҳои асосӣ мебошад. Аз сабаби кӯҳнаю фарсада шудани таҷҳизоти корхонаҳо ва набудани воситаҳои молиявӣ барои ҳаридории таҷҳизоту дастгоҳҳои муосир дар шаҳрҳои хурду миёна бештари корхонаҳои фаъолият намекунанд. Ҳамчунин, нобаробар тақсим шудани маблағҳои зарурӣ барои ба фаъолият даровардани фондҳои асосӣ байни шаҳру ноҳияҳо сабаби нобаробар рушд ёфтани минтаҷаҳо мебошад. Солҳои охир бештар таваҷҷӯҳ ба рушди шаҳрҳои калон дода мешавад, ки ин боиси сатҳи баланди шаҳришавӣ шуда, шумораи аҳолии деҳот бо суръати фарқкунанда коҳиш ёфта истодааст.

903. Дар давраи миёнамуҳлати рушд масъалагузории равандҳои шаҳршавӣ якҷо бо соҳтмони манзил ташаккули механизмҳои ҳавасмандсозии рушди саноатию инноватсионии шаҳрҳоро бо истифодাই технологияҳои рақамӣ, таъсиси ҷойҳои кории пурмаҳсул, мушаҳҳаскунонии барномаҳои сармоявӣ ва лоиҳаҳо дар миқёси гурӯҳҳои алоҳидаи шаҳрҳоро пешбинӣ менамояд.

904. Барои ноил шудан ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтаҷаҳо муосиргардонии иқтисодиёт аҳамияти калон дорад. Зеро вазифаи мақсадноки рушди минтаҷаҳо дар давраи муосир таъмини суръати баланди мачмӯи маҳсулоти минтаҷавӣ, афзоиши самаранокии истеҳсолот ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии аҳолӣ мебошад.

905. Барои тамоми кишварҳо, ҳамчунин барои Тоҷикистон низ пайдо кардани сарчашмаҳои нав ва омилҳои мусбии рушди босуръати иқтисодиёт

хеле муҳим мебошад. Яке аз чунин сарчашмаҳо рушди кластерҳои соҳавӣ ба ҳисоб мераванд.

906. Иникишоф додани соҳаи саноат дар шаҳрҳои хурду миёнаи Тоҷикистон дар шакли кластерҳои саноатӣ яке аз афзалиятҳои аввалия барои даҳсолаҳои оянда мебошад. Инчунин ташаккулӯбии кластерҳо дар ҳалли масъалаҳои глобалии 8, 9, 11, 1 ва 2-и Ҳадафҳои рушди устувор саҳми босазо гузошта, татбиқи пурраи онҳоро таъмин мекунад. Зоро он имкон медиҳад, ки як қатор иншооти (объектҳо) то ҳол истифоданашудаи инфрасоҳторӣ, саноатию инноватсионӣ, неруи илмӣ ва таълимӣ, аз ҷумла иқтидорҳои дар ноҳияҳои ҳаммарз мавҷудбуда низ ба фаъолият ҷалб карда шаванд.

907. Шароити ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва иқтидорҳои мавҷудаи минтақаҳои қишвар (захираҳо табиӣ, меҳнатӣ, зеҳнӣ, корхонаҳо, гиёҳҳои доруворӣ ва дигар ашёи хом) барои рушди кластерҳои соҳаҳои саноат, энергетика, қишоварзӣ, доруворӣ, хизматрасонӣ, инфрасоҳторӣ ва коркарди маъданҳои кухӣ мутобиқ мебошад. Аз ин нуқтаи назар таъсиси кластерҳои соҳавӣ (дар заминаи соҳаҳои бо ҳам алоқаманд) ва ҳудудӣ (гуруҳи ширкатҳои бо ҳам алоқаманди дар як минтақа фаъолиятдошта) барои корхонаҳои мавҷудаи минтақаҳои қишвар ҳамчун нуқтаи рушд арзёбӣ гардида, ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, зиёд шудани даромади бучети маҳаллӣ, баланд шудани рақобатпазирии соҳаи саноати минтақаҳо, рушди ширкатҳои доҳилии минтақаҳо, ҷалби сармоя ба иқтисодиёти минтақа, коҳиш додани сатҳи бекорӣ ва дар ин замина таъсиси ҷойҳои кории иловагӣ мусоидат мекунад.

#### 908. Мушкилиҳои асосӣ:

- нигоҳдорӣ ва рушди инфрасоҳтори шаҳрҳо сармоягузории калони давлатиро талаб намуда, он бояд ба устувории механизмҳои институтионалии идоракуни давлатӣ, батанзимдарории фаъолият вобаста ба нигоҳдории инфрасоҳторҳои шаҳрӣ дар сатҳи маҳал такя кунад. Дар шароити маҳдудияти имкониятҳои бучетӣ ва заиф будани иқтидорҳои институтионалӣ дар сатҳи маҳал таъмини ҳалли вазифаҳои марбут ба барқарор ва азnavсозии инфрасоҳтори фарсадашуда ва тавсеви шабакаҳои обтаъминкунӣ, обу корезӣ, таъминоти гармӣ, роҳҳои автомобилӣ ва телекоммуникатсионӣ ҳамчун мушкилӣ боқӣ мемонад;

- заиф будани иқтидорҳои саноатии шаҳрҳои хурд ва калон. Ин омил барои сиёсати рушди фазоӣ, ки ба ҳавасмандгардонии болоравии иқтисодӣ ва тақвияти сутуми фазоии қишвар равона гардидааст, як қатор оқибатҳои ногуворро эҷод менамояд;

- нокифоягии ҳисботдиҳии оморӣ оид ба рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳрҳо, маҳсусан дар қисми нишондињандањои сифатии рушд, ки самаранокии қарорҳои идоравии қабулшударо паст мекунад;

- инфрасоҳтори рушднаёфтai технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, маҳсусан дар шаҳрҳои хурде, ки имконияти воридшавии технологияи рақамиро барои идоракуни шаҳрҳо маҳдуд мекунад.

#### 909. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- баланд бардоштани сифат ва муҳити созгори шаҳрҳои хурду миёна;
- мусоидат намудан дар рушди саноати шаҳрҳои хурд ва миёна .

910. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:

- баланд бардоштани дастрасии аҳолии шаҳрҳои хурд ва миёна ба инфрасохтор ва хизматрасониҳои коммуналӣ;
- тақвияти иқтидори саноатии шаҳрҳои хурд ва миёна;
- вусъатдиҳии кластерҳои ҳудудӣ.

911. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноилшавӣ ба ҳадафҳо ва вазифаҳо:

- татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо барои васеъ намудани соҳтмони манзил бо назардошти рушди инфрасохтори роҳу нақлиёт, муҳандисӣ, коммуникатсионӣ ва иҷтимоӣ;

- тавсеаи шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ, ҷорӣ кардани технологияҳои рақамиӣ ва захирасарфакунанда дар раванди пешниҳоди хизматрасониҳои иҷтимоию коммуналӣ ва хизматрасониҳои нақлиёти ҷамъиятий;

- беҳтар намудани низоми идоракуни партоҷоҳои саҳти майшӣ.

912. Тақвияти иқтидори саноатии шаҳрҳои хурд ва миёна тавассути:

- сафарбар кардани захираҳои сармоягузорӣ ба рушди инфрасохтор ва хизматрасониҳо, ТИК ва беҳтар намудани робитањои нақлиётӣ барои баланд бардоштани самаранокии занчираи молрасонӣ ва дастрасии васеъ ба бозорҳои дохилӣ ва байналмилалӣ;

- ҳавасмандгардонии таъсисидиҳӣ ва таъмини фаъолияти самараноки минтақаҳои саноатию инноватсионӣ ва технопаркҳо дар шаҳрҳои хурд ва миёна;

- мусоидат намудан дар гуногунсамтии имкониятҳои рушди иқтисодии шаҳрҳои миёнаи қишвар;

- рушди соҳаи саноат дар минтақаҳои Тоҷикистон дар шакли кластерҳои саноатӣ;

- ба кор андохтани иншооти инфрасохтории то ҳол истифоданашуда;

- ҷалби иқтидорҳои дар ноҳияҳои ҳаммарз;

- ташкили кластерҳои минтақавии инноватсионӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, қишоварзӣ, тиббӣ, хизматрасонӣ, инфрасохторӣ ва саноати истихрољу коркарди маъданҳои қуҳӣ.

913. Натиҷаҳои ҷашнномошт:

- устувории рушди иқтисодӣ, амнияти экологӣ ва иҷтимоӣ дар шаҳрҳои хурд ва миёнаи қишвар баланд бардошта шуд;

- гуногунсамтии иқтисоди шаҳрҳои хурд ва миёнаи қишвар таъмин карда шуд;

- мавқеи шаҳрҳо дар рушди саноатиқунонӣ ва инноватсияҳо устувор карда шуд;

- кластерҳои соҳавии саноат, энергетика, қишоварзӣ, тиббӣ, соњаи хизматрасонӣ, инфрасохторӣ ва истихрољи канданињои фоиданок дар минтақаҳои қишвар рушд ёфтанд.

### §3. Вусъатдиҳии кластерҳои ҳудудӣ

914. Ташаккул ва вусъат додани кластерҳои ҳудудӣ ҳамчун усули воқеан самараноки ҳавасмандсозии рушди минтақаҳо ба ҳисоб меравад,

вале ин имконият то ба ҳол мавриди баҳрабардорӣ қарор дода нашудааст. Иқтидori зиёд барои ташаккул ва рушди кластерҳо дар шаш соҳai иқтисодиёti кишвар – нассочӣ, хӯрокворӣ, саноати масолеҳи соҳтмонӣ, энергетика ва сайёҳӣ, ки барои онҳо ашёи хоми ватанӣ ҳамчун замина барои рушди муносибатњои кооператсионӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир мавҷуд мебошад.

915. Дар дурнамои миёнамуњлат ҷиҳати ташкили заминаҳо ва аз байн бурдани монеаҳо барои ташаккул ва рушди робитаҳои истеҳсолии байнисоҳавӣ ва дар маҷмӯъ оид ба беҳтар кардани фазои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ бояд саъю талошњои зиёд карда шаванд.

916. Мушкилиҳои асосӣ:

- мавъуд набудани имкониятҳо барои робитаҳои кластерии дучониба, ки дар сатҳи пасти коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, рушди нокифояи истеҳсолоти технологӣ, ҳаҷми ками содироти маҳсулоти бо технологияҳои сатҳи баланд истеҳсолшуда ифода мейбад;

- сатҳи пасти ҳавасмандии корхонаҳои маҳаллӣ дар васеъ намудани фаъолияти истеҳсолӣ ва маҳсусгардонии маҳдуд, ки барои ташаккулёбии кластерҳо дар заминаи фаъолияти муштарак дар самти ва корхонаҳои таҳассусгардонидашудаи калон/миёна ва хурд монеа эҷод менамояд;

- иқтидорҳои таҳассусии донишгоҳҳо ва соҳторҳои тадқиқотӣ дар таҳияи роҳҳои муосири ҳалли масъалаҳо ҷалб намегарданд, ки дар натиҷа ҳамкориҳои мутақобилаи онҳоро маҳдуд месозад.

917. Ҳадафҳои асосии (афзалиятҳои) рушд:

- фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ дар минтақаҳои кишвар (ХРУ 11);

- таъсис додани замина барои рушди ҳамкориҳои (кооператсия) истеҳсолӣ дар минтақаҳои кишвар;

- тақвияти муносибатҳои кластерӣ дар низоми танзимкунандай рушди минтақаҳои кишвар.

918. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноилшавии ҳадафҳо:

- таънияти низоми дастгирии соҳибкорӣ дар доираи гурӯҳбандии соҳавии кластерҳо;

- ҳавасмандсозии ҳамкориҳои байни бахши хусусӣ, илм ва маориф;

- дастгирии бошиддати шабакаҳои робитаи иштирокчиёни кластерҳои коммуникатсионӣ дар минтақаҳои кишвар;

- ворид кардани муносибатҳои кластерӣ дар барномаҳои минтақавии рушд.

919. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва вазифањо:

- таҷдиди низоми минтақавии технопаркҳо ва бизнес - инкубаторҳо;

- пешниҳоди маҷмуи имтиёзҳои минтақавӣ барои фаъол гардонидани соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ;

- баланд бардоштани дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ дар минтақаҳои кишвар.

920. Ҳавасмандсозии ъамкорињои байни бахши хусусӣ, илм ва маориф тавассути:

- қавӣ гардонидани иқтидорҳои донишгоҳҳо ва пажӯҳишгоҳҳои илмӣ – тадқиқотӣ барои иштирок дар таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ, соҳибкорӣ дар заминаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ;

- рушди механизмҳои ҳамкориҳои мутақобилаи соҳторҳои муассисањои олии таълимӣ ва пажӯҳишгоҳҳои илмӣ – тадқиқотӣ, соҳторњои давлатӣ ва соҳибкорон дар самти бизнес – инкубаторҳо, технопаркҳо, минтақаҳои озоди иқтисодӣ.

921. Дастирии бошиддати шабакаҳои робитаи иштирокчиёни кластерҳо дар минтақаҳои кишвар тавассути:

- ҷиддан тақвият додани миқёс ва имкониятњои дастрасӣ ба сомонаҳо ва порталҳои иттилоотии мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ, истеҳсолкунандагони маҳаллӣ, технопаркҳо ва бизнес-инкубаторҳо, донишгоҳҳои соҳавӣ ва соҳторҳои илмӣ – тадқиқотӣ;

- беҳтар намудани дастирии ташкилии мақомоти марказӣ ва маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар самти ҳамкориҳои мутақобилаи шабакавӣ дар доираи мукаммалсозии абзорҳои танзими фаъолияти соҳибкорӣ, тадқиқоти талабот ба маҳсулот ва хизматрасониҳо, пешбурди маркетинги маҳсулоти маҳаллӣ дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ;

- ташкили маҷмӯи намудњои фаъолияти иқтисодӣ барои дастирии шабакаҳои ҳамкориҳои мутақобилаи иштирокчиёни кластерҳои коммуникатсионӣ.

922. Ворид кардани робитаҳои кластерӣ дар барномаҳои минтақавии рушд тавассути:

- қавӣ гардонидани механизмҳои ташаккули афзалиятҳои рақобатии иқтисоди миллӣ бо истифода аз усулҳои кластерӣ;

- инъикос намудани кластерҳои коммуникатсионӣ дар стратегияҳо ва барномаҳои рушди соҳавӣ ва минтақавии кишвар;

- ба нақша гирифтани ташкили кластерҳои коммуникатсионӣ дар барномаҳои рушди маҳал;

- ташаккули механизмҳои пешбурди кластерҳои технологӣ ҷиҳати ноил шудани афзалиятҳои стратегии кишвар.

923. Натиҷаҳои ҷашмдошт:

- дар натиҷаи истифодаи иқтидорҳои минтақавӣ ноилшавӣ ба рушди босуръати иқтисодии кишвар;

- иқтидори корхонаҳо, муассисаҳои таҳсилоти олий, соҳторҳои илмӣ – тадқиқотӣ, ки замина ва омилҳои рушди мутавозият минтақавӣ мегарданд, қавӣ гардонида шуданд;

- робитаҳои байниминтақавӣ васеъ гардида, дар минтақаҳои кишвар шуғли пурмаҳсул бењтар карда шуд;

- сатҳи рақобатпазирӣ ва самаранокии ҳамкориҳо дар доираи ташкил ва тавссеаи кластерҳои нассочӣ, саноати ҳӯрокворӣ, саноати масолеҳи соҳтмонӣ баланд бардошта шуд;

- равандҳои ҳамгироии ҳамкориҳо байни соҳаҳои маориф, саноат ва илм вусъат дода шуданд .

#### §4. Ташаккули долонҳои иқтисодӣ

924. Афзоиши аҳолӣ, фаъолнокии иқтисодӣ дар кишвар ва минтаقاҳо талаботро ба нақлиёт ва захираҳои энергетикӣ зиёд намуда, барои робитаҳои савдои байниминтақавӣ шароити мусоид муҳайё менамоянд. Ташаккул додани долонҳои иқтисодие, ки дар маркази онъю коммуникатсияи нақлиётӣ ва энергетикӣ мегузаранд, барои робитаҳои тиҷорати шароити мусоид фароҳам меоварад. Долонҳои иқтисодӣ ҳамчун механизм барои рушди соҳаҳои тиҷорат, сайёни ва дигар намудҳои фаъолияти иҷтимоӣ – иқтисодӣ, инчунин дастрасӣ ба бозор барои кишвар ва минтаقاҳои он хизмат намуда, дар самти беҳтарсозии татбиқи иқтидорҳои минтаقاҳои кишвар саҳми босазо мегузорад.

925. Ташкили долонҳои иқтисодӣ дар кишвар на танҳо татбиқи самти шаффофијати ҳамаҷониба ва рушди фарогирро таъмин менамояд, балки имкон медиҳад, ки номутавозинӣ дар рушди иқтисодии минтаقاҳои кишвар ба мувозинат оварда шуда, дастрасии пурра ба хизматрасониҳои нақлиётӣ таъмин гардад. Ба ин хотир таъсиси шаш долони иқтисодии байналмилалӣ дар доираи стратегияи «Як камарбанд - як роҳ», ки Тоҷикистон низ ба он шомил мебошад, дар пешбурди иқтисодиёти кишвар саҳми босазо ҳоҳад гузошт. Бунёди долонҳои иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ дар доираи барномаҳои ҳамкориҳои тарафайн бо мақсади рушди минбаъдаи кишварҳои минтақа ба роҳ монда шуда, мувоғики он таъсиси долонҳои иқтисодӣ танҳо пас аз таъмини пайвастшавии нақлиёт ва занҷирҳои таъминот амалӣ мешавад.

926. Долонҳои иқтисодии рушд бо инфрасоҳтори соҳташуда, бештар ба роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳан марбут аст. Долонҳои иқтисодӣ на танҳо робитаҳои нақлиётӣ, балки ҷузъи таркибии соҳтори иқтисодии минтақа низ ба ҳисоб мераванд.

927. Барои таъмини робитањои мунтазами нақлиётӣ бо кишварњои дигар барои Тоҷикистон дар даҳсолаҳои минбаъда зарурат аст, ки шабакаи ягонаи роњро таъния намояд ва ба долонҳои нақлиётии байналмилалӣ (бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, Хитой, Афғонистон, Покистон, Ўзбекистон, Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Россия ва Шарқи Наздик) пайваст шавад. Таъмини алоқаи пайвастаи нақлиётӣ бо кишварҳои ҳамсоя (роҳи оҳани минтақавии Чин – Қирғизистон – Тоҷикистон – Афғонистон – Эрон ва Тоҷикистон – Афғонистон – Туркманистон ва роҳи оҳани «Ҷалолиддини Балхӣ-Ҷайхун-Панчи Поён» сарҳади Афғонистон), бунёди терминалҳои наздисарҳадии байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиётӣ, марказҳои логистикии байналмилалӣ (шаҳри Турсунзода, ноҳияи Ҷайхун «Панчи Поён») бо мақсади баромадан ба бандарҳои баҳрӣ ҳамчун афзалиятҳои аввалиндарача ба ҳисоб мераванд.

928. Мушкилиҳои асосӣ:

- нокифоя будани асосноккунии иттилоотӣ – таҳлилии қабули қарорҳо дар соҳаи идоракуни рушди минтақавӣ имкониятҳои муайянсозии «нуктаҳои рушд», маҳсусгардонии самаранок ва ҳамкориро маҳдуд менамояд;

- самараноки нокифояи низоми дурнамосозии рушди минтақаҳо имконияти муайян кардани замина ва доираи ҳамкориҳои байниминтақавиро маҳдуд месозанд;

- сатҳи пасти мувофиқат ва ҳамоҳангсозӣ байни баъзе барномаҳои миллӣ, вилоятӣ ва маҳаллии рушд имкониятҳои амалисозии ислоҳот ва татбиқи ташаббусҳои стратегиро маҳдуд менамояд.

**929. Ҳадафҳои асосии (афзалияты) рушд:**

- ҷалби минтақаҳо дар беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва рушди муҳити донишҳои тавлидӣ;

- фароҳам овардани шароит барои рушди босуръати минтақаҳои кишвар, ки дар минтақаҳои наздик ба шоҳроҳҳои долони нақлиётӣ, аз ҷумла байналмилаӣ ҷойгир шудаанд.

**930. Вазифаҳо барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва ноил шудан ба ҳадафҳо:**

- тақвият додани иқтидорҳои институтионалии минтақавӣ барои беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ;

- таъмини рушди иқтидорҳои истеҳсолӣ ва инфрасохтории минтақаҳо, ки дар ҳалқаҳои асосии нақлиётӣ ҷойгир шудаанд;

- истифодаи долонҳои иқтисодии рушд ҳамчун ҷузъи таркибии соҳтори иқтисодии минтақаҳо.

**931. Тадбирҳои асосӣ (самтҳои фаъолият) барои ноилшавӣ ба ҳадафҳо ва вазифаҳо:**

- таъмини ҳамbastагии тарафайни ислоҳот ва барномаҳои дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ, вилоятӣ минтақавӣ ва маҳаллӣ;

- афзоиш додани иқтидорҳои минтақаҳо оид ба ташаккул ва пешбуруди лоиҳаҳои сармоягузорӣ, низомҳои дастгирии муҳити рақобатнок, паст кардани сатҳи коррупсия ва монеаҳо;

- ҷорӣ кардани механизмҳои мониторинг ва арзёбӣ барои дастгирӣ ва пешниҳоди ташаббусҳои минтақавӣ оид ба афзоиши сармоягузорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ.

**932. Таъмини рушди иқтидорҳои истеҳсолӣ ва инфрасохтории минтақаҳо, ки дар ҳалқаҳои асосии нақлиётӣ ҷойгир шудаанд, тавассути:**

- тақвият додани иқтидорҳои марказҳои нақлиётӣ – логистикий дар шимолу ҷануб ва шарқи кишвар;

- васеъ намудани низоми анборҳои молҳо ва биноҳои анборӣ;

- таъияи низомҳои дурнамосозӣ ва мониторинги талабот ба бозорҳои доҳилий ва беруни молҳои содиротшаванда ва воридотшаванда.

**933. Истифодаи долонҳои иқтисодии рушд ҳамчун ҷузъи таркибии соҳтори иқтисодии минтақаҳо бо роҳи:**

- таъмини пайвастшавии нақлиёт ва занҷирҳои таъминот;

- рушд додани шабакаи ягонаи роҳҳои нақлиёт ва пайваст шудан ба долонҳои нақлиётӣ байналмилаӣ;

- бунёди терминалҳои наздисарҳадии байналмилаӣ ва марказҳои логистикий байналмилаӣ.

**934. Натиҷаҳои ҷашмдошт:**

- имкониятҳо оид ба ташаккули долонҳои иқтисодӣ висеъ мегарданд;

- ҳамгирои минтақаҳои кишвар дар долонҳои иқтисодии байналмилалӣ бо назардошти хифзи манфиатҳои миллӣ таъмин гардид.

## 9. МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБӢ

### §1. Арзёбии эҳтиёҷоти маблағгузории БМР 2021-2025

935. Арзёбии талабот ба захираҳо барои татбиқи бомуваффақияти БМР 2021-2025 ба дурнамои рушди иқтисодӣ ва афзоиши аҳолӣ асос ёфтааст, ки иқтидори захиравии иқтисоди кишварро барои амалисозии ҳарочоти молиявӣ, инчуни ҳаҷми зарурӣ ва самтҳои афзалиятноки тадбирҳоро оид ба ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда дар давраи миёнамуҳлат муайян мекунад.

936. Сарчашмаи асосии маблағгузорӣ барои татбиқи БМР 2021-2025 буҷети давлатӣ мебошад. Бо назардошти зиёд будани ҷорабиниҳои пешбинишуда Ҳукумат ба нақша гирифтааст, ки захирањои молиявиро аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои имконпазир, аз ҷумла сармоягузориҳои ҳусусии дохилӣ ва ҳориҷӣ, маблағҳои шарикони рушд дар шакли грант ва қарзҳо, ки ҳамчунин қумаки расмиро барои рушд дар доираи маблағгузориҳои ҲРУ фаро мегиранд, ҷалб намояд. Ҷалби воситаҳои молиявӣ барои татбиқи ҷорабиниҳои банақшагирифташуда дар ҳамbastagии зич ва мутобиқатии фаъолияти ҳамаи иштирокчиёни раванди татбиқи БМР 2021-2025 сурат мегирад.

937. Арзёбии эҳтиёҷоти маблағгузории БМР 2021-2025 дар ду марҳила гузаронида шуд. Дар марҳилаи аввал, ҳадди умумии пешгӯии захираҳои БМР 2021-2025 дар асоси модели Revised Minimum Standart Model – Extended (RMSM-X) муайян карда шуд, ки аз рӯи он арзиши Барномаи миёнамуҳлати ҳарочоти давлатӣ (БМХД) ҳисоб карда мешавад ва он сиёсати макроиқтисодии ҳукуматро бо буҷа барои давраи миёнамуҳлат мепайвандад. Барои ин модел маълумоти асосии заминавӣ, аз ҷумла ҳаҷми ММД, сатҳи таваррум, параметрҳои воқеии буҷа оид ба даромад ва ҳарочот ва маълумот дар бораи қарзи давлатӣ (берунӣ ва дохилӣ) баромад мекунанд. Тибқи ҳисобу қитобҳо дар асоси ин модел, иқтидори таҳминии иқтисоди кишвар аз рӯи сенарияи инерционӣ, ки метавонад маблағгузории рушдро дар доираи татбиқи БМР 2021-2025 таъмин кунад, маблағи 204,8 млрд сомониро ташкил дод, аз ҷумла аз рӯи сарчашмаҳои маблағгузорӣ:

- маблағҳои буҷети давлатӣ – 121,8 млрд сомонӣ ё 62,5 фоиз;
- маблағҳои шарикони рушд (бо назардошти қумаки расмӣ) – 17,7 млрд сомонӣ ё 8,6 фоиз;
- маблағҳои ҳусусӣ (дохилӣ ва ҳориҷӣ) – 65,3 млрд сомонӣ ё 31,9 фоиз.

938. Дар марҳилаи дуюм, арзиши таҳминии ҷорабиниҳо, ки ба Нақшай амалиёт ворид шудаанд, ҳисоб карда шуд, ки он ба 115,3 млрд сомонӣ баробар аст, аз ҷумла аз ҳисоби сарчашмаҳои маблағгузорӣ:

- маблағҳои буҷети давлатӣ – 51,3 млрд сомонӣ ё 44,5 фоиз;
- маблағҳои шарикони рушд (бо назардошти қумаки расмӣ) – 35,1 млрд сомонӣ ё 30,4 фоиз;
- маблағҳои ҳусусӣ (дохилӣ ва ҳориҷӣ) – 28,9 млрд сомонӣ ё 25 фоиз.

939. Фарқияти молиявии бавучудомада байни эҳтиёчоти маблағузории чорабинихои банақшагирифташуда дар доираи вазифаҳои БМР 2021-2025 ва нишондиҳандаҳои дурнамои ҳадди захиравии иқтисодиёт тавассути ҷалби сармояи хусусии дохилию хориҷӣ рупӯш карда мешавад.

## §2. Низоми мониторинг ва арзёбӣ

940. Ноил гаштан ба ҳадафҳо, ки ба ҳалли ин ё он мушкилии мушаххас равона шудаанд, бидуни банақшагирии ҳамаҷонибаи ҷараёни татбиқи он ғайриимкон аст.

941. Низоми мониторинг ва арзёбӣ (МвА) БМР 2021-2025 тавре тарҳрезӣ шудааст, ки барои расидан ба ҳадафҳои муқарраргардида тавассути ҳамоҳангозии фаъолияти ниҳодҳои давлатии кишвар, сафарбаркунии захираҳои молиявии дохилӣ ва хориҷӣ, истифодаи мақсаднок ва самараноки онҳо дар асоси ҷалби тамоми ҷонибҳои даҳлдор, аз ҷумла шарикони рушд дар татбиқи БМР 2021-2025 таъмин карда шавад.

942. Низоми МвА БМР 2021-2025 барои пайгирии пешрафт дар самти ноилшавӣ ба ҳадафҳо, муайян кардани таҷрибаи хуби андӯхташуда ва мушкилоти мавҷуда дар татбиқи СМР – 2030, таҳлили равандҳои рушд дар доираи худи БМР 2021-2025 ва таҳияи хулосаҳои асоснок барои таҷдиди назари сиёsat дар самти татбиқи ҳадафҳо, ки барои баланд бардоштани самаранокии он равона гардидаанд, пешбинӣ шудааст. Низоми МвА имкон медиҳад, ки робитаи зичи тарафҳо ва доимии байни қарорҳои сиёсии қабулгардида ва натиҷаҳои амалии татбиқи онҳо, шаффофиyat ва ҳисботдихӣ дар фаъолияти ниҳодҳои марбут ба иҷрои вазифаҳои гузошташуда таъмин карда шавад.

943. Принсипҳои асосии низоми МвА раванди татбиқи БМР 2021-2025, ки бевосита ба ноил гардидан ба ҲРУ алоқаманд мебошанд, инҳоянд:

- таъмини равандҳои мустақили низоми МвА, шаффофиyat ва ҳисботдихӣ;
- таваҷҷӯҳ ба натиҷа ва афзалиятҳои БМР 2021-2025;
- истифодаи технологияҳои нави мониторинг ва арзёбӣ;
- иштироки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор - ҷалби мақомоти сатҳи миллӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии ҳамаи сатҳҳо, мақомоти худидораи маҳаллӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, соҳторҳои соҳибкорӣ ва шарикони рушд;
- мунаzzамӣ ва мунтазамӣ;
- дастрасӣ ба иттилоот;
- пешниҳоди иттилооти босифат, муҳим ва боэътиҳод;
- риояи меъёру қоидаҳо;
- ошкорбаёнӣ ва шаффофиyat.

944. Соҳтори низоми МвА БМР-и 2021-2025 аз унсурҳои зерин иборат аст:

- хусусиятҳои асосии БМР 2021-2025;
- индикаторҳои арзёбишаванда (нишондиҳандаҳо), ки тавассути онҳо пайгирии хусусиятҳо имконпазир аст;
- сарчашмаҳои иттилоот барои гузаронидани мониторинг ва арзёбӣ;
- низоми ҷамъоварии маълумот;

- даврият ва ҷадвали ҷамъоварии маълумот;
- масъулии барои дастрас намудан ва пешниҳод кардани иттилооти зарурӣ;
- коркард ва таҳлили маълумоти бадастомада;
- истифодабарандагони натиҷаҳои МвА;
- ҳароҷоти зарурӣ барои гузаронидани мониторинг ва арзёбӣ;
- паҳн намудани натиҷаҳои МвА.

945. Ҳусусиятҳои асосии БМР 2021-2025 - ҳадафҳо, вазифаҳо, тадбирҳо ва натиҷаҳои ҷашмдошти барнома ба ҳисоб мераванд.

946. Ҳадафҳои БМР 2021-2025 – ҳамон натиҷаҳое мебошанд, ки дар ҳолати бомувафғақият татбиқ намудани барнома дар назар дошта шудаанд. Ҳадафҳои БМР 2021-2025 ҳамзамон ҳадафҳои фосилавии СМР – 2030 мебошанд. Мувофиқаи тарафайн, мушаххасоти миқдорӣ ва муҳлатии БМР 2021-2025 барои мониторинг ва арзёбии самаранокии фаъолият дар самти татбиқи БМР 2021-2025 имконият фароҳам меоварад. Ҳадафҳои он Ҳадафҳои рушди устуворро, ки дар асоси талаботи воқеӣ (объективӣ), афзалиятҳои асоснок ва мувофиқашуда, инчунин имконият ва зарурати татбиқи онҳо дар қишвар миллӣ кунонида шудаанд, пурра дар бар мегирад.

947. Вазифаҳо – ҷузъҳои (қисми) ҳадафҳо (зерҳадафҳо) ва ё натиҷаи бевоситаи амалҳо дар доираи Барнома мебошанд. Ҳар як ҳадафи Барнома аз як/ё якчанд вазифаҳо иборат аст. Вазифаҳо дар доираи Барнома роҳи ноил гаштан ба ҳадафҳо мебошанд.

948. Тадбирҳо – ин амалҳои мушаххаси ба ҳалли вазифаҳои гузошташуда равонашуда мебошанд. Тадбирҳо дар доираи Барнома воситаҳо ва усулҳои ноил гаштан ба ҳадафҳо мебошанд.

949. Ҳамаи ҳадафу вазифаҳо, чорабинҳо ва ҳамчунин, нишондиҳандаҳои мақсаднок дар доираи БМР 2021–2025 дар асоси меъёрҳои SMART (яъне, мушаххас, арзёбишаванда, ноилшаванда, муносиб ва дори муҳлати муайян) тартиб дода шудаанд.

950. Маҷмӯи нишондиҳандаҳои БМР 2021-2025 ҷиҳати арзёбии пешрафти қишвар дар роҳи расидан ба ҳадафҳои гузошташуда маҷмӯи нишондиҳандаҳое истифода мегарданд, ки онҳо имконияти пайгирӣ намудани самаранокӣ ва натиҷанокии тарафҳои дар БМР 2021–2025 пешбинишударо фароҳам меоранд:

- низоми индикаторҳои барнома - маҷмӯи мураттабгардидаи нишондиҳандаҳои ба ҳам алоқамандро барои тавсифи натиҷаҳои ҳадафҳои мақсадноки муқарраргардида ифода менамояд. Мониторинг ва арзёбии БМР 2021-2025 дар асоси нишондиҳандаҳо (бузургихои мақсаднок) ва тадбирҳои амалишаванда дар доираи Нақшай амалҳои БМР 2021-2025 дар сатҳи миллӣ дар маҷмӯъ ва минтақавӣ бо тақсимот аз рӯи гурӯҳҳои алоҳидаи маҳсусан осебпазири аҳолӣ (нишондиҳандаҳои гендерӣ), экологӣ ва дигар алломатҳо роҳандозӣ карда мешавад.

- нишондиҳандаҳои ҳадафҳои мақсадноки МвА - раванди татбиқи БМР 2021–2025 метавонанд нишондиҳандаҳои байнисоҳавӣ ё нишондиҳандаҳои мувофиқи дутарафаи МвА-и СМР-2030 бошанд. Маҷмӯи нишондиҳандаҳои мониторинг метавонанд ҳамаи самтҳои тадбирҳои захираҳо барои татбиқ ва ҳамаи натиҷаҳои бадастомадаро дар

чараёни татбиқи он фаро гирад. Дар низоми мониторинг ва арзёбии раванди татбиқи БМР 2021-2025 панҷ намуди нишондиҳандаҳое, ки воситаҳои низоми МвА ба ҳисоб мераванд, истифода бурда мешаванд:

- нишондиҳандаҳои тадбирҳо (*activities*) нишон медиҳанд, ки кадом тадбирҳо, барои ба даст овардани ҳадафҳои гузошташуда пешбинӣ гардида, ба кӣ нигаронида шудаанд. Ҳамчунин, онҳо амалигардонии тадбирҳоро барои иҷрои вазифаҳои гузошташуда таҷассум менамоянд.

- нишондиҳандаҳои захираҳои истифодашаванда (*input*) нишон медиҳанд, ки кадом захираҳо бо кадом миқдор барои ба даст овардани ҳадафҳои гузошташуда заруранд. Онҳо сиёсати ҷалб ва тақсимоти воситаҳои молиявии буҷети давлатӣ ва дигар сарчашмаҳои (донорӣ, баҳши хусусӣ) барои татбиқи БМР 2021-2025 истифодашавандаро пешниҳод менамоянд. Бо дигар ибораҳо, онҳо арзиши чорабиниҳоро инъикос мекунанд.

- нишондиҳандаҳои таъсиррасон (*impact*) нишон медиҳанд, ки кадом натиҷаҳои ниҳоӣ ва ҳамчунин, тағйирот дар самти ҳадафҳои гузошташудаи стратегии сатҳи миллӣ ва беҳтар гардидани некуаҳволии аҳолӣ ба даст оварда мешаванд.

- нишондиҳандаҳои боздех (*output*) нишон медиҳанд, ки пас аз роҳандозии амалҳо ва қабули чораҳо кадом намуди неъматҳо/маҳсулоти манфиатнок фароҳам оварда шудаанд. Онҳо натиҷаҳои фаъолияти шахсони масъулро (мақомоти давлатӣ ва дигар тарафҳои манфиатдор) бевосита инъикос менамоянд.

- нишондиҳандаҳои ҷашмдошти ниҳоӣ (*outcome*) нишон медиҳанд, ки фароҳам овардани неъматҳо/маҳсулот дар доираи татбиқи БМР 2021-2025 ба чӣ оварда расонидааст. Дар натиҷа оё вазъи иҷтимоию иқтисодӣ дар қишвар тағйир ёфтааст ва ё то кадом андоза дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои асосии давлатӣ ва қаноатмандӣ бо ин хизматрасониҳо таъмин карда шудааст.

951. Таҷриба нишон медиҳад, ки на ҳама вақт имконияти интиҳоб кардани нишондиҳанда барои арзёбии бевоситаи амалҳои зарурӣ ё натиҷа вуҷуд дорад. Дар ин ҳолат, арзёбииҳои ғайримустақим истифода бурда мешаванд. Чунин нишондиҳандаҳоро прокси-индиқаторҳо ном мебаранд, ки дар Нақшай амалҳои БМР 2021-2025 муайян карда шудаанд.

952. Сарчашмаҳои маълумот барои гузаронидани МвА - ташкил ва гузаронидани мониторинг ва арзёбии раванди татбиқи БМР 2021-2025 ва ҲРУ доҳил мешаванд:

- омори (расмӣ) давлатӣ (маҳзани маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон);

- омори идоравӣ (маҳзани маълумоти фосилавӣ ва ҳисботи солонаи вазорату идораҳои қишвар);

- омори ташкилотҳо ва корхонаҳои алоҳида (маҳзани маълумоти ташкилотҳо ва корхонаҳо ва дигар субъектҳои хочагидор бе назардошти омори давлатӣ);

- омори алтернативӣ (маҳзани маълумоти институтҳо/ташкилоти байналмилалӣ, ташкилоти мустақили тадқиқотӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар натиҷаи гузаронидани пурсишҳои сотсиологии аҳолӣ, тадқиқоти

интихобии минтақаҳо, гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ, хоҷагиҳои хонаводаҳо, ё дигар тадқиқоти гуногун).

953. Зернизоми калидии низоми МвА низоми ҷамъоварии маълумоти бузургиҳои нишондиҳандаҳои мониторинг ва дигар иттилооти миқдорӣ ва сифатӣ барои тавсифи рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон ва ҲРУ мебошад. Низоми ҷамъоварии маълумот бояд бо чунин тарз мураттаб шавад, ки ба пуррагӣ маълумоти заруриро барои қабули қарорҳои идорақунӣ ва сарфаи захираҳои иқтисодии давлатӣ таъмин намояд.

954. Ташикли низоми ҷамъоварии маълумот аз таҳияи маҷмӯи иттилооти муайянкунандай самт, ҳаҷм ва реҷаи муваққатии табодули маълумот, қоидаҳо ва дастуралмалҳои танзимкунандай мундариҷа, сарчашмаҳо, даврият, муҳлатҳои пешниҳод кардани маълумот аз ҷониби ҷузъҳои соҳтории низоми МвА иборат мебошанд. Ин низом ҳамчунин низоми ҳӯҷатгузориеро дар бар мегирад, ки аз рӯи таркиби худ ҳамчун маҷмӯи ба ҳамдигар алоқаманди ҳӯҷатҳо, равандҳои ҳӯҷатгузории маълумот ва гардиши ҳӯҷатҳо тибқи қоидаҳои ягонаву талабот ва аз рӯи мундариҷа ҳамчун воситаи татбиқи тадбирҳои бо мубодилаи маълумот ҳӯҷатгузоришууда ифода мейбад.

955. Дар низоми ҷамъоварии маълумот Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷамъоварии саривақтӣ, коркард ва пешниҳоди ҳаҷми зиёди маълумоти асосиро аз рӯи ҳамаи намудҳои нишондиҳандаҳо таъмин менамояд, нақши марказӣ дорад. Мониторинг ва арзёбии ҷараёни татбиқи БМР 2021-2025 ва ҲРУ раванди ягона мегардад, ки ба мавҷудияти соҳторҳои ҳамшабеҳи мониторинг ва такрорёбии вазифаи ҷамъоварии маълумот роҳ намедиҳад.

956. Даврият ва ҷадвали ҷамъоварии иттилоот - барои пуррагӣ ва комилии иттилооти пешниҳодшаванда, ҷамъоварии маълумот (ҳисоби рақамҳо ва бузургиҳои мақсадноки нишондиҳандаҳо) тибқи нишондиҳандаҳои даҳлдори БМР 2021-2025 ва ҲРУ дар як сол як маротиба пас аз ба анҷом расидани давраи ҳисботӣ ба роҳ монда мешавад.

957. Тартиби гузаронидани МвА раванди татбиқи ҳӯҷатҳои стратегии сатҳи миллӣ, барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 29 декабря соли 2018, № 615 тасдиқ шудааст) барои вазорату идораҳои даҳлдори кишвар пешниҳод намудани маълумот дар бораи иҷрои БМР 2021–2025 ва ҲРУ-ро то 1 марта ҳар сол ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо, ки ҳамчун мақомоти ваколатдор оид ба ҳамоҳангозии низоми МвА ба ҳисоб меравад пешбинӣ менамояд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ҳамасола то 10 феврали ҳисботро оид ба рафти иҷрои барномаҳои маҳаллӣ ба Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷамъbast пешниҳод намоянд. Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола то 1 март ҳисботро ҷамъbast намуда, барои таҳлил ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо пешниҳод намояд.

958. Ҳангоми зарурат мақомоти ваколатдор оид ба ҳамоҳангозии низоми МвА раванди татбиқи БМР 2021-2025 дар мувофиқа бо Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дигар муҳлатро барои пешниҳод кардани маълумот вобаста ба татбиқи БМР 2021-2025 ва ҲРУ муқаррар намояд.

959. Масъул барои дастрас ва пешниҳод намудани иттилоот дастраскунандаи асосии маълумот барои ҷамъбаст ва таҳлили минбаъда дар доираи БМР 2021–2025 ва ҲРУ Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ба сифати ҳамоҳангози низомҳои МвАА раванди татбиқи ҳӯҷҷатҳои стратегии сатҳи миллӣ ва барномаҳои рушди соҳавию миңтақавӣ, ҳамчунин пешбарандаи ҳамоҳангози татбиқи ҲРУ ва котиботи Шӯрои миллии рушд дар Тоҷикистон баромад менамояд.

960. Масъулин барои пешниҳоди маълумот дар доираи БМР 2021 – 2025 ҳамаи вазорату идораҳои соҳавӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, корхонаҳо, ташкилот новобаста аз шакли моликият ва тобеияти маъмурӣ, ҳамчунин шарикони рушди ҷалбшуда (дар доираи уҳдадориҳои аз ҷониби онҳо қабулгардида) барои татбиқи БМР 2021 – 2025 ва ҲРУ маҳсуб меёбанд.

961. Коркард ва таҳлили маълумоти дастрасгардида - таҳлили маълумоти ҷамъовардашуда аз ҷараёни МвАА раванди татбиқи БМР 2021-2025 ва ҲРУ аз ҷониби мақомоти иҷроияи марказӣ, ки барои татбиқи онҳо аз рӯи салоҳият ва ваколати ҳуд масъул мебошанд, дар ҳамоҳангӣ бо ВРИС ба роҳ монда мешавад. Барои гузаронидани таҳлил ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба татбиқи сиёсати давлатӣ, ҳамзамон мутахассисони мақомоти давлатӣ ва ташкилоти тадқиқотии мустақил, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши ҳусусӣ ҷалб карда мешаванд.

962. Ҳамаи маълумоти дастрасшуда оид ба раванди татбиқи БМР 2021–2025 ва ҲРУ ба маҳзани иттилоотии раёсати даҳлдори ВРИС, ки барои мониторинги татбиқи ҳӯҷҷатҳои стратегии миллии кишвар масъул мебошад, ворид карда мешавад. Ин раёсат иттилооти ҷамъомадаро гуруҳбандӣ карда, байни воҳидҳои соҳтории ВРИС - сарпарастони соҳаҳои даҳлдори иқтисодӣ барои коркард ва таҳлил, ки ба соҳаи онҳо вобастагӣ доранд, тақсим мекунад.

963. Баъд аз таҳлили амиқ ва коркарди маълумот ҳамаи иттилоот ба раёсати дарҷгардидаи ВРИС барои ҷамъбаст ва омода кардани ҳисоботи даҳлдор бармегардад.

964. Натиҷаҳои МвАА раванди татбиқи БМР 2021-2025 ва ҲРУ дар шакли ҳисоботи солонаи ҷамъбаст карда шуда, сари вақт ба тарафҳои даҳлдор пешниҳод мегарданд. То ин ки иттилооти дар ин ҳисбот дарҷгардида имконияти истифодаи пурраи онро барои таҷдиди назари раванди амалигардонии БМР 2021-2025 ва ҲРУ фароҳам оварад.

965. Истифодабарандагон натиҷаҳои МвАА тарафҳои асосии даҳлдор барои истифода бурдани натиҷаҳои МвАА инҳо ба ҳисоб мераванд:

- Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Шӯрои миллии рушди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Ёнкумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вазоратҳо ва идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии масъул барои татбиқи ҷузъҳои алоҳидаи БМР 2021-2025;
- ассоциатсияҳои соҳибкорӣ, корхонаҳо ва соҳибкорони бахши даҳлдори иқтисодиёт;

- донорҳо - шарикони рушд;
- чомеаи шаҳрвандӣ;
- васоити ахбори омма.

966. Харочоти зарурӣ барои гузаронидани МвА - Маблағгузории низоми МвА дар ҳаҷми зарурӣ тавассути бучети давлатӣ ва ба воситаи донорҳо роҳандозӣ карда мешавад. Маблағгузории фаъолияти мақомоти ваколатдор оид ба ҳамоҳангсозии низоми МвА ва дигар мақомоти давлатие, ки дар нақшай институционалии МвА дохил мешаванд, тавассути воситаҳои бучетӣ, ки аз ҷониби вазорату идораҳои даҳлдор ҳарсола ҷудо мегарданд, ба роҳ монда мешавад. Воситаҳои шарикони рушд барои сармоягузорӣ ба иқтидорҳои инсонӣ ва ташкилии низоми МвА равона мегарданд. Талошҳои шарикони рушд дар самти рушди иқтидорҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар соҳаи мониторинг ва арзёбӣ дастгирӣ карда мешаванд.

967. Паҳн кардани натиҷаҳои МвА - паҳн кардани иттилоот дар бораи натиҷаҳои МвА раванди татбиқи БМР 2021-2025 ва ҲРУ тавассути гузаронидани ҷорабиниҳои иттилоотӣ, нашри васеи ҳисоботи ҷамъбастӣ соҳавӣ/минтақавӣ дар бораи рафти татбиқи Барнома ва ҲРУ, ташкили мусоҳибаҳои ҷамъиятӣ, ки иттилооти пурраро дар бораи маълумоти мониторинг ва натиҷаҳои арзёбии раванди иҷрои БМР 2021 – 2025 ва ҲРУ дар бар мегиранд, аз он ҷумла маълумоти мониторинги ташкилоти ҷомеаи шаҳрвандӣ ба роҳ монда мешаванд. Таваҷҷӯҳи маҳсус ба таъмини робитай мутақобила бо ҳамаи тарафҳои манфиатдор бо мақсади такмили сиёsat ва механизмҳои татбиқи БМР 2021-2025 ва ҲРУ зоҳир карда мешавад.

968. Барои маблағгузории БМР 2021-2025 сарчашмаҳои гуногуни дохилӣ ва берунӣ, давлатӣ ва хусусӣ муайян карда шудаанд ва қобилияти назорати ин воситаҳои молиявии барои татбиқи ҳадафҳои гузошташуда сафарбаршаванда барои дарки иқтидорҳои ҳар як сарчашма нақши муҳим мебозанд.

969. Вазифаи мониторинги таъминоти молиявӣ аз дастрас намудани иттилооти зарурӣ ба масъулин ҷиҳати қабули қарорҳои соҳторӣ иборат мебошад. Дарки он ки аз ҷониби кӣ ва чӣ тавр воситаҳо барои рушд дар ҳар як марҳалайи татбиқи ҷорабиниҳо сармоягузорӣ карда мешавад, имконияти муайян кардани саҳми ҳар як сарчашмаи маблағгузориро дар ба даст овардани ҳадафҳои гузошташуда фароҳам меорад.

970. Ба ғайр аз ин, назорати пайвастаи воситаҳои молиявии сафарбаршаванда масъулиятро дар сатҳи маъмурӣ барои мақсаднок ва самаранок ҳарочот кардани захираҳо, маҳсусан дар шароити зиёд будани самтҳои рушд, ки маблағгузориҳоро ҳангоми маҳдуд будани имкониятҳои захиравӣ талаб менамоянд, баланд мебардорад.

971. Бо назардошти дастгириҳои ҳамаҷонибаи сармоягузорӣ, ки барои татбиқи чунин ҳуҷҷатҳои стратегии кишвар ба монанди, СМР 2030 ва БМР 2021–2025 ҷалб карда мешаванд, мавҷуд набудани низоми ягонаи ҷамъоварии иттилоот дар бораи маблағгузориҳои молиявӣ метавонад масъалаи ҷиддиро барои шарҳи ҳамаҷонибаи сарчашмаҳои маблағгузории

рушд, таҳияи сиёсати молиявӣ ва тақсимоти захираҳо дар асоси таҳлили босифат ба миён биёрад.

972. Бо мақсади ҷамъоварӣ ва пайгирии пайвастаи иттилоот дар бораи маблағгузориҳои молиявӣ аз сарчашмаҳои гуногун барои татбиқи тадбирҳои сиёсӣ ва ҷорабиниҳои дар БМР 2021–2025 муайянгардида, ба низоми МвА раванди татбиқи Барнома низоми мониторинги таъминоти молиявӣ дохил карда мешавад. Он қисми таркибӣ ва ҷудонопазири МвА БМР 2021–2025 ба ҳисоб рафта, якъо бо мониторинги раванди татбиқи Нақшай амалий БМР 2021–2025 гузаронида мешавад.

973. Низоми самараноки мониторинги таъминоти молиявӣ мавҷуд будани як қатор ҷузъҳои зеринро талаб менамояд:

- нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва ворқеии захираҳои ҷудошаванд ба ҳар як сарчашма ва самт;
- таваккалҳои имконпазир;
- ташкили ҷамъоварии пайвастаи нишондиҳандаҳои воқеӣ (муайян кардани сарчашмаҳои иттилоот, усулҳои ҷамъоварии он ва шахсони масъул);
- гузаронидани таҳлилҳои пайваста (муқоисаи нишондиҳандаҳои воқеӣ ва банақшагирифташуда ва муайян кардани фарқият);
- қабули қарорҳо дар бораи такмили амалҳо дар ҳолати зарурат.

974. То қадом андоза самаранок ва босифат дар ҳамбастагӣ қарор доштани ҷузъҳои мазкур ба самаранокии тамоми низоми мониторинги таъминоти молиявӣ, ҳамчунин мувафаққияти татбиқ гардидани БМР 2021–2025 таъсири назаррас мерасонад. Барои гузаронидани мониторинги таъминоти молиявии БМР 2021–2025 барои тамоми давраи татбиқи Барнома нақшай гузаронидани он таҳия гардида, барои чунин нақша маълумоти ибтидоии ҷорабиниҳо ва ҳаҷми захираҳои банақшагирифташуда барои татбиқи он, ки дар Нақшай амали БМР 2021–2025 дарҷ гаштаанд, ба ҳисоб мераванд.

975. Иштирокчиёни асосии раванди мазкур тавассути ҳаритакунонии сарчашмаҳои молиявии ҷорабиниҳои Нақшай амали БМР 2021–2025 ва сарчашмаҳои маълумоти ҳисботӣ оид ба татбиқи онҳо Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва вазорату идораҳои соҳавӣ муайян карда шудаанд.

976. Бо назардошти он ки нишондиҳандаҳои тадбирҳо ва нишондиҳандаҳои ҳароҷоти захираҳо ба индикаторҳои фосилавӣ мансуб буда, ҳамчунин гардиши захираҳои молиявӣ дар қиёс бо дигар нишондиҳандаҳои низоми МвА назорати доимиро талаб менамоянд, иттилоот аз рӯи индикаторҳои мазкур дар шакли ҳисботи молиявӣ ҳар семоҳа ҷамъоварӣ карда мешаванд.

977. Сарчашмаҳои гуногуни молиявӣ метавонанд шаклҳои муҳталифи ҳисботӣ ва дараҷаи гуруҳбандии маълумотро дошта бошанд, ки имконият дорад бо шакли Нақшай амали БМР 2021–2025 мувоғиқ набошанд. Бинобар ин, дар баробари омодасозии нақшай гузаронидани мониторинги таъминоти молиявӣ шакли ягонаи омодасозии ҳисбот, ки дар он маълумоти ибтидой,

маълумоти воқеӣ, давраҳои ҳисботӣ, ҳамчунин сабабҳо ва чораҳо оид ба бартараф кардани фарқият аз нишондиҳандаҳои нақшавӣ, агар чунин фарқият ошкор карда шавад, инъикос карда мешаванд. Шакли мазкури ҳисботӣ татбиқи усули ягонаро таъмин намуда, барои расонидани кумаки саривақтӣ дар ҳолати мушкилиҳои маблағгузорӣ ва қабул кардани қарор оид ба таҳрири амалҳо имконият медиҳад. Ба ғайр аз шакли ҳисботӣ талабот ба мазмун ва мундариҷаи иттилооти ҳамроҳӣ ва тавзеҳотӣ таҳия карда мешаванд. Маълумоти мазкур асосан ба муайян кардани сабабҳои **қафомонӣ** аз нишондиҳандаҳои банақшагирифташуда, ҳамчунин пешниҳоди қарорҳо барои бартараф намудани онҳо ва ё такмили Нақшай амал барои хориҷ намудани чорабиниҳои бо сабабҳои гуногун маблағгузоринашаванда равона карда мешавад.

978. Ҳамаи маълумоти ҳисботӣ вобаста ба захираҳо аз ҳамаи сарчашмаҳо ба мақомоти ҳамоҳангоз оид ба мониторинг ва арзёбӣ (ВРИС) пешниҳод карда мешаванд, ки вазъи умимиро дар бораи маблағгузории чорабиниҳо таҳлил менамояд. Мониторинги таъминоти молиявӣ аввалин маротиба ба ҳуҷҷати барномавӣ дохил карда шуда, иттилоот оид ба захираҳои сафарбаршаванда дар қиёс бо нишондиҳандаҳои рушд бояд дар муддати кӯтоҳ ҷамъоварӣ карда шаванд. Вобаста ба ин дар марҳилаи аввали роҳандозии низоми МвА имконияти бо дастгирии кутоҳмуҳлати шарикони рушд таъсис додани Гурӯҳи корӣ (ГК) аз ҳисоби мутахассисони соҳаи молиявӣ дар назди ВРИС дида баромада мешавад.

979. Вазифаи асосии ГК ба низом даровардани раванди ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот бо назардошти ҳамаи расмиёт ва омӯзиши мутахассисони соҳавӣ мебошад. Баъдан ГК ба раёсати ВРИС оид ба мониторинги татбиқи ҳуҷҷатҳои стратегии миллӣ ҳамаи расмиёти банизомдаровардашударо интиқол медиҳад ва вазорату идораҳо бевосита бо раёсати мазкури ВРИС дар низоми ягонаи мониторинг ва арзёбии раванди татбиқи ҳуҷҷатҳои стратегии миллӣ ҳамкорӣ менамоянд. Ҳар як мутахassisи ГК аз рӯи самтҳои худ дар бораи маблағгузории чорабиниҳои Нақшай амал маълумот ҷамъоварӣ намуда, вазъро таҳлил менамояд.

## РҮЙХАТИ ИХТИСОРОТИ БМР 2021-2025

- 1.ААИ – Андоз аз арзиши иловашуда
- 2.АМФ - Арзёбии Маҷмӯи Фаврӣ
- 3.БСД – Барномаҳои сармоягузории давлатӣ
- 4.БМТ - Бонки миллии Тоҷикистон
- 5.БМР - Барномаи миёнамуҳлати рушд
- 6.БОР – Бонки Осиёии Рушд
- 7.БОСИ – Бонки Осиёии Сармоягузории Инфрасоҳтор
- 8.ВАО - Воситаҳои ахбори омма
- 9.ВМКБ- Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон
- 10.ВНМО – Вируси норасоии масъуният
- 11.ВРИС - Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
- 12.ИДМ - Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
- 13.ИМА – Иолоти Муттаҳидаи Амрико
- 14.ММД- Маҷмӯи Маҳсулоти Доҳилий
- 15.МММ - Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ
- 16.МОИ - Минтақаи озоди иқтисодӣ
- 17.ШДБХ- Шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ
- 18.ХМК - Хочагии манзилию коммуналӣ
- 19.ТИК - Технологияи иттилоотӣ – коммуникатсионӣ
- 20.ИҲЗО - Идоракуни ҳамгироёнаи захираҳоиоб
- 21.ШРИ - Шохиси рушди инсонӣ
- 22.МД – Муассисаи Давлатӣ
- 23.МвА- Мониторинг ва арзёбӣ
- 24.НБО – Неругоҳи обии барқӣ
- 25.НҲМ – Низоми ҳисоби миллӣ
- 26.РИР – Рушди иқтисоди рақамиӣ
- 27.СМР-2030 - Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030
- 29.СУС – Созмони Умумиҷаҳонии Савдо
- 30.ТБМ - Ташкилоти байналмилалии меҳнат
- 31.ТҚТ – Таҳсилоти Қасбии Техникий
- 32.ТУТ – Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ
- 33.ЧСК - Чамъияти саҳомии қушода
- 34.ШСҲК - Ширкати саҳомии ҳолдингии қушода
- 35.КАТС - Кумаки аввалияи тиббӣ – санитарӣ
- 36.ҲҶТ- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
- 37.НТҔ - Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
- 38.ҶДММ – Чамъияти Дорои Маҳсулоташ Маҳдуд
- 39.ЧСП – Чамъияти Саҳомии Пӯшида
- 40.ЧТ - Ҷумҳурии Тоҷикистон
- 41.ҲРУ- Ҳадафҳои рушди устувор
- 42.COVID-19 - Бемории сироятии COVID-19
- 43.MAPS- Намояндагии СММ «Ҳамгироӣ, суръатбахшӣ ва дастгирии сиёsat»
- 44.QR - ва интиқоли электронии пул